


# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис



ВБД: 347.2/3(575.3)

## ШЕРЗОДА БУРҲОНАЛӢ САБЗАЛӢ

РЕЧАИ ҲУҚУҚИИ МОЛУ МУЛКИ ФАЙРИМАНҚУЛ ТИБКИ  
ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН:  
ТАҲҚИҚОТИ ҲУҚУҚИ МАДАНИ

### ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ  
аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ;  
ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

### РОҲБАРИ ИЛМИ:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент  
**СОҲИБЗОДА М.М.**

ДУШАНБЕ – 2024

## **МУНДАРИЧА**

<b>НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТХОИ ШАРТӢ</b> .....	<b>3</b>
<b>МУҚАДДИМА.....</b>	<b>4-21</b>
<b>БОБИ 1. ТАВСИФИ УМУМИИ РЕҶАИ ҲУҚУҚИИ МОЛУ МУЛКИ ФАЙРИМАНҚУЛ ДАР ҲУҚУҚИ МАДАНИЙ.....</b>	<b>22-99</b>
<b>1.1. Ташакқул ва рушди реҷаи ҳуқуқии молу мулки гайриманқул.....</b>	<b>22-48</b>
<b>1.2. Мафҳум ва хусусиятҳои молу мулки гайриманқул.....</b>	<b>48-78</b>
<b>1.3. Таснифи ашёи гайриманқул.....</b>	<b>79-99</b>
<b>БОБИ 2. РЕҶАИ ҲУҚУҚИИ НАМУДҲОИ АЛОҲИДАИ МОЛУ МУЛКИ ФАЙРИМАНҚУЛ ТИБҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....</b>	<b>100-183</b>
<b>2.1. Реҷаи ҳуқуқии молу мулки гайриманқули табиӣ.....</b>	<b>100-132</b>
<b>2.2. Реҷаи ҳуқуқии молу мулки гайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта.....</b>	<b>132-155</b>
<b>2.3. Реҷаи ҳуқуқии объектҳои тибқи қонунгузорӣ ба молу мулки гайриманқул баробар эътирофкардашуда ва ашёи гайриманқули дар оянда сохташавандা .....</b>	<b>155-181</b>
<b>ХУЛОСА.....</b>	<b>182-186</b>
<b>ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	<b>187-189</b>
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО).....</b>	<b>190-215</b>
<b>ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....</b>	<b>216-219</b>

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:**

**ҶТ** – Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КМ ҶТ** – Кодекси маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КГ ҶТ** – Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КА ҶТ** – Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КШ ҶТ** – Кодекси шаҳрсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КО ҶТ** – Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КЗ ҶТ** – Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон

**КГ ҶШФСР Тоҷикистон** – Кодекси гражданий Ҷумҳурии Шуравии

Сотсиалистии Тоҷикистон

**КГ ҶШФСР** – Кодекси гражданий Ҷумҳурии Шуравии Федералии

Сотсиалистии Россия

**КЗ ҶШФСР** – Кодекси замини Ҷумҳурии Шуравии Федералии

Сотсиалистии Россия

**ИҶШС** – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ

**ҶМШС Тоҷикистон** – Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии

Тоҷикистон

**ИДМ** – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

**ДМТ** – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

**ҶДММ** – Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд

**ФР** – Федератсияи Россия

**КВД** – Корхонаи воҳиди давлатӣ

**ғ.** – ғайра

**қ.** – қисм

**м.** – модда

**м.м.** – моддаҳо

**б.** – банд

**С.** – саҳифа.

## МУҚАДДИМА

**Мубрам будани мавзуи таҳқиқот.** Баъди ба даст овардани Истиқоли давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон (минбаъд – ҶТ) ҳуқуқи маданӣ ба марҳилаи нави рушд ворид гардида, қонунгузории маданий мамлакат дар заминаи арзишҳои бунёдии иқтисоди бозоргонӣ, ба монанди гуногуншаклии моликият, кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ ташакқул ёфта истодааст. Ин арзишҳои бунёдии ҳуқуқи маданӣ баъди қабули Конституцияи ҶТ<sup>1</sup> дар қонунгузории маданӣ мустаҳкам гардиданд.

Аксари муомилоти маданӣ дар заминаи ашё (молу мулк) ба вучуд омада, инкишоф меёбанд. Тақсимоти ашё бо мақсади муайян намудани речай ҳуқуқи маданӣ барои намудҳои алоҳидаи ашё ба роҳ монда мешавад. Вобаста ба ин, ашёи ғайриманқул дар ҳуқуқи маданӣ дорои речай ҳуқуқии маҳсус буда, он барои муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ аҳаммияти муҳим дорад. Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул яке аз масъалаҳои асосии илми ҳуқуқи маданӣ буда, таҳқиқи категорияи мазкур дар ҳама давру замон мубрам ба ҳисоб меравад.

Дар низоми объекти ҳуқуқҳои маданӣ ашёи ғайриманқул мавқеи хоссаро ишғол менамояд, зеро ин объект асоси ҳаёт ва фаъолияти инсон, пешбуруди фаъолияти соҳибкорӣ, макони истеҳсоли маҳсулот, чойи ичрои функсияҳои меҳнатӣ ва ғ. маҳсуб меёбад. Таъриҳан молу мулки ғайриманқул речай ҳуқуқии маҳсусро доро буда, муомилоти он дар асоси меъёру қоидаҳои маҳсусуи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ анҷом дода мешавад.

Дар фахмиши муосири ҳуқуқи маданӣ речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул марҳила ба марҳила аз ҳуқуқи хусусии римӣ то замони муосир инкишоф ёфтааст.

---

<sup>1</sup> Конституцияи ҶТ аз 6 ноябриси соли 1994 дар раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июняи соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умуниҳалқӣ ба он тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд. – Душанбе, 2016. – 64 с.

Заминаи аввалин барои пайдоиши речай хуқуқии мадани молу мулки ғайриманқул дар хуқуқи хусусии римӣ коркард гардида, қоидаҳои маҳсус (ба монанди расмиёти маҳсуси анҷом додани муомилоти молу мулки ғайриманқул, татбиқи муҳлатҳои маҳсус, принсипи «superficies solo cedit») нисбати ин объектҳо муқаррар гардида буд.

Дар давраи шуравӣ бо дарназардошти моликияти истисноии давлатӣ эътироф намудани замин танзими хуқуқии муносибатҳо вобаста ба молу мулки ғайриманқул хусусиятҳои хосро касб намуда, нисбат ба муомилоти молу мулки ғайриманқул қоидаҳои алоҳида, ба монанди тақдири хуқуқии соҳтмонро пайравӣ намудани қитъаи замин амал мекард. Дар даврони соҳибистиколии Тоҷикистон қонунгузории мадани оид ба молу мулки ғайриманқул ташаккул ёфта, масъалаҳои муомилоти молу мулки ғайриманқул ба таври пурра танзим гардиданд. Бинобар ин, аз нуқтаи назари илми хуқуқи мадани масъалаҳои муомилот бо молу мулки ғайриманқул аҳаммияти назаррас доранд.

Дар ҶТ бозори молу мулки ғайриманқул, хоссатан манзили истиқоматӣ ва дигар бинову иншоот дар ҳолати ташаккулёбии босуръат қарор дорад. Масоҳати умумии ҳӯҷраҳои истиқоматӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар як шаҳрванд дар охири соли 2020 ба 11,1 метри мураббаъ баробар гардид, ки нисбат ба нишондоди соли 2010 27,6 фоиз зиёд мебошад. Дар соҳтмони манзил аз соли 2000 то соли 2020 ҳаҷми солонаи ба истифода супоридани манзил аз 245 ҳазор метри мураббаъ то ба 1463,4 ҳазор метри мураббаъ баробар гардид. Дар маҷмуъ, фонди манзил айни замон 104,8 млн метри мураббаъро ташкил медиҳад<sup>2</sup>.

Маълумоти омории навине<sup>3</sup>, ки мақомомоти бақайдгиранда пешниҳод намудааст<sup>4</sup>, аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар ҳаёти шахсони вοқеӣ ва

---

<sup>2</sup> Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҶТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 апрели соли 2022, №203 тасдиқ гардидааст // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-хуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>3</sup> Дар соли 2023 аз ҷониби КВД «Бақайдгирии молу мулки ғайриманқул» 38656 адад хуқуқи истифодаи қитъаи замин, 60537 адад биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, 5757 адад маҳдудиятҳо (гаронихо)-и

фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ муомилоти молу мулки ғайриманқул, ба даст овардан ва амалисозии ҳуқуқҳо нисбати объектҳои мазкур сол то сол тамоюли зиёдшавӣ дорад.

Таҳқиқи илмии масъалаҳои вобаста ба речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ба амалишавии низоми иқтисодӣ, сиёсати ҳуқуқӣ ва ҳадафҳои дар хучҷатҳои банақшагирӣ стратегии мамлакат пешбинишуда мусоидат менамояд. Яке аз вазифаҳои асосӣ дар самти баланд бардоштани дастрасии манзил рушди маҷмуии бозори молу мулки ғайриманқул, аз ҷумла зарурати такмили заминаи меъёрии ҳуқуқӣ ба қитъаҳои замини зери соҳтмон вобаста намудани ҳуқуқи соҳибӣ мебошад<sup>5</sup>.

Барномаи давлатии рушди соҳаи бақайдигирӣ давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар ҶТ барои солҳои 2022-2026<sup>6</sup> андешидани тадбирҳо оид ба такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро пешбинӣ намудааст (бандҳои 40, 56).

Дар банди 13 Нақшай чорабиниҳо барои солҳои 2024-2025 оид ба амалисозии Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҟТ барои солҳои 2018-2028<sup>7</sup> муайян намудани механизми дар амал татбиқ намудани бозори ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул мустаҳкам шудааст.

Дар заминаи аҳаммияти муҳим доштани муомилоти молу мулки ғайриманқул дар ҳаёти шахсони воқеӣ ва фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ масъалаи такмили қонунгузорӣ оид ба молу мулки ғайриманқул пайваста

---

хуқӯқ ба молу мулки ғайриманқул, 86 агад қатъи мавҷудияти молу мулки ғайриманқул, 2306 агад қатъи маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқӯқ ба молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта шудааст

<sup>4</sup> Фаъолияти КВД «Бақайдигирӣ молу мулки ғайриманқул ва корхонаҳои фаръии тобеи он» дар соли 2023 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Services/Index/23e891ef-65ce-47d6-9b11-08dbf0be3ade> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>5</sup> Стратегияи рушди соҳаи соҳтмони ҟТ барои давраи то соли 2030, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 27 апрели соли 2022, № 203 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>6</sup> Барномаи давлатии рушди соҳаи бақайдигирӣ давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар ҟТ барои солҳои 2022-2026, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 29 июли соли 2022, №378 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>7</sup> Нақшай чорабиниҳо барои солҳои 2024-2025 оид ба амалисозии Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҟТ барои солҳои 2018-2028, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 30 декабри соли 2023, №565 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

мавриди диққати асосӣ қарор дорад. Дар замони мусир аксари мушкилоте, ки дар самти ҳуқуқи ашёй ба вучуд меоянд, бештар ба речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул алоқаманд мебошанд. Аз ҷумла, дар шароити мусирни ҶТ яке аз масъалаҳои муҳимми ҳалталаб танзими ҳуқуқии соҳтмони ҳиссагии молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб меравад.

Мавзуи шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ ашёй ғайриманқули дар оянда соҳташаванд мебошад, ки онро ба таври мушаххас инфиродӣ кардан ғайриимкон аст ва бақайдгирии давлатии он ғайриимкон мебошад, ки дар натиҷа мушкилоти муайян оид ба ичрои даҳлдори уҳдадорӣ ва ҳимояи ҳуқуку манфиатҳои харидорон (ҳиссагузорон) ба вучуд омадааст. Таҳлили амиқи илмии ин масъала метавонад мушкилоти зикршударо бартараф созад.

Тибқи м. 138 КМ ҶТ<sup>8</sup> кишиҳои ҳавоӣ ва объектҳои кайҳонӣ молу мулки ғайриманқул маҳсуб мешаванд. Дар қонунгузории мамлакат нисбати объектҳои мазкур қоидаҳои маҳсус муқаррар Nagarдидаст ва дар амалия муомилоти кишиҳо ва объектҳои кайҳонӣ на ҳамчун молу мулки ғайриманқул анҷом дода мешаванд. Дар қонунгузорӣ тартиби бақайдгирии давлатии объектҳои мазкур пешбинӣ нашудаааст.

Асосҳои дар боло зикршуда мубрам будани таҳқиқи речай ҳуқуқи молу мулки ғайриманқулро тибқи қонунгузории ҶТ асоснок менамоянд.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Дар илми ҳуқуқшиносии ватаний масъалаҳои умумии речай молу мулки ғайриманқул аз тарафи олимони ватаний, ба монанди А.В. Золотухин<sup>9</sup>, А.Ф. Холиқзода<sup>10</sup>, А.Д.Faғурзода<sup>11</sup>, А.Қ. Раҳмонзода<sup>12</sup>, В.А. Ойгензихт<sup>13</sup>, Д.С. Раҳмон<sup>14</sup>, Д.Ш. Сангинов<sup>15</sup>,

<sup>8</sup> Ниг.: Кодекси мадании ҶТ аз 24 декабри соли 2022 // Садои мардум. – 2023. – 2 январ. – № 1-9 (4584-4592).

<sup>9</sup> Ниг.: Золотухин А.В., Султонова Т.И. Предпринимательское право Республики Таджикистан: учебник. – Душанбе: ЭР-граф, 2018. – 596 с.

<sup>10</sup> Ниг.: Холиков А.Ф. Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон (аз давраи пайдоиш то интиҳои асри XIX); қисми 1 / дар зери таҳрири узви вобастаи АИ ҶТ, д.и.ҳ., проф. Тоҳиров Ф.Т. ва узви воб. АУ ҶТ, д.и.т., проф. Яқубов Ю. – Душанбе: Матбуот, 2002. – 301 с.; Халиков А.Г. Правовая система зороастризма: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2004. – 421 с.

<sup>11</sup> Ниг.: Faғurov A.D., Ismoilov Sh.M., Shonaсridдинов N.Sh., Nodirov F.M. Ҳуқуқи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. – Душанбе: Бuxoro, 2013. – 400 с.

<sup>12</sup> Ниг.: Раҳмонзода А.Қ. Масъалаҳои асосии ҳуқуқи моликияти коммуналӣ: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2023. – 194 с.

Д.Ш. Султонова<sup>16</sup>, Қ.Ш. Курбонов<sup>17</sup>, Ч.С. Муртазозода<sup>18</sup>, М.А. Маҳмудзода<sup>19</sup>, М.З. Раҳимзода<sup>20</sup>, О.У. Усмонов<sup>21</sup>, П.З. Мирзозода<sup>22</sup>, С.Х. Наботов<sup>23</sup>, Ш.К. Ғаюрзода<sup>24</sup>, Ш.Т. Тағойназаров<sup>25</sup>, Э.С. Насриддинзода<sup>26</sup>

<sup>13</sup> Ниг.: Ойгензихт В.А. Субъекты осуществления права общепародной собственности (современные тенденции) // Матер. науч. конф. ИГПАН СССР от 7-9 июня 1988 г. / под ред. В.П. Мозолина, А.А. Рубанова, М.Я. Шиминова. – М., 1989. – С. 50-58.

<sup>14</sup> Ниг.: Раҳмон Д.С. Ҳуқуқ ва иқтисодиёт: мурбамияти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1(33). – С. 6-16.

<sup>15</sup> Ниг.: Сангинов Д.Ш. Предпринимательское право Республики Таджикистан: учебное пособие. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 600 с.; Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи сохибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон (матни лексия): воситаи таълимӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 500 с.; Сангинов Д.Ш., Мирзоев П.З. Ҳуқуқи сохибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 500 с.; Сангинов Д.Ш. Предпринимательская деятельность по оказанию социально-культурных услуг: проблемы правового регулирования: монография. – Душанбе: Мехрона-2017, 2019. – 424 с.

<sup>16</sup> Ниг.: Султонова Д.Ш. Масъалаҳои асосии танзими ҳуқуқи мадани шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2024. – 206 с.; Султонова Д.Ш. Таносуби шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқи гражданиӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1 (33). – С. 134-136.

<sup>17</sup> Ниг.: Курбонов Қ.Ш. Ҳуқуқи гражданиӣ. Қисми I: китоби дарсӣ / зери таҳрири ҳуқуқшиносӣ шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ш.Т. Тағойназаров. – Душанбе, 2014. – 511 с.; Курбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ф. Ҳуқуқи гражданиӣ. Қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Дошишварон, 2017. – 504 с.; Курбанов К.Ш. Добросовестность в гражданском праве: дис. ... д-ра юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 362 с.

<sup>18</sup> Ниг.: Муртазокулов Дж. С. Фермерские хозяйства в некоторых странах СНГ: становление, развитие, перспективы. – М., 2011 – 229 с.; Муртазокулов Дж. С. Гражданственно-правовые проблемы организации и деятельности дехканских (фермерских) хозяйств в Таджикистане: монография. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2012. – 336 с.

<sup>19</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Римское частное право (конспект лекций). – Душанбе: Сино, 2000. – 119 с.; Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Ҳуқуқи ҳусусии римӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 176 с.; Маҳмудов М.А., Ҳудоёров Б.Т. Тағсири Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: ЭР-граф, 2015. – 415 с.

<sup>20</sup> Ниг.: Раҳимзода М.З. Баъзе масъалаҳои речай ҳуқуқии молу мулки сохибкор // Қонунгузорӣ. – 2017. – № 3 (27). – С. 33-39; Раҳимзода М.З. Проблемаҳои мурбамияти ҳуқуқи сохибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: МН Дошиш, 2019. – 504 с.; Ҳуқуқи гражданиӣ: қисми 1 / зери таҳрири О.У. Усмонов. – Душанбе: Матбуот, 2001. – С. 347-352; Раҳимзода М.З. Нақши Ичлосияи XVI Шурои Олий дар барқарорсозии соҳти конститутсионӣ дар ҶТ // Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии ҟТ ва эҳёи давлату ҳуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балогат, 2023. – С. 12-21; Раҳимзода М.З., Каримов А.К., Фарҳудинов Ҷ.И. Тағсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 360 с.; Раҳимов М.З. Избранные труды по гражданскому и предпринимательскому праву. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 638 с.

<sup>21</sup> Ниг.: Усманов О.У. Становление советского гражданского права в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 157 с.; Ҳуқуқи гражданиӣ: қисми 2: китоби дарсӣ / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор О.У. Усмонов. – Душанбе: МН Дошиш, 2003. – 500 с.

<sup>22</sup> Ниг.: Мирзозода П.З. Масъалаҳои ҳуқуқии танзими сифати мол, кор ва хизмат дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ: дис. ... доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – 348 с.

<sup>23</sup> Ниг.: Наботов С.Х. Речай ҳуқуқии молу мулки сохибкори инфиродӣ: диссертатсия барои дарёftи дараҷаи доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030100 – ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – 218 с.

<sup>24</sup> Ниг.: Ғаюрзода Ш.К. Маънои истилоҳи «замин» дар танзими ҳуқуқи маданиӣ // Маърифати ҳуқуқӣ: масъалаҳои ҳуқуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ: маводҳои конференсияи ҷумҳурияи ҟ (11 майи соли 2024) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2024. – С. 57-63; Ғаюрзода Ш.К., Сохибзода М.М. Табииати ҳуқуқии мағҳум ва ҳусусиятҳои «замин» дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданиӣ ва ҳуқуқи замин // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 130-137; Ғаюрзода Ш.К., Султонова Д.Ш. Вазъи ҳуқуқии фармоишгар дар шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – № 2 (38). – С. 175-185; Ғаюров Ш.К. Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Таджикистан: некоторые вопросы частноправового регулирования // Национальная правовая система РТ и стран СНГ: анализ тенденций и перспектив развития: материалы V междунар. науч.-практ. конф. – Душанбе, 31 октября 2017 г. – РТСУ, 2017. – С. 143-149.

ва дар сатҳи таҳқиқоти маҳсус аз ҷониби А.Ш. Азимзода<sup>27</sup>, И.З. Саъдиев<sup>28</sup>, И.Х. Бобоҷонзода ва Ш.К. Каримзода<sup>29</sup>, Т.Қ. Қодирзода<sup>30</sup>, М.М. Соҳибзода<sup>31</sup>, М.Н. Муҳамедова<sup>32</sup>, Н.Р. Латифзода<sup>33</sup>, Н.Ш. Қурбонализода<sup>34</sup>, Ф.С. Сулаймонов<sup>35</sup>, Ш.М. Исмоилов<sup>36</sup> ва дигарон<sup>37</sup> таҳдил гардидааст.

---

<sup>25</sup> Ниг.: Тагайназаров Ш.Т. Гражданко-правовое регулирование личных неимущественных прав граждан в СССР. – Душанбе: Дониш, 1990. – 216 с.; Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Х., Бадалов Ш.К. Тафсир ба Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон: қисми якум. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 1000 с.

<sup>26</sup> Ниг.: Насриддинзода Э.С. Фарҳанги хуқуқӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 316 с.; Насриддинзода Э.С. Назария давлат ва хуқуқ (воситаи таълимӣ). – Душанбе: Мехрона-2017, 2019. – 204 с.; Насурдинов Э.С. Правовая культура: монография [отв. ред. Ф.Т. Тахиров]. – М.: Норма, 2014. – 352 с.; Насурдинов Э.С. Правовая культура: теоретико-методологический аспект: монография. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 160 с.

<sup>27</sup> Ниг.: Азимзода А.Ш. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в Республике Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – 216 с.; Азимзода А.Ш. Конституционная основа регулирования земельных отношений // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/11 (188). – С. 156-158; Азимзода А.Ш., Ойев Х. Тафсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – 424 с.

<sup>28</sup> Ниг.: Саъдиев И.З. Танзими хуқуқии муносабатҳои соҳибкорӣ дар соҳаи иқтишоф ва истиҳроҷи нафт ва газ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2019. – 197 с.

<sup>29</sup> Ниг.: Бобоҷонов И.Х., Бадалов Ш.К. Ҳолати хуқуқии соҳтмони худсарона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2014. – № 1 (13). – С. 39-44; Бобоҷонов И.Х., Бадалов Ш.К. Ҳолати хуқуқии соҳтмони худсарона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2014. – № 2 (14). – С. 47-52.

<sup>30</sup> Ниг.: Қодирзода, Т.Қ. Мағҳум ва моҳияти хуқуқи ашёй тибқи қонунгузории Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2024. – №2(54). – С. 68-72.

<sup>31</sup> Ниг.: Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими хуқуқи гражданин иҷораи қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – 235 с.; Соҳибов М.М. Хуқуқи замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 396 с.; Соҳибов М.М. К вопросу о понятии сделок с правом пользования земельным участком // Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 131-140; Соҳибзода М.М., Шамсиддин Ш. Қатъи хуқуқи моликият ба ашёи гайриманқул бинобар гирифтани қитъаи замин ва заҳираҳои табиии дигар // Мачмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзуу «Мушкилотҳои қонунгузории замин дар даврони муосир» (13 октябрьи соли 2023) / зери назари доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. ва номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Ш. – Душанбе: Мехроч-граф, 2023. – С. 107-136; Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави хуқуқи мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / зери таҳрири Ғаюрзода Шукрулло Кароматулло – мудири кафедраи хуқуқи мадании факултети хуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроч-граф, 2023. – 448 с.

<sup>32</sup> Ниг.: Муҳамедова М.Н. К вопросу о классификации объектов недвижимого имущества // Академический юридический журнал. – 2021. – № 3 (39). – С. 128-134; Муҳамедова М.Н. К вопросу понятия недвижимости как объекта правового регулирования // Новые юридические исследования: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/04/МК-1065.pdf> (дата обращения: 20.03.2024 г.).

<sup>33</sup> Ниг.: Латифзода Н.Р. Хуқуқи ашёй дар хуқуқи гражданин Тоҷикистон (воситаи таълимӣ) / зери таҳрири доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор Ш.К. Ғаюров, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Қ.Ш. Қурбонов. – Душанбе, 2017. – 128 с.

<sup>34</sup> Ниг.: Қурбонализода Н.Ш. Такмили қонунгузории манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон // Ичлосия XVI-уми Шурои Олии ҔТ ва эҳёи давлату хуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балогат, 2023. – С. 433-441; Қурбонализода Н.Хуқуқи манзил. – Душанбе: ДМТ, 2015. – 256 с.

<sup>35</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Хуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: ДМТ, 2015. – 248 с.; Сулаймонов Ф.С. Концепция вещных прав в Республике Таджикистан: монография. – Душанбе: Типография ТНУ, 2016. – 152 с.; Сулаймонов Ф.С. Хуқуқи гражданин ва савдоии мамлакатҳои хориҷӣ (маҷмааи таълимии методӣ). – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 200 с.; Сулаймонов Ф.С. Проблемы цивилистической науки в Республике Таджикистан [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://law.tnu.tj/index.php/ru/nauka-top/39-stati/74> (дата обращения: 17.10.2023).

Дар фазои илми ҳуқуқшиносии хориҷӣ паҳлуҳои алоҳидаи мавзуи речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул аз ҷониби А.В. Шеголева<sup>38</sup>, Е.А. Суханов<sup>39</sup>, Е.В. Резтсова<sup>40</sup>, Е.Г. Семенова<sup>41</sup>, Е.С. Болтанова<sup>42</sup>, И.В. Аксюк<sup>43</sup>, К.М. Илясова<sup>44</sup>, М.А. Собенина<sup>45</sup>, М.В. Абрамова<sup>46</sup>, М.М. Гасанов<sup>47</sup>, Н.Ю. Чаплин<sup>48</sup>, О.Ю. Сквортсов<sup>49</sup>, Р.С. Бевзенко<sup>50</sup>, С.А. Степанов<sup>51</sup>, Т.В. Киселева<sup>52</sup> ва дигарон мавриди пажуҳиш қарор дода шудааст.

---

<sup>36</sup> Ниг.: Исмоилов Ш.М. Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон – заминai танзими муносибатҳои нави ҳусусӣ // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 56-64; Исмоилов Ш.М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее // Правовая жизнь. – 2015. – № 4 (12). – С. 153-166; Исмоилов Ш.М. Сборник избранных статей. – Душанбе: Полиграф – групп, 2021. – 632 с.

<sup>37</sup> Ниг.: Ҷураев А.Ш. Мағҳум ва аломатҳои манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабря соли 2023) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 412-418; Турдиматов Ф.К. Понятие и признаки сложной недвижимой вещи // Правовая жизнь. – 2013. – № 4 (04). – С. 111-121; Раҳимов Д.Қ. Мағҳум, моҳият ва ҳусусиятҳои иншоот ҳамчун предмети шартномаи иҷораи бино ва иншоот // Идорақунии давлатӣ. – 2022. – № 2 (56). – С. 194-199; Расулзода Г. Проблемы наследования в системе оснований возникновения права собственности на недвижимое имущество // Академический юридический журнал. – 2022. – № 3 (43). – С. 125-132; Вализода М.Р. Баъзе масъалаҳо оид ба мавзуи шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки гайриманқул // Масоили мубрами такмили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мусоир: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон (01 ноябри соли 2023) / зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 395-401; Вализода М.Р., Анваров К.Б. Мағҳум ва объектҳои молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи гражданиӣ // Идорақунии давлатӣ. – 2021. – № 3 (52). – С. 188-194.

<sup>38</sup> Ниг.: Щеголева А.В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – 175 с.

<sup>39</sup> Ниг.: Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые категории // Вестник гражданского права. – 2008. – № 4. – С. 6-16; Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. – 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2021. – 560 с.; Суханов Е.А. Объекты права собственности // Закон. – 1995. – № 4. – С. 92-97; Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты (Комментарий к новому ГК РФ). – М.: Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. – 456 с.

<sup>40</sup> Ниг.: Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 172 с.

<sup>41</sup> Ниг.: Семенова Е.Г. Концептуальная модель правового режима недвижимости как объекта имущественных прав: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2021. – 404 с.; Семенова Е.Г. О соотношении терминов «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая вещь» в статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4 (30). – С. 36-42.

<sup>42</sup> Ниг.: Болтанова Е.С. Договор купли-продажи недвижимости: общие положения: дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – 248 с.

<sup>43</sup> Ниг.: Аксюк И.В. Недвижимость в законодательстве России: понятие, основания и способы возникновения права собственности на нее: дис. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – 204 с.

<sup>44</sup> Ниг.: Ильясова К.М. Правовой режим недвижимого имущества: проблемы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Алматы, 2005. – 317 с.; Ильясова К.М. Актуальные вопросы правового режима недвижимого имущества в Республиках Казахстан и Таджикистан: сравнительно-правовой анализ // Проблемы развития гражданского законодательства Республики Таджикистан (Душанбе, 2009). – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 175-191.

<sup>45</sup> Ниг.: Собенина М.А. Правовой режим морских судов и судов внутреннего плавания по гражданскому законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – 201 с.

<sup>46</sup> Ниг.: Абрамова М.В. Ипотека морских судов, воздушных судов, космических объектов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – 198 с.

<sup>47</sup> Ниг.: Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – 187 с.

<sup>48</sup> Ниг.: Чаплин Н.Ю. Гражданско-правовой режим земельных участков: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – 199 с.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ.** Диссертатсия дар доираи мавзуи корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ барои солҳои 2021-2025 – «Нақши ҳуқуқи маданий дар татбиқи ҳадафҳои миллии стратегӣ» омода қарда шудааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқоти илмӣ** пажӯҳиши ҷанбаҳои таърихӣ ва муосири речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи маданий, таҳлили нуқтаҳои назари илмӣ, муқаррароти қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқунии самти мазкур, инчунин арзёбии илмии ҳолати танзими масъалаҳои молу мулки ғайриманқул ва хулосаҳои илмии назарӣ ва амалӣ ҷиҳати мукаммалгардонии қонунгузорӣ ва рушди муътадили муомилоти ин объектҳо мебошад.

**Вазифаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ** аз инҳо иборат аст:

- омӯзиши заминаҳои таърихии пайдоиш ва инкишофи речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул;
- таҳлили мағҳуми молу мулки ғайриманқул ва хусусиятҳои он дар заминаи қонунгузорӣ ва адабиёти илмӣ;
- таҳқиқи илмии таснифи молу мулки ғайриманқул ва асосҳо (маҳакҳо)-и он;
- пажӯҳиши речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқули табиӣ;
- баррасии илмии речай ҳуқуқии объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта;
- баррасии мушкилоти ҳуқуқтатбиқунӣ дар самти татбиқи речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ба кишиҳо ва объектҳои кайҳонӣ;

<sup>49</sup> Ниг.: Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: учебное пособие. – М.: Волтерс Клювер, 2006. – 368 с.

<sup>50</sup> Ниг.: Бевзенко Р.С. Введение в российское право недвижимости. Вып. 2: Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строения на нем. – М.: Статут, 2020. – 103 с.

<sup>51</sup> Ниг.: Степанов С.А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – 301 с.; Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. – 123 с.

<sup>52</sup> Ниг.: Киселева Т.В. Гражданско-правовое регулирование недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 194 с.

- гузарондани таҳқиқи речай хуқуқии ашёи ғайриманқули дар оянда бавучудоянда;
- асосноккунии назариявӣ ва амалии мушкилоти қонунгузорӣ оид ба молу мулки ғайриманқул.

**Объекти таҳқиқотро** муносибатҳои чамъиятие ташкил медиҳанд, ки вобаста ба ашёи ғайриманқул, муомилоти молу мулки ғайриманқул ва амалисозии хукуқ ба молу мулки ғайриманқул ба вучуд меоянд.

**Мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ** аз андешаҳои назариявӣ оид ба речай хуқуқии молу мулки ғайриманқул, хусусиятҳои муомилоти молу мулки ғайриманқул, инчунин амалисозии хукуқ ба молу мулки ғайриманқул иборат аст.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (давраи таърихии таҳқиқот).** Таҳқиқоти диссертационии мазкур марҳилаҳои тасдиқ, омоданамоӣ, тасвиб ва муҳокимаро дар кафедра сипарӣ намудааст. Макони таҳқиқот кафедраи хукуқи мадании факултети хуқуқшиносии ДМТ маҳсуб меёбад. Ҷанбаҳои таърихии диссертатсия дар давраҳои таҳқиқот инъикос шуда, дар марҳилаҳои муайян омода гардидааст. Дар ибтидо ҷанбаҳои таърихии пайдоиш ва ташаккули речай хукуқи мадании молу мулки ғайриманқул пажӯхиш шудааст. Баъдан, масъалаи хусусиятҳои хоси молу мулки ғайриманқул, ки аз речай хуқуқии он бармеоянд, инчунин масъалаи низоми молу мулки ғайриманқул таҳлил шуданд.

Дар давраи сеюм, речай хуқуқии намудҳои алоҳидаи молу мулки ғайриманқул, ба монанди қитъаи замин, биною иншоот, соҳтмони худсарона, соҳтмони нотамом, дараҳтони бисёрсола, объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда ва ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда (бавучудоянда) таҳқиқ гардидаанд. Ҳамзамон, дар ин давра вобаста ба таҳқиқоти анҷомдода, хулосаҳои назариявӣ ва амалӣ пешниҳод карда шудаанд. Марҳилаи анҷоми таҳқиқот соли 2024 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқотро** маводи назариявии аз ҷониби олимони ватанӣ ва хориҷӣ таълифшуда, аз ҷумла О.У. Усмонов, В.А.

Ойгензихт, Ш.М. Исмоилов, М.А. Махмудзода, Ш.Т. Тағойназаров, М.З. Раҳимзода, Э.С. Насриддинзода, А.Ғ. Холиқзода, Ҷ.С. Муртазозода, А.Д. Ғафурзода, Ш.К. Ғаюрзода, А.В. Золотухин, Д.С. Раҳмон, И.Ҳ. Бобоҷонзода, Д.Ш. Сангинов, Қ.Ш. Қурбонов, П.З. Мирзозода, А.Қ. Раҳмонзода, Ш.К. Каримзода, Ф.С. Сулаймонов, М.М. Соҳибзода, Н.Ш. Қурбонализода, А.Ш. Азимзода, Н.Р. Латифзода, М.Н. Мухамедова, С.Ҳ. Наботов, И.З. Саъдиев, Е.А. Суханов, И.В. Аксюқ, Е.С. Болтанова, Н.Ю. Чаплин, Т.В. Киселева, К.М. Илясова, С.А. Степанов, Е.Г. Семенова, А.В. Шеголева, О.Ю. Сквортсов, Р.С. Бевзенко, М.М. Гасанов, М.А. Собенина, М.В. Абрамова, Е.В. Резтсова ва дигарон ташкил медиҳад.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Дар раванди анҷом додани таҳқиқот аз усулҳои умумиилмӣ, ба монанди усули диалектиқӣ, таҳлили низомнок ва усулҳои маҳсуси ҳуқуқӣ, аз ҷумла усули таърихӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ мавриди корбаст қарор дода шудаанд.

Бо истифода аз усули диалектиқӣ рушду инкишофи речай ҳуқуқи мадании молу мулки ғайриманқул, танзими ҳуқуқии муомилоти молу мулки ғайриманқул, падидаҳои нави ба молу мулки ғайриманқул алоқаманд, аз қабили маҷмуаи томи ғайриманқул, ҳуқуқи ҳамсоягӣ таҳлил гардидаанд.

Аз рӯйи таҳлили низомнок мавқеи ашёи ғайриманқул дар низоми объектҳои ҳуқуқҳои маданиӣ, таҳлили ҳуқуқи ҳамсоягӣ ҳамчун ҳадди амалисозии ҳуқуқ ба ашёи ғайриманқул ва ғ. муайян карда шудааст.

Аз рӯйи усули таърихӣ-ҳуқуқӣ асосҳо ва заминаҳои таърихии пайдоиши речай ҳуқуқи мадании молу мулки ғайриманқул дар давраи ҳуқуқи хусусии римӣ, шуравӣ ва соҳибистиклолӣ таҳқиқ шуда, хусусиятҳои хоси ташаккули молу мулки ғайриманқул дар ин давраҳо коркард шудааст.

Тибқи усули расмӣ-ҳуқуқӣ низоми молу мулки ғайриманқул, мағҳуми бино ва иншоот, соҳтмони нотамом, инчунин ҳатмӣ будани бақайдгирии давлатии пайдоиш, тағиیرёбӣ ва қатъгардии молу мулки ғайриманқул, инчунин ҳуқуқҳо ба он таҳлилу муайян гардидааст.

Бо роҳи усули муқоисавӣ-ҳуқуқӣ қонунгузории Тоҷикистон оид ба молу мулки ғайриманқул бо қонунгузории дигар мамлакатҳои хориҷӣ, ба монанди давлатҳои аъзои ИДМ, Фаронса ва Олмон таҳқиқ гардидааст.

**Заминаҳои эмпирӣ.** Дар раванди таҳқиқи мавзуи диссертатсионӣ Конститутсияи ҶТ, КМ ҶТ, КЗ ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он», дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, созишномаҳои байнидавлатӣ ва қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ истифода шудаанд. Ҳамчунин, ҷиҳати муайян намудани амалияи татбиқи қонунгузории ҶТ оид ба молу мулки ғайриманқул аз санадҳои судӣ ва шартномаҳои тариқи нотариалӣ тасдиқшуда, истифода гардидааст.

**Навғонии илмии диссертатсия.** Диссертатсия таҳқиқоти мукаммали илмӣ дар бораи молу мулки ғайриманқул буда, дар он меъёрҳои қонунгузорӣ шарҳу тавзех дода шуда, таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ дар муқоиса бо қонунгузории миллӣ таҳлил гардиданд ва дар заминаи онҳо хулосаю андешаҳо манзур гардидаанд, ки онҳо арзиши баланди илмии диссертатсияро нишон медиҳад.

#### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:**

1. Шаклгирии танзими ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро ба давраҳои зерин чудо кардан мумкин аст:
  - давраи Рими Қадим;
  - инкишофи речай ҳуқуқии маданий молу мулки ғайриманқул дар заминаи қонунгузории Фаронса ва Олмон;
  - давраи Шуравӣ;
  - даврони соҳибистикӯлии Тоҷикистон. Бо сабаби қабули зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ин давра ва рушди босуръати муносибтаҳо оид ба молу мулки ғайриманқул, давраи мазкур ба ду марҳилаи алоҳида чудо мешавад: а) аз соли 1991 то қабули КМ ҶТ; б) баъди қабули КМ ҶТ то имрӯз.

2. Дар таҳқиқот мағҳуми молу мулки ғайриманқул коркард гардидааст, ки чунин мебошад: молу мулки ғайриманқул ин объекти

хуқуқҳои маданий мебошанд, ки аз рӯйи табиати худ ё алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ё дар асоси талаботи қонунгузорӣ (новобаста аз табиат ва алоқа бо замин) ғайриманқул эътироф шуда, дар қонунгузорӣ нисбати он, бо дарназардошти аҳаммияти муҳим (иқтисодӣ, маишӣ, истеҳсолӣ ва ғ.) доштани онҳо дар ҳаёти шахсони воқеӣ ва фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ, таъмини устувории ҳуқуқ ва мавҷудияти иттилооти боэътиномд нисбати ин обьектҳо речай ҳуқуқии маданий махсус пешбинӣ гардидааст.

3. Речай ҳуқуқии маданий молу мулки ғайриманқул инҳоро фаро мегирад: 1) тартиби хоси пайдоиш, гузариш ва қатъи ҳуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул, ки бақайдгирии давлатиро талаб менамояд; 2) ба маҳалли ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул алоқаи мустаҳкам доштани ҷойи иҷрои уҳдадорӣ, маҳалли кушода шудани мерос, бақайдгирии давлатӣ; 3) тартиби махсуси ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул; 4) татбиқ шудани муҳлатҳои махсус нисбати муносибатҳои бо молу мулки ғайриманқул алоқаманд; 5) ба таври ҳатмӣ пешниҳод намудани ҳуччатҳои ҳуқуқмуайянқунандай молу мулки ғайриманқул барои анҷом додани муомилот вобаста ба он; 6) риояи ҳатмии шакли аҳдҳо бо молу мулки мазкур ва бақайдгирии давлатии онҳо; 7) дар асоси розигии иштирокдорони моликияти якҷоя анҷом додани муомилоти молу мулки ғайриманқул.

4. Байни обьекти молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта (бино, иншоот) ва қитъаи замин бояд алоқаи ҳуқуқӣ вучуд дошта бошад. Объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта бидуни алоқаи ҳуқуқӣ ба қитъаи замин ҳамчун ашёи ғайриманқул эътироф карда мешаванд, аммо ҳуқуқ ба он ба вучуд омада наметавонад.

5. Объектҳои ғайриманқули навбунёдшаванд аз лаҳзаи бо замин алоқаи мустаҳкам пайдо намудан ҳолати ашёи ғайриманқулро соҳиб мегарданд. Баъди бақайдгирии давлатии онҳо танҳо ҳуқуқҳои ашёй ба бино, иншоот ва дигар молу мулки ғайриманқули аз нав бунёдшаванд ба миён меоянд. Киштиҳои ҳавоӣ аз лаҳзаи дар мақоми ваколатдори давлатии

соҳаи авиаатсия ба қайд гирифта шудан ҳолати ашёи ғайриманқулро соҳиб мегарданд.

6. Новобаста аз пайдо шудани имконияти чойивазнамоии объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта, ин маҳак аҳаммияти муҳим дошта, барои ба молу мулки ғайриманқул мансуб донистани объекти муайян нақши асосӣ дорад. Дар ҳолате ки, агар маҳалли чойгиршавӣ ё ҳолати ҷисмонии молу мулки ғайриманқул тағиیر ёбад, дорандай хуқуқ ба ин молу мулк бояд ҷораҳои заруриро барои ворид намудани тағиирот дар фехрист андешад.

Барои мукаммал гардонидани қонунгузорӣ ворид намудани **тағииру иловаҳои** зерин ба мақсад мувофиқ аст:

1. Дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва хуқуқҳо ба он» моддаи 52<sup>1</sup> бо номи **«Хусусиятҳои бақайдгирии давлатии маҷмуаи томи ғайриманқул»** бо мазмuni зерин илова карда шавад:

«1. Бақайдгирии давлатии хуқуқҳо бо маҷmuai томи ғайриманқул тибқи асосҳои зерин амалӣ карда мешавад:

1) ҳангоми ташкилёбии молу мулки ғайриманқул, агар тибқи ҳуҷҷатҳои шаҳрсозӣ таъиноти ин объектҳо маҷmuai томи ғайриманқул пешбинӣ гардида бошад;

2) бо ҳоҳишу иродai молик муттаҳид намудани якчанд молу мулки дар қонунгузории маданий пешбiniшуда, ки дар бораи онҳо ба Фехристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва хуқуқҳо ба он сабти даҳлдор ворид гардидааст.

2. Ба маҷmuai томи ғайриманқул ворид кардани молу мулки дигар ва аз он хориҷ кардани молу мулк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ба қайди давлатӣ гирифта мешавад».

2. Ба қ. 1, м. 27 КЗ ҟТ илова ворид карда шуда, он дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

«Ҳангоми ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи моликият ба бино, иншоот, сохтмони нотамом, дарахтони бисёрсола ва дигар объектҳои ба замин алоқаи мустаҳкамдошта ҳуқуқи истифодаи қисми қитъай замин, ки молу мулки мазкур дар он қарор дорад, инчунин, қисми ҳамшафати он қитъай замине, ки барои хизматрасонии ин молу мулк дар доираи меъёрҳои муқарраргардида зарур аст, ройгон ба бадастоварандай бино, иншоот, сохтмони нотамом, дарахтони бисёрсола ва дигар объектҳои ба қитъай замин алоқаи мустаҳкамдошта мегузарад».

3. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» илова бо мазмуни зерин ворид карда шавад: **«Моддаи 4<sup>1</sup>. Бақайдгирии давлатии объектҳои бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда**

Ташкилёбӣ, тағйирёбӣ ва қатъгардии мавҷудияти объектҳои бо тартиби муқаррарнамудаи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда, ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқ ба онҳо бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати ҶТ ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд».

4. Мафхуми сохтмони нотамом дар б. 2 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти маданий баровардани онҳо, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 27 марта соли 2018, №148 тасдиқ гардидааст, дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Объекти сохтмонашон нотамом – объекти сохтмонаш мавқуфгузошта аст, ки барои бунёди он ҳамчун бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон иҷозат дода шуда, вале ба итном расонида нашудааст ва бо замин алоқамандии мустаҳкам дорад».

5. Номи боби 60 КМ ҟТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Боби 60. Сохтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ». Муқаррапоти боби мазкур дар заминаи ин тағйирот такмил дода шаванд. Инчунин, ба м. 1158 КМ ҟТ иловай зерин ворид карда шавад: «3. Нисбат

ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муқаррароти зербоби 1 ва 3, боби 41 ва зербоби 6, боби 35 Кодекси мазкур татбиқ карда мешавад, агар аз талаботи шартнома ё қонун тартиби дигаре барнаояд».

6. Пешниҳод мегардад, ки м. 1159 КМ ҶТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, дар мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меъморӣ ва соҳтмон ба ҳисоб гирифта мешавад ва ба тариқи нотариалий тасдиқ мегардад».

**Аҳаммияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқот.** Дар диссертатсия андешаҳои илмӣ оид ба речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул, муқаррароти қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиққунӣ таҳқиқ гардидааст. Ҳангоми такмили қонунгузории соҳавӣ хулоса ва пешниҳодҳои дар таҳқиқот манзуршуда метавонад истифода карда шаванд. Дар раванди тадриси фанни ҳуқуқи маданиӣ, ҳуқуқи манзил, ҳуқуқи замин, курси маҳсуси ҳуқуқи ашёй маводи диссертатсия ба таври васеъ истифода шуда метавонанд. Инчунин, натиҷаҳои таҳқиқот метавонад дар фаъолияти мақомоти судӣ, нотариати давлатӣ ва мақоми бақайдгирандаи молу мулки ғайриманқул истифода гардад.

**Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот** дар воқеӣ будани дониши ҳосилшуда, мантиқӣ будани он, робитай он бо асарҳои муҳаққиқони дигар, коркарди натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот оид ба мавзӯъ, инъикоси объективии мушкилоти речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул, таҳлили маводи илмию амалии соҳавӣ, усулҳои гузарондани таҳқиқот, инчунин мутобиқати диссертатсия ба талаботи муқарраршуда, ифода мегардад.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзуи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти ҶТ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи маданиӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ мутобиқат менамояд.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Саҳми довталаб дар навгониҳои таҳқиқот, нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда, таҳлили илмии қонунгузорӣ, пешниҳоди хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалӣ, пешниҳоди маърузаҳо аз ҷониби муаллиф дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияи илмии байналмилалию ҷумҳуриявӣ зоҳир мегардад. Тарзи хоси таҳлили илмии масъалаҳои ба мавзуи таҳқиқот алоқаманд, шакли маънидоднамоии меъёрои қонунгузорӣ ва аз ҷиҳати илмӣ таҳлилу асоснок намудани онҳо ва тарзи навишти диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

**Тасвиб ва натиҷаҳои амалисозии таҳқиқот.** Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи мадании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ таҳия шуда, якчанд маротиба дар ҷаласаҳои кафедра мавриди мухокима қарор дода шудааст. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияҳои зерин ироа гардидаанд:

**a) байналмилалий:**

– конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон» – бо маъруза дар мавзуи «Речай ҳуқуқӣ-мадании қитъаи замин тибқи қонунгузории мамлакатҳои пасошуравӣ» (5 деқабри соли 2023, ш. Душанбе).

– конференсияи XIX-уми байналмилалии илмӣ дар мавзуи «Международный научный обзор проблем права, социологии и политологии» – бо маъруза дар мавзуи «Объекты самовольной постройки в маданском праве» (март, 2021, Бостон, ИМА).

**б) ҷумҳуриявӣ:**

– конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ» – бо маъруза дар мавзуи «Концепсияҳои объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи мадании муосир» (7 октябри соли 2021, ш. Душанбе);

- конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Хуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ» – бо маъруза дар мавзуи «Баъзе масъалаҳои эътирофи хуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона дар ҶТ» (7 декабря соли 2021, ш. Душанбе);
- конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Конститутсия - ҳамчун омили рушди устувори давлат» – бо маъруза дар мавзуи «Мафхуми молу мулки ғайриманқул дар назарияи хуқуқи маданий» (5 ноября соли 2022, ш. Душанбе);
- конференсияи III чумхуриявии илмӣ-амалии олимони ҷавони ДМТ баҳшида ба «Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» – 23 май ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (солҳои 2020-2040) – бо маъруза дар мавзуи «Хусусиятҳои речайи хуқуқии молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории мадании Олмон» (18-19 майи соли 2023, ш. Душанбе);
- конференсияи чумхуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Мушкилотҳои қонунгузории замин дар даврони муосир» – бо маъруза дар мавзуи «Речайи хуқуқи мадании қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул» (13 октябри соли 2023, ш. Душанбе);
- конференсияи чумхуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масоили мубрами такмили Конститутсияи ҶТ дар шароити муосир» – бо маъруза дар мавзуи «Қафолатҳои конститутсионӣ-хуқуқии амалишавии моликияти истисноии давлат ба замин дар ҶТ: шаклгирӣ, вазъ ва дурнамои рушд» (1 ноября соли 2023, ш. Душанбе);
- конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Маърифати хуқуқӣ: масъалаҳои хуқуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ» – бо маъруза дар мавзуи «Таносуби мафҳумҳои «замин» ва «қитъаи замин» ҳамчун объекти хуқуқҳои маданий» (11 майи соли 2024, ш. Душанбе).

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Вобаста ба масъалаҳои алоҳидай мавзуи таҳқиқот аз ҷониби муаллиф 25 маводи илмӣ таълиф ва интишор карда шудааст, ки аз онҳо 1 монография, 11 мақола дар

маçаллаҳои аз чониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ тақризшаванда, 10 мақола дар маçаллаҳои дигар нашргардида ва 3 тафсир ба қонунҳо мебошад.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз номгӯйи ихтисораҳо, муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Ҳачми умумии диссертатсия 219 саҳифаро ташкил медиҳад.

# **БОБИ 1. ТАВСИФИ УМУМИИ РЕЧАИ ҲУҚУҚИИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ ДАР ҲУҚУҚИ МАДАНӢ**

## **1.1. Ташаккул ва рушди речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул**

Ҳар як падидаи иҷтимоӣ марҳилаҳои шаклгирӣ ва инкишофро тай менамояд ва ин ё он падидаю зухурот дар ҷойи хушку ҳолӣ бе заминаҳои муайян ба вучуд намеояд. Омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии ҳар як зухурот дорои аҳаммияти муҳим буда, имконияти роҳҳои ҳалли муайянро дар танзими ҳуқуқии он ошкор мекунад ва барои дурусту самаранок ба роҳ мондани танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ мусоидат мекунад.

Ҷиҳати дарки дурусти мафҳум, моҳият ва табииати ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул зарур аст, ки пайдоиш, шаклгирӣ ва ташаккули ин падида таҳқиқи муҳтасар гардад. Дар ҳар марҳилаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа мафҳум, намудҳои ашё, қобилияти муомилотпазирии объектҳои ҳуқуқи маданӣ тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ ба таври гуногун танзим карда шудаанд<sup>53</sup>. Фаҳмиши мазмуну моҳияти падидаҳои ҳуқуқӣ аз донистани таърихи пайдоиш ва ташаккули онҳо вобастагӣ дорад.

Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул таърихан тағиیر ёфтааст. Омӯзиши мафҳуми молу мулки ғайриманқул имкон медиҳад, ки онро амиқтар дарк намуда, таҳаввулоти он пайгириӣ гардад, инчунин тамоюлҳои инкишофи назария ва амалияи ҳуқуқӣ таҳлил карда шавад. Ҳатто дар давраи зардуштӣ қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф карда мешуд. Мафҳуми «қитъаи замин» на танҳо худи қитъаи замин, балки ғулом, чорвои қашонанда ва канали обёриро

---

<sup>53</sup> Ниг.: Шерзода Б.С. Вазъи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ // Конунгузорӣ. – 2021. – № 1 (41). – С. 156.

нис дар бар мегирифт, ки ҳамчун мансуб ба қитъаҳои замин эътироф карда мешуданд<sup>54</sup>.

Бо мақсади муайян кардани хусусиятҳои инкишофи падидаҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ усули марҳилабандӣ истифода карда мешавад.

Дар адабиёти илмӣ даврабандии рушди ҳуқуқи ашёии Тоҷикистон ба таври мухталиф муайян мегардад. Масалан, Ф.С. Сулаймонов инкишофи ҳуқуқи ашёиро ба давраҳои зерин тақсим намудааст: 1) давраи то инқилоби соли 1917, ки дар худ давраҳои гуногунро, ки давлатҳои дар ҳудуди Тоҷикистони ҳозира амалкунанда паси сар намудаанд, дар худ таҷассум менамояд; 2) давраи баъди инқилоби соли 1917 то ба даст овардани Истиқлолияти давлатии ҶТ дар соли 1991; 3) давраи баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби ҶТ ва то замони муосир<sup>55</sup>.

Дар асоси ба эътибор гирифтани хусусиятҳои ташаккули танзими ҳуқуқии молу мулки гайриманқул ва речай ҳуқуқи мадании он, шартан таърихи пайдоиш ва ташаккули речай ҳуқуқи мадании молу мулки гайриманқулро ба давраҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- 1) давраи пайдоиш ва шаклгирии речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ;
- 2) ретсепсияи ҳуқуқи хусусии римӣ ва такмили он дар қисмати молу мулки гайриманқул дар қонунгузории мадании Фаронса ва Олмон;
- 3) давраи Шуравӣ;
- 4) ташаккули речай ҳуқуқии мадании молу мулки гайриманқул дар даврони соҳибистикӯлии Тоҷикистон<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Концепция вещных прав в Республике Таджикистан: монография. – Душанбе: Типография ТНУ, 2016. – С. 22, 24.

<sup>55</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 43-49.

<sup>56</sup> Ҳарчанде, ки даврабандии мазкур тамоми марҳилаҳои инкишофи танзими речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқулро фаро намегирад, аммо хусусиятҳои хоси речай объектҳои мазкур дар ин давраҳо коркард гардидааст.

Дар ҳуқуқи хусусии римӣ ба масъалаи танзими ашё диққати асосӣ дода мешуд, зоро ба андешаи Гай «тамоми ҳуқуқе, ки мо истифода менамоем, ё ба шахс ё ба ашё ё ба даъво дахл дорад»<sup>57</sup>.

Аз ин рӯ, дар ҳуқуқи хусусии римӣ мағҳуми ашё ва намудҳои он, ба монанди ашёи илоҳӣ, ашёи инсонӣ, ашёи оммавӣ, ашёи хусусӣ, ашёи манқул ва ғайриманқул ва монанди инҳо таҳқиқ шуда, мазмуну моҳияти онҳо коркард гардидааст. Масалан, Гай қайд менамояд, ки «моҳиятан баъзе ашёҳо ҷисмонӣ ва баъзеи дигара什 бечисм мебошанд. Ашёи ҷисмонӣ ин ашёе мебошад, ки метавонад ламшаванда бошад, аз ҷумла қитъаи замин, инсон (гулом), тилло, нуқра... Ашёи бечисм ин ашёе мебошанд, ки наметавонанд ламшаванда бошанд ва онҳо дар ҳуқуқ, ба монанди мерос, узуфрукт, уҳдадорӣ ифода мёёбанд»<sup>58</sup>.

Тақсимоти таърихии ашё ба манқул ва ғайриманқул аз решоҳои ҳуқуқи римӣ сарчашма мегирад. Ҳамчун хусусияти хоси тафовут ҳуқуқшиносони римӣ «*salva rei substantia*» – қобилияти ҳаракат кардани ашё ҳангоми нигоҳ доштани моҳияти ҷисмонии он, яъне бидуни тағйирёбии шакл, таъиноти иқтисодӣ, бе расонидани зарар ё кам кардани арзиши онҳо интиқоли ашёҳоро муайян менамуданд. Ашёҳое, ки ба чунин ҳаракат қодир нестанд, ғайриманқул (*res immobiles*) мебошанд. Ҳамаи намудҳои дигари ашё ба категорияи манқул (*res mobiles*) тааллуқ доштанд<sup>59</sup>.

Ба андешаи М.А. Маҳмудов ва Ш.М. Менглиев «дар ҳуқуқи хусусии римӣ тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул хос буд. Ба ашёи ғайриманқул замин ва ҳар он ҷизе, ки болои он қарор дорад – хона, соҳтмонҳои хочагӣ ва ғайрато ворид месоҳтанд»<sup>60</sup>. Ба сифати молу мулки манқул (*res mobiles*) мебел, асбобу анҷоми рӯзгор, гулом, ҳайвонот доҳил карда мешуд.

<sup>57</sup> Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. I. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2008. – С. 117.

<sup>58</sup> Ниг.: Дар он ҷо. – С. 143.

<sup>59</sup> Ниг.: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. – Казань, 1910. – С. 105.

<sup>60</sup> Маҳмудов М.А., Менглиев Ш.М. Ҳуқуқи хусусии римӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – С. 53.

Вобаста ба пайдоиши таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул Г.Ф. Шершеневич қайд менамояд, ки «ин таснифот таърихан аз аҳаммияти афзалиятноки замин ба вуҷуд омадааст, бинобар ин, муомилоти молу мулки ғайриманқул ҳамеша аз муомилоти манқул фарқ мекард»<sup>61</sup>. Заминаи асосии пайдоиши ашёи ғайриманқул ва тартиби маҳсуси муомилот бо он аз мураккабии қитъаи замин ҳамчун объекти ҳуқуқ ба миён омадааст. Аз ибтидо қитъаи замин объекти асосии молу мулки ғайриманқул маҳсуб меёбад ва тақдири ҳуқуқии дигар молу мулки ғайриманқул аз он вобастагӣ дорад.

Дар ҳуқуқи ҳусусии римӣ тақсимоти асосии ашё ба «*res mancipi*» ва «*res nec mancipi*» буд, ки то асри I пеш аз милод нигоҳ дошта шудааст. Доираи ашёҳои мансипӣ хеле маҳдуд тавсиф карда мешуд, ки ба он қитъаи замин, объектҳои дар он соҳташуда, инчунин ғуломон ва ҳайвонот ё ҳайвоноти барои заминдорони римиҳо хизматкунанда шомил карда мешуд. Ба ибораи дигар, ба ашёҳои мансипӣ объектҳое мансуб дониста мешуд, ки ҳамчун ҷузъҳои пурарзиши иқтисоди замини Рим ба ҳисоб мерафтанд.

Пайдоиши тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул дар аввал нақши муҳиме надошт, аммо бо аз даст додани моҳияти тақсимоти ашё ба мансипӣ (*res mancipi*) ва ғайримансипӣ (*res nec mancipi*) ба яке аз таснифоти асосӣ табдил ёфт. Ҳусусияти асосии ашёҳои мансипӣ ба ҳолати ҳуқуқӣ, инчунин, бо аҳаммияти иқтисодии онҳо алоқаманд буд. Вобаста ба аҳаммиятнокии таснифоти мазкур Ф.С. Сулаймонов қайд менамояд, ки «хусусияти асосии чунин тақсимот (ба мансипӣ ва ғайримансипӣ – Б.С.) дар он буд, ки гузариши ҳуқуқи моликият ба «*res mancipi*» танҳо дар ҳолати ба ичро расонидани расмиёти мансипатсия (*mancipatio*) эътироф карда мешуд. Моҳияти ин ҷараён чунин буд: ҳаридор дар назди фурӯшанд, тарозудор ва панҷ шоҳид бо овози баланд эълон медошт, ки ашёи муайяншуда аз они ӯст ва бâъдан як қисми оҳанро барои баркашидан ба тарозудор пешниҳод менамуд.

<sup>61</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 96.

Минбаъд, ҳангоми инкишофи муносибатҳои молумулкӣ ба ҷойи оҳан, инчунин, тангаҳо истифода бурда мешуд. Ичро накардани расмиёти мазкур дар тарафи харидор ҳуқуқи моликиятро ба «res mancipi» ба миён намеовард. Бояд зикр намуд, ки расмиёти мазкур танҳо ба қвиритихо паҳн карда мешуд ва яке аз асосҳои ба миён омадани ҳуқуқи моликияти қвиритӣ буд. Барои гузариши ҳуқуқи моликият нисбати «res nec mancipi» амалӣ намудани ягон расмиёти хос талаб карда намешуд»<sup>62</sup>.

Дар асрҳои V-III пеш аз мелод гузариши ҳуқуқҳо ба молу мулки гайриманқул аллакай бо қоидаҳои маҳсус танзим карда мешуд, ки ба таъмини оммавияти муомилоти дахлдор нигаронида шуда буданд<sup>63</sup>.

Ҳуқуқи моликияти чудогона ба хона ва қитъаи замин имконнопазир буд. Фазои ҳавоии болои қитъа низ як қисми сатҳи замин ҳисобида мешуд<sup>64</sup>. Маҳз, ҳуқуқи хусусии римӣ барои фаҳмиши васеи қитъаи замин шароити мусоид ба вучуд овард, ки тибқи он қитъаи замин на танҳо сатҳи болоии замин, балки фазои ҳавоии болои қитъаи мазкуро фарогир аст. Чунин фаҳмиши васеи қитъаи замин дар қонунгузории мадании Олмон истифода карда мешавад. Дар қонунгузории ҶТ таҳти мағҳуми қитъаи замин танҳо сатҳи замин фаҳмида шуда, дар қонунгузории соҳавӣ ба таври маҳдуд ба истифодабарандай замин истифодаи зери замин иҷозат дода шудааст.

Дар назарияи ҳуқуқи маданий андешаҳои мухталиф вобаста ба омилҳои пайдоиши таснифоти ашё ба манқул ва гайриманқул ҷой дорад. Баъзе муҳаққиқон андеша доранд, ки ба ин ё он объект додани речай ҳуқуқии ашёи гайриманқул аз арзишнокии иқтисодии он вобаста аст. Дар ин асно, зумрае аз муҳаққиқон пайдоиши таснифоти ашёро ба манқул ва гайриманқул, маҳз ба арзишнокии объектҳои гайриманқул алоқаманд менамоянд.

<sup>62</sup> Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 37.

<sup>63</sup> Ниг.: Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М., 1998. – С. 141-142.

<sup>64</sup> Ниг.: Дар он ҷо. – С. 140-141.

Вобаста ба аҳаммияти таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ нуқтаи назари ягонаи илмӣ вучуд надорад ва муҳаққиқон масъалаи мазкурро ба таври гуногун арзёбӣ менамоянд. Дар ин замина, оид ба аҳаммиятнок будан ё набудани таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ ду равиши илмӣ вучуд дорад:

а) тарафдорони равиши аввал (И.А. Покровский<sup>65</sup>, И.Б. Новицкого ва И.С. Перетерский<sup>66</sup>, В.М. Хвостов<sup>67</sup> ва дигарон) андеша доранд, ки тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дорои аҳаммияти муҳим набуд. Масалан, ба андешаи И.А. Покровский «тафовут миёни манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дорои аҳаммияти кам буд (мухлатҳои гуногуни ба даст овардан ва дигар); мазмуни ҳуқуқи моликият, чун шакли муомилоти молумулкӣ барои ҳар ду категорияи ашёҳо ягона буд; имконияти аз даст ба даст, бидуни риояи шакли муайян гузаштани онҳо амал мекард»<sup>68</sup>;

б) тарафдорони равиши дуюм (И. Пухан ва М.П. Акимовская<sup>69</sup>, Ч. Санфилиппо<sup>70</sup> ва дигарон) назари ҳудро ба эътирофи аҳаммияти таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ равона кардаанд. Масалан, И. Пухан ва М.П. Акимовская зикр менамоянд, ки таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул «чун ҳуқуқи ашёй ва уҳдадорӣ – дар соҳаи моликият, ҳуқуқ ба ашёи бегона, дар муқаррар намудани уҳдадорӣ ва масъулият барои иҷрои он» оқибатҳои муҳимми ҳуқуқӣ дорад<sup>71</sup>. Қайд кардан зарур аст, ки дар давраи доминат таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул, инчунин, танзими он бо дар назар доштани хусусиятҳои хоси онҳо ба роҳ монда шуд.

---

<sup>65</sup> Ниг.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроград, 1917. – С. 195.

<sup>66</sup> Ниг.: Римское частное право: учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – С. 151.

<sup>67</sup> Ниг.: Хвостов В.М. Система римского права. – М., 1908. – С. 143.

<sup>68</sup> Покровский И.А. Асари зикршуда. – С. 195.

<sup>69</sup> Ниг.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: базовый учебник. – М.: Зерцало, 1999. – С. 132.

<sup>70</sup> Ниг.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. – М.: БЕК, 2000. – С. 57.

<sup>71</sup> Ниг.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Асари зикршуда. – С. 132.

Гуногуни дар танзими ҳуқуқии ашёи манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дида мешавад ва он пурра аён мебошад<sup>72</sup>. Дар ибтидо ин таснифот дорои аҳаммияти муҳимми амалӣ набуд, зоро речай ҳуқуқии тамоми намудҳои ашё тавассути меъёрҳои ҳуқуқии якхела танзим мегардид<sup>73</sup>. Минбаъд давра ба давра ҳуқуқҳои маҳсус ба молу мулки ғайриманқул (суперфитсий, эмфитеузис ва дигар) пайдо шуда, тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул хусусияти мушаххасро касб намуд, инчунин дар давраи доминат доир ба бегона кардани молу мулки ғайриманқул меъёрҳои маҳсус қабул гардианд, ки ба таъмини оммавияти ин муомилот равона шуда буданд.

Андешаи муҳаққиқон вобаста ба он ки тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дорои аҳаммияти хосса нест, чандон дуруст намебошад, зоро дар Рими қадим танзими тафриқавии ашёи манқул ва ғайриманқул ҷой дошт ва меъёрҳои маҳсус вобаста ба таъиноти ашёи ғайриманқул таҳия гардида буданд. Илова бар ин, тавре С.А. Степанов қайд менамояд, ҳуқуқи римӣ низоми объектҳои ҳуқуқи маданиро коркард намудааст ва тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар он арзиши маҳсуси ҳуқуқӣ дорад<sup>74</sup>.

Бояд қайд намуд, ки танзими ашёи манқул ва ғайриманқул вобаста ба речай ҳуқуқии онҳо дар ҳуқуқи хусусии римӣ давра ба давра сурат гирифтааст. Ин таснифот дар давраи принсиپиат хусусияти пурраро касб намуда, барои гузариши ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул дар давраи доминат меъёрҳои маҳсус коркард гардид. Дар Қонуни XII ҷадвал барои ба даст овардани замин ва молу мулки манқул аз ҷиҳати давомнокии муҳлати соҳибӣ муҳлатҳои гуногун (масалан, барои ба даст овардани замин ду сол ва барои ашёи манқул як сол) пешбинӣ гардида буд. Дар ҳуқуқи Юстиниан бошад, соҳибӣ дар давоми се сол барои молу мулки манқул ва соҳибӣ дар давоми даҳ сол барои молу мулки

<sup>72</sup> Ниг.: Кисилева Т.В. Гражданское-правовое регулирование недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 37.

<sup>73</sup> Ниг.: Болтанова Е.С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения): дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – С. 12.

<sup>74</sup> Ниг.: Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. – С. 223.

гайриманқул ҳамчун шарти ба даст овардани моликият бо асоси давомнокии муҳлати бадасторӣ муқаррар гардида буд<sup>75</sup>.

Коркард намудани ин таснифот, муайян кардани ҳадди ақали хусусиятҳои алоҳидай речай ҳуқуқии ашёи манқул ва гайриманқул ин дастоварди муҳим мебошад. Маҳз ҳуқуқшиносони римӣ бо ин комёбии худ инсониятре водор намуданд, то минбаъд дарк намоянд, ки ин ду категория – ашёи манқул ва гайриманқул речай ҳуқуқии гуногун доранд ва бояд танзими ҳуқуқии тафриқавии онҳо ба роҳ монда шавад. Ин таснифоти ҳуқуқшиносони римӣ амалан дар ҳамаи низомҳои ҳуқуқии муосир пазируфта шудааст. Чунин таснифоти ашё минбаъд барои ташаккули муомилоти маданиӣ, инчунин, баҳри танзими бонизоми муносибатҳои молумулӣ мусоидат намуд.

Масъалаҳои вобаста ба речай ҳуқуқи маданий молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи исломӣ ба таври умумӣ пешбинӣ карда шудаанд. Ба андешаи А.Ф. Холиқзода ашё дар ҳуқуқи исломӣ бо назардошти вазъи ашё ба ду намуд ҷудо мешаванд: манқул – ҳаракатқунанда ва гайриманқул – беҳаракат ҷудо мешаванд<sup>76</sup>.

Таҷрибай танзими речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул баъди ҳуқуқи хусусии римӣ дар Фаронса ва Олмон ба таври васеъ истифода карда шуд. Фаронса аввалин мамлакате мебошад, ки баъди Рими Қадим тақсими ашёро ба манқул ва гайриманқул расман эътироф намуд. Кодекси маданий Фаронса аз 21 марта соли 1804<sup>77</sup> яке аз сарчашмаҳои асосии ҳуқуқи маданий Фаронса эътироф гашта, дорои аҳаммияти ҳуқуқӣ ва таърихии бағоят калон мебошад. Дар Кодекси маданий Фаронса бевосита маҳакҳои асосии мансубияти молу мулк ба гайриманқул пешбинӣ гардидааст. Дар м. 517 Кодекси мазкур муқаррар шудааст, ки «молу мулк вобаста ба табиати худ ё тибқи таъинот ва ё аз

<sup>75</sup> Ниг.: Шерзода Б.С. Вазъи ҳуқуқии молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ // Қонунгузорӣ. – 2021. – № 1 (41). – С. 158.

<sup>76</sup> Ниг.: Холиқов А.Ф. Ҳуқуқи исломӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 418.

<sup>77</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев; Предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев; Приложения 1-4: В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2006. – С. 227.

рӯйи мавзуе, ки онҳо ташкил мешаванд, ғайриманқул мебошанд». Дар ин меъёри Кодекси мадани Фаронса се маҳаки асосӣ барои эътирофи молу мулк ба сифати ғайриманқул муайян шудааст, ки инҳо мебошанд: 1) молу мулке, ки тибқи табиати худ ғайриманқул мебошанд; 2) молу мулки ғайриманқул вобаста ба таъиноти худ. Дар ҳуқуқи мадани Фаронса қубурхое, ки тавассути онҳо об ба манзил ё молу мулки дигар бурда шудааст, молу мулки ғайриманқул ба шумор мераванд ва як қисми замине мебошанд, ки дар он ҷойгиранд. Ашёе, ки соҳиби замин барои нигоҳдорӣ ва истифодаи он дар қитъаи худ ҷойгир кардааст, молу мулки ғайриманқул аз рӯйи таъиноти худ мебошанд; 3) ҳуқуқи ғайриманқул ва даъво. Ба ин гурӯҳ муносибатҳое доҳил мешаванд, ки мавзуи онҳо молу мулки ғайриманқул мебошад. Дар м. 526 Кодекси мадани Фаронса пешбинӣ шудааст, ки молу мулк вобаста ба мавзуе, ки ба он иртибот доранд, ғайриманқул мебошанд: узуфрукт ба молу мулки ғайриманқул, сервитетҳо ё уҳдадориҳои заминистифодабаранда, даъве, ки предмети онҳо баргардонидани молу мулки ғайриманқул мебошанд.

Дар Уложении мадани Олмон истилоҳи «замин» ва «ашёи манқул» истифода карда шудааст. Дар маҷмуъ, реҷаи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар қонунгузории мадани Олмон хусусиятҳои зеринро доро аст:

- 1) қитъаи замин объекти ягонаи молу мулки ғайриманқул аст. Дигар объектҳо мустақилона ҳамчун молу мулки ғайриманқул муқаррар карда намешавад;
- 2) қисми муҳимми таркибии қитъаи замин эътироф гардидани объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта (аз ҷумла бино, иншоот ва ғайра);
- 3) эътирофи қитъаи замин ҳамчун объекти мустақили ғайриманқул ва фарогири сатҳ, боло ва поён будани он. Яъне танҳо қитъаи замин объекти мустақили молу мулки ғайриманқул шуморида мешавад ва қисмҳои муҳимми таркибии он объекти мустақил эътироф намегарданд.

Мафхуми қитъай замин ба таври васеъ муқаррар гардида, сатҳи замин, болой ва поёни ин худудро дар бар мегирад;

4) тақдири ҳуқуқии бино, иншоот ва дигар обьектҳои ба қитъай замин алоқаи мустаҳкамдошта ба тақдири ҳуқуқии қитъай замин вобаста мебошанд.

Дар заминаи таҷрибаи қонунгузории Фаронса ва Олмон намунаи муосири речай ҳуқуқи мадани молу мулки ғайриманқул коркард гардид, ки он дар таҷрибаи давлатҳои муосир мавриди истифодаи васеъ қарор гирифта истодааст.

Ташаккули муносибатҳо доир ба молу мулки ғайриманқул дар давраи Шуравӣ дорои як қатор хусусиятҳои муайян мебошад. Дар ин давра ҳуқуқи ашёй таҳти таъсири сиёсати ҳамонвақтаи давлат, ки раванди милликунонии босуръати моликият вучуд дошт, қарор гирифт. Мавҷудияти маҳдудиятҳо вобаста ба моликияти шахсӣ, моликияти давлатӣ будани аксарияти молу мулк, даст кашидан аз таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул, пайдоиши ҳуқуқҳои маҳдуди ашёии нав (ҳуқуқи пешбуруди хочагидорӣ ва ҳуқуқи идоракуни оперативӣ) бо мақсади нигоҳ доштани ҳуқуқи моликияти давлатӣ ба обьектҳои муайян ва ғ., хусусиятҳои асосии ташаккули ҳуқуқи ашёй дар давраи шуравӣ ба ҳисоб мераванд.

Б.Т. Худоёрзода ва Ҳ.М. Саидов доир ба хусусиятҳои ташаккули ҳуқуқҳои ашёй дар давраи Шуравӣ қайд мекунанд, ки «аз сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки дар давраҳои аввали давлатдории шуравӣ ҳуқуқҳои ашёй нисбатан озодтар рушд карда, ғайр аз ҳуқуқи соҳтмон, гарав ва ғ. чун қисми таркибии низоми қонунгузории маданий ба таври алоҳида танзим ёфта буданд. Дар давраҳои баъдинаи давлатдории шуравӣ дар солҳои 1991 қонунгузории гражданий (Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС, КГ соли 1963) ҳуқуқҳои ашёиро ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ инкор карда, танҳо ҳуқуқи моликиятро ба танзим медаровард»<sup>78</sup>.

<sup>78</sup> Худоёрзода Б.Т., Саидов Ҳ.М. Ҳуқуқи маданий: қисми 1 / зери назари доктори илмҳои ҳуқук, профессорFaюрзода Ш.К. – Душанбе: Аршан, 2023. – С. 318.

Дар адабиёти илмӣ<sup>79</sup> қайд мегардад, ки ҳангоми ҳодисаҳои таърихии соли 1917 дар империяи Россия шаклҳои гуногуни моликият ба қитъаи замин мустаҳкам гардида буд ва низоми бақайдгирии ҳукуқ ба қитъаи замин амал мекард.

Дар давраи Шуравӣ истилоҳи «моликияти хусусӣ» аз доираи истифодаи қонунгузорӣ хориҷ карда шуда, истилоҳи «моликияти шахсӣ» мавриди истифода қарор мегирифт. Моҳиятан ин шакли моликият доираи молу мулкero фаро мегирифт, ки барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти шахсӣ, оилавӣ ва маишӣ равона шуда буданд. Молу мулке, ки барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти шахсию маишӣ ва оилавии шахс зиёд буданд, ҳамчун воситаҳои истехсолот эътироф мегардианд, ки аксаран онҳо объекти моликияти давлатӣ буданд ва замин дар низоми воситаҳои истехсолот нақши марказӣ дорад. Бо ҳамин назардошт, қитъаи замин аз доираи объектҳои моликияти шахсӣ истисно карда шуд.

Дар заминаи эътироф накардани моликияти хусусӣ ба қитъаи замин, речай ҳукуқии ашёи ғайриманқул ба якчанд тафйирот дучор гардид. Ба андешаи Е.А. Суханов «дар баробари манъ кардани моликияти хусусӣ ба замин, тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул бекор карда шуд (эзоҳи м. 21 Кодекси граждании ҶШФСР) ё намуди асосии ашёи ғайриманқул – қитъаи замин аз муомилоти маданий хориҷ карда шуд. Дар робита ба ин, ҳуди категорияи ҳукуқи ашёй аҳаммияти амалиро гум намуд, дар ҳоле ки объекти ҳукуқи маҳдуди ашёй (ба истиснои гарав) дар фаҳмиши классикии худ маҳсусан ва танҳо заминро ташкил медод»<sup>80</sup>.

Тавре ки Ф.С. Сулаймонов қайд мекунад, «яке аз объектҳои асосии ҳукуқҳои ашёй ин маҳз қитъаи замин баромад намуда, эътирофи қитъаи замин ба сифати объекти ҳукуқҳои ашёй худ асоси тақсимоти ашёҳо ба манқул ва ашёҳои ғайриманқул эътироф карда мешавад»<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Ниг.: Чаплин Н.Ю. Гражданскo-правовой режим земельных участков: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2020. – С. 37.

<sup>80</sup> Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. – 2-е изд., стер. – Москва: Статут, 2021. – С. 36.

<sup>81</sup> Сулаймонов Ф.С. Ҳукуки ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 46.

Ба ақидаи Т.В. Киселева танзими ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар давраи Шуравӣ бо хусусиятҳои зерин хос аст: 1) набудани худи мафхуми «молу мулки ғайриманқул»; 2) чудоии ҳуқуқии қитъаи замин ва соҳтмони дар он ҷойгиршуда; 3) афзалияти расмии речаи ҳуқуқии соҳтмон нисбат ба қитъаи замин; 4) пайдоиши як қатор соҳаҳои нави ҳуқуқ, ба монанди ҳуқуқи замин, қӯҳӣ, обӣ ва ҷангал<sup>82</sup>.

Аввалин декретҳои давлати Шуравӣ<sup>83</sup> ба масъалаи замин даҳл доштанд, ки моликияти хусусиро ба қитъаи замин манъ намуданд. 26 октябр (8 ноябр)-и соли 1917 Декрет «Дар бораи замин»<sup>84</sup> қабул карда шуд, ки санади мазкур моликияти хусусиро ба қитъаи замин манъ намуда, онро сарвати умуниҳалқӣ эълон намуд. Аввалин тадбирҳое, ки ба татбиқи ин санад равона шуда буд, ин манъ кардани аҳдҳо вобаста ба ҳариду фурӯши қитъаи замин мебошад. Аз лаҳзаи эътибори ҳуқуқӣ пайдо намудани Декрет «Дар бораи замин» тамоми заминҳои ҳудуди Россия, ки ба он кишвари Туркистон низ дохил мешуд, моликияти давлатӣ гардиданд, дар ҳоле ки қисми заминҳо як муддати муайян дар соҳибии моликони қаблӣ қарор доштанд<sup>85</sup>.

Бо ҳамин назардошт, И. Ҷалилов қайд менамояд, ки агар дар шароити рушди саноатии ноҳияҳои марказии Россия моликияти давлатӣ ба замин дар солҳои аввали давлати шуравӣ тасдиқи худро ёфта бошад, аммо дар Осиёи Миёна бо назардошти гузаштаи таъриҳӣ ва вазъияти мураккаб, ин масъала амалан дар натиҷаи ислоҳоти замин ва об, ки пай дар пай аз соли 1925 то соли 1929 гузаронида шуд, тасдиқи худро пайдо намуд<sup>86</sup>.

Новобаста аз қабули декретҳо, ки моликияти хусусиро ба замин ва муомилоти маданиро нисбат ба он манъ намуданд, инчунин, новобаста

<sup>82</sup> Ниг.: Киселева Т.В. Гражданко-правовое регулирование недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 71.

<sup>83</sup> Ниг.: Декрет Второго Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 г. «О земле». Декрет ВЦИК от 29 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью» // СУ РСФСР. – 1917. – № 10. – С. 154.

<sup>84</sup> Ниг.: СУ РСФСР. – 1917. – № 1. – С. 3.

<sup>85</sup> Ниг.: Усманов О. Становление советского гражданского права в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1973. – С. 49.

<sup>86</sup> Ниг.: Джалилов И. Основные проблемы возникновения и развития советского законодательства в Узбекистане: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Алма-ата, 1971. – С. 10.

аз мишликунонии замин, дар ибтидо қонунгузории давраи шуравӣ имконияти вучуд доштани ҳуқуқи моликият ба дигар молу мулки ғайриманқул (бино, иншоот)-ро ичозат медод. Гувоҳи ин гуфтаҳо қабули як қатор санадҳо доир ба молу мулки ғайриманқул – Декрет «Дар бораи манъи ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба молу мулки ғайриманқул дар шаҳрҳо» аз 20 августи соли 1918<sup>87</sup>, қарори Шурои комиссариати ҳалқӣ «Дар бораи ба моликони соҳтмонҳои ғайримунисипалий пешниҳод намудани ҳуқуқи муздноки бегона кардани молу мулки ғайриманқул» аз 8 августи соли 1921<sup>88</sup> мебошад.

Бо қабули КГ ҶШФСР дар соли 1922 қонунгузории шуравӣ пурра аз истифодаи таснифи анъанавии ашё ба манқул ва ғайриманқул даст кашид. Дар эзоҳи м. 21 КГ ҶШФСР бевосита муқаррар гардида буд, ки «бо манъ гардидани моликияти хусусӣ ба замин тақсими молу мулк ба манқул ва ғайриманқул аз байн меравад»<sup>89</sup>. Дар эзоҳи моддаи мазкур қитъаи замин ҳамчун объекти асосии молу мулки ғайриманқул нишон дода шудааст, зоро бо манъ гардонидани моликияти хусусӣ ба он, тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул аҳаммияти худро гум мекунад.

Ба андешаи К.М. Илясова «дар давраи шуравӣ барои соҳтмон речай ҳуқуқии маҳсус ташкил гардида буд. Тафовут дар речай ҳуқуқии объективии молу мулки ғайриманқул дар категорияҳои истеъмолӣ ва истеъмолнашаванд, воситаҳои асосӣ ва муомилот зоҳир мегардид»<sup>90</sup>.

Таҳлили қонунгузории давраи шуравӣ мавҷуд набудани таърифи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро нишон медиҳад. Дар ибтидои

<sup>87</sup> Ниг.: Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. Отд. 1. – 1918. – № 62. – С. 674.

<sup>88</sup> Ниг.: Постановление СНК от 8 августа 1921 г. «О предоставлении собственникам немуниципализированных строений права возмездного отчуждения недвижимого имущества» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. – 1921. – № 60. – С. 68-70.

<sup>89</sup> Ниг.: Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. – 272 с.

<sup>90</sup> Ильясова К.М. Правовой режим недвижимого имущества: проблемы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. – Алматы, 2005. – С. 22.

давраи шуравӣ мафҳуми «молу мулки ғайриманқул» дар қонунгузорӣ истифода мешуд<sup>91</sup>.

Дар ин давра, Декрет «Дар бораи милликунонии замин, об, сарватҳои зеризаминиӣ ва ҷангали ҶМШС Тоҷикистон» қабул гардид. Тибқи м. 15 Декрети мазкур ҳамаи заминҳо, сарватҳои зеризаминиӣ, обу ҷангал, фонди ягонаи давлат шуданд ва ҳариду фурӯш, меросгузорӣ, ҳадия кардани онҳо дар ҳудуди ҶМШС Тоҷикистон манъ гардида, ғайриқонуниӣ дониста шуданд. Вобаста ба ин, О. Усмонов қайд менамояд, ки ичораи замин ҳамчун истисно ба муҳлати на зиёда аз як сол бо шарти ҳатмии тасдиқи ин аҳд дар Шуруи намояндагони сарбозон, кормандон, дехқонон ва мусулмонон анҷом дода мешуд<sup>92</sup>.

Баъдан, доктринаи хуқуқии ибтидои солҳои 20-уми асри гузашта тақсимоти ашёро ба манқул ва ғайриманқул рад намуд. Бо барҳам додани моликияти хусусӣ ба қитъаи замин, тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул моҳият ва аҳаммияти амалии ҳудро аз даст дод (хуқуқе, ки бино ва қитъаи заминро муттаҳид мекард, ба як ҷузъи ягона муттаҳид гардиданд). Мафҳуми молу мулки ғайриманқул маҳз аз сабаби он истифода намегардид, ки замин ба моликияти истиснои давлат табдил ёфта буд.

Дар ибтидои давраи шуравӣ аксари муомилот бо қитъаи замин манъ шуда, беэътибор эътироф мегардид. Ҳамзамон, барои анҷом додани муомилот бо қитъаи замин ҷавобгарии ҷиноятӣ муайян шуда буд. Замин, сарватҳои зеризаминиӣ, об ва ҷангал ҳамчун тухфаи табиат эътироф шуда, ба истифодабарандагони онҳо ройгон дода мешуданд. Онҳо арзиши мушаххаси пулӣ надоштанд ва дар тавозуни корхонаи истифодабарандагони захираҳои табиӣ ба ҳисоб гирифта мешуданд.

<sup>91</sup> Ниг.: Декрет ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах» от 20 августа 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. Отд. 1. – 1918. – № 62. – С. 674; Постановление СНК от 8 августа 1921 г. «О предоставлении собственникам муниципализированных строений права возмездного отчуждения недвижимого имущества» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. – 1921. – № 60. – С. 410.

<sup>92</sup> Ниг.: Усманов О. Становление советского гражданского права в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 1973. – С. 45.

Дар баробари ин, чунон ки С.А. Степанов қайд менамояд, дар қонунгузории шуравй муддати тулонй набудани худи мафхуми «молу мулки ғайриманқул» ва ба сифати объекти муомилот эътироф нашудани он, ба ҳеч вачҳ маъни мавҷуд набудани чунин обьектро дар низоми ҳуқуқии давлати шуравй надорад. Баръакс, ин мафхум ҳамчун обьекти ягонаи моликияти сотсиалистӣ чунон васеъ ва ҳамаҷониба гардид, ки тақсимоти молу мулк ба манқул ва ғайриманқул танҳо аҳаммияти худро гум карда, барои амалияи татбиқи ҳуқуқ ва қонунгузор талабот ба он пайдо гардид<sup>93</sup>.

Бо вучуди ин, алоқаи анъанавии ҷудонопазири қитъаи замин ва соҳтмони дар он ҷойгиришуда, ҳатто дар шароити милликунонии умумӣ зоҳир гардид. Молу мулки ғайриманқулро аз номгӯйи обьектҳои муомилотпазири ҳуқуқи маданий хориҷ карда, қонунгузор зуд ба бесамарии иқтисодӣ ва муҳимтар аз ҳама бесамарии «ягона, бидуни истисно» будани моликияти давлатӣ боварӣ ҳосил кард.

Бо ҳамин назардошт, зарурат ба вучуд омад, ки рещаи ҳуқуқии қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян карда шавад. Аз ин рӯ, ба қитъаи замин ва соҳтмони дар он ҷойгиришуда рещаи ҳуқуқии гуногун дода шуд<sup>94</sup>. Маҳз ҳамин давра ва санадҳои ҳуқуқии он дар назарияи ҳуқуқи маданий дигар рещаи ҳуқуқии қитъаи заминро ҳамчун обьекти молу мулки ғайриманқул ба вучуд овард, ки тибқи он тақдири ҳуқуқии қитъаи замин аз тақдири ҳуқуқии соҳтмон (бино, иморат, иншоот)-и дар он бунёдшуда вобаста аст.

Ҳамин тавр, танҳо бино ва иншоот ҳамчун молу мулки ғайриманқул рещаи ҳуқуқии худро соҳиб гардиданд. Ҳуқуқи ашёй ба бино ва иншоот ба доираи маҳдуди субъектон – шаҳрвандон, ташкилотҳои ҷамъиятий ва кооперативӣ эътироф карда шуд<sup>95</sup>. Бино ва иншоот дар қитъаи замини

<sup>93</sup> Ниг.: Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: Статут, 2004. – С. 16.

<sup>94</sup> Ниг.: Декрет СНК РСФСР «О пересмотре коммунальными отделами списков муниципализированных домов» от 08 августа 1921 г. // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – Ст. 409; Декрет ВЦИК СССР от 17 октября 1922 г. «О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений» // СУ СССР. – 1922. – № 5. – Ст. 847. и др.

<sup>95</sup> Ниг.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов» // Ведомости ВС СССР. – 1948. – № 36.

махсус барои ин мақсад чудошууда бунёд мегардианд ва дар моликияти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва кооперативӣ ва моликияти шаҳсии шаҳрвандон қарор дошта метавонистанд.

Бино ва иншоот озодона аз як субъект ба субъекти дигар мегузаштанд, яъне дар муомилоти озод буданд, аммо қитъаи замин ба молики бино ва иншоот танҳо бо ҳуқуқи шартии истифодаи бемуҳлат тааллуқ дошта метавонист. Ҷунин ҳуқуқ танҳо бо мақсади ба молики бино ё иншоот фароҳам овардани имконият барои амалисозии ҳуқуқи худ кафолат дода шуда буд.

М.М. Соҳибзода ҳусусиятҳои инкишофи қонунгузории давраи Шуравиро натиҷагирий намуда, қайд меқунад, ки замин пурра аз муомилоти гражданий гирифта шуд. Ягона ҳуқуқ ба замин, ки дар Кодекси гражданий боқӣ монда буд, ҳуқуқи соҳтмон дар заминро дар назар дошт. Минбаъд ин ҳуқуқ тибқи Фармони Президиуми Шурои Олии ҶШФСР аз 1 февраля соли 1949<sup>96</sup> дар асоси Фармони Президиуми Шурои Олии ИҶШС аз 26 августи соли 1948<sup>97</sup> барҳам дода шуд. Ҳуқуқ ба соҳтмон ба ибораи «истифодаи бемуҳлат» мубодила карда шуд. Дар КЗ ҶШФСР аз соли 1922, Асосҳои қонунгузории замини ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ аз соли 1968<sup>98</sup>, КЗ ҶШФСР аз соли 1970<sup>99</sup>, ҳамчунин Асосҳои қонунгузории гражданий ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ аз соли 1961<sup>100</sup> ва Кодекси гражданий аз соли 1964<sup>101</sup> маълумот оид ба ҳуқуқҳои моликиятии маҳдуд ба замин дода нашудааст<sup>102</sup>.

Аз доираи молу мулки ғайриманқул хориҷ намудани захираҳои табиӣ ва аз танзими ҳуқуқи ҳусусӣ дар канор мондани онҳо зарурати назорати давлатии истифодаи онҳоро ба вуҷуд овард. Бо дарназардошти ҳусусиятҳои муҳимми фарқунандаи замин, об, сарватҳои зеризаминиӣ,

<sup>96</sup> Ниг.: ВВС РСФСР. – 1949. – № 8.

<sup>97</sup> Ниг.: ВВС СССР. – 1948. – № 36.

<sup>98</sup> Ниг.: ВВС СССР. – 1968. – № 51. – Ст. 485.

<sup>99</sup> Ниг.: ВВС РСФСР. – 1970. – № 28. – Ст. 581.

<sup>100</sup> Ниг.: ВВС СССР. – 1961. – № 50. – Ст. 525.

<sup>101</sup> Ниг.: ВВС РСФСР. – 1964. – № 24. – Ст. 406.

<sup>102</sup> Ниг.: Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданий ичораи қитъаи заминҳои таъиноти қишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – С. 38.

чангал аз рӯйи истифодаи хоҷагидории онҳо дар давраи шуравӣ соҳаҳои нави қонунгузорӣ – замин, об, кӯҳӣ ва чангал пайдо гардид, ки ин муносибатҳо дар асоси усули фармоишӣ-маъмурӣ танзим мегардиданд.

Дар солҳои 60-уми асри XX қонунгузории маданий аз нав кодификатсия карда шуд, ки дар қонунгузории ин давраи таърихӣ низ истилоҳи «молу мулки гайриманқул» истифода намегардид. Дар ин давра, новобаста аз мавҷуд набудани ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба замин ва истифода нашудани истилоҳи «молу мулки гайриманқул» ба молу мулки гайриманқул (ба истиснои қитъаи замин) речай ҳуқуқии алоҳида муқаррар гардида буд. Вобаста ба ин, Е.М. Тужилова-Орданская зикр менамояд, ки «ҳатто ҳангоми мавҷуд набудани ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба замин барои соҳтмон речай ҳуқуқии маҳсус ташкил карда шуд, ки ба речай молу мулки гайриманқул наздик буд»<sup>103</sup>.

28 декабри соли 1963 КГ ҶШС Тоҷикистон қабул гардид, ки он дар доираи меъёрҳо ва арзишҳои қонунгузории давраи Шуравӣ таҳияву қабул шуда буд ва ба гояҳои амалкунандаи ҳамон давра мувофиқ буд. Аз ин рӯ, бо қабули Кодекси мазкур дар самти танзими муносибатҳо оид ба молу мулки гайриманқул ягон тағйироти ҷиддӣ (дар муқоиса ба давраи аввали давлати Шуравӣ) ба вучуд наомад.

Дар таносуб аз қонунгузории амалкунандаи маданий дар КГ ҶШС Тоҷикистон меъёрҳои алоҳида доир ба ашё ва таснифоти он мавҷуд набуд. Дар матни КГ ҶШС Тоҷикистон истилоҳи «молу мулки гайриманқул» умуман мавриди истифода қарор дода нашудааст. Ин аз як тараф аз он шаҳодат медиҳад, ки дар заминаи истифода нашудани истилоҳи «молу мулки гайриманқул» ба ин навъи молу мулк речай ҳуқуқи мадании маҳсус дода нашудааст.

Таҳлили КГ ҶШС Тоҷикистон муайян менамояд, ки новобаста аз истифода нагардидани истилоҳи «молу мулки гайриманқул», молу мулки гайриманқул дар асоси меъёру қоидаҳои тафриқавӣ ба танзим дароварда

<sup>103</sup> Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты прав недвижимость в гражданском праве России: монография. – М.: ООО «Издательский дом «Буковед», 2007. – С. 22-23.

шудаанд. Дар ин давра ба ивази таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул, таснифоти ашё ба воситаҳои асосӣ ва гардон истифода карда шудааст. Масалан, тибқи м. 96 КГ ҶШС Тоҷикистон (тартиби ихтиёрдорӣ намудани молу мулки давлатие, ки ба воситаҳои асосӣ мансубанд) «тартиби додани бино, иншоот, таҷхизот ва дигар молу мулке, ки ба воситаҳои асосии ташкилотҳои давлатӣ мансубанд, инчунин, колхозҳо, кооперативҳои дигар ва ташкилоти ҷамъиятиро қонунгузории ИҶШС ва ҶШС Тоҷикистон муайян менамояд». Аз меъёри моддаи мазкур маълум мегардад, ки бино ва иншоот воситаҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд.

Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об ва ҷангал моликияти истисноии давлатро ташкил дода, танҳо барои истифода пешниҳод карда мешуданд (м. 95 КГ ҶШС Тоҷикистон).

Яке аз ҷиҳатҳои хоси речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ин бақайдгирии давлатии он аст. Вобаста ба ин масъала баъзе меъёрҳо дар КГ ҶШС Тоҷикистон (м.м. 234, 265 ва 344) пешбинӣ гардида буд. Дар асоси м. 234 КГ ҶШС Тоҷикистон шартномаи ҳариду фурӯши бинои истиқоматӣ, ки дар шаҳр ё дехоти навъи шаҳрӣ ҷойгиранд, бояд ба тариқи нотариалиӣ тасдиқ шавад ва агар яке аз тарафҳо шаҳрванд бошад, дар Кумитаи иҷроияи маҳаллии Шурои вакилони ҳалқӣ ба қайд гирифта шавад. Шартномаи ҳариду фурӯши бинои истиқоматӣ, ки дар маҳалли аҳолинишини дехот ҷойгиранд, бояд дар шакли ҳаттӣ таҳия шуда, дар Кумитаи иҷроияи шаҳрак ва дехоти Шурои вакилони ҳалқӣ ба қайд гирифта шавад.

Тибқи қ. 3, м. 234 КГ ҶШС Тоҷикистон «риоя накардани қоидаҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда боиси беэътибории шартномаи ҳариду фурӯши бинои истиқоматӣ мегардад». Шартномаи ҳадияи манзили истиқоматӣ (м. 265) ва шартномаи бегона намудани бинои истиқоматӣ бо шарти таъминоти якумрӣ бо саробонӣ (м. 344) бо риояи талаботи м. 234 КГ ҶШС Тоҷикистон баста мешуд.

Дар Асосҳои қонунгузорӣ оид ба замини ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ аз 28 феврали соли 1990<sup>104</sup> ҳуқуқи соҳибии якумраи меросии замин ва ичора муқаррар карда шуд. Санади мазкур ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба заминро муқаррар накарда, ҳуқуқи истифодаи заминро дар шакли истифодаи якумраи меросӣ ва ичора муайян намуд. Мақсади қабули ин санад ташкили шароит барои рушди баробарҳуқуқии тамоми шаклҳои хочагидорӣ, инчунин, баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият ба замин буд. Дар Асосҳои мазкур пешбинӣ гардида буд, ки ҳар шаҳрванди ИҶШС ҳуқук ба қитъаи замин дорад, ки шартҳо ва тартиби пешниҳод намудани онро Асосҳои мазкур, қонунгузории ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ва муҳтор муайян менамояд.

Асосҳои қонунгузории гражданиИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ, ки Шурои Олии ИҶШС аз 31 майи соли 1991<sup>105</sup> тасдиқ кардааст, аллакай таснифи молу мулк ба манқул ва ғайриманқулро дар бар мегирифт. Дар б. 2, м. 4 Асосҳои мазкур муайян гардид, ки молу мулки ғайриманқул қитъаҳои замин ва ҳама чизҳои бо он зич алоқаманд мебошад. Дар номгӯйи объектҳои ба замин алоқамандии зичдошта биноҳо, иншоот, корхонаҳо ва дигар комплексҳои молумулкӣ, дараҳтони бисёрсола ворид шудаанд.

Ҳамин тарик, фарқ байни молу мулки ғайриманқул ва молу мулки манқул ба маҳаки анъанавии воқеӣ – имконияти аз замин ҷудо намудани молу мулки муайян бидуни зарари воқеии беҳисоб ба таъиноти онҳо асос ёфта буд. Ин маҳак дар Асосҳои мазкур нақши асосӣ дошт, аммо ягона набуд. Ҳамзамон, Асосҳои мазкур қоидаеро дар бар мегирифт, ки тибқи маҳаки расмӣ-ҳуқуқӣ дигар объектҳоро ба молу мулки ғайриманқул мансуб донистан имконпазир буд (молу мулки ғайриманқул тибқи қонун).

<sup>104</sup> Ниг.: Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле (приняты ВС СССР 28 февраля 1990 г.) (ред. от 6 марта 1991 г.) (утратили силу) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 10. – С. 129.

<sup>105</sup> Ниг.: Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик // Ведомости Съезда народных депутатов СССР. – 1991. – № 26. – С. 733.

Ин хусусиятҳо бояд бо санадҳои қонунгузорӣ муқаррар карда мешуданд, аммо ин ё он речай махсуси ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ташкил карда нашуда буд. Моддаи 50 Асосҳои қонунгузории гражданий ИЧШС ва ҷумхуриҳои иттифоқӣ қоидаеро муайян мекард, ки ҳуқуқи бадастоварандай молу мулк тибқи шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, танҳо дар лаҳзай бақайдгирии шартнома ба вучуд меояд, аммо қоида дар бораи он ки дар қадом ҳолат шартнома бояд ба қайд гирифта шавад ва оё ин ба додани молу мулки ғайриманқул паҳн мегардад, дар санади мазкур муқаррар нагардида буд.

Бояд хотирнишон соҳт, ки б. 2, м. 4 Асосҳои соли 1991 муқаррар намуд, ки молу мулки ғайриманқул замин ва ашёе, ки ба он зич алоқаманд аст (ашёи ғайриманқули табиӣ) мебошад. Номгӯйи пурраи он ашёе, ки бо қитъаҳои замин алоқамандии зич дорад, бино, иншоот, корхона, дигар комплексҳои молумулкӣ ва дараҳтони бисёрсола мебошад.

Танзими ҳуқуқии речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бо сифати баланд рушд намуда, речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул бо дарназардошти арзишҳои муҳимми илмӣ ва таъриҳӣ мустаҳкам шуд.

Ба андешаи М.З. Раҳимзода «баъди соҳибистиқлолии ҶТ бо дарназардошти гузариш аз як соҳти иҷтимоӣ ба соҳти иҷтимоии дигар, куллан дигаргуншавии муносибат ва арзишҳои нави ҷомеа, зарурияти мувоғиғардонии соҳтори давлатӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии он ба шароити нави давлатдорӣ ба миён омад»<sup>106</sup>.

Доир ба ташаккули қонунгузории миллӣ дар даврони Истиқлоли давлатӣ Н.Ш. Қурбонализода зикр менамояд, ки «ҟТ бо шарофати Истиқлолияти давлатӣ ба марҳилаи нави инкишофи таъриҳӣ – бунёди давлати соҳибиҳтиёр, демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ ворид гардид. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ яке аз

<sup>106</sup> Раҳимзода М.З. Накши Иҷлосия XVI Шурои Олий дар барқарорсозии соҳти конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон // Иҷлосия XVI-уми Шурои Олии ҟТ ва эҳёи давлату ҳуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балогат, 2023. – С. 12.

масъалаҳои муҳим, ин танзими ҳуқуқии ҳаёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб мерафт. Аз ин рӯ, дар солҳои аввали соҳибихтиёри, қонунгузорӣ ва қабули қонунҳои алоҳида ба масъалаҳои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ бештар нигаронида шуда буданд... Айни замон қонунҳо бештар ба самти таъмини фазои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва ғайра нигаронида шудаанд»<sup>107</sup>.

Ташаккули қонунгузорӣ дар бораи молу мулки гайриманқулро дар даврони соҳибистиколии Тоҷикистон ба ду зердавра ҷудо кардан мумкин аст: а) аз соли 1991 то қабули КМ ҶТ; б) байди қабули КМ ҶТ то имрӯз.

Қабули Конститутсияи ҶТ барои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқи маданий ва шаклгирии речай ҳуқуқи маданий молу мулки гайриманқул қадами муҳим мебошад. Дар м. 13 Конститутсияи ҶТ замин моликияти истисноии давлат эътироф карда шуда, истифодаи самараноки он ба манфиати ҳалқ кафолат дода шуд. Маҳз меъёри конститутсионии мазкур дар муайян кардани речай ҳуқуқи маданий молу мулки гайриманқул тибқи қонунгузории Тоҷикистон нақши ҳалкунанда дорад. Ҳамзамон, дар асоси Конститутсияи ҶТ қитъаи замин танҳо бо ҳуқуқи истифода пешниҳод карда мешавад.

Дар даврони соҳибистиколии мамлакат Кодекси нави маданий дар заминаи меъёру принсипҳои асосии пешбининамудаи Конститутсияи ҶТ, хоссатан озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, гуногуншаклии моликият, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи тамоми шаклҳои моликият қабул гардид.

Ш.М. Исмоилов доир ба аҳаммият ва нақши таърихии КГ ҶТ қайд менамояд, ки «Кодекси амалкунандаи гражданий ҶТ зиёда аз 20 сол пеш қабул шуда буд, ки дар он вақт мамлакат қадамҳои аввалини ташкили муносибатҳои бозориро гузошта буд, зимнан таҳрири якуми КГ ҶТ дар шароити душвори барқарор намудани иқтисодиёти дар ҷанг

<sup>107</sup> Қурбонализода Н.Ш. Такмили қонунгузории манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон // Иҷтисодияи XVI-уми Шурои Олии ҶТ ва эҳёи давлату ҳуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балогат, 2023. – С. 433.

харобгардидаи Тоҷикистон ва ислоҳоти бозории дигаргунсозанд сурат гирифт. Ба ғайр аз ин, донишҳо доир ба қонунҳо ва принсипҳои бозор, институтҳои бавучудомадаистодаи бозор ва муносибатҳои ҳуқуқӣ вуҷуд надоштанд.

Ҳангоми таҳияи КГ ҶТ таҷрибаи амалӣ ва назариявии таҳқиқи пурраи муносибатҳои ҳуқуқии хусусӣ мавҷуд набуд. Таҳиякунандагони КГ ҶТ равшан дарк мекарданд, ки ҳуҷҷати таҳиякардаи онҳо барои танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҳуқуқии гражданиӣ танҳо дар давраи аввал барои бозор қобили қабул буда метавонад. Дар он вақт касе тамоми шаклҳои гуногуни моликиятро, ки дар онҳо озодии иқтисодӣ ва фаъолияти соҳибкории муқарраркардаи Конститутсияи ҶТ амалӣ карда мешавад, инчунин, ҳадди ин озодиро тасаввур намекард. Татбиқи меъёрҳои КГ ҶТ ва бо мурури замон санчиши онҳо мебоист имкон медод, ки минбаъд муқаррароти он аз нав дида баромада шаванд»<sup>108</sup>.

Ба андешаи Ҳ.Н. Ҳиматов «баъди соҳибистиқлол гардидаи Тоҷикистон ҳуқуқи гражданиӣ ва қонунгузории он марҳилаи нави рушдро оғоз намуд. Соли 1999 қисмҳои 1 ва 2, баъдан соли 2005 қ. 3 КГ ҶТ қабул гардидаанд, ки дар ташаккули соҳаи ҳуқуқи гражданиӣ ва умуман низоми ҳуқуқ ва соҳаҳои қонунгузории ҶТ нақши сазовор бозиданд. Албатта, табиист, ки бо инкишоғу таҳаввулоти ҷомеа чунин санади муҳимми кодификатсионӣ чун Кодекси гражданиӣ худ мавриди таҷдиди назар қарор мегирад»<sup>109</sup>.

Дар м. 142 КГ ҶТ<sup>110</sup> муайян гардида буд, ки «ба ашёи ғайриманқул (амволи ғайриманқул) инҳо доҳил мешаванд: бино (истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонаш нотамом, ниҳолҳои бисёрсола ва амволи дигаре, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки интиқолашон бидуни расонидани зиёни

<sup>108</sup> Исмоилов Ш.М. Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон – заминаи танзими муносибатҳои нави хусусӣ // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 57.

<sup>109</sup> Ҳиматов Ҳ.Н. Ҷанде далел оид ба зарурати табдили номи Кодекси гражданиӣ ба Кодекси маданиӣ // Минбари ҳуқуқшинос. – 2017. – № 19-22 (73-76). – С. 4.

<sup>110</sup> Ниг.: Кодекси граждании ҶТ қисми 1 аз 30 июни соли 1999, № 802 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санад муроҷиат: 15.07.2023).

воқеи беҳисоб ба таъиноташон имконнопазир аст». Ҳамзамон, ба молу мулки ғайриманқул, инчунин, киштиҳои ҳавой ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, обьектҳои қайҳон, ки мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ ашёи дигарро низ ба ҷумлаи амволи ғайриманқул нисбат додан мумкин аст, дохил мешаванд, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд (қ. 2, м. 142 КГ ҶТ).

Бо мақсади танзими масъалаҳои бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар мамлакат аз 20 марта соли 2008, №375<sup>111</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» қабул шуда, 20 марта соли 2009 мавриди амал қарор гирифтааст. Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва тартиби бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул, ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқӣ ба онро дар ҳудуди ҶТ бо мақсади эътироф ва ҳимояи давлатии тибқи Қонуни мазкур бақайдгирифтаи ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқулро муқаррар менамояд.

Вобаста ба маҳсусияти ба гарав гузоштани молу мулки ғайриманқул аз 20 марта соли 2008, № 364<sup>112</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» қабул гардидааст. Инчунин, дар Қонуни мазкур тибқи Қонуни ҶТ «Оид ба ворид намудани тағириу иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» аз 22 июля соли 2013, № 994<sup>113</sup> тағириу иловаҳои даҳлдор вобаста ба гарави ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳуқуқи бегона намудани он ворид карда шудааст.

КШ ҶТ аз 28 декабря соли 2012 № 933<sup>114</sup> ҷанбаҳои алоҳидаи масъалаҳои алоҳидаи вобаста ба молу мулки ғайриманқулро танзим намуда, таъмини инкишофи мӯътадили бозори молу мулки ғайриманқул

<sup>111</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марта соли 2008, № 375 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2008. – № 3. – Мод. 194; с. 2013. – № 7. – Мод. 525; 2018. – № 1. – Мод. 32; 2019. – № 6. – Мод. 331.

<sup>112</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» аз 20 марта соли 2008, № 364 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2008. – № 3. – Мод. 185; № 10. – Мод. 798; 2010. – № 7. – Мод. 557; 2013. – № 7. – Мод. 522.

<sup>113</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Оид ба ворид намудани тағириу иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» аз 22 июля соли 2013, № 994 // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 12.01.2024).

<sup>114</sup> Ниг.: Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабря соли 2012 № 933 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2012. – № 12, қ. 1. – Мод. 998; 2016. – № 7. – Мод. 626; 2019. – № 1. – Мод. 24.

ва соҳаи соҳтмони мамлакат нақши муҳим мегузорад. Дар Кодекси мазкур талаботи асосии шаҳрсозӣ (м. 8), сервitudо ва маҳдуд гардонидани ҳуқуқҳо ба қитъаи замин ҳангоми амалий намудани фаъолияти шаҳрсозӣ (м. 10), соҳтмони манзили шаҳсӣ (боби 8), таҳияи ҳуччатҳои шаҳрсозӣ (боби 6), қабул ва истифодабарии объектҳои соҳтмон (боби 11) ва дигар масъалаҳо танзим шудаанд.

КЗ ҶТ дар танзими муносибатҳо вобаста ба қитъаи замин ва ҳуқуқи истифодаи он нақши муҳим дошта, дар он мағҳуми қитъаи замин (м. 1(2)), ҳуқуқи исифодабарии қитъаи замин ҳамчун объекти ҳуқуқи маданий (м. 2(2)), ҳуқуқи маҳдуни истифодабарии қитъаҳои замини дигар заминистифодабарандагон (м. 10(1)), намудҳои истифодаи қитъаи замин (м.м. 11-14), бақайдгирии давлатии қитъаи замин ва ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замин (м. 10), асосҳо барои пайдо кардани ҳуқуқ, ҳуқуқ ба истифодабарии қитъаи замин бо ҳуқуқи бегона намудани он (м. 17(1)), ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ва вобастакуни он (м. 27), ба гарав гузоштани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин (м. 27(1)) ва дигар масъалаҳои ба қитъаи замин ва ҳуқуқи истифодаи он даҳлдор мустаҳкам гардидааст. Ҳамзамон, дар Кодекси мазкур принципи ташкили бозори ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин пешбинӣ гардидааст, ки тибқи он зина ба зина дар ҶТ механизмҳои амалишавии муомилоти ҳуқуқи истифодаи замин ташкил карда мешавад.

Кодекси манзили ҶТ санади меъёрии ҳуқуқии дигаре мебошад, ки як намуди молу мулки ғайриманқул – манзилро танзим менамояд. Дар санади мазкур мағҳуми манзили истиқоматӣ ва намудҳои он (м. 4), таъинот ва истифодабарии манзили истиқоматӣ (м. 9), ҳуқуқи моликияти ба манзили истиқоматӣ (фасли 2) ва дигар муносибатҳои манзилий танзим гардидааст.

Ҳамзамон дар самти молу мулки ғайриманқул санадҳои меъёрии зерқонунии даҳлдор қабул гардидаанд, аз ҷумла:

1. Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданий бароварда шаванд, бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 майи соли 2012, № 284<sup>115</sup> тасдиқ шудааст.

2. Қоидаҳои амалӣ кардани қадастри давлатии замин, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 октябри соли 2006, № 447<sup>116</sup> тасдиқ шудааст.

3. Тартиб ва хусусиятҳои бақайдгирии давлатии системавии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар маҳалҳои пилотӣ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 4 октябри соли 2013, № 447<sup>117</sup> тасдиқ шудааст.

4. Тартиби бақайдгирии шартномаҳои гарав ва пешбурди феҳристи шартномаҳои гарави молу мулки ғайриманқул, ки бо қарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз 10 сентябри соли 2014, № 36<sup>118</sup> тасдиқ шудааст.

5. Қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои қадастрии молу мулки ғайриманқул, ки бо қарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз 8 январи соли 2018, № 4<sup>119</sup> тасдиқ шудааст.

6. Тартиби додан, иваз намудан ва аз эътибор соқит намудани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ, ки бо қарори раиси

---

<sup>115</sup> Ниг.: Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданий бароварда шаванд, бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 майи соли 2012, № 284 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳукуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи мурҷоиат: 23.07.2023).

<sup>116</sup> Ниг.: Қоидаҳои амалӣ кардани қадастри давлатии замин, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 3 октябри соли 2006, № 447 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳукуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи мурҷоиат: 23.07.2023).

<sup>117</sup> Ниг.: Тартиб ва хусусиятҳои бақайдгирии давлатии системавии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар маҳалҳои пилотӣ, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 4 октябри соли 2013, № 447 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳукуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи мурҷоиат: 23.07.2023).

<sup>118</sup> Ниг.: Тартиби бақайдгирии шартномаҳои гарав ва пешбурди феҳристи шартномаҳои гарави молу мулки ғайриманқул, ки бо қарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз 10 сентябри соли 2014, № 36 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Legislation> (санаи мурҷоиат: 20.03.2024).

<sup>119</sup> Ниг.: Қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои қадастрии молу мулки ғайриманқул аз 8 январи соли 2018, № 4 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Legislation> (санаи мурҷоиат: 20.03.2024).

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз 12 апрели соли 2018, № 37<sup>120</sup> тасдиқ карда шудааст.

Дар марҳилаи дуюми инкишофи қонунгузории молу мулки ғайриманқул дар даврони соҳибистиклолии мамлакат, ки баъди қабулу мавриди амал қарор гирифтани КМ ҶТ оғоз мегардад, тағйироти назаррас ба вучуд омад.

Дар даврони Истиқлоли давлатӣ қонунгузории маданий ҶТ дар заминаи арзишҳои бунёдии классикӣ ва мусоири хос ба ҳукуқи хусусӣ ташакқул ёфта истодааст. Шаҳодати ин дар таҳрири нав қабул гардидани КГ ҶТ бо номи КМ ҶТ аз 24 декабри соли 2022, №1918<sup>121</sup> мебошад, ки ин рӯйдод марҳилаи сифатан нави ташаккули қонунгузории маданий ба шумор меравад.

КМ ҶТ танзимқунандай муносибатҳои нави маданий мусоир буда, ҷиҳати ба талаботи замони мусоир мутобиқ гардондани қонунгузорӣ ва танзими муносибатҳои нави маданий қабул гардидааст. КМ ҶТ ба рушди муносибатҳои ҳукуқи маданий мусоидат менамояд ва фарогирандаи арзишҳои бунёдии ҳукуқи хусусӣ ва ҳифзкунандай ҳукуқу манфиатҳои хусусии шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ буда, ба таъмини мұтадили инкишофи муомилоти маданий равона шудааст.

Дар самти молу мулки ғайриманқул КМ ҶТ навгониҳои муайянро мустаҳкам намудааст. Қитъаи замин дар м. 138 КМ ҶТ ҳамчун молу мулки ғайриманқул мушаххасан нишон дода шуда, маҷмуаи томи ғайриманқул (м. 141 КМ ҶТ) ҳамчун объекти нави ҳукуқи маданий ба танзим дароварда шуд. Инчунин, ҳукуқи ҳамсоягӣ ҳамчун ҳадди амалисозии ҳукуқҳои ашёй ба молу мулки ғайриманқул муайян карда шуд (қ. 2, м. 271 КМ ҶТ).

Ҳамзамон, дар боби 60 КМ ҶТ шартномаи соҳтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ танзим карда шудааст, ки мавзуи шартномаи

<sup>120</sup> Ниг.: Тартиби додан, иваз намудан ва аз эътибор соқит намудани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатӣ, ки бо қарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2018, № 37 тасдиқ шудааст [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Legislation> (санаси мурҷоиат: 20.03.2024).

<sup>121</sup> Кодекси маданий ҶТ аз 24 декабря соли 2022 // Садои мардум. – № 1-9 (4584-4592).

мазкур ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда маҳсуб меёбад. То қабули КМ ҶТ дар давлат шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ ҳамчун шартномаи дар қонунгузорӣ пешбининашуда тибқи асосҳои умумии қонунгузории маданий мавриди танзим қарор дода мешуд. Тибқи асосҳои умумии қонунгузории маданий танзим намудани шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ на он қадар натиҷаи дилҳоҳ дод, зеро мураккабиҳои муайян дар амалия ба вучуд омаданд. Дар пасманзари аз доираи танзими ҳуқуқӣ берун будани муносибатҳои мазкур ҳуқуқу манфиатҳои баъзе субъектони ҳуқуқи маданий поймол гардид.

Ҳамзамон, минбаъд дар пасманзари қабули КМ ҶТ санадҳои меъёрии ҳуқуқии нав, ба монанди Қонуни ҶТ «Дар бораи соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ», санадҳои танзимкунандай муомилоти ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин қабул гардида, ба як қатор санадҳои меъёрии дигар тағириу иловаҳои даҳлдор ворид карда мешавад, ки ба таъмини танзими мӯътадили муносибатҳо вобаста ба молу мулки ғайриманқул мусоидат менамоянд.

## **1.2. Мафҳум ва хусусиятҳои молу мулки ғайриманқул**

Ашёи ғайриманқул яке аз объектҳои асосии ҳуқуқҳои маданий ба ҳисоб меравад, ки дорои речай ҳуқуқи маданий маҳсус мебошад. Дар низоми объектҳои ҳуқуқҳои маданий ашёи ғайриманқул мавқеи маҳсусро ишғол менамояд, зеро ин объектҳо асоси ҳаёт ва фаъолияти инсон, маҳалли пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, макони истехсоли маҳсулот, чойи ичрои вазифаҳои меҳнатӣ ва ғ. маҳсуб меёбанд. Ба таври дигар, объектҳои молу мулки ғайриманқул таъиноти истиқоматӣ, ғайриистиқоматӣ, истехсолӣ, хизматӣ ва истироҳатӣ дошта метавонанд.

Дар робита ба молу мулки ғайриманқул доираи васеи муносибатҳои ҳуқуқии молумулкӣ инкишоф ёфта, он мавзуи як қатор уҳдадориҳо мебошад. Дар баробари ин, мафҳуми молу мулки ғайриманқул

категорияи маҷмуии мураккабест, ки таърифи он бо равишҳои гуногун метавонад муайян карда шавад.

Дар қонунгузории маданий ҶТ ашё ба манқул ва ғайриманқул тасниф мегардад. Дар асоси м. 138 КМ ҶТ «ба ашёи ғайриманқул (молу мулки ғайриманқул, ғайриманқула) инҳо дохил мешаванд: қитъаи замин, бино (истикоматӣ ва ғайристиқоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтони бисёрсола ва молу мулки дигар, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки ҷойивазкуниашон бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноташон имконнопазир аст».

Ҳамзамон ба ашёи ғайриманқул киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, киштиҳои кайҳонӣ, истгоҳҳои кайҳонӣ, радифҳои маснуъ ва объектҳои дигари кайҳонӣ, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, баробар эътироф карда мешаванд. Мувофиқи қонун ашёи дигарро низ ба ҷумлаи молу мулки ғайриманқул нисбат додан мумкин аст.

Муайян намудани мафҳум ва хусусиятҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи маданий муосир муҳим ба ҳисоб меравад. Дар қонунгузории маданий мамлакатҳои хориҷӣ ва назарияи ҳуқуқи маданий мафҳуми ягона ва ё умумии молу мулки ғайриманқул вучуд надорад.

Бояд гуфт, ки дар қонунгузорӣ бо додани мафҳуми ашё (молу мулки) и ғайриманқул (қ. 1, м. 138 КМ ҶТ), минбаъд дар меъёрҳои даҳлдор истилоҳоти гуногун, ба монанди «ашёи ғайриманқул», «молу мулки ғайриманқул» ва «ғайриманқул» истифода мегардад, ки категорияҳои мазкур дар илми ҳуқуқи маданий ба маъноҳои гуногун баррасӣ карда мешаванд.

Дар назарияи ҳуқуқи маданий доир ба истифодай истилоҳоти «молу мулки ғайриманқул», «ашёи ғайриманқул» ва «ғайриманқул» андешаи ягона вучуд надошта, нуқтаҳои назари муҳталиф ҷой дорад. Доир ба масъалаи мазкур чунин назарияҳоро ҷудо кардан мумкин аст:

- назарияи таносуби ашё ва молу мулк;

- назарияи иқтисодӣ;
- назарияи ҳаҷми меҳнати инсон ва ҳароҷоти моддӣ дар соҳтани объект.

Назарияи таносуби ашё ва молу мулк маънои онро дорад, ки истифодаи истилоҳоти муҳталиф – молу мулки ғайриманқул, ашёи ғайриманқул ва ғайриманқул аз он маншаъ мегирад, ки дар ҳукуқи мадании муосир худи «ашё» ва «молу мулк» тафовут дошта, мазмуну моҳияти муҳталиф доранд.

Ба ақидаи Г.Ф. Шершеневич «қонунгузории мо ба истилоҳот рост намеояд ва ба ҷойи «ашё» истилоҳи «молу мулк»-ро ба кор мебарад ва ба ҷойи «молу мулк» дар бораи «моликият» сухан меравад»<sup>122</sup>. Ба ақидаи С.А. Степанов дар қонунгузории муосир соҳтори «ғайриманқул» на танҳо ба ашё, балки ба мағҳуми васеътар – молу мулк низ даҳл дорад<sup>123</sup>.

М.З. Раҳимзода қайд менамояд, ки «мағҳуми расмии молу мулк дар қонунгузории амалкунанда мавҷуд нест. Гарчанде мазмuni молу мулк тибқи қонунгузорӣ хеле васеъ буда, на танҳо неъматҳои молумулкӣ, уҳдадориҳои хусусияти молумулкӣ дошта (қ. 2, м. 64 КГ ҶТ), балки он неъматҳои шахсии ғайримолумулкиро низ дар бар мегирад, ки арзиш доранд. Ба мисли ҳукуқ аз истифодаи захираҳои шабакаи интернет, ки дар асоси шартнома дорандай интернет-магазин истифодаи онро ба даст медарорад. Дар ҳолати мазкур ҳукуқи истифодаи захираҳои интернетӣ молу мулки соҳибкор ба ҳисоб меравад. Ҳамин тавр, молу мулк на танҳо маҷмуа ё объектҳои моддии дорои аломатҳои ашёй буда, балки ҳукуқҳои молумулкӣ, иттилооти ҳифзшаванда, натиҷаҳои ҳифзшавандаи фаъолияти зеҳние, ки арзиш дорад, низ шуда метавонанд»<sup>124</sup>.

Маънои маҳдуми истилоҳи «молу мулк» (ҳамчун маҷмуи ашё) барои қонунгузории баъзе мамлакатҳои пасошуравӣ низ хос аст. Дар м. 190

<sup>122</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2-х т. Т. 1. – М.: Статут, 2005. – С. 95.

<sup>123</sup> Ниг.: Степанов С.А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 8.

<sup>124</sup> Раҳимзода М.З. Баъзе масъалаҳои речай ҳукуқии молу мулки соҳибкор // Қонунгузорӣ. – 2017. – № 3 (27). – С. 35.

Кодекси мадани Украина<sup>125</sup> қонунгузор маъниои этимологии мафхуми «молу мулк»-ро муқаррар кардааст, ки онро аз се ҷиҳат баррасӣ кардан мумкин аст: 1) ҳамчун ашё; 2) ҳамчун маҷмуи ашё; 3) ҳамчун маҷмуи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои молумулкӣ.

Е.А. Суханов маъниои гуногуни мафхуми «молу мулк»-ро қайд менамояд. Дар як ҳолат ин мафхум барои нишон додани ашёи мушаҳҳас, дар дигар ҳолат ҳамчун муайянкунандай ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъект ва дар ҳолати сеюм, таҳти мафхуми молу мулк маҷмуи ашё, ҳуқуқи талабкунӣ, инчуни ин қарз (уҳдадорӣ) фаҳмида мешавад<sup>126</sup>.

Дар «Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ дар қонунгузории ҶТ» мафхуми молу мулк ба таври зерин маънидод гардидааст: «Молу мулк (воситаҳо) – ҳар гуна дорои моддӣ ё ғайримоддӣ, манқул ё ғайриманқул новобаста аз тарзи ба даст овардани онҳо, инчуни, ҳучҷатҳои ҳуқуқӣ ё санадҳои гуногуншакл, аз ҷумла дар шакли электронӣ ё ададӣ, ки ҳуқуқ ба чунин дороиҳо ва иштирок дар онҳоро тасдиқ менамояд, аз ҷумла, қарзҳои бонкӣ, чекҳои роҳ, чекҳои бонкӣ, интиқоли почтавӣ, саҳмияҳо, коғазҳои қиматнок, вомбаргҳо, векселҳо, акредитивҳо ва ғайраҳо» тавсиф ёфтааст»<sup>127</sup>.

Н. Шонасиридинов ва Ф.М. Нодиров қайд менамоянд, ки баъзан дар ҳуқуқ ва қонунгузорӣ истилоҳи «амвол» баҳри тавсифи ҳолати молумулкии шаҳс истифода шуда, дар ин маъно на танҳо амвол ва ҳуқуқҳои амволӣ, балки уҳдадорҳои шаҳси мушаҳҳас низ ба он дохил карда мешаванд, аз ҷумла, амволи корхона, амволи меросӣ<sup>128</sup>. На «уҳдадориҳои шаҳси мушаҳҳас», балки «ҳуқуқҳои уҳдадории шаҳс»

<sup>125</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 г., № 435-IV [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата обращения: 08.02.2022).

<sup>126</sup> Ниг.: Гражданское право. Т. 1: учеб. пособие / отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 1998. – С. 294.

<sup>127</sup> Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ дар қонунгузории ҶТ / зери таҳрири Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2016. – С. 98.

<sup>128</sup> Ниг.: Шонасиридинов Н., Нодиров Ф.М. Ҳуқуқи соҳибкорӣ: васоити таълимӣ: қисми 1. – Душанбе: Прогресс, 2009. – С. 23-24.

маъмулан ба таркиби амволи ў дохил аст (масалан, ҳуқуқи талаб кардан)<sup>129</sup>.

Ба ақидаи Д.Ш. Сангинов истилоҳи «молу мулк» барои ифодаи ашё, аз ҷумла пул ва коғазҳои қиматнок, инчунин, ҳуқуқи молумулкӣ истифода мешавад<sup>130</sup>. Ҷунин роҳи муайян намудани мафҳуми «молу мулк» аз муқаррароти м. 136 КМ ҶТ бармеояд, ки тибқи он ба неъматҳои молумулкӣ (молу мулк) ашё, аз ҷумла пули нақд, асьори хориҷӣ, коғази қиматноки ҳуҷҷатӣ дохил мешавад. Дар баробари ин, молу мулк на барои ифода намудани ашё, балки ашёи бо ҳуқуқҳои муайян ба субъектони ҳуқуқи маданиӣ тааллукдошта низ истифода мегардад.

Б.Т. Худоёрзода ва Ҳ.М. Саидов вобаста ба мафҳуми ашё қайд мекунанд, ки «ашё арзишҳои моддие мебошад, ки онро табиат оваридааст ва маҳсули меҳнати инсон буда, ҳамчунин шакли иқтисодии молро доро мебошад. Ба ашё тибқи анъана на танҳо воситаҳои асосии истеҳсолот, ё ин ки шаклҳои гуногуни маводҳои хӯрокворӣ, балки пул ва коғазҳои қиматнок низ дохил мешаванд»<sup>131</sup>. Муаллифон пул ва коғазҳои қиматнокро ҳамчун ашё муайян намудаанд, аммо воситаҳои пулии гайринақдӣ ва коғазҳои қимматноки бехуҷҷат ашё набуда, балки ҳуқуқи молумулкӣ (талабот) ба ҳисоб мераванд.

Ҳамин тариқ, молу мулк ин ашёи алоҳида ё маҷмуи ашё, ки ба субъектони ҳуқуқи маданиӣ бо ҳуқуқҳои муайяни ашёй тааллук дорад, инчунин ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои молумулкӣ мебошад. Ашё бошад, предметҳои олами моддии табиӣ ва истеҳсолнамудаи инсон фаҳмида мешавад, ки дар шаклҳои муайян вучуд дошта, хосият ва арзиши фоиданокӣ дорад.

<sup>129</sup> Ниг.: Наботов С.Х. Речай ҳуқуқии молу мулки соҳибкори инфириодӣ: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030100 – ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 42.

<sup>130</sup> Ниг.: Сангинов Д.Ш. Ҳуқуқи соҳибкории ҶТ: воситаи таълимӣ. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – С. 193.

<sup>131</sup> Худоёрзода Б.Т., Саидов Ҳ.М. Ҳуқуқи маданиӣ: қисми 1 / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Фаюрзода Ш.К. – Душанбе: Аршан, 2023. – С. 161-162.

Дар қонунгузорӣ агар сухан дар бораи ашёе равад, ки он ба субъекти муайян ба ягон ҳукуки ашёй тааллук дорад, пас дар ин маврид бояд истилоҳи «молу мулк» истифода карда шавад. Дар баъзе ҳолатҳо дар қонунгузории маданий ин қоида дуруст истифода мешавад, аммо дар баъзан ҳолат номуайянӣ ва бенизомии корбурди истилоҳоти мазкур ба назар мерасад. Масалан, дар қ. 2, м. 277 КМ ҶТ муқаррар шудааст, ки «молики ашё ҳукуқ дорад даъвои негаториро ба дорандагони ҳукуқҳои маҳдуни ашё нисбат ба ҳамин ашё пешниҳод намояд, агар онҳо ҳукуқҳои худро амалий намуда, аз ҳадди муқарраршуда берун баромада бошанд». Дар ин ҳолат, агар ашё ба ҳукуки моликияти шахси алоҳида тааллук дошта бошад, на истилоҳи «ашё», балки истилоҳи «молу мулк» бояд истифода карда шавад.

Чунин ҳолатҳо дар қ. 1, м. 267, қ. 1, м. 269, қ. 1, 2, м. 272, м.м. 274-276, м. 279 ва дигар моддаҳои КМ ҶТ ба назар мерасад. Ҳамзамон, дар баъзе мавридҳо истилоҳи «ашё» ва «молу мулк» дар қонунгузорӣ ҳамчун муродиф (синоним) истифода шудаанд. Масалан, дар асоси қ. 2, м. 284 КМ ҶТ «ба моликияти хусусӣ метавонанд ҳама гуна молу мулк, ба ғайр аз намудҳои алоҳидаи ашё, ки мутобиқи қонун наметавонанд ба шахсони воқеӣ ё шахсони ҳукуқӣ тааллук дошта бошанд, дохил шаванд».

Бояд зикр намуд, ки дар қонунгузории маданий на танҳо номуайянӣ дар истифодаи истилоҳи ашё ва молу мулк, балки ҳукуқҳои ашёй низ ба назар мерасад. Дар КМ ҶТ истилоҳи «ҳукуқи ашё» ва «ҳукуқҳои ашё» истифода карда шудааст. Дар КГ ҶТ истилоҳи «ҳукуқи ашёй» (м. 1) ва «ҳукуқи молумулкӣ» (фасли 3) истифода гардида буд. Истилоҳи «ҳукуқҳои ашё» ва «ҳукуқи ашё» аз лиҳози мазмун умуман ба падидай мазкур мувофиқат намекунанд. Ба фаҳмиши одӣ, ҳукуқҳои ашё маънои ҳукуқҳоеро дорад, ки ба ашё тааллук доранд, ки ин куллан нодуруст мебошад, зоро дар ин зерсоҳаи ҳукуқи маданий сухан на дар бораи ҳукуқҳои ба ашё тааллукдошта, балки ҳукуқҳои шахс меравад, ки имконияти ӯро барои ҳукмронӣ намудан нисбат ба ашёи муайян фароҳам меорад.

Э.И. Беккер қайд менамояд, ки ҳуқуқи ашёй барои он «ашёй» номида мешавад, ки объекти он ашё аст<sup>132</sup>. Г.Ф. Пухта ҳуқуқи ашёиро бо он муайян кардааст, ки ба шахси ваколатдор ҳокимияти бевоситаро ба ашё медиҳад<sup>133</sup>. Аз ин рӯ, истифодаи истилоҳоти «ҳуқуқҳои ашё» ва «ҳуқуқи ашё» мувофиқ ба мазмун ва мантиқи падидай мавриди назар набуда, истифодаи истилоҳҳои «ҳуқуқҳои ашёй» ва «ҳуқуқи ашёй» дуруст мебошад.

Назарияи иқтисодӣ ба он асос меёбад, ки ба молу мулки ғайриманқул баъзе хусусиятҳо, ба монанди бекурбшавӣ, тағийирёбии нарх хос аст, ки онҳо ба қитъаи замин хос нестанд. Бо ҳамин назардошт, зарурати истифодаи истилоҳоти муҳталиф ҷой дорад.

Ба ақидаи О.М. Козир, истифодаи истилоҳи «ғайриманқул» дар қонунгузорӣ зиёдатӣ аст<sup>134</sup>. Дар асоси меъёрҳои Кодекси мадани ФР, ки намудҳои алоҳидаи молу мулки ғайриманқул муқаррар карда мешавад, муаллиф ба хulosae меояд, ки таърифи молу мулки ғайриманқул дар м. 130 Кодекси мадани ФР дода шудааст, ба мафҳуми «ашёи ғайриманқул» бештар мувофиқат мекунад ва дар қонунгузории маданий мафҳуми «молу мулки ғайриманқул» мустаҳкам гардидааст. Ин бо он асоснок аст, ки мафҳуми «молу мулки ғайриманқул» мафҳуми васеътар мебошад, ки пеш аз ҳама, маҷмуи молумулқиро муайян мекунад, ки дар баробари ашёи ғайриманқул метавонад дигар объектҳои ҳуқуқи маданиро дар бар гирад, ки ашёи манқул мебошанд ва ё умуман ашё намебошанд. Ба сифати чунин маҷмуи молумулкӣ, ки дар қонунгузорӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян гардидааст, корхона баромад менамояд<sup>135</sup>.

Дар баъзе таҳқиқоти илмӣ категорияи «ғайриманқул» ҳамчун маҷмуи объектҳои табиат, ки бинобар пайдоиш ва ҷойгиршавии табиӣ (ғайрисунъӣ) дар рӯйи замин ҳаракат намекунанд, пешниҳод шудааст. «Молу мулки ғайриманқул» ба объектҳое даҳл дорад, ки аз тарафи инсон

<sup>132</sup> Ниг.: Bekker E.I. System des heutigen Pandektenrechts. – Weimar, 1886. – Bd. 1. – S. 341.

<sup>133</sup> Ниг.: Puchta G.F. Lehrbuch der Pandekten. – Leipzig, 1863. – S. 211.

<sup>134</sup> Ниг.: Козырь О.М. Понятие недвижимого имущества в российском гражданском праве: сделки с недвижимостью // Закон. – 1999. – № 4. – С. 46-49.

<sup>135</sup> Ниг.: Козырь О.М. Асари зикршуда. – С. 47.

офарида шудааст. Ба андешаи Г.В. Чубуков онҳо ҳамеша хусусияти молумулкӣ доранд, ки аз рӯйи ҳаҷми меҳнати инсон ва ҳаҷми ҳароҷоти моддии ба вуҷуд овардани онҳо муайян карда мешавад<sup>136</sup>.

Чунин нуқтаи назарро Н.В. Кусяпова низ ҷонибдорӣ менамояд<sup>137</sup>. Вай пешниҳод мекунад, ки ҳамчун «ғайриманқул» замин, сарватҳои зеризаминӣ, яъне объектҳое, ки табиатан ғайриманқул мебошанд ва ҳаракати онҳо аслан ғайриимкон аст, фаҳмида мешавад. Дар мағҳуми «молу мулки ғайриманқул» пешниҳод карда мешавад, ки ғайриманқул (худи молу мулки ғайриманқул), ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул, ашёи ғайриманқул, молу мулке, ки ба ғайриманқул баробар карда шудааст, дохил мешавад<sup>138</sup>. Аз ин рӯ, мағҳуми «молу мулки ғайриманқул», ба ақидаи муаллиф, нисбат ба мағҳумҳои «ғайриманқул», «ашёи ғайриманқул» умумӣ (муттаҳидкунанда) буда, онҳоро дар бар мегирад.

Дар навбати худ, мағҳуми «ашёи ғайриманқул» нисбат ба мағҳуми «ғайриманқул» васеътар аст, зоро он ҳам соҳтмон (бино, инишоот) ва ҳам қитъаи заминеро, ки дар он ҷойгиранд, дар бар мегирад. Ҳамин тарик, агар занчири мантиқии мағҳумҳои баррасишаванда дар асоси фарохии мазмун соҳта шавад, он пайдарпайии зеринро мегирад: «молу мулки ғайриманқул» – «ашёи ғайриманқул» – «ғайриманқул»<sup>139</sup>.

Ҳамин тарик, ба андешаи мо назарияи таносуби ашё ва молу мулк қобили дастгирӣ буда, истилоҳи «ғайриманқул» муттаҳидкунанда ва фарогирандаи молу мулки ғайриманқул ва ашёи ғайриманқул мебошад. Яъне молу мулки ғайриманқул ин ашёи ғайриманқул ё маҷмуи ашёи ғайриманқул, ки бо ҳуқуқҳои муайяни ашёй ба ягон субъект тааллук дорад, инчунин ҳуқуқҳои молумулкӣ вобаста ба молу мулки ғайриманқул мебошад. Ашёи ғайриманқул ин қитъаи замин ва предметҳои моддии дигари ба замин алоқаманд мебошанд.

<sup>136</sup> Ниг.: Чубуков Г.В. Земельная недвижимость как правовая категория // Экологическое право. – 2002. – №3. – С. 52.

<sup>137</sup> Ниг.: Кусяпова Н.В. Содержание понятия «недвижимое имущество» // Вестник КазНУ. – 2004. – № 2. – С. 69.

<sup>138</sup> Ниг.: Кусяпова Н.В. Асари зикршуда. – С. 53-54.

<sup>139</sup> Ниг.: Семенова Е.Г. Концептуальная модель правового режима недвижимости как объекта имущественных прав: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2021. – С. 79.

Мафхуми молу мулки ғайриманқул, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ гардидааст, тамоми хусусиятҳои молу мулки ғайриманқулро фарогир нест. Зоро меъёри дар қ. 1, м. 138 КМ ҶТ пешбинигардида таърифи мафхуми молу мулки ғайриманқул набуда, номгӯйи молу мулки ғайриманқулро муайян менамояд.

Дар қонунгузории маданији ҶТ низ мафхуми молу мулки ғайриманқул ба таври пурра ва ҳаматарафа пешбинӣ карда нашудааст. Дар қонунгузории маданиј масъалаи ба таври дахлдор муайян кардани мафхуми молу мулки ғайриманқул чандон самаранок ба роҳ монда нашудааст, чунки мафхуми расмӣ (м. 138 КМ ҶТ) тамоми хусусиятҳои молу мулки ғайриманқулро муайян накарда, балки танҳо номгӯйи молу мулки ғайриманқулро муқаррар менамояд<sup>140</sup>.

Муқаррароти дар қ. 1, м. 138 КМ ҶТ пешбенишударо таърифи мафхуми молу мулки ғайриманқул эътироф кардан ғайриимкон аст, зоро на хусусиятҳои умумӣ ва маҳсуси молу мулки ғайриманқул, балки танҳо номгӯйи объектҳоеро муайян намудааст, ки онҳо ғайриманқул эътироф мешаванд.

Чунин андеша дар адабиёти илмӣ ҷонибдорӣ гардидааст, чунон чи М.М. Соҳибзода қайд менамояд, ки «мафхуми молу мулки ғайриманқул, ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ гардидааст, тамоми хусусиятҳои молу мулки ғайриманқулро фарогир намебошад. Зоро меъёри дар қ. 1, м. 138 Кодекси маданији ҶТ пешбинигардида на мафхуми молу мулки ғайриманқул, балки объектҳои молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб меравад»<sup>141</sup>.

Дар фарқият аз қонунгузории маданији баъзе аз мамлакатҳои хориҷӣ (масалан, Фаронса, Олмон), КМ ҶТ на маҳақҳои мансубияти молу мулк ба манқул ва ғайриманқул, балки низоми молу мулки ғайриманқулро муқаррар намудааст, ки чунин равиши муайяннамоӣ чандон дуруст ва

<sup>140</sup> Ниг.: Шерзода Б.С. Мафхуми молу мулки ғайриманқул дар назарияи хуқуки гражданиӣ // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Конституция – как фактор стабильности государства» (05 ноября 2022 года). – Душанбе, 2022. – С. 402.

<sup>141</sup> Соҳибзода М.М. Мафхум ва хусусиятҳои молу мулки ғайриманқул дар хуқуки маданији Ҷумҳурии Тоҷикистон // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 1(49). – С. 102

устувор нест. Чунин тарзи муайян намудани мафхуми молу мулки гайриманқул ба қонунгузории аксари давлатҳои аъзои ИДМ хос аст. Масалан, дар асоси м. 167 Кодекси мадании Туркманистан аз 17 июля соли 1998, № 294-I<sup>142</sup> ба ашёи гайриманқул (молу мулки гайриманқул, гайриманқул) қитъаҳои замин, қитъаҳои сарватҳои зеризаминӣ, объектҳои алоҳидаи обӣ ва ҳамаи он чизе, ки бо замин алоқаи мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки бидуни расонидани зиёни номутаносиб ба таъиноти онҳо ҷойивазкуниашон имконнозазир аст, аз ҷумла ҷангалаҳо, ниҳолҳои бисёрсола, биноҳо, инишоот доҳил мешаванд.

Моддаи 4.2 Кодекси мадании Ҷумҳурии Литва аз 18 июля соли 2000, № VII-1864<sup>143</sup> муайян менамояд, ки «ашёи гайриманқул ин ашёи вобаста ба табиат ва табиатан манқул, ки тибқи қонун гайриманқул эътироф шудаанд, ба ҳисоб меравад. Вобаста ба табиат қитъаи замин ва ашёи ба он алоқаманд, ки интиқоли онҳо аз як ҷой ба ҷойи дигар бе расонидани зиён ба таъиноти онҳо ва кам шудани арзиши онҳо гайриимкон аст, молу мулки гайриманқул ҳисобида мешаванд».

Дар қонунгузории баъзе давлатҳои хориҷӣ ҳангоми муайян кардани мафхуми молу мулки гайриманқул на номгӯйи бевоситаи ин молу мулк, балки маҳакҳои алоҳида доир ба мансубияти объект ба молу мулки гайриманқул истифода мегардад. Масалан, дар м. 517 Кодекси мадании Фаронса<sup>144</sup> муқаррар шудааст, ки «молу мулк вобаста ба табиати худ ё тибқи таъинот ва ё аз рӯйи предмете, ки онҳо ташкил мешаванд, гайриманқул мебошанд».

Аз ин рӯ, мақсаднок аст, ки дар қонунгузорӣ маҳакҳои мансубияти молу мулк ба манқул ва гайриманқул истифода карда шавад, зоро маҳакҳои мазкур имкон медиҳанд, ки речай ҳукуқии дилҳоҳ молу мулки ба талаботи ин маҳакҳо ҷавобғӯй, ҳамчунин, ин ё он объекте, ки дар

<sup>142</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998 года № 294-I [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31295232](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295232) (дата обращения: 07.10.2023).

<sup>143</sup> Гражданский кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.wipo.int/wipolex/tu/text/202089> (дата обращения: 25.10.2023).

<sup>144</sup> Гражданский кодекс Франции от 01.01.1803 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://constitutions.ru/?p=25011&ysclid=loy3gm8dsu761049607> (дата обращения: 07.10.2023).

оянда ба вучуд меояд, бе ягон мушкилі тавассути маҳакҳои дар қонунгузорӣ муқарраргардида муайян карда шавад.

Баъзе олимон вобаста ба моҳияти молу мулки ғайриманқул нуқтаҳои назари дигарро низ манзур менамоянд. Е.А. Дорожинская қайд менамояд, ки мафхуми «ғайриманқул» на хусусиятҳои худи ашё, балки қоидаҳо барои ташкил ва муомилоти мадани он (речай ғайриманқул)-ро муайян менамояд<sup>145</sup>. Андешаи муҳаққиқ аз як ҷиҳат дуруст аст, чунки моҳияти категорияи молу мулки ғайриманқул дар речай маҳсуси ҳуқуқи маданий додан ба объектиҳои алоҳида аст ва дар қонунгузорӣ нисбат ба молу мулки ғайриманқул меъёрҳо ва қоидаҳои маҳсус муқаррар карда мешавад.

Дар баъзе адабиёти ҳуқуқӣ аломатҳои молу мулки ғайриманқул пешниҳод мешавад. Масалан, ба ақидаи З.К. Мустафина молу мулки ғайриманқул дорои аломатҳои зерин мебошад: 1) ин молу мулкро бидуни алоқа ба замин тибқи таъинот истифода намудан ғайриимкон аст; 2) ин молу мулк ба таври фардӣ муайян мебошанд, зоро ба таври инфириодӣ ба қитъаи замини мушаххас алоқаманданд; 3) ин молу мулк гайриистеъмолӣ мебошад<sup>146</sup>.

Қ.Ш. Қурбонов ва И.Ф. Фаффорзода қайд менамоянд, ки хусусиятҳои ҳуқуқии ашёи ғайриманқул дар он зоҳир мегардад, ки:

а) ташкилёбӣ, тағийирёбӣ, қатъи мавҷудияти молу мулки ғайриманқул, инчунин, пайдоиш, гузаштан, қатъи ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул бояд аз қайди давлатӣ гузаронида шаванд;

б) маҳалли воқеъ гардидани ашёи ғайриманқул ба муносибатҳои меросӣ, тобеияти судӣ ва ҷойи иҷрои уҳдадориҳо таъсир мерасонад;

<sup>145</sup> Ниг.: Дорожинская Е.А. Правовое регулирование сделок с недвижимым имуществом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 12.

<sup>146</sup> Мустафина З.К. Недвижимость в российском и зарубежном гражданском законодательстве // Марийский юридический вестник. – 2013. – № 10. – С. 243.

в) барои баъзе амалиёт нисбати ашёи ғайриманқул муҳлатҳои дароз пешбинӣ шудааст (м. 258 КГ ҶТ) ва ғ.»<sup>147</sup>.

Ба андешаи А.В. Щеголева «молу мулки ғайриманқул ин ашё ё молу мулки бо нишони инфириодӣ мебошад, ки дорои ҳолати беҳаракатӣ ё алоқа бо замин буда, интиқоли он бе расонидани хисороти беҳисоб ба таъиноти онҳо, ҳароҷоти назарраси меҳнатӣ ва воситаҳои пулӣ имконнопазир аст»<sup>148</sup>.

В.А. Горемикин қайд мекунад, ки молу мулки ғайриманқул моле аст, ки хусусиятҳои хоси он дар статсионарӣ, моддӣ, фоиданокӣ, дарозмуҳлат, гуногунӣ, беназир ва такрорнашаванд будан зоҳир мегардад<sup>149</sup>.

Д.И. Илин мафҳуми зерини молу мулки ғайриманқулро пешниҳод менамояд: молу мулки ғайриманқул ин предметҳои фардии муайяни аз ҷиҳати ҷисмонӣ ба замин алоқаманд мебошанд, ки вобаста ба онҳо муносибатҳои ҳуқуқии маданиӣ ба вучуд меоянд, ки шарти таъиноти мақсадноки онҳо алоқамандии ҷисмонӣ ва ҳуқуқӣ ба замин аст<sup>150</sup>. Муҳаққиқ мафҳуми молу мулки ғайриманқулро бо назардошти объекти муносибатҳои ҳуқуқии маданиӣ будан мавриди баррасӣ қарор додааст, ки он хусусиятҳои умумии молу мулки ғайриманқул маҳсуб меёбад.

Ба андешаи Д.И. Мейер «ҳеч зарурате нест, ки таснифоти ҳуқуқии молу мулк ба ғайриманқул ва манқул бо беҳаракатии ҷисмонӣ ё ҳаракатнокии ашё мувоғиқ бошад. Дар ҳуқуқи маданиӣ таснифоти мазкур чунин маъно дорад, ки баъзе объект ба молу мулки ғайриманқул алоқаманданд, дигар ба молу мулки манқул, аммо молу мулке, ки тибқи қонунгузорӣ молу мулки ғайриманқул эътироф гардидааст, аз рӯйи табиати худ метавонад ғайриманқул ё манқул бошад, ки онҳо моҳияти ягона доранд. Масалан, агар дар қонунгузорӣ татбиқи ҳама гуна

<sup>147</sup> Қурбонов Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ. Ҳуқуқи граждани: қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Донишварон, 2017. – С. 165.

<sup>148</sup> Щеголева А.В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 101.

<sup>149</sup> Ниг.: Горемыкин В.А. Рынок недвижимости. – М.: МЭГУ, 1994. – С. 150.

<sup>150</sup> Ниг.: Ильин Д.И. Законодательство о недвижимости: проблемы содержания употребляемых понятий // Журнал российского права. – 2005. – № 8. – С. 145.

қоидаҳои марбут ба молу мулки ғайриманқул ба молу мулки манқул зарур шуморида шавад, пас ин қоидаҳо нисбат ба молу мулки манқул низ татбиқ мегардад ва баръакс»<sup>151</sup>.

Л.В. Шенникова чунин хусусиятҳои хоси молу мулки ғайриманқулро чудо менамояд: 1) аз тарафи қонунгузор ба ҳисоб гирифтани ҳолати табиӣ ва зарурати ҷойгиршавии он дар ҷойи муайян ҳангоми мансуб доистан ба молу мулки ғайриманқул; 2) аз ҷониби қонунгузор татбиқи усули номгӯйӣ барои муайян кардани доираи молу мулки ғайриманқул, ки кушода аст; 3) қонунгузор речай ҳуқуқии маҳсуси молу мулки ғайриманқулро муқаррар менамояд, ки ба таъмини устувории ҳуқуқ ба ин молу мулк ва муайян кардани тартиби хоси ихтиёрдории он равона карда шудааст<sup>152</sup>.

Ғ. Раҳматчонов ва К. Кузиев чунин андеша доранд, ки ҳамаи обьектҳои сохташуда ва сохташавандай молу мулки ғайриманқул дар таркиби худ қитъаи замин доранд ва дорои ҷандин аломатҳои фарқкунанда мебошанд, ки он обьектҳои ба замин алоқамандӣ надоштаро муайян менамояд. Аломатҳои обьекти молу мулки ғайриманқул инҳо мебошанд: а) доимӣ ва ягона; б) моддият; в) дарозумрии обьекти молу мулки ғайриманқул<sup>153</sup>.

Ба андешаи Р.А. Маметова молу мулки ғайриманқул аз молу мулки манқул бо чунин хусусиятҳои хос фарқ менамояд: а) мустаҳкамӣ ба замин; б) талаботи маҳсуси қонунгузорӣ нисбат ба бақайдгирии аҳдҳо ба молу мулки ғайриманқул; в) ба вучуд омадани ҳуқуқи моликият (ҳуқуқи ашёи маҳсулӣ) ба ашёи ғайриманқул аз лаҳзаи бо тартиби муқаррарнамуда ба қайд гирифтанд; г) нигоҳдории қонуни маҳалли ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул ҳангоми тағиیر ёфтани маҳалли истиқомати дорандай он<sup>154</sup>.

---

<sup>151</sup> Мейер Д.И. Русское гражданское право. – Петроград, 1914. – С. 17.

<sup>152</sup> Ниг.: Щенникова Л.В. Вещное право в гражданском праве России. – М.: Изд-во «БЕК», 1996. – С. 12-13.

<sup>153</sup> Ниг.: Раҳматчонов Ғ., Кузиев К. Мағұм ва усули мүқоисавии баходиҳии амволҳои ғайриманқул // Ҳаёт ва қонун. – 2020. – №1. – С. 110-111.

<sup>154</sup> Право и собственность: монография. – Алматы: «Жеті жарті», 1998. – С. 118.

Доир ба муайян кардани мафхуми молу мулки ғайриманқул дар адабиёти илмің андешаҳои муҳаққиқон ба ду нұқтаи назар چудо карда мешавад:

- а) эътирофи мафхуми молу мулки ғайриманқул ҳамчун категорияи ҳуқуқі;
- б) молу мулки ғайриманқул ҳамчун категорияи чисмоні.

Ба ақидаи тарафдорони категорияи ҳуқуқі<sup>155</sup> молу мулки ғайриманқул «танҳо молу мулке мебошад, ки ба он мүмкін аст ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқхои ашёй мұқаррар гардад»<sup>156</sup>. Бо ҳамин назардошт, алоқаи объект бо замин ҳамчун алоқаи ҳуқуқии объект бо қитъаи замин, ки дар он объект өтініш шудааст, баррасың карда мешавад<sup>157</sup>. Тарафдорони категорияи ҳуқуқі барои мавчуд будани молу мулки ғайриманқул алоқаи мустаҳкам ба қитъаи заминро эътироф накарда, дилхөх объектеро, ки ба он ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқи ашёй мұқаррар кардан имконпазир аст, ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф менамоянд.

Дар шароити мусоидати тарафдорони назарияи мазкур зиёд шуда истодаанд, зоро дар асоси инкишофи техникаву технологияи мусоидаты имконияти өтініштегі молу мулки ғайриманқул ба вучуд омадааст. Аз тарафи дигар, тибқи қонун баъзе объектхое ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф гардидаанд, ки умуман ба қитъаи замин алоқаи мустаҳкам надоранд (ба монанди кишихи ҳавой, баҳрӣ, объектҳои кайҳоні вағ.).

Ба андешаи мо, мавчудияти алоқаи ҳуқуқии объект бо замин на барои эътирофи ашё ҳамчун ғайриманқул, балки барои эътирофи ҳуқуқи ашёй ба молу мулки ғайриманқул зарур аст. Масалан, сохтмони

<sup>155</sup> Ниг.: Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты (Комментарий к новому ГК РФ). – М.: Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. – С. 45; Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России [Текст] / О.М. Козырь // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. – М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. – С. 271-298.; Кротов М.В. Вопросы государственной регистрации прав на морские суда // Юридическая практика: Информационный бюллетень центра права специального юридического факультета СПбГУ. – 1999. – № 4 (19). – С. 103.

<sup>156</sup> Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты (Комментарий к новому ГК РФ). – М.: Центр деловой информации еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. – С. 45.

<sup>157</sup> Ниг.: Суханов Е.А. Гражданское право: учеб. для вузов. – М., 1998. – С. 304.

худсаронаеро, ки дар қитъай замини бегона бунёд шудааст, метавон ашёи ғайриманқул эътироф намуд, аммо агар шахси соҳтмонро бунёднамуда ба қитъай замин ҳукуқ надошта бошад, ҳукуқи моликият ба соҳтмони худсарона ба вучуд омада наметавонад.

Тарафдорони назарияи «чисмонӣ»<sup>158</sup> ба он андеша ҳастанд, ки ҳолати асосӣ нисбат ба молу мулки ғайриманқул ин алоқаи чисмонии ҷудонашавандай объект бо замин, новобаста аз расмиёти бақайдгирии давлатӣ мебошад. Ба андешаи тарафдорони «назарияи чисмонии молу мулки ғайриманқул» (В.А. Алексеев<sup>159</sup>, Б.М. Гонгало<sup>160</sup>, С.А. Степанов<sup>161</sup> ва дигарон) барои эътироф намудани объект ҳамчун ғайриманқул, танҳо алоқаи мустаҳкам бо замин, имконнопазирии ҳаракат, вайрон кардани номутаносибии таъиноти он зарур аст.

Ба андешаи О.Ю. Сквортсов хусусиятҳои молу мулки ғайриманқул дар қонун муайян шудааст ва молу мулки ғайриманқул дар асоси бақайдгирии ҳукуқ ба вучуд наомада, бақайдгирӣ тартиботи дуюмдарача аст, ки речай молу мулқро на қатъ ва на тағиیر медиҳад, балки танҳо ҳукуқ ба онро исбот менамояд<sup>162</sup>.

С.П. Гришаева қайд менамояд, ки маҳаки таснифи молу мулк ба манқул ва ғайриманқул алоқаи чисмонӣ (алоқаи мустаҳкам бо замин) мебошад<sup>163</sup>. Муҳаққиқ тарафдори назарияи «чисмонӣ»-и муайян кардани молу мулки ғайриманқул буда, маҳаки мансубияти объектҳоро ба ғайриманқул алоқаи мустаҳкам доштан ба қитъай замин ҳисоб менамояд ва воқеан маҳаки мазкур анъанавӣ буда, таърихан дар ҳукуқи хусусии

<sup>158</sup> Ниг.: Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М., 1999. – С. 238-242; Гонгало Б.М. Понятие недвижимого имущества // Правовое регулирование оборота недвижимого имущества. – Екатеринбург, 2002. – С. 5-6; Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. – Иркутск, 2001. – С. 40-41.

<sup>159</sup> Ниг.: Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. – М., 2007. – С. 24.

<sup>160</sup> Ниг.: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / под общ. ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е. изд. – М., 2001. – С. 16.

<sup>161</sup> Ниг.: Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М., 2004. – С. 29.

<sup>162</sup> Ниг.: Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: учебное пособие. – М.: Волтерс Клювер, 2006. – С. 129.

<sup>163</sup> Ниг.: Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. – М.: Новая правовая культура, 2007. – С. 153.

римӣ бо дарназардоши қодири ҳаракат будан ё набудан объект ба манқул ва ё гайриманқул мансуб доиста мешуд.

Дар қонунгузории амалқунандай ҶТ танҳо як маҳаки мансубияти молу мулк ба гайриманқул – алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ва гайриимкон будани аз як чой ба чойи дигар интиқол додани молу мулк бе расонидани зиёни воқеи номутаносиб ба таъиноти он муқаррар шудааст. Ҳамзамон, дигар молу мулке, ки вобаста ба табиати воқеияшон манқул мебошанд, қонунгузорӣ онҳоро гайриманқул эътироф намудааст (киштиҳои ҳавоӣ, баҳрӣ, объектҳои кайҳонӣ ва г.).

Аз ин рӯ, дар КМ ҶТ равиши ягонаи муайян намудани низоми молу мулки гайриманқул вучуд надорад. Дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, баҳусус дар қонунгузории андоз (КА ҶТ<sup>164</sup> ва созишномаҳои байнидавлатӣ) объектҳое молу мулки гайриманқул эътироф шудаанд, ки мувофиқ ба меъёрҳои қонунгузории маданий намебошанд.

Ҳангоми муайян намудани объектҳои андозбандии андоз аз молу мулки гайриманқул бояд молу мулке ворид карда шавад, ки тибқи КМ ҶТ онҳо молу мулки гайриманқул муқаррар гардидаанд. Аммо, ин ҳолат дар баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба эътибор гирифта нашудааст. Масалан, мутобики қ. 2, м. 6 Созишномаи байни ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург «Оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург», ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 19 январи соли 2012, № 653<sup>165</sup>, қ. 2, м. 6 Созишнома байни Ҳукумати ҶТ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя», ки бо қарори Маҷлиси Олии

<sup>164</sup> Кодекси андози ҶТ аз 23 декабря соли 2021, № 1844 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.07.2023).

<sup>165</sup> Ниг.: Созишномаи байни ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург «Оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург», ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 19 январи соли 2012, № 653 тасди шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.05.2021).

ЧТ аз 4 майи соли 2018, № 1072<sup>166</sup> тасдиқ шудааст, қайд гардидааст, ки «истилоҳи «амволи ғайриманқул», ҳамон маъноеро дорад, ки мувофиқи қонунгузории давлати аҳдкунандай амволи мавриди баррасӣ дар қаламрави он ҷойгирбуда дорад. Ин истилоҳ дар ҳама ҳолат амволи нисбати амволи ғайриманқул ёриасон, чорво ва таҷхизоти дар кишоварзӣ ва ҳочагии ҷангали истифодашаванда, ҳуқуқҳое, ки нисбати онҳо муқаррароти ҳуқуқи умумӣ дар мавриди моликияти замин истифода мешаванд, узуфрукти (ҳуқуқи истифода бурдани моликияти бегона бе расонидани зарар) амволи ғайриманқул ва ҳуқуқ ба пардохтҳои тағийирёбанда ва танзимшавандай ба сифати ҷубронпулӣ барои коркард ё ҳуқуқи коркарди захираҳои табиӣ, манбаъҳо ва дигар қанданиҳои табиӣ пардохтшавандаро дар бар мегирад; кишиҳои баҳрӣ ва тайёраҳо ба сифати амволи ғайриманқул дониста намешаванд».

Меъёри мазкур пурра ба муқаррароти м. 138 КМ ЧТ мутобиқат наменамояд, зоро аввалан дар ин созишномаҳо объектҳое дарҷ гардидаанд, ки онҳо молу мулки ғайриманқул нестанд (чорво, таҷхизоти дар соҳаи кишоварзӣ ва ҳочагии ҷангали истифодашаванда, узуфрукти молу мулки ғайриманқул ва дигар), дуюм, кишиҳои баҳрӣ ва ҳавоиро ба низоми молу мулки ғайриманқул шомил накардааст, дар ҳоле ки, дар асоси қонунгузории миллӣ онҳо ғайриманқул мебошанд. Бояд зикр кард, ки молу мулки ғайриманқул падидай ҳуқуқи маданиӣ буда, дар қонунгузорӣ (махсусан қонунгузории соҳаҳои оммавӣ) бояд ҳангоми танзими муносибатҳое, ки мавзуи онҳо молу мулки ғайриманқул аст, муқаррароти КМ ЧТ ба роҳбарӣ гирифта шавад.

Дар қ. 1, м. 343 КА ЧТ зикр гардидааст, ки «молу мулки ғайриманқул ин биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, объектҳои соҳтмони нотамом, иморатҳо, аз ҷумла бӯstonсаройҳо, гаражҳо, саройҳо, биноҳои нигоҳдории чорво, биноҳои дигари ёридиҳанда ва

<sup>166</sup> Созишнома байни Ҳукумати ЧТ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба канорагирий аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя, ки ки бо қарори Мачлиси Олии ЧТ аз 4 майи соли 2018, № 1072 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ЧТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.05.2021).

молу мулки дигаре мебошад, ки чойивазкуни онҳо бе расонидани зарари моддӣ гайриимкон аст». Чунин муқаррарот дар заминаи ба эътибор гирифтани қоидаҳои қонунгузории маданий оид ба молу мулки гайриманқул таҳия карда шудааст.

Дар баробари ин, қ. 2, м. 345 КА ҶТ муайян намудааст, ки «дар боби мазкур бо мақсади андозбанӣ ба объектҳои андозбанӣ, инчунин контейнерҳо, систернаҳо, дӯконҳо, шипангҳо, вагонҳо дохил мешаванд, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода шуда, дар давоми на камтар аз 3 моҳ дар ҳар соли тақвими дар маҳалли амалий намудани фаъолияти соҳибкорӣ бе ҳаракат ҷойгир карда шудаанд». Объектҳои мазкур дар муносибатҳои ҳуқуқи маданий молу мулки гайриманқул эътироф карда нашуда, нисбат ба онҳо қоидаҳои маҳсусе, ки аз речай ҳуқуқи маданий молу мулки гайриманқул бармеоянд, паҳн намегардад. Масалан, ҳуқуқи ҳамсоягӣ нисбат ба объектҳои мазкур ба вучуд намеояд, зоро ҳуқуқи мазкур танҳо нисбат ба объектҳое паҳн мегардад, ки онҳо тибқи талаботи қонунгузории маданий гайриманқул эътироф гардидаанд.

Мафҳуми молу мулки манқул дар қонунгузории маданий ҶТ вучуд надорад. Ин мафҳум ҳамчун истисно ё «боқимонда»-и молу мулки гайриманқул муқаррар шудааст. Мувофиқи қ. 3, м. 138 КМ ҶТ «ашёе, ки ба молу мулки гайриманқул дохил намешавад, аз ҷумла пул ва коғазҳои қиматнок, ашёи манқул дониста мешавад». Ин муқаррарот мафҳуми молу мулки манқул набуда, танҳо қоидаеро муайян менамояд, ки тибқи он «тамоми молу мулке, ки гайриманқул нестанд, манқул мебошанд». Аммо чунин тарзи муайян гардидани мафҳуми молу мулки манқул чандон дуруст нест<sup>167</sup>.

Дар қонунгузорӣ бояд бевосита мафҳуми молу мулки манқул, ки хусусиятҳои онро фарогир бошад, муайян гардад. Танҳо дар сурате низоми молу мулки гайриманқул дуруст муайян шуда метавонад, ки агар мафҳумҳои расмии молу мулки манқул қонунан мустаҳкам карда шавад.

---

<sup>167</sup> Шерзода, Б.С. Моҳияти молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи гражданӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 3 (35). – С. 155.

Баъзе муҳаққиқони ватанӣ муайян кардани низоми молу мулки манқулро ба таври мушаххас пешниҳод доранд. Масалан, ба андешаи С.А. Мирзоев «мувофиқи мақсад аст, агар дар қ. 3, м. 142 КГ ҶТ (қ. 3, м. 138 КМ ҶТ) дар қатори ашёҳои манқула энергия (неруи барқ) ҳамчун ашёи бечисм ворид карда шавад, зеро энергия ба сифати моли маҳсус дар қатори дигар молҳо мутобиқи шартнома фурӯхта мешавад ва ҳамчун неъмати муфид барои қонеъ намудани талаботи моддӣ ва маънавии инсон зарур аст»<sup>168</sup>. Новобаста аз он ки дар қонунгузории маданий амалкунада неруи барқ (энергия) ҳамчун ашёи манқул муайян нашудааст, он манқул аст, зеро дар қонунгузории маданий қоидае мавҷуд аст, ки тибқи он «ҳамаи объектҳое, ки ғайриманқул нестанд, манқул мебошанд».

Дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ ва муқаррароти қонунгузорӣ, ҷиҳати муайян кардани мағҳуми молу мулки ғайриманқул ду равишро чудо кардан мумкин аст:

а) фаҳмиши анъанавии мағҳуми молу мулки ғайриманқул. Тибқи ин, молу мулки ғайриманқул ин қитъаи замин ва дигар объектҳои ба он алоқаи мустаҳкамдошта мебошад, ки охирин танҳо дар сурати мавҷудияти алоқаи ҷисмонӣ бо замин тибқи таъинот метавонад истифода карда шаванд, инчунин, барои пайдоиши ҳуқуқ ба объектҳои мазкур ва муомилоти онҳо алоқаи ҳуқуқӣ бо замин муҳим мебошад. Тибқи ин фаҳмиш қитъаи замин дар низоми объектҳои молу мулки ғайриманқул мавқеи асосӣ дошта, танҳо дар сурати мавҷудияти алоқаи ҷисмонӣ ва ҳуқуқӣ бо он объектҳои дигар ғайриманқул эътироф шуда, ҳуқуқ ба онҳо пайдо мешавад ва анҷом додани муомилот вобаста ба онҳо имконпазир мегардад. Мағҳуми зикршуда тамоми намудҳои молу мулки ғайриманқул, аз ҷумла объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшударо фарогир намебошад.

---

<sup>168</sup> Мирзоев С.А. Танзими шартномавии таъмини барқ: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 25.

б) фахмиши мусир ё васеи мафхуми молу мулки ғайриманқул. Молу мулки ғайриманқул объекти хуқуқҳои маданий мебошанд, ки аз рӯйи табиати худ ё алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ё талаботи қонунгузорӣ ғайриманқул (новобаста аз табиат ва алоқа бо замин) ғайриманқул эътироф шуда, дар қонунгузорӣ нисбати он бо дарназардошти аҳаммияти муҳим (иқтисодӣ, майшӣ, истеҳсолӣ ва ғ.) доштан дар ҳаёти шахсони воқеӣ ва фаъолияти шахсони ҳуқуқӣ, таъмини устувории ҳуқуқ ва мавҷудияти иттилооти боэътимод оид ба ин объектҳо речай ҳуқуқии маданий махсус пешбинӣ гардидааст.

Мафхуми пешниҳодшуда шартан хусусиятҳои хоси молу мулки ғайриманқулро дар бар мегирад, ки аз инҳо иборатанд:

1. Молу мулки ғайриманқул объекти хуқуқҳои маданий мебошанд ва тибқи қоидаи умумӣ танҳо предметҳои моддиро фаро мегирад, яъне ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои молумулкӣ вобаста ба молу мулки ғайриманқул ҳамчун молу мулки ғайриманқул ҳисобида намешаванд. Дилҳоҳ объекти ҳуқуқҳои маданий, ки хусусияти маҷмуӣ дорад ва дар таркиби он молу мулки ғайриманқул ва дигар объектҳо (молу мулки манқул, ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои молумулкӣ ва ғ.) ҷой дорад, нисбати он қоидаҳои махсус нисбат ба молу мулки ғайриманқул муқарраршуда татбиқ мегардад. Масалан, маҷмуаи томи ғайриманқул дар таркиби худ метавонад молу мулки манқулро фарогир бошад, аммо бо сабабе ки яке аз унсури ҳатмии чунин маҷмуа қитъаи замин ё бино аст, дар қонунгузорӣ (м. 141 КМ ҶТ) он ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян гардидааст.

2. Барои бандубости объект ҳамчун ғайриманқул он бояд ба ин ё он маҳаки пешбининамудаи қонун ҷавобгӯй бошад. Вобаста ба ин, ашё ё аз рӯйи табиати худ, ё аз рӯйи алоқаи мустаҳкам бо замин, ё аз рӯйи талаботи қонунгузорӣ ғайриманқул эътироф карда мешавад.

3. Молу мулки ғайриманқул речай ҳуқуқи маданий махсус дорад, ки хусусиятҳои алоҳидаи он дар қонунгузорӣ пешбинӣ карда мешавад.

Мақсади таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул муайян намудани речай ҳуқуқи маданй ба онҳо мебошад. Ашё ҳамчун объекти ҳуқуқи маданй намудҳои муҳталиф дошта, предметҳои муҳталифро фаро мегирад. Ҳар як ашё дорои хосиятҳои муайян мебошад ва аз ин рӯ, ба таври умумӣ танзим намудани он самарабаҳаш намебошад. Бо ҳамин назардошт, ашё дар қонунгузории маданй ба намудҳои алоҳида (ба монанди манқул ва ғайриманқул, тақсимшаванд ва тақсимнашаванд, хосса ва бо нишони навъ муайяншаванд ва ғ.) чудо карда мешавад, ки ҳар кадоми онҳо речай ҳуқуқи маданий маҳсус доранд.

Дар КМ ҶТ бевосита истилоҳи «речай ҳуқуқии молу мулк» истифода карда намешавад. Аммо, дар баъзе меъёрҳо «низоми ҳуқуқӣ»-и объектҳои алоҳида пешбинӣ карда мешавад. Масалан, дар қ. 2, м. 152 КМ ҟТ муайян гардидааст, ки «низоми ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи коғазҳои қиматнокро қонунгузорӣ муқаррар менамояд». Низоми ҳуқуқӣ дар матни русии қ. 2, м. 152 КМ ҟТ ҳамчун «правовой режим» муайян шудааст. Дар назарияи ҳуқуқи маданй умумиэътирофшуда аст, ки намудҳои алоҳидаи ашё дорои речай ҳуқуқӣ мебошанд. Дар робита ба ин, барои ифодаи хусусиятҳои амалисозии ҳуқуқ ба намудҳои алоҳидаи ашё ва муомилоти он истифодаи истилоҳи «низоми ҳуқуқии ашё» чандон дуруст намебошад, зоро низом маънои сохтор (соҳт)-и дохилии ин ё он падидаро дорад. Дар ин замана, речай ҳуқуқии ашё маънои тавсифи сохтори дохилии онро надошта, он ба ҳолати ҷисмонии ашё алоқа надорад. Аз ин рӯ, дар қонунгузорӣ истифодаи истилоҳи «речай» қабили қабул шуморида мешавад, зоро моҳиятан ҳолати мавриди назарро ифода менамояд. Чунин мавқеъ аз ҷониби баъзе муҳаққиқон<sup>169</sup> дастгирӣ карда мешавад.

Ба андешаи Е.А. Суханов «маънои категорияи объектҳои муносибатҳои ҳуқуқии маданй (объектҳои ҳуқуқҳои маданй) барои онҳо муқаррар намудани речай муайяни ҳуқуқи маданй, яъне имкон ё

<sup>169</sup> Ниг.: Наботов С.Х. Речай ҳуқуқии молу мулки соҳибкори инфиродӣ: диссертатсия барои дарёфти дарашаи доктори фалсафа (PhD) доктор аз рӯи ихтисоси 6Д030100 – ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2020. – С. 44-46.

имконнопазирии анчом додани амалҳо (аҳдҳо)-и муайян бо онҳо аст, ки боиси натиҷаи муайянни ҳуқуқӣ (ҳуқуқи мадани) мегардад. Маълум аст, ки чунин рече дар асл на барои неъматҳои гуногун, балки барои шахсоне муқаррар карда мешавад, ки нисбат ба ин неъмат амалҳои гуногуни аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳаммияти хосдоштаро анчом медиҳанд. Ба ибораи дигар, он рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқиро нисбат ба неъматҳои даҳлдори моддӣ ва ғайримоддӣ муайян мекунад. Объектҳои гуногуни муомилоти мадани вобаста ба речеи ҳуқуқӣ (на хосиятҳои ҷисмонии онҳо) аз ҳамдигар фарқ менамоянд ва барои ҳуқуқи мадани маҳз ҳамин ҷиҳати онҳо аҳаммияти калон дорад»<sup>170</sup>. Дар воқеъ, муҳаққиқ мазмуни речеи ҳуқуқи мадани молу мулкро ба таври дуруст муайян намудааст ва моҳияти таснифи ашё дар муайян намудани речеи ҳуқуқии намудҳои алоҳидаи ашё зоҳир мегардад.

Ба андешаи муҳаққиқони ватани<sup>171</sup> дар Кодекси гражданӣ тақсим намудани ашё ба манқул ва ғайриманқул барои муқаррар намудани низоми муҳталифи ҳуқуқӣ аҳаммияти хос дорад. Инчунин, баъзе олимони дигар<sup>172</sup> аҳаммияти тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқулро танҳо барои муайян кардани низоми муомилот муайян менамоянд.

Бояд қайд намуд, ки речеи ҳуқуқи мадани молу мулк бевосита аз қонун бармеояд. Тавассути шартнома муайян намудани ҳусусиятҳои амалисозии ҳуқуқ ба молу мулки мушаҳхас, ба даст овардан ва анчом додани муомилоти он ғайриимкон аст. Танҳо дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузорӣ субъектони ҳуқуқи мадани метавонанд речеи ҳуқуқи мадани молу мулки худро иваз намоянд. Масалан, молики молу мулки ғайриманқул метавонад тибқи талаботи м. 141 КМ ҶТ онро ба маҷмуаи томи ғайриманқул табдил дидад.

<sup>170</sup> Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. – С. 298 (муаллифи боб Е.А. Суханов).

<sup>171</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси гражданӣ Чумхурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 385.

<sup>172</sup> Ниг.: Ҳудоёрзода Б.Т., Саидов Ҳ.М. Ҳуқуқи мадани: қисми 1 / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Фаюрзода Ш.К. – Душанбе: Аршан, 2023. – С. 163.

Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар қонунгузорӣ ташаккул ёфта, дар заминаи он рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ муайян карда мешавад. Масалан, қонунгузорӣ барои анҷом додани муомилот бо молу мулки ғайриманқул бақайдгирии давлатиро ба таври ҳатмӣ муайян намуда, шахсоне, ки ин намуди муомилоти маданиро анҷом медиҳанд, уҳдадор мегардонад, то онро ба қайди давлатӣ гиранд. Ё КМ ҶТ (м. 395) барои тибқи давомнокии муҳлати бадасторӣ пайдо шудани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул дар давоми понздаҳ сол соҳибӣ намуданро пешбинӣ намудааст. Тибқи ин меъёр субъект барои ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул бояд дар давоми муҳлати мазкур молу мулкро соҳибӣ намояд.

Ҳамин тариқ, речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул маҷмуи қоида ва талаботе мебошад, ки дар қонунгузорӣ мустаҳкам гардида, хосиятҳои молу мулки ғайриманқулро муайян менамояд ва рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи маданиро вобаста ба соҳибӣ, истифода, ихтиёрдории молу мулки ғайриманқул ва амалисозии ҳукуқ, инчунин, ба даст овардан ва анҷом додани муомилот объектҳои мазкурро муқаррар менамояд.

Дар адабиёти илмӣ ҳусусиятҳои речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул ба таври гуногун муайян карда мешавад. Ш.М. Исмоилов қайд менамояд, ки «махсусияти речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он дар он ифода меёбад, ки:

- тибқи м. 13 Конститутсияи ҟТ замин, сарватҳои зеризамиинии он, фазои ҳавоӣ, олами наботот ва ҳайвонот ва дигар захираҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро кафолат медиҳад;
- қитъаи замин ва дигар объектҳои ғайриманқули дар моликияти истисноии давлат қарордошта дар истифодаи субъектҳои хочагидор қарор доранд ва ба ҳуқуқи моликияти ҳусусии онҳо мансуб намебошанд;

- ҳуқуқи бегонашавандай истифодаи қитъаи замин метавонад аз ҷониби давлат ба дигар субъектон муздинок ё ройгон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории замин дода шавад;
- ҳангоми амалисозии аҳдҳо бо қитъаи замин (хариду фурӯш, ба гарав гузоштан ва ғ.) на ҳуқуқи моликият ба он (давлат ҳуқуқи моликияти худро ба замин нигоҳ медорад), балки ҳуқуқи бегонашавандай истифодаи замин интиқол дода мешавад;
- пайдоиш, гузариш, маҳдудият ва қатъи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқ ба он бо тартиби маҳсус сурат мегирад, ки риояи шакли хаттӣ ва бақайдгирии давлатии ҳатмиро талаб менамояд»<sup>173</sup>.

Ба андешаи М.А. Маҳмудов, Ш.Т. Тағойназаров, И.Ҳ. Бобоҷонов ва Ш.Қ. Бадалов «аҳаммияти ҳуқуқии чудо намудани молу мулк ба манқул ва гайриманқул бо муқаррар намудани низоми мухталифи ҳуқуқӣ барои онҳо алоқаманд мебошад. Ин фарқият дар инҳо инъикос меёбад:

- 1) бақайдгирии ҳатмии ҳуқуқ ва молу мулки гайриманқул, ҳамчунин аҳдҳои вобаста ба он пешбинӣ мегардад. Ҳуқуқ ба ашёи манқул чун қоида бақайдгирии давлатиро тақозо наменамояд, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар қонун зикр гардидаанд;
- 2) уҳдадорие, ки объекти он ашёи гайриманқул мебошад, аз ҷумла ҳангоми мерос, дар маҳалли ҷойгиршавии молу мулк ичро гардида, уҳдадорӣ оид ба ашёи манқул дар маҳалли истиқомати қарздор ё маҳалли дигари пешбининамудаи м. 339 Кодекси гражданӣ ичро карда мешавад;
- 3) барои бадастории ҳуқуқи моликият нисбат ба ашёи гайриманқул бинобар муҳлати бадасторӣ муҳлати нисбатан тулонӣ (15 сол) пешбинӣ шудааст; қоидаҳои маҳсуси қатъи ҳуқуқи моликият ҳангоми гирифтани замин ва дигар захираҳои табиӣ (м. 263 Кодекси гражданӣ); тартиби маҳсуси ихтиёрдории молу мулки гайриманқул, ки ба корхонаҳои воҳиди

---

<sup>173</sup> Исмаилов Ш.М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее // Правовая жизнь. – 2015. – № 4 (12). – С. 153-154.

давлатӣ марбутанд, муқаррар карда мешавад (м. 312 Кодекси гражданиӣ); тартиби ситонидан ба молу мулки ғайриманқули ба гарав гузошташуда (м. 379 Кодекси гражданиӣ); ҳолати ҳуқуқии сохтмони худсарона (м. 246 Кодекси гражданиӣ); ҳолати ҳуқуқии маҳсуси ашёи бесоҳиби ғайриманқул (м. 249 Кодекси гражданиӣ) муайян гардидааст»<sup>174</sup>.

Дар натиҷаи таҳлили адабиёти илмӣ ва қонунгузории мадани ҳусусиятҳои зерини реҷаи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро муайян кардан мумкин аст:

1. Тартиби хосси пайдоиш, гузариш ва қатъи ҳуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул. Пайдоиш, тағиیرёбӣ ва қатъи ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва маҳз аз лаҳзai мазкур ҳуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул бавуҷудомада, тағиирёфта ва қатъгардида ҳисобида мешаванд;
2. Ба маҳалли ҷойгиршавии молу мулки ғайриманқул вобаста будани ҷойи ичрои уҳдадорӣ, ҳуқуқи татбиқшаванд нисбат ба молу мулки ғайриманқул, маҳалли кушода шудани мерос, маҳалли ба ҷо овардани амалиёти нотариалиӣ ва бақайдгирии давлатӣ нисбат ба молу мулки ғайриманқул;
3. Муқаррар шудани тартиби маҳсуси ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул. Барои ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба баъзе намудҳои молу мулки ғайриманқул КМ ҶТ талаботи маҳсусро пешниҳод менамояд. Масалан, тибқи м. 293 КМ ҶТ барои эътирофи ҳуқуқи моликият ба сохтмони худсарона шартҳои зерин зарур мебошад: а) мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи замин, ки бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ барои сохтмон чудо шудааст; б) нигоҳ доштани сохтмони худсарона ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун ҳифзшавандай шахсони дигарро вайрон накунад ё ба ҳаёт ва саломатии онҳо ё бехатарии объектҳои дар атрофи ин сохтмон ҷойгиршуда таҳдид

---

<sup>174</sup> Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тағсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 387-388.

нанамояд; в) нигоҳ доштани сохтмон ба муҳити зист зарар нарасонад ва қоидаҳои шаҳрсозӣ вайрон нашуда бошад.

Дар баробари ин, қ. 3, 4 ва 5, м. 296 КМ ҶТ маҳсусиятҳои ба даст овардани хуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқули бесоҳибро муайян намудааст. Аз ҷумла, қ. 3 моддаи мазкур муқаррар намудааст, ки ашёи ғайриманқули бесоҳиб аз ҷониби мақомоте, ки молу мулки ғайриманқулро ба қайди давлатӣ мегирад, тибқи аризаи мақомоти даҳлдори давлатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад;

4. Манъи ба тариқи савдои электронӣ бегона намудани молу мулки ғайриманқул. Мувофиқи қ. 2, м. 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи савдои электронӣ» аз 24 декабря соли 2022, № 1921<sup>175</sup> «амали Қонуни мазкур нисбат ба аҳдхое, ки тасдиқи ҳатмии нотариалӣ ё бақайдгирии давлатиро талаб менамоянд, дар бозори сӯгурта ва коғазҳои қиматнок баста мешаванд ва объектҳое, ки аз муомилоти гражданӣ бароварда ё маҳдуд шудаанд, инчунин, ҳариди давлатӣ татбиқ намегардад».

Моҳияти ин муқаррапот дар он ифода мегардад, ки муомилоти молу мулки ғайриманқул ҳатман бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, аз ин рӯ, тариқи савдои электронӣ мавриди ҳариду фурӯш қарор гирифта наметавонанд. Аҳаммияти ин маҳдудият дар арзиши баланди иқтисодӣ доштани молу мулки ғайриманқул ва бо хӯҷатҳои событноки хуқуқмуайянкунанда тасдиқ шудани хуқуқҳо ба он ифода мегардад. Дар раванди савдои электронӣ мумкин аст ҳӯҷатҳои нопурра ва сохта пешниҳод карда шаванд. Ҳамзамон, омили дигари маҳдудият дар он аст, ки раванди тасдиқи нотариалӣ ва бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул дар шароити мусоири Тоҷикистон танҳо бо роҳи иштироки мустақим (на бо роҳи электронӣ) ба роҳ монда шудааст;

5. Дар қонунгузорӣ муқаррап шудани муҳлати тулонӣ барои тибқи давомнокии муҳлати бадасторӣ пайдо намудани хуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул. Дар Қонуни XII ҷадвал барои ба даст

<sup>175</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи савдои электронӣ» аз 24 декабря соли 2022, № 1921 // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-хуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 09.04.2023).

овардани замин ва молу мулки манқул вобаста ба давомнокии соҳибӣ муҳлатҳои гуногун пешбинӣ гардида буд. Мисол, барои ба даст овардани замин ду сол ва барои ашёи манқул як сол. Дар ҳукуқи Юстиниан соҳибӣ дар давоми се сол барои молу мулки манқул ва соҳибӣ дар давоми даҳ сол барои молу мулки ғайриманқул ҳамчун шарти ба даст овардани ҳукуқи моликият муқаррар гардида буд.

Муҳлати тулонии (нисбат ба молу мулки манқул) ба даст овардани молу мулки ғайриманқул вобаста ба давомнокии муҳлати бадасторӣ асоси пайдоиши худро аз ҳукуқи римӣ гирифтааст ва дар қонунгузории давлатҳои муосир муқаррар шудааст. Мувофиқи қ. 1, м. 305 КМ ҶТ «шахсе, ки молики ашё намебошад, вале бовиҷдонона, ошкоро ва бефосила ба мисли молу мулки худ ашёи ғайриманқулро дар тули понздаҳ сол ё дигар ашёро дар тули панҷ сол соҳибӣ кардааст, ба ин ашё ҳукуқи моликият пайдо мекунад (давомнокии муҳлати бадасторӣ)»;

6. Ба таври ҳатмӣ пешниҳод намудани ҳуччатҳои ҳукуқмуайянкунандай молу мулки ғайриманқул барои анҷом додани муомилот вобаста ба он. Тибқи қ. 3, м. 50 Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16 апрели соли 2012, № 810<sup>176</sup> «дар мавриде, ки агар молу мулк, ҳукуқи моликият ё дигар ҳукуқи молумулӣ зарурати қайди давлатиро талаб намоянд, аҳд дар бораи бегонакунии ин молу мулк танҳо дар сурати ба нотариуси давлатӣ пешниҳод кардани ҳуччати тасдиқунандай қайди давлатии ҳукуқ ба ин моликият тасдиқ карда мешавад». Аммо муомилоти молу мулки манқул мумкин аст бидуни пешниҳоди ҳуччатҳои ҳукуқмуайянкунанда анҷом дода шавад.

Вобаста ба ин, дар б. 95 Қоидаҳои ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ аз тарафи нотариусҳои давлатии идораҳои нотариалии давлатии ҶТ, ки бо фармоиши вазири адлияи ҶТ аз 27 майи соли 2024, №

---

<sup>176</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16 апрели соли 2012, № 810 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – № 4. – Мод. 260; 2013. – № 6. – Мод. 408; 2017. – № 5, қ. 1. – Мод. 295; 2019. – № 6. – Мод. 317.

56<sup>177</sup> тасдиқ шудааст, муқаррар гардидааст, ки «аҳдҳо нисбати молу мулке, ки ҳуқук ба онҳо бақайдигирии давлатӣ ва маҳсусро талаб намекунад, метавонад бо розигии тарафҳо бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқунандаи ҳуқуқи моликият ва ё ҳуқуқи дигари ашё тасдиқ карда шавад». Дар ин маврид дар матни аҳд эзоҳ дода мешавад, ки аз ҷониби шаҳс (фурӯшанд, бағаравгузоранд) оид ба ӯ мансуб будани молу мулк ҳуҷҷати тасдиқунанда пешниҳод карда нашуд». Дар меъёри мазкур ишора ба қ. 3, м. 142 КГ ҶТ карда шудааст, ки дар он сухан дар бораи молу мулки манқул мерафт;

7. Риояи шакли аҳдҳо бо молу мулки ғайриманқул. Дар қонунгузорӣ барои анҷом додани аҳдҳо вобаста ба молу мулки ғайриманқул шакли хаттии нотариалий мустаҳкам гардидааст. Тибқи қ. 1, м. 178 КМ ҶТ аҳд бо молу мулки ғайриманқул (бегона кардан, ипотека, иҷорай дарозмуддат ва г.) бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Тартиби бақайдигирии аҳд бо молу мулки ғайриманқул ва тартиби пешбуруди феҳристи даҳлдор бо қонунгузорӣ муайян карда мешавад. Дар м. 607, қ. 4, м. 633, қ. 1, м. 662, қ. 2, м. 675, қ. 1, м. 725, м. 1159 ва дигар муқаррароти КМ ҶТ шакли хаттии нотариалии аҳдҳо бо молу мулки ғайриманқул мустаҳкам гардидааст. Инчунин, қ. 3, м. 33 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдигирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» муайян намудааст, ки ҳуҷҷатҳое, ки барои бақайдигирии давлатӣ асос мебошанд, дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҶТ бояд аз ҷониби нотариат тасдиқ гарданд ва ё аз тарафи мақомоти давлатие, ки онро додааст, муҳргузорӣ шаванд.

8. Ҳатми будани розигии иштирокдорони моликияти умумӣ вобаста ба ихтиёрдорӣ намудани молу мулки ғайриманқул. Тибқи қ. 3, м. 35 КО ҶТ<sup>178</sup> «барои ба анҷом расонидани муомилот вобаста ба ихтиёрдорӣ

<sup>177</sup> Ниг.: Фармоиши вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2024, №56 дар бораи Қоидоҳои ба ҷо овардани амалиёти нотариалий аз тарафи нотариусҳои давлатии идораҳои нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // Санадҳои меъёрии ҳуқуқии нотариат. – Душанбе: Истиқлол-2019. – С. 161.

<sup>178</sup> Кодекси оилаи ҶТ аз 13 ноябрини соли 1998, № 682 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 15.07.2023).

кардани молу мулки ғайриманқул ва муомилоте, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун тасдиқ ё қайди нотариалиро талаб мекунад, бояд розигии пешакии аз тариқи нотариат тасдиқшудаи зан ё шавҳар гирифта шавад». Ҳамзамон, дар таҷрибаи судии мамлакат имконияти бидуни тасдиқи нотариалӣ ифода шудани розигии ҳамсар барои ихтиёрдорӣ кардани молу мулки ғайриманқул эътиборнок ҳисобида мешавад. Мувофиқи б. 8 қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи судии аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ ҳангоми баррасии баҳсхои вобаста ба беътибор донистани шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ (квартира)» аз 16 декабря соли 2004, № 11<sup>179</sup> «агар дар мурофиаи судӣ бо пуррагӣ муайян карда шавад, ки яке аз ҳамсарон дар воқеъ медонист, ки хонаи истиқоматии (квартираи) муштараки онҳо хариду фурӯш мешавад, яъне масалан:

- зану шавҳар якҷоя дар бобати фурӯши хонаи истиқоматӣ (квартира) ва нархи он бо харидорон маслиҳат карда бошанд;
- дар идораи нотариалӣ ҳангоми ба расмият даровардани шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ (квартира) иштирок карда бошанд, гарчанде яке аз зану шавҳар розигиашро ба таври хаттӣ изҳор накарда бошад ҳам;
- маблағи аз харидор гирифтари барои эҳтиёҷоти оилаашон сарф намуда, аз ҷумла бо ин маблағ хонаи истиқоматии дигар харида, амволашонро аз хонаи баҳсӣ бароварда бошанд;
- аз қайди хонаи баҳсӣ баромада бошанд ва ғайра, он гоҳ ҳангоми баррасии даъво оиди беътибор донистани аҳд, новобаста аз он ки розигии ба тариқи нотариат тасдиқшудаи яке аз зану шавҳар дар бораи бегона кардани хонаи баҳсӣ гирифта нашуда, талаботи қ. 3, м. 35 ҚО ҶТ риоя нагардидааст, суд бояд ҳолатҳои дар боло зикргардидаро ба назар гирифта, ба онҳо дар маҷмуъ бо дигар далелҳо баҳо диҳад»;

---

<sup>179</sup> Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 16 декабря соли 2004, № 11 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандоҳои гражданий ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 40.

9. Ба вучуд омадани баъзан ҳуқуқҳои махсуси маданий нисбати дорандагони ҳуқуқҳои ашёй ба молу мулки ғайриманқул, ба монанди ҳуқуқи ҳамсоягӣ. Пайдоиши моликиятии хусусӣ боиси пайдоиши муносибатҳои ҳамсоягӣ, хоссатан дар муносибат ба қитъаи замин гардид. Моликиятии хусусӣ ба замин ба таври ҳатмӣ ба пайдоиши муносибат байни дорандай қитъаҳои замин замина гузошт. Бояд қайд намуд, ки дар дилҳоҳ ҷомеа муносибатҳои ҳамсоягӣ вучуд дорад, зеро инсонҳо якҷоя зиндагӣ намуда, аз воситаҳои умумӣ, ба монанди роҳ, коммуникатсия, объектҳои обӣ, дарёҳо ва гайра истифода менамоянд.

Масъалаи ҳуқуқи ҳамсоягӣ дар м. 271 КМ ҶТ танзим гардидааст. Мувофиқи к. 2, моддаи мазкур «шахсе, ки дар ҳамсоягӣ молу мулки ғайриманқулро соҳибӣ мекунад, ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои ашёй ба он тааллукдошта бояд маҳдудиятҳои бо қонунгузорӣ муқарраргардидаро ба манфиати ҳамсояриоя намояд (ҳуқуқи ҳамсоягӣ), ҳамчунин ашёи ғайриманқули худро дар ҳолати муносиб нигоҳ дорад».

Паҳлуҳои зерини ҳуқуқи ҳамсоягиро ҷудо кардан мумкин аст:

а) риояи маҳдудиятҳои бо қонунгузорӣ муайяншуда ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои ашёй. Ҳадди амалисозии ҳуқуқҳои маданий, аз ҷумла ҳуқуқҳои ашёй дар м. 9 КМ ҟТ пешбинӣ шудааст. Дар асоси қисми якуми он ба амалисозии ҳуқуқҳои маданий бо нияти расонидани зарар ба шахси дигар, инчунин суистифода аз ҳуқуқ дар шакли дигар роҳ дода намешавад. Амалисозии ҳуқуқҳои маданий набояд ҳуқуқ ва манфиатҳои бо қонун хифзшавандай субъектҳои дигари ҳуқуқро вайрон намояд ва ба муҳити зист хисороти воқеӣ расонад;

б) молу мулки ғайриманқули худро дар ҳолати даҳлдор нигоҳ доштан. Таъмини ҳолати даҳлдори молу мулки ғайриманқул барои кафолати таъмини ҳолати даҳлдори молу мулки ғайриманқули ҳамсоя талаб карда мешавад. Риоя накардани ин уҳдадорӣ метавонад боиси расонидани зарар ба молу мулки ғайриманқули ҳамсоя гардад. Масалан, вайрон шудани қубурҳои обгузар, риоя накардани қоидаҳои зидди сӯхтор ва монанди инҳо беистисно дар манзили дар бинои бисёрхонагӣ

чойгиршуда боиси расонидани заар ба молу мулки ҳамсоягон шуда метавонад.

Бояд қайд намуд, ки новобаста аз истифода шудан ё нашудани молу мулки ғайриманқул молик уҳдадор аст, то онро дар ҳолати дахлдор нигоҳ дорад. Масалан, агар ҳолате ба вучуд ояд, ки шахс бо аъзои оилааш муддати муайян дар манзили худ истиқомат накунад, аммо дар ин давра аз ин манзил сӯхтор ба вуқӯй пайваста, ба молу мулки ҳамсоягон зарари моддӣ расад. Дар натиҷа, новобаста аз муддати муайян истифода набурдани манзил, молик уҳдадор аст, ки зарари расондаро пурра пардоҳт намояд, зоро вай уҳдадор буд, ки ҳолати дахлдори молу мулки худро таъмин намояд, то аз он ба молу мулки дигарон зааррасонда нашавад.

Дар замони муосир дар танзими муносибатҳои ҳамсоягӣ нақши қонунгузории манзил калон аст, зоро субъекти муносибатҳои ҳуқуқии манзил новобаста аз иродай худ дар муносибатҳо вобаста ба соҳибӣ, истифодабарӣ ва ихтиёрдории манзили истиқоматӣ ва ғайрииистиқоматӣ иштирок менамояд. Масалан, дар шароити қонуни мамлакат, ки бунёди биноҳои бисёрхонагӣ ташаккул ёфта истодааст, тамоми моликон дар бинои бисёрхонагӣ дар муносибатҳои ҳамсоягӣ қарор доранд, зоро девори хонаи як молик, девори хонаи молики дигари манзили истиқоматӣ ё шифти хонаи яке аз онҳо фарши хонаи дигарааш аст ё онҳо аз молу мулки умумӣ дар бинои бисёрхонагӣ истифода менамоянд. Вобаста ба ин, дар Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, № 1852<sup>180</sup> (қ. 3, м. 23) яке аз уҳдадориҳои молики манзили истиқоматӣ эҳтиром ва риояи ҳуқуқу манфиатҳои қонуни ҳамсояҳо муайян карда шудааст.

Ҳамин тарик, ҳуқуқи ҳамсоягӣ ин ҳуқуқи шахс ба молу мулки ғайриманқули муайяни бо дигар молу мулки ғайриманқул вобаста ё дар наздики он чойгиршуда эътироф карда мешавад.

---

<sup>180</sup> Ниг.: Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, № 1852 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2022. – № 1852. – Мод. 21.

### **1.3. Таснифи ашёи ғайриманқул**

Дар самти масъалаҳои вобаста ба молу мулки ғайриманқул муайян кардани маҳакҳои мансубияти ашё ба ғайриманқул асосӣ ва мубрам мебошад. Мубрам будани масъалаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки дар қонунгузории миллӣ ин маҳакҳо ба таври пурра муайян нагардидаанд, инчунин, инкишофи техника ва технологияи мусир маҳакҳои барои молу мулки ғайриманқул муқарраршуда (яъне алоқаи мустаҳкам бо замин)-ро таҳти шубҳа мегузорад.

Аз тарафи дигар, маҳаки алоқаи мустаҳкам бо замин ва ҷойивазкунии молу мулки ғайриманқул бе хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноти онҳо, ки дар қонунгузории маданий муқаррар шудааст, мазмунаш пурра муайян нагардида, тавзеҳи иловагиро талаб менамояд.

Ба андешаи М.Н. Мухамедова «масъалаи таснифи объектҳои молу мулки ғайриманқул торафт бештар аҳаммият пайдо мекунад ва дар майдони баҳси олимони сивилист ва ҳукуқтатбиқунандагон қарор дорад. Бо дарназардошти норавшан набудани ифодай молу мулки ғайриманқул ва таснифоти маҳдуд, мувофиқи қонунгузории амалкунандай ҶТ намудҳои объекти ғайриманқулро мувофиқи зарурат аз рӯйи алломатҳои даҳлдори тахассусии табиати ҳукуқӣ ва аз рӯйи мавзуи муомилоти объектҳои ғайриманқул баррасӣ кардан мувофиқи мақсад аст»<sup>181</sup>.

Дар асоси қ. 1, м. 138 КМ ҟТ ба ашёи ғайриманқул (молу мулки ғайриманқул, ғайриманқула) инҳо дохил мешаванд: қитъаи замин, бино (истикоматӣ ва гайриистикоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтони бисёрсола ва молу мулки дигар, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки ҷойивазкуниашон бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноташон имконнопазир аст.

---

<sup>181</sup> Мухамедова М.Н. К вопросу о классификации объектов недвижимого имущества // Академический юридический журнал. – 2021. – № 3 (39). – С. 128.

Ҳамзамон, ба ашёи ғайриманқул киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанд, киштиҳои кайҳонӣ, истгоҳҳои кайҳонӣ, радифҳои маснуъ ва объектҳои дигари кайҳонӣ, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, баробар эътироф карда мешаванд (қ. 2, м. 138 КМ ҶТ). Дар баробари ин, қ. 2, м. 138 КМ ҶТ муқаррар намудааст, ки мувофиқи қонун ашёи дигарро низ ба ҷумлаи молу мулки ғайриманқул нисбат додан мумкин аст.

Ҳангоми муайян кардани номгӯйи молу мулки ғайриманқул дар қонунгузории мадании ҶТ аз ду равиш кор бурда шудааст: якум аломат ё маҳаки мансубияти объект ба молу мулки ғайриманқул (алоқаи мустаҳкам бо замин ва имконназарии ҷойивазкунӣ бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъинот) ва дуюм, номгӯйи мушаххаси молу мулки ғайриманқул нишон дода шудааст (қитъаи замин, бино (истикоматӣ ва ғайриистикоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтони бисёрсола, киштиҳои ҳавоӣ, баҳрӣ ва ф.).

Бо равиши дуюм муайян кардани молу мулки ғайриманқул ҳангоми фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ ягон мушкилӣ ба вучуд намеояд, аммо муайян кардани молу мулки ғайриманқул тибқи аломатҳои «алоқаи мустаҳкам бо замин», «имконназарии ҷойивазкунии объект бе расонидани хисороти номутаносиб ба таъиноти он» мушкилиро ба вучуд меорад, зоро ин аломатҳо хусусияти баҳодиҳӣ дошта, таърифи расмии онҳо дар қонунгузорӣ ҷой надорад.

Ба ақидаи З.Х. Зокирзода «қитъаҳои замин, биноҳо, ҷангал, ниҳолу дарахтони бисёрсола ва ба таври умум тамоми чизе, ки ба замин алоқаманду ғайриинтиқол аст, ба ашёи ғайриманқул дохил мешаванд. Илова бар ин, муассисаву корхона, объектҳои фазоӣ, киштиҳои фазоиву дарёии дорои сабти давлатӣ низ ҳамчун комплекси молумулкӣ ба ашёи ғайриманқул дохил мегарданд. Ашёи ғайриманқул дорои қобилият ва хусусияти мураккаби мубодилавӣ мебошанд, зоро анҷоми ҳар гуна

муомилаи вобаста ба истифодаи амволи ғайриманқул ба танзими нотариалӣ ва сабти давлатӣ ниёз дорад»<sup>182</sup>.

Дар назарияи ҳуқуқи маданий<sup>183</sup> масъалаи «алоқаи мустаҳкам бо замин», «имконнапазирии интиқоли объект бе расонидани хисороти номутаносиб ба таъиноти он» таҳти шубҳа ва танқид қарор дода шудааст. Новобаста аз баҳснок будани масъалаи мазкур, ин равиши муайян кардани молу мулки ғайриманқул классикӣ буда, то имрӯз бар ивази ин маҳак, аломати дигари мукаммал коркард нагардидааст.

Маҳакҳои мансубияти ашё ба молу мулки ғайриманқул дар қонунгузории баъзе мамлакатҳои хориҷӣ бевосита пешбинӣ шудаанд. Масалан, дар м. 517 Кодекси мадании Фаронса муқаррар шудааст, ки «молу мулк вобаста ба табиати худ ё тибқи таъинот ва ё аз рӯйи мавзуе, ки онҳо ташкил мешаванд, ғайриманқул мебошанд»<sup>184</sup>.

Дар адабиёти илмӣ доир ба маҳакҳои мансуб доистани ашё ба молу мулки ғайриманқул нуқтаҳои назари ягона ҷой надошта, асосҳои гуногун пешниҳод карда мешавад. Вобаста ба шумораи маҳакҳо барои муайян кардани молу мулки ғайриманқул ду гурӯҳи муҳаққиқонро чудо намудан мумкин аст.

Гурӯҳи аввали муҳаққиқон (А.Г. Калпин ва А.И. Масляев<sup>185</sup>, Ю. Неметс<sup>186</sup>, Т.Е. Абова ва А.Ю. Кабалкин<sup>187</sup>, О.Н. Садиков<sup>188</sup>, Қ.Ш. Қурбонов ва И.Ф. Ғаффорзода<sup>189</sup>) ду маҳакро чудо менамоянд.

<sup>182</sup> Зокирзода З.Х. Ҳукуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум: воситаи таълимӣ: нашри аввал. – Душанбе: Ашӯриён, 2022. – С. 51.

<sup>183</sup> Ниг.: Гонгало Б.М. Понятие недвижимого имущества // Правовое регулирование оборота недвижимого имущества: сб. науч. ст. / Ин-т частного права. – Екатеринбург, 2002. – С. 4; Гришаев С. Понятие и виды недвижимого имущества // Хозяйство и право. – 2006. – № 12. – С. 104; Захарова А.Е. Понятие недвижимости по российскому гражданскоому праву // Объекты гражданского оборота: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2007. – С. 407-412; Петров Е.Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости // Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. – Екатеринбург, 2002. – С. 181-182; Скворцов А.Ю. Асари зикршуда. – С. 53-58; Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России: монография. – М.: ООО «Издательский дом «Буквоед», 2007. – С. 38-39.

<sup>184</sup> Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с фр. В. Захватаев; предисл.: А. Довгерт, В. Захватаев; приложения 1-4: В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – К.: Истина, 2006. – С. 227.

<sup>185</sup> Ниг.: Калпин А.Г., Масляев А.И. Асари зикршуда. – С. 135.

<sup>186</sup> Немец Ю. Движимое и недвижимое имущество (к совершенствованию гражданского законодательства) // Хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 102.

<sup>187</sup> Ниг.: Абова Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2002. – С. 253.

<sup>188</sup> Ниг.: Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный). – Москва: Инфра-М, 1998. – С. 332.

Ҳангоми муайян кардани маҳакҳои мансубияти ашё ба молу мулки ғайриманқул А.Г. Калпин ва А.И. Масляев ду маҳаки зеринро истифода намудаанд: а) моддӣ – дараҷаи алоқаи ин ашё бо замин; б) ҳуқуқӣ – мансуб донистани ин ё он ашё ба молу мулки ғайриманқул тибқи қонун. Маҳаки моддӣ барои мансуб донистани гурӯҳҳои зерини ашё истифода гардидаанд:

- 1) қитъай замин, сарватҳои зеризаминӣ, обьектҳои обӣ, яъне обьектҳое, ки аз лиҳози ҷисмонӣ аз замин ҷудо буда наметавонанд;
- 2) ашёҳое, ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ аз замин ҷудо буда метавонанд, аммо ин боиси зарари воқеӣ ба таъиноти онҳо мегардад (бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола, манзили истиқоматӣ, соҳтмони нотамом).

Ба ақидаи Қ.Ш. Қурбонов ва И.Ф.Faффорзода «дар вақти мансуб донистани ашё ба гурӯҳи ғайриманқул ду маҳак истифода мешавад:

- а) моддӣ – дараҷаи алоқаи ашё бо замин (бино, иншоот, ниҳоли бисёрсола ва ғ.);
- б) ҳуқуқӣ – тавассути қонун ин ё он намуди ашёро ба гурӯҳи ғайриманқул дохил кардан (киштии кайҳонӣ, баҳрӣ ва ғ.). Ҷой доштани яке аз маҳакҳои номбурда қифоя мебошад»<sup>190</sup>.

Маҳаки ҳуқуқӣ барои ба молу мулки ғайриманқул мансуб донистани ашёҳое истифода мешавад, ки ба замин алоқаи мустаҳкам надошта, бидуни алоқа бо замин метавонанд тибқи таъинот истифода шаванд, аммо қонунгузор зарур шуморидааст, ки реҷаи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул ба онҳо паҳн гардад. Ба ин обьектҳо киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили қишвар шинокунанда, киштиҳои кайҳонӣ, истгоҳҳои кайҳонӣ, радифҳои маснуъ ва обьектҳои дигари кайҳонӣ дохил мешаванд.

Дар баробари ин, ба ақидаи баъзе муҳаққиқон<sup>191</sup> алоқаи ҷисмонии обьект моҳияти худро аз даст додааст. Алоқаи ҳуқуқии обьект бо замин

<sup>189</sup> Ниг.: Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Ҳуқуқи гражданий: қисми 1: китоби дарсӣ. – Душанбе: Дошишварон, 2017. – С.164-165.

<sup>190</sup> Қурбонов Қ.Ш., Faффорзода И.Ф. Асари зикршуда. – С. 165.

<sup>191</sup> Ниг.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданскоого права. Т. I. Часть общая. – СПб., 1911. – С. 596.

нис дорои аҳаммияти ҳуқуқӣ буда, ҳангоми муайян кардани ғайриманқул будан ба эътибор гирифта мешавад. Дар шакли содакардашуда алоқаи ҳуқуқӣ ин ба ҳам мувофиқ будани ҳуқуқи ашёии молик ҳам ба қитъаи замин ва ҳам ба бино мебошад. Бо равиши классикӣ (бино ҳамчун ашёи мансуби қитъаи замин) мавҷудияти чунин алоқа зарур аст<sup>192</sup>.

Вобаста ба таҳлили қонунгузории амалқунандай ҶТ метавон гуфт, ки байни объекти молу мулки ғайриманқули маҳсулӣ (бино, иншоот) ва қитъаи замин наметавонад алоқаи ҳуқуқӣ вучуд надошта бошад. Масалан, қ. 5, м. 293 КМ ҶТ ҳангоми мавҷуд набудани ҳуқуқ ба қитъаи замин, ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона эътироф карда намешавад. Соҳтмон бидуни алоқаи ҳуқуқӣ ба қитъаи замин ҳамчун ашёи ғайриманқул эътироф карда мешавад, аммо ҳуқуқ ба он ба вучуд омада наметавонад.

Бинобар ин, нисбат ба объекте, ки имконияти муқаррар намудани ҳуқуқи ашёй ба он вучуд надорад, зарурати ҳамчун ашёи ғайриманқул ва умуман объекти ҳуқуқи мадани будани он ҷой надорад, зоро моҳияти асосии объектҳои ҳуқуқи мадани дар қонеъ намудани талаботи субъектон зоҳир мегардад. Ашё дар он ҳолате талаботи шахсро қонеъ менамояд, ки субъект имконияти истифодаи онро дошта бошад ва ин танҳо ҳангоми мавҷуд будани ҳуқуқ ба ашёи ғайриманқул амали мешавад.

С.А. Степанов<sup>193</sup> дуруст кайд мекунад, ки ин ҳолат барои хulosи баровардан кофӣ нест, ки байни қитъаи замин ва бино ягон робитаи ҳуқуқӣ вучуд надорад, зоро объекти молу мулки ғайриманқул ба таври воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар қитъаи замини мушаххаси инфиродӣ ҷойгир шудааст, ки барои мушаххасият ва ошкорбаёни ин объект зарур аст.

---

<sup>192</sup> Ниг.: Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном гражданском праве. – М.: Статут, 2000. – С. 37.

<sup>193</sup> Ниг.: Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. – М.: «Статут», 2004. – С. 34.

Т.Е. Абова ва А.Ю. Кабалкин<sup>194</sup> ду маҳакро муайян намудаанд, ки ба гурӯхи аввал инҳо дохил мешаванд: а) қитъаи замин, сарватҳои зеризаминиӣ, объектҳои обӣ, яъне объектҳое, ки бо замин ягона мебошанд; б) объектҳои бо қитъаи замин алоқаи мустаҳкамдошта, ки интиқоли онҳо бе расонидани зарари воқеӣ ба таъиноти онҳо ғайриимкон аст, аз ҷумла ҷангал, ниҳолҳои бисёрсола, бино ва иншоот. Ба гурӯхи дуюм ашёҳое дохил карда мешаванд, ки тибқи қонун ба молу мулки ғайриманқул мансуб дониста шудаанд.

Ба андешаи А.В. Щеголева тамоми объектҳои ғайриманқул бояд дорои ҳолатҳои зерин бошанд: беҳаракатӣ ва алоқа ба замин. Вобаста ба ин, муҳаққиқ ду маҳаки мансубияти объектҳо ба ғайриманқулро ҷудо намудааст: 1) беҳаракатии объектҳо дар фазо (қитъаи замин, қитъаи сарватҳои зеризаминиӣ, инчунин, манзили истиқоматӣ); 2) алоқа ба замин. Ин маҳак ҳамчун имконнапазирӣ ҷойивазкунии объектҳо бе хисороти номутаносиб ба таъиноти онҳо, ҳарочоти назарраси меҳнатӣ ва воситаҳои пули фахмида мешавад<sup>195</sup>.

Дар назарияи ҳуқуқи маданиӣ гурӯхи дигари муҳаққиқон се маҳаки мансуб донистани ашёро ба молу мулки ғайриманқул ҷудо менамоянд. Мисол, М.Л. Шелютто се намуди маҳакҳоро ҷудо намудааст, ки инҳо мебошанд:

- 1) объектҳои пайдоиши табиӣ (қитъаи замин, қитъаи сарватҳои зеризаминиӣ, объектҳои обӣ);
- 2) ашёҳое, ки ба замин алоқаи мустаҳкам доранд (бино, иншоот, ҷангал, ниҳолҳои бисёрсола, ва дигар объектҳое, ки интиқоли онҳо бе расонидани зарар ба таъиноти онҳо имконнапазир аст);
- 3) ба молу мулки ғайриманқул баъзе ашёи тибқи табиати худ манқул – киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар ҳаракаткунанда ва объектҳои кайҳонӣ дохил мешавад. Объектҳое

<sup>194</sup> Ниг.: Абова Т.Е., Кабалкин А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2002. – С. 253.

<sup>195</sup> Ниг.: Щеголева А.В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 100-101.

ғайриманқул ҳисобида мешаванд, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ба қайд гирифта шуда, ин объектҳо назорат карда мешаванд<sup>196</sup>.

Ба ақидаи М.Р. Вализода ва К.Б. Анваров объектҳои молу мулки ғайриманқулро вобаста ба се маҳак муайян кардан мумкин аст: 1) вобаста ба табиати онҳо, яъне молу мулке, ки аз ҷиҳати табиати худ ғайриманқул мебошад (масалан, қитъаи замин, сарватҳои зеризамини); 2) вобаста ба таъинот, яъне молу мулке, ки бо дарназардошти ба замин алоқаи зич доштан ва бидуни расонидани зарап ба таъинот ғайриимкон будани ҷойивазкунии онҳо (бино, иншоот, ниҳолҳои бисёргола, соҳтмони нотамом ва дигар); 3) молу мулке, ки тибқи қонун ғайриманқул эътироф карда шудаанд (аз ҷумла, киштиҳои баҳрӣ, ҳавоӣ ва ғайра)<sup>197</sup>.

В.В. Витрянский<sup>198</sup> маҳакҳои зеринро ҷудо намудааст: 1) молу мулки ғайриманқул вобаста ба ҳолати табиии худ (қитъаи замин, қитъаи сарватҳои зеризамини, объектҳои обӣ); 2) молу мулки ғайриманқул вобаста ба аломати алоқаи мустаҳками ҷисмонӣ ва ҳукуқӣ бо қитъаи замин (ҷангал, ниҳолҳои бисёргола, бино ва иншоот, инчунин, дигар объектҳое, ки дорои аломати даҳлдор мебошанд); 3) ғайриманқул вобаста ба қонун (речай ҳукуқии молу мулки ғайриманқул нисбат ба як қатор объектҳое паҳн мегардад, ки вобаста ба ҳолати худ манқул мебошанд: киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, объектҳои қайҳонӣ); 4) қоидае мавҷуд аст, ки тибқи он қонун метавонад ба молу мулки ғайриманқул дигар ашё дохил карда мешавад. Ба ин гурӯҳ корхона, манзили истиқоматӣ дохил мешавад.

Маҳакҳои пешниҳоднамудаи В.В. Витрянский назар ба маҳакҳои пешниҳоднамудаи дигар олимон мукаммал буда, фарогири пурраи объектҳои молу мулки ғайриманқул мебошанд. Аммо муҳаққиқ маҳаки сеюмро «ғайриманқул вобаста ба қонун» ном гузошта, дар он сухан дар

<sup>196</sup> Шелютто М.Л. Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юристъ, 2001. – С. 271-272.

<sup>197</sup> Вализода М.Р., Анваров К.Б. Мағҳум ва объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳукуқи гражданӣ // Идорақунни давлатӣ. – 2021. – № 3 (52). – С. 189-190.

<sup>198</sup> Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе // Хозяйство и право. – 2003. – № 6. – С. 5.

бораи молу мулке меравад, ки ба онҳо рецаи ҳуқуқии молу мулки гайриманқул паҳн мегардад. Маҳаки чоруми пешниҳоднамудаи муаллиф низ ба молу мулки тибқи қонун гайриманқул эътирофшуда равона шудааст. Бо ҳамин назардошт, ба гурӯҳи сеюм ин ашёҳое дохил мешаванд, ки ба молу мулки гайриманқул баробар эътироф карда шудаанд. Гурӯҳи чорум ин ашёҳои тибқи қонун гайриманқул эътирофшуда ба шумор мераванд.

Дар қонунгузории маданий ҶТ вобаста ба маҳакҳои зерин ашёҳо ба молу мулки гайриманқул мансуб дониста мешаванд:

- 1) ашёҳое, ки аз лаҳзаи пайдоишашон табиатан гайриманқул мебошанд (қитъаи замин);
- 2) молу мулке, ки бо замин алоқаи мустаҳкам доранд ва ҷойивазкуниашон бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноташон имконнопазир аст (бинои истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ), иншоот ва объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтони бисёрсола ва молу мулки дигар). Бояд қайд намуд, ки номгӯйи ин гурӯҳи объектҳо маҳдуд набуда, кушода мебошад. Аммо кушода будан маънои онро надорад, ки дилҳоҳ ашёро ба ин гурӯҳ ҳамчун молу мулки гайриманқул ворид намудан имконпазир аст. Барои эътироф намудани объект ҳамчун ашёи гайриманқул дар он мавҷуд будани алоқаи мустаҳкам бо замин ва имконнопазирии ҷойивазкуни бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъинот муҳим аст.

Дар амалия чунин аломат ба таври дуруст баҳо дода нашуда, объектҳое ҳамчун молу мулки гайриманқул ба қайд гирифта мешаванд, ки онҳо умуман гайриманқул намебошанд. Аз ҷумла, дар Феҳристи шартномаҳои гарави молу мулки гайриманқул (ипотека) тибқи шартномаҳои гарави молу мулки гайриманқул аз 4 феврали соли 2020, № 3Г-5 дар ноҳияи «В» (рақами кадастрий дар феҳрист – 832), аз 22 сентябри соли 2020, № 3Г-11 дар ноҳияи «В» (рақами кадастрий дар феҳрист – 836), аз 24 сентябри соли 2020, № 3Г-12 дар ноҳияи «В» (рақами кадастрий дар

фехрист – 837), аз 05 ноябри соли 2020, № 3Г-15 дар ноҳияи «В» (рақами кадастри дар фехрист – 839)<sup>199</sup> ва дигар ҳолатҳо минтақаи истироҳатӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта шудааст.

3) ашёҳои табиатан манқул, ки тибқи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар дониста шудаанд (киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили қишвар шинокунанд, киштиҳои кайҳонӣ, истгоҳҳои кайҳонӣ, радифҳои маснуъ ва объектҳои дигари кайҳонӣ, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд). Хусусияти хоси ин гурӯҳи объект дар он аст, ки онҳо ҳаракатпазир буда, таъиноти онҳо барои ҳаракат намудан аст ва онҳо умуман ба замин алоқаи мустаҳкам надоранд. Объектҳои мазкур ба қитъаи замин ва молу мулки ба қитъаи замин алоқаи мустаҳкамдошта умумият надоранд.

4) ҳуқуқҳо ба молу мулк (ашё)-и ғайриманқул (ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, ҳуқуқ ба ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда ва дигар ҳуқуқҳое, ки объекти онҳо молу мулки ғайриманқул мебошад).

Ҳамзамон, дар дигар санадҳои қонунгузорӣ низ ин ё он намуди ашё ҳамчун ғайриманқул эътироф карда мешаванд. Масалан, тибқи м. 4 Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, № 1852<sup>200</sup> манзили истиқоматӣ молу мулки ғайриманқул эътироф шудааст. Инчунин, дар асоси б. в) қ. 1, м. 7 Қонуни ҟТ «Дар бораи ипотека» бӯстонсаройҳо, боғчасаройҳо, гаражҳо ва дигар биноҳои таъиноти истеъмолӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян гардидаанд.

Дар пасманзари инкишофи техника ва технология маҳаки алоқаи мустаҳкам доштан ба қитъаи замин ва имконнопазии интиқоли ин объектҳо бе расонидани зарар ба таъиноти ин объектҳо мавриди шубҳа ва баҳс қарор дода мешавад.

В.И. Синайский қайд мекунад, ки бо муваффақияти техникии мусир дар интиқоли объектҳо аломати алоқаи мустаҳкам бо заминро «пурра

<sup>199</sup> Ниг.: Фехристи шартномаҳои гарави молу мулки ғайриманқул (ипотека) [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Home/FehrIpotec> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>200</sup> Ниг.: Кодекси манзили ҟТ аз 18 марта соли 2022, № 1852 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.02.2023).

боъзтимод» ҳисоб кардан ғайриимкон аст<sup>201</sup>. Ҳамзамон, Г.Ф. Шершеневич чунин мешуморад, ки «масъалаи мустаҳкамӣ ва алоқамандии соҳтмонро бо замин ба таври принсиپиалий ҳал намудан комилан дуруст нест. Ҳалли ин вазъият, аз ҳар як ҳолати алоҳида вобаста аст. Бешубҳа, техникаи соҳтмонӣ имкон медиҳанд, ки биноҳои бисёрошёна кӯчонида шаванд, инчунин, фарқияти байни молу мулки манқул ва молу мулки ғайриманқул боз ҳам мушкилтар гардад»<sup>202</sup>.

Ба андешаи М.А. Маҳмудов, Ш.Т. Тағойназаров, И.Ҳ. Бобоҷонов ва Ш.К. Бадалов аксари биною иншоот дар асл метавонад аз як қитъа ба қитъаи дигар кӯчонида шуда, ҳамзамон пуррагӣ ва таъиноти худро нигоҳ доранд. Масалан, интиқол дар шакли маҷмӯй ё аз ҳам чудо манзилҳои истиқоматии чӯбӣ аз як ҳудуд ба ҳудуди дигар дар маҳалҳои деҳоти мамлакатҳои Аврупо раванди ҳамарӯза мебошад (аҳён-аҳён имрӯзҳо дар Тоҷикистон низ ба чунин ҳолатҳо дучор омадан мумкин аст). Ҳатто биноҳои бисёрошёнаи истиқоматӣ метавонад аз як ҷой ба маҳалли дигари шаҳр бе расонидани зарап ба таъиноти онҳо «ҳаракат» кунанд. Аз ин рӯ, шомил намудани биною иншоот ба ашёи ғайриманқул вобаста ба табиати онҳо бояд бо дарназардошти на танҳо имконнопазирӣ интиқоли онҳо бе расонидани зарап ба таъиноти онҳо, балки бо он муайян карда шавад, ки аз нигоҳи функционалий онҳо бо шарти пайвастан бо ин ё он қитъа метавонад мутобиқи таъиноти худ хизмат кунанд<sup>203</sup>.

Дар ин замина, баъзе муҳаққиқон бар ивази маҳаки мазкур дигар асосро пешниҳод менамоянд. Масалан, ба ақидаи А.В. Шеголева чудо намудани чунин маҳак, ба монанди «харочоти назарраси меҳнатӣ ва воситаҳои пулӣ» пурра оқилона аст. Вобаста ба ин, агар барои интиқоли объект харочоти назарраси меҳнат ва воситаҳои пулӣ талаб карда шавад,

<sup>201</sup> Ниг.: Синайский В.И. Русское гражданское право. Вып. I. Общая часть. Вещное право. Авторское право. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев: Типолитография «Прогресс», 1917. – С. 69.

<sup>202</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: в 2-х т. Т. 1. – М.: Статут, 2005. – С. 96.

<sup>203</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 386.

пас ин объект ғайриманқул аст. Агар чунин харочот талаб карда нашавад, сухан дар бораи объекти манқул меравад<sup>204</sup>.

Дар адабиёти илмій баъзе олимон ҳуқуқі будани мағхуми молу мулки ғайриманқулпро пешниҳод менамоянд. Ҳуқуқі будани мағхуми молу мулки ғайриманқул маънои онро дорад, ки барои эътирофи объект ҳамчун молу мулки ғайриманқул алоқаи мустаҳкам доштан ба замин кифоя набуда, мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи замин низ зарур мебошад. Яъне ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқули ба замин алоқаи мустаҳкамдошта бояд ба ҳуқуқ ба қитъаи замин мувофиқат намояд.

Ба андешаи О.М. Козир барои эътирофи ҳуқуқи моликият ба объектҳои молу мулки ғайриманқули маҳсулӣ (бино, иншоот, объектҳои соҳтмони нотамом) мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи замин зарур мебошад, зеро «ғайриманқул дар ҳуқуқи маданий на ҳама молу мулк, ки ба аломати алоқамандӣ ба замин ҷавобгӯй аст, балки дорои баъзе аломатҳо, ба монанди объекти ҳуқуқи маданий будан эътироф карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки ба сифати ғайриманқул бояд молу мулке баррасӣ карда шавад, ки нисбат ба он ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқ муқаррар шуда метавонад. Барои пайдоиши чунин ҳуқуқ бақайдгирии давлатӣ зарур аст»<sup>205</sup>.

Дар асоси қ. 5, м. 293 КМ ҶТ ҳуқуқи моликияти шахси соҳтмони худсаронаро анҷомдода бо талаби он аз ҷониби суд ба шарте эътироф карда мешавад, ки агар қитъаи замин бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ ба ин шахс барои соҳтмон дода шуда бошад. Яъне муқаррароти мазкур низ барои эътирофи ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи заминро талаб менамояд. Аммо мавҷудияти ҳуқуқ ба қитъаи замин асос барои эътирофи ашё ҳамчун молу мулки ғайриманқул набуда, балки шарт ё асос барои эътирофи ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона мебошад, зеро тибқи қ. 1, м. 293

<sup>204</sup> Ниг.: Щеголева А.В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2006. – С. 89.

<sup>205</sup> Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России [Текст] / О.М. Козырь // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. – М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. – С. 276.

КМ ҖТ «сохтмони худсарона сохтмоне (хонаи истиқоматӣ, биною иншоот ё дигар молу мулки ғайриманқул, аз ҷумла таҷдиди онҳо) мебошад...».

Дар назарияи ҳуқуқи маданий бақайдгирии давлатӣ низ ҳамчун маҳаки мансубияти ашё ба молу мулки ғайриманқул эътироф карда мешавад. Ба андешаи М.И. Брагинский «қонунгузорӣ бо ашёи ғайриманқули табиӣ, дигар объектҳоеро, ки ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд, муттаҳид намудааст»<sup>206</sup>.

Объекти ғайриманқули навбунёдшаванд то бақайдгирии давлатии он ашёи ғайриманқул ҳисобида мешавад, зоро тибқи м. 290 КМ ҖТ ҳуқуқи моликият ба бино, иншоот ва дигар молу мулки ғайриманқули аз нав бунёдшаванд, ки бояд аз қайди давлатӣ гузарад, аз лаҳзаи чунин бақайдгирӣ ба миён меояд. Аз ин муқаррарот маълум мегардад, ки ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқули навбунёдшаванд (на молу мулки ғайриманқул) баъди аз қайди давлатӣ гузаштан пайдо мегардад. Яъне лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқ ва бунёди ҷисмонии молу мулки ғайриманқул мувофиқат намекунанд.

Вобаста ба ин масъала Ф.К. Турдиматов қайд мекунад, ки «ғайриманқул дар муомилоти маданий мавқеи маҳсусро ишғол менамояд ва он асоси муҳимми вазъи молумулкӣ субъект буда, ба самтнокӣ ва хусусияти рушди иқтисодии ин ё он минтақа, соҳаи хочагидорӣ ва дар умум давлат таъсир мерасонад. Дар асоси сабабҳои объективии дар боло зикршуда молу мулки ғайриманқул ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. Моҳияти бақайдгирӣ дар он ифода мегардад, ки «он» санади эътироф ва тасдиқи давлатии ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои ашёй ба молу мулки ғайриманқул мебошад»<sup>207</sup>.

Дар хусуси пайдоиши ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул Н.Р. Латифзода қайд мекунад, ки «ҳуқуқи моликият ба бино, иншоот ва дигар молу мулки ғайриманқули аз нав таъсисёбанда, ки бояд аз қайди давлатӣ

<sup>206</sup> Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ для предпринимателей. –М.: Фонд «Правовая культура» // Хозяйство и право. – 1995. – № 2. – С. 173.

<sup>207</sup> Турдиматов Ф.К. Понятие и признаки сложной недвижимой вещи // Правовая жизнь. – 2013. – № 4 (04). – С. 113.

гузарад, аз лаҳзаи чунин бақайдгирӣ ба миён меояд. Молу мулки гайриманқул аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии он ташкилёфта ба ҳисоб меравад»<sup>208</sup>. Андешаи муҳаққиқ дар хусуси он ки молу мулки гайриманқул аз лаҳзаи бақайдгирӣ ташкилёфта ҳисобида мешавад, чандон дуруст намебошад, зоро бақайдгирии давлатӣ факти эътирофи қонуни ташкилёбии молу мулки гайриманқул мебошад, яъне бо роҳи тасдиқи ташкилёбӣ ҳуқуқи ашёи шахси алоҳида ба вуҷуд омада, қонунан эътироф мегардад.

Ба андешаи Ш.М. Исмоилов бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он факти ҳуқуқӣ мебошад, ки қонун ба он оқибатҳои муайяни ҳуқуқиро алоқаманд намудааст. Ин намуди санади ҳуқуқӣ дар илм санадҳои ҳуқуқтатбиқунандай фардии мақомоти идоракунандай давлатӣ номида мешавад<sup>209</sup>.

Мақсади асосии ҳуқуқии бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он таъмини устувории муомилоти маданий тавассути тасдиқ ва кафолати давлатии ҳуқуқ ба молу мулки гайриманқул мебошад. Мақсади иқтисодии бақайдгирӣ ин таъмини фазои мусоиди сармоягузорӣ, кам намудани хавфҳои бозори молу мулки гайриманқул, паст намудани хавфҳои иқтисодӣ, батартибдарории ҷамъоварии андоз мебошад. Мақсади итилоотӣ-идоракунии бақайдгирӣ ин таъмини шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллии худидоракунӣ бо иттилооти боэътиномод оид ба ҳуқуқҳои маданий ба молу мулки гайриманқул аст<sup>210</sup>.

Ҳамзамон, дар асоси қ. 1, м. 139 КМ ҶТ ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи дигари ашё ба ашёи гайриманқул, маҳдудиятҳои ин ҳуқуқҳо, пайдоиш, гузаштан ва қатъ гардидани онҳо бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад.

<sup>208</sup> Латифзода Н.Р. Ҳуқуқи ашёй дар ҳуқуқи граждани Тоҷикистон (воситаи таълимӣ) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ш.К. Фаюров, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қ.Ш. Қурбонов. – Душанбе, 2017. – С. 28.

<sup>209</sup> Ниг.: Исмаилов Ш.М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее // Правовая жизнь. – 2015. – № 4 (12). – С. 158.

<sup>210</sup> Ниг.: Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как правоприменительная деятельность учреждений юстиции // Государственная регистрация прав на недвижимость: теория и практика: сб. ст. / сост. Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. – М.: Ось-89, 2005. – С. 22.

Яъне ҳуқуқҳо, махдудиятҳо ва гарониҳои ҳуқуқ ба молу мулки гайриманқул ба қайди давлатӣ гирифта мешавад, ки ин бақайдгирӣ ба ҳолати молу мулк таъсиргузор намебошад. Барои ба қайди давлатӣ гирифтани объект бояд муайян гардад, ки он ба аломатҳои ашёи гайриманқул, ки дар қонунгузорӣ муайян гардидааст, мувофиқат мекунад. Яъне ашёи гайриманқул ба қайди давлатӣ гирифта мешавад, на ин ки молу мулк баъди бақайдгирии давлатӣ ба гайриманқул табдил меёбад.

Ба андешаи Ф.С. Сулаймонов «хуқуқҳои субъективии гражданий нисбати ашёҳои гайриманқул низ бояд ба чунин қайди давлатӣ гирифта шаванд. Сабаби асосии чунин расмиёти хос нисбати муомилоти гражданий ашёҳои гайриманқул дар он мебошад, ки давлат манфиатдори назорати чунин муомилот мебошад. Яъне, аз ин бармеояд, ки давлат дар симои мақомоти ваколатдор, дар танзими чунин муомилот қоидаҳои ҳатмиро барои субъектон муқаррар менамояд»<sup>211</sup>.

Ҳангоми муайян намудани табиати ҳуқуқии шартномаҳо вобаста ба бегона кардани молу мулки гайриманқул, хоссатан ҳангоми муайян намудани табиати ҳуқуқии консенсуалӣ ё реалий доштани ин шартномаҳо гуногунфаҳмӣ ба вучуд омада метавонад. Аксар вақт шартномаҳои хариду фурӯши молу мулки гайриманқул ҳамчун шартномаи консенсуалӣ муайян карда мешаванд, яъне аз лаҳзаи ба созиш омадани тарафҳо оид ба шартҳои муҳимми шартнома басташуда маҳсуб меёбанд.

Дар қ. 4, м. 499 КМ ҶТ оварда шудааст, ки «шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, аз лаҳзаи ба қайд гирифта шуданаш басташуда ба ҳисоб меравад, агар дар қонун тартиби дигар муқаррар нашуда бошад». Дар ин ҳолат, масъалае пайдо мегардад, ки шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифтани басташуда эътироф мешавад ё аз лаҳзаи ба созиш омадан? Шартномаи мазкур аз лаҳзаи дар идораи нотариалии давлатӣ тасдик

---

<sup>211</sup> Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 78.

шудан басташуда эътироф мешавад ва барои тарафҳо ҳуқуқу уҳдадориҳои муайянро ба вучуд меорад.

Танҳо ҳуқуқи моликияти харидор ба мавзуи шартнома аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ пайдо шуда, ҳуқуқи моликияти фурӯшанда қатъ мегардад. Шаҳодати ин, муқаррароти қ. 1, м. 608 КМ ҶТ аст, ки дар асоси он «тибқи шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул ба харидор гузаштани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад». Меъёри мазкур маънои онро дорад, ки танҳо ҳуқуқи моликияти харидор ба қайди давлатӣ гирифта мешавад ва бақайдгирӣ факти пайдоиши ҳуқуқи мазкур аст.

Дар фарқият аз қонунгузории Тоҷикистон, дар таҷрибаи баъзе мамлакатҳои хориҷӣ лаҳзаи пайдоиши ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул ба таври дигар муайян шудааст. Масалан, м. 146 Кодекси мадании Ҷумҳурии Озарбойҷон аз 28 декабри соли 1999, №779-IQ<sup>212</sup> муайян менамояд, ки «ҳуқуқи соҳибӣ ва истифодаи молу мулки ғайриманқул аз лаҳзаи тасдиқи нотариалии аҳд нисбат ба ин молу мулк (ба истиснои ҳуқуқе, ки дар асоси таъиноти суд ё қарори дигаре, ки эътибори қонунӣ дорад, ташаккул ёфта, ба вучуд омада, таҳти шикоят қарор дода намешавад) ташаккул меёбад. Ҳуқуқи ихтиёрдории молу мулки ғайриманқул аз рӯзи бақайдгирии ин молу мулк аз рӯйи ҳудуд дар Феҳристи давлатии молу мулки ғайриманқул ташаккул меёбад». Ҷунин равиш дар қонунгузории Тоҷикистон истифода карда намешавад<sup>213</sup>.

КМ ҶТ (м. 141) маҷмуаи томи ғайриманқулро молу мулки ғайриманқул муайян намудааст. Маҷмуаи томи ғайриманқул ҳамчун обьекти нави молу мулки ғайриманқул бо қабули КМ ҶТ ба вучуд омад. То қабули КМ ҶТ обьектҳои бо таъиноти ягона муттаҳидшуда ҳамчун молу мулки алоҳида эътироф мешуданд. Маҷмуаи томи ғайриманқул

<sup>212</sup> Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999, № 779-IQ [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30420111](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111) (дата обращения: 07.10.2023).

<sup>213</sup> Ниг. Шерзода Б.С. Речай ҳуқуқи мадании қитъаи замин тибқи қонунгузории мамлакатҳои пасошуравӣ // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ (5 декабря соли 2023). – Душанбе, 2023. – С. 484.

намуди молу мулки ғайриманқул мебошад, ки тавассути меъёру қоидаҳои маҳсус танзим карда мешавад.

Дар баъзан ҳолатҳо то қабули КМ ҶТ таҷрибаи судӣ намудҳои гуногуни соҳтмонро вобаста ба ҳолатҳои мушаххас маҷмуаи томи ғайриманқул эътироф менамуд. Масалан, дар б. 9 қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи баъзе масъалаҳое, ки дар таҷрибаи аз ҷониби судҳо баррасӣ намудани баҳсҳои оид ба ҳуқуқи моликият ба хонаи истиқоматӣ пайдо мегарданд» аз 25 июни соли 2004, № 2<sup>214</sup> мустаҳкам гардидааст, ки «хелҳои гуногуни соҳтмони хочагӣ (анбор, ошхонаи тобистона ва ғ.) иморатҳои ёрирасон мебошанд ва якҷоя бо хона як ҷузъи томро ташкил медиҳанд. Барои ҳамин, ҳангоми бегона кардани хонаи истиқоматӣ, онҳо бо хона ба молики наваш мегузаранд, агар ҳангоми бастани шартнома оид ба бегона кардани хона аз ҷониби молики пештара дар бобати вайрон кардан ё ба ҷойи дигар гузаронидани онҳо аҳд нашуда бошад».

Баъди қабули КМ ҶТ дар самти молу мулки ғайриманқул падидаи алоҳида – маҷмуаи томи ғайриманқул пайдо гардид. Мағҳуми маҷмуаи томи ғайриманқул дар м. 141 КМ ҶТ ба таври зайл муқаррар гардидааст: «ашёи ғайриманқуле, ки дар муомилот ҳамчун объекти том истифода мешавад, мумкин аст маҷмуаи томи ғайриманқул бошад – маҷмуи бино, иншоот ва ашёи дигари бо таъиноти ягона муттаҳидшуда, ки ҷисман ва ё аз лиҳози технологӣ ба ҳам робитаи ногусастаний доранд, аз ҷумла объектҳои хаттӣ (роҳи оҳан, хатти интиқоли барқ, хатти қубур ва ғ.) ё дар ҳудуди як қитъаи замин ҷойгиршуда, агар маҷмуи объектҳои мазкур дар шакли том ҳамчун як ашёи ғайриманқул ба қайд гирифта шуда бошад».

Мағҳуми пешбининамудаи қонунгузорӣ мураккаб буда, мазмунан ба таври омехта зикр шудааст, аммо тамоми аломатҳои хосси маҷмуаи томи ғайриманқулро фарогир аст. Ба андешаи С.Р. Бевзенко мағҳуми

---

<sup>214</sup> Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 25 июни соли 2004, № 2 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандаҳои гражданий ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 34.

мачмуаи томи ғайриманқулро метавон ба ду категорияи таркибī чудо намуд<sup>215</sup>. Муаллиф ба категорияи аввал ҷамъи объектҳоеро дохил намудааст, ки қонунгузор ба сифати унсурҳои маҷмуаи томи ғайриманқул, хоссатан алоқаи ногусастани тибқи аломати ҳудудӣ ва технологии бино, иншоот ва дигар объектҳои дар феҳристи давлатии ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул ҳамчун объекти ягона бақайдгирифташуда мустаҳкам гардидаанд. Ба категорияи дуюм он унсурҳое мансуб мебошанд, ки ба таври истиснӣ дар як қитъаи замин ҷойгир шудаанд.

Бо мақсади муайян намудани ҳусусиятҳои маҷmuаи томи ғайриманқул аломатҳои асосии онро муайян кардан мумкин аст:

1. Маҷmuаи томи ғайриманқул ашёи ғайриманқул буда, ба таркиби он маҷmuи ашёи манқул ва ғайриманқул дохил шуда метавонад. Ба таркиби маҷmuаи томи ғайриманқул метавонад маҷmuи бино, иншоот, роҳи оҳан, ҳатти интиқоли барқ, ҳатти қубур ва ғ. ворид шавад. Ҳуқуқҳои молумулкӣ, уҳдадориҳои молумулкӣ ва ҳуқуқҳои истиснӣ ба таркиби маҷmuаи томи ғайриманқул ворид шуда наметавонанд.

Маҷmuаи томи ғайриманқул метавонад фарогири молу мулки ғайриманқул ва манқул, аз ҷумла ҳатҳои интиқоли барқ, низоми обрасонӣ ва гармидиҳӣ бошад<sup>216</sup>. Вобаста ба ин, ҳар як объекти ташкилдиҳандай маҷmuаи томи ғайриманқул мумкин аст ба маҳакҳои мансубияти молу мулки ғайриманқул мувофиқат накунанд, аммо ҷамъи томи унсурҳо маҷmuъро ташкил медиҳад, ки баъди бақайдгирий ҳамчун молу мулки ғайриманқул, речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро соҳиб мегарданд. Бояд қайд намуд, ки ҳар як объекти унсури маҷmuа бояд ба талаботи қонунгузорӣ дар бораи муомилотпазирии молу мулк ҷавобгӯй бошад.

2. Бақайдгирии давлатии ҳуқуқи моликият ба маҷmuаи томи ғайриманқул ва дар муомилоти мадани ҳамчун объекти ягона истифода

<sup>215</sup> Ниг.: Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем. – М.: Логос, 2017. – С. 14.

<sup>216</sup> Ниг.: Саламова О.Э. Правовые проблемы формирования единого недвижимого комплекса: настоящее и будущее // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 5(185). – С. 6-8.

шудани он. Аломати бақайдирии давлатии ҳуқуқи моликият ба маҷмуаи томи ғайриманқул ҳамчун як ашё бояд танҳо дар ҳолате нисбат дода шавад, ки ба ашёҳои алоҳида аллакай ҳуқуқи моликият ба қайд гирифта шуда, «муттаҳид» намудани онҳо талаб карда мешавад<sup>217</sup>.

Факти ҳуқуқии ба вучуд омадани маҷмуаи томи ғайриманқул ин бақайдирии давлатии ҳуқуқи моликият ба маҷмуаи томи ғайриманқул ҳамчун як ашё мебошад. Дар таҷрибаи судии мамлакатҳои хориҷӣ чунин бақайдирӣ на уҳдадорӣ, балки ҳуқуқ шуморида шуда, судҳо қонеъгардонии талабот оид ба бақайдирии давлатии ҳуқуқи моликият ба ҳамаи молу мулкро чун маҷмуаи томи ғайриманқул рад менамоянд<sup>218</sup>.

3. Мавҷудияти таъиноти ягона, робитаи ногусастани технологӣ, ҷойгир шудан дар ҳудуди як қитъаи замин. Барои муттаҳид намудан дар маҷмуаи томи ғайриманқул дар як қитъаи замин ҷойгир будани бино, иншоот ва дигар ашё ҳатмӣ набуда, шарти зарурӣ алоқаи мустаҳками ҷисмонӣ ё алоқаи технологи бино, иншоот ва ашёи дигари бо таъиноти умумӣ муттаҳидшуда мебошад. Бояд қайд намуд, ки тарзҳои муттаҳидкуни молу мулки манқул ва ғайриманқул дар объекти ягонаи муомилоти молумулкӣ, новобаста аз ҳамдигар метавонанд вучуд дошта бошанд ва тибқи ҳоҳишу ироди молик истифода карда шаванд.

4. Ашёи тақсимнашаванд будани маҷмуаи томи ғайриманқул. Нисбат ба мамҷуаи томи ғайриманқул паҳн шудани қоидаҳо оид ба ашёи тақсимнашаванд маънои онро дорад, ки ашёи таркиби маҷмуаро дар шакли воқеӣ (натура) тақсим намудан, бе вайроншавӣ, нобудшавӣ тағиیرёбии таъиноти он, ки маҷмуаи томи ғайриманқул дар муомилоти маданий иҷро менамояд, ғайриимкон аст.

Аз лаҳзаи муттаҳид шудани ашёи манқул ва ғайриманқул дар таркиби маҷмуаи томи ғайриманқул ҳамчун объекти мустақили ҳуқуқ, таъиноти умумии маҷмуаи мазкур дар мавҷудияти баъзе унсурҳо зоҳир

<sup>217</sup> Ниг.: URL: «www.lawyercom.ru». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.lawyercom.ru/article/21542-qqq-17-m5-04-05-2017-edinyy-nedvijimyy-kompleks> (дата обращения: 16.07.2023).

<sup>218</sup> Ниг.: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 нояб. 2016, № Ф07-8692/2016 по делу № А66-1718/2015. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 16.07.2023).

шуда, онҳо ба объекти ягона табдил меёбанд. Дар раванди ташкили маҷмуаи томи гайриманқул тағиیر додани таркиби он имконпазир буда, баъди анҷоми раванди ташкили маҷмуа тағиiri таркиби он гайриимкон мегардад ва гирифтан ё илова намудан маънои аз байн рафтани як маҷмуаи томи гайриманқул ва ба вуҷуд омадани маҷмуаи навро дорад. Тақсимнашаванда будани маҷмуаи томи гайриманқул дар он зоҳир мегардад, ки унсурҳои алоҳидаи ба таркиби маҷмуа дохилшаванда дар муомилот ҳамчун ашёи алоҳида барои иҷрои таъиноте, ки маҷмуа иҷро менамояд, иштирок карда наметавонанд. Яъне маҷмуаи томи гайриманқул таъиноти худро танҳо дар якҷоягии унсурҳои ба он дохилшаванда иҷро карда метавонад<sup>219</sup>.

Бо мақсади сода намудани муомилот речай ҳуқуқии маҷмуаи томи гайриманқул бояд чандирӣ бошад ва ба молик имкон дода шавад, ки зимни ташкил намудани маҷмуа онро бо салоҳиди худ тағиир дихад. Ба таври дигар, молик на танҳо метавонад объектҳоро дар маҷмуаи томи гайриманқул муттаҳид намояд, балки речай онро қатъ гардонад, қисмҳои онро тақсим намояд ва ҳуқуқи моликиятро ба унсурҳои алоҳидаи ба таркиби он дохилшаванда ба қайд гирад<sup>220</sup>.

Бояд қайд намуд, ки яке аз функцияҳои асосии маҷмуаи томи гайриманқул ин сода гардонидани раванди бақайдгирии давлатии он ҳамчун молу мулки гайриманқул мебошад. Тахлили Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» нишон медиҳад, ки ягон меъёр дар хусуси тартиби бақайдгирии давлатии объекти мазкур дар он ҷой надорад. Бидуни танзими тартиби бақайдгирии давлатии маҷмуаи томи гайриманқул, мавҷудияти он барои муомилоти маданий ягон аҳаммияти амалий надорад.

---

<sup>219</sup> Ниг.: Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи маданий Чумхурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / зери таҳририFaюрзода Ш.К. – мудири кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроч-граф, 2023. – С. 83-84.

<sup>220</sup> Ниг.: Колесникова Ж.А. В ГК РФ появилось понятие единого недвижимого комплекса. Плюсы и минусы новой конструкции // Арбитражная практика. – 2013. – № 10. – С. 40-46.

Таҳлили таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ дар ин самт нишон медиҳад, ки баъди ба қонунгузории маданий ворид намудани маҷмуаи томи гайриманқул тартиби бақайдгирии давлатии он низ танзим карда мешавад. Масалан, ба Кодекси мадании ФР соли 2013 тағијирот ворид карда шуд, ки дар м. 133<sup>1</sup> масъалаи маҷмуаи томи гайриманқул танзим гардид ва танҳо аз 1 январи соли 2017 бақайдгирии давлатии объекти мазкур дар Қонуни федералии ФР «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва муомилот ба он» танзим гардид.

Ҳамин тариқ, сохтори маҷмуаи томи гайриманқул дар худ фарогири воситаҳои маҳсуси ҷисмонӣ, технологӣ (функционалӣ) ва ҳуқуқии алоқаҳои якчанд ашёи манқул ва гайриманқул бо мақсади ташкили объекти нави ҳуқуқи маданий – маҷмуаи томи гайриманқул мебошад. Барои таъмини самаранокии татбиқи категорияи маҷмуаи томи гайриманқул дар муомилоти маданий на танҳо зарурати танзими пурраи он, балки ба қонунгузории андоз, шаҳрсозӣ ва замин ворид кардани қоидаҳои даҳлдор зарур буда, он имконияти ташкили шароити мусоидро барои мавҷудияти маҷмуаи томи гайриманқул дар муомилоти маданий фароҳам меорад.

Бахусус, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» бояд асосҳо ва тартиби бақайдгирии давлатии ҳуқуқи моликият ба маҷмуаи томи гайриманқул танзим карда шавад. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» моддаи 52<sup>1</sup> бо номи «Хусусиятҳои бақайдгирии давлатии маҷмуаи томи гайриманқул» дар мазмuni зерин илова карда шавад:

«1. Бақайдгирии давлатии ҳуқуқҳо бо маҷмуаи томи гайриманқул бо тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

1) ҳангоми ташкилёбии молу мулки гайриманқул, агар тибқи ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ истифода намудани ин объектҳо ҳамчун маҷмуаи томи гайриманқул пешбинӣ гардида бошад;

2) бо хоҳиши молик вобаста ба муттаҳид намудани якчанд молу мулки ғайриманқули дар моддаи 141 Кодекси мадании ҶТ пешбинишуда, ки маълумот дар бораи онҳо ба Фехристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва хуқуқҳо ба он ворид гардидааст.

2. Ба маҷмуаи томи ғайриманқул ворид кардани молу мулки дигар ва аз он хориҷ кардани молу мулк бо тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ба қайди давлатӣ гирифта мешавад».

## **БОБИ 2. РЕЧАИ ҲУҚУҚИИ НАМУДХОИ АЛОХИДАИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ ДАР ҲУҚУҚИ МАДАНӢ**

### **2.1. Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқули табиӣ**

Молу мулки ғайриманқули табиӣ объекте мебошанд, ки табиатан ғайриманқул буда, дар низоми объектҳои молу мулки ғайриманқул асосӣ ба шумор мераванд, зоро дигар молу мулке, ки ба онҳо (асосан қитъаи замин) вобастагӣ ва алоқаи мустаҳкам доранд, ғайриманқул эътироф карда мешавад<sup>221</sup>.

Маҳаки табиӣ ҳамчун асоси мансубияти молу мулк ба ғайриманқул маънои онро дорад, ки объект аз лаҳзаи пайдоиш ғайриманқул аст, яъне имконияти интиқоли онҳо имконнопазир аст ва онҳо маҳсули натиҷаи фаъолияти инсон нестанд, зоро табиат онҳоро оваридааст. Дар асоси қонунгузории маданий мамлакатҳои пасошуравӣ ба объектҳое, ки тибқи табиати худ ғайриманқул мебошанд, қитъаи замин ва сарватҳои зеризаминиӣ баромад менамоянд. Масалан, дар м. 130 Кодекси маданий ФР, м. 83 Кодекси маданий Чумхурии Ӯзбекистон<sup>222</sup>, м. 24 Кодекси маданий Чумхурии Қирғизистон<sup>223</sup>, м. 130 Кодекси маданий Чумхурии Белорус<sup>224</sup> сарватҳои зеризаминиӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян гардидааст.

КМ ҶТ бевосита қитъаи заминро молу мулки ғайриманқул муқаррар паранд, сарвати зеризаминиро пешбинӣ наменамояд. Чунин равиш, аз як тараф маънои онро дорад, ки сарвати зеризаминиӣ объекти мустақили ҳукуқҳои маданӣ набуда, қисми таркибии қитъаи замин ба ҳисоб

<sup>221</sup> Ниг.: Шерзода, Б.С. Консепсияҳои ягонагӣ ва гуногуни объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳукуки гражданӣ // Қонунгузорӣ. – 2022. – № 1(45). – С. 159.

<sup>222</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995, № 163-І [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/1111181> (дата обращения: 24.03.2024).

<sup>223</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 08.05.1996, № 15 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30212538&sub\\_id=220000&pos=286;-54#pos=286;-54](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30212538&sub_id=220000&pos=286;-54#pos=286;-54) (дата обращения: 24.03.2024).

<sup>224</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г., № 218-З [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218> (дата обращения: 24.03.2024).

меравад. Дар ин замина, м. 1(1) Қонуни ҶТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» муқаррар менамояд, ки сарватҳои зеризаминӣ ин қисми қаъри замин мебошад, ки поён аз қабати хок ва дар мавриди набудани он дар таги баҳрҳо, кӯлҳо, дарёҳо ва дигар обанборҳо то умқи дастрас, ки қабати онҳо барои гузаронидани корҳои геологӣ ва истифодаи маъданҳои фоиданок дар асоси комёбихои илмию техникӣ дастрас аст. Яъне аз ин мағхум муайян мегардад, ки сарвати зеризаминӣ ин қисми қаъри замин аст. Инчунин, тибқи м. 15 Қонуни мазкур соҳибони қитъаҳои замин ҳуқуқ доранд бо майли худ дар ҳудуди қитъаашон, бидуни таркишгарӣ мувофиқи Қонуни мазкур истихроҷи маъданҳои фоиданоки маъмулиро ба роҳ монанд ва дар чукурии то 5 метр барои эҳтиёҷоташон иншоотҳои зеризаминӣ созанд.

Ба андешаи А.Р. Буриев дар амалия бисёр вақт заминистифодабаранда қитъаи замини худро истифода бурда, қаъри онро низ истифода мекунад. Дар ҳамин вақт тамоми сарватистифодабарандагон низ ба қитъаи замин (барои ҷойгир кардани бино, таҷҳизот ва ғ.) ниёз доранд. Дар ин ҷо муайян кардани он, ки қабати замин қитъаи заминро дар бар мегирад ё қитъаи сарватҳои зеризаминиро ба мушкилӣ дучор мешавем ва дар ин ҷо шакл ва мақсади истифодабарии замин бисёр муҳим аст<sup>225</sup>.

Бо дарназардошти дар қонунгузорӣ, аз ҷумла ҚМ ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» ва Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» ба таври бевосита пешбинӣ нагардидани сарвати зеризаминӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул, он қисми таркибии қитъаи замин маҳсуб меёбад.

Қитъаи замин яке аз объектҳои асосии ҳуқуқҳои маданий ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти илмӣ доир ба объекти ҳуқуқҳои маданий будани замин, ҳуқуқи моликияти давлат ба қитъаи замин, табиати ҳуқуқии

<sup>225</sup> Ниг.: Буриев А.Р. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданини истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2022. – С. 38.

хукуки истифодаи қитъаи замин ва муомилоти он нуқтаҳои назари мухталиф чой дорад, ки таҳлили онҳо муҳим арзёбӣ мегардад.

Таърихан қитъаи замин объекти молу мулки гайриманқул ба ҳисоб меравад. Асоси пайдоиши речай хукуқии молу мулки гайриманқул низ вобаста ба тартиби мураккаби муомилоти қитъаи замин ба вучуд омадааст.

Дар тамоми давраҳои таърихӣ бе эътирофи қитъаи замин ҳамчун молу мулки гайриманқул танзими ҳукуқии муносибатҳо доир ба молу мулки гайриманқул мушкил ва ё гайриимкон мегардад, зоро маҳз молу мулки дигари гайриманқул (молу мулки гайриманқули тибқи таъинот) бо сабаби алоқаи мустаҳкам доштан бо замин речай хукуқии молу мулки гайриманқулро касб менамоянд. Дуюм, барои аксарият низоми ҳукуқи маданий мамлакатҳои муосир принсипи «superficies solo cedit» амал мекунад ва маънои ҳама ашёҳои дар сатҳи замин сохта (бунёд)-шуда, тақдири ҳукуқии заминро пайравӣ намуданро дорад. Принсипи мазкур аз мавқеи асосӣ доштани қитъаи замин дар низоми объектҳои молу мулки гайриманқул шаҳодат медиҳад. «Ин қоида дар ҳуқуқи римӣ бо он назардошт мавҷуд буд, ки дар он қитъаи замин ба сифати объекти ягонаи молу мулки гайриманқул муқаррар гардида, ҳамаи объектҳои дар болои қитъаи замин сохташуда қисми таркибии қитъаи замин эътироф мегардиданд, яъне онҳо ба сифати объекти мустақил баромад карда наметавонистанд»<sup>226</sup>.

Дар баъзе низоми ҳукуқӣ қитъаи замин ҳамчун объекти асосии молу мулки гайриманқул ҷудо карда шуда, инчунин дигар молу мулки гайриманқули дар қитъаи замин ҷойгиршуда мансуби он дониста мешаванд (масалан, дар Уложении маданий Олмон). Дар дигар низоми ҳукуқӣ қитъаи замин танҳо ҳамчун яке аз намудҳои молу мулки гайриманқул баррасӣ карда шуда, дар баробари он дигар объектҳо, ба монанди бино, иншоот ва г. молу мулки гайриманқул ҳисобида

---

<sup>226</sup> Шерзода Б.С., Солиев И.И. Некоторые вопросы о понятии и особенности самовольной постройки // Вестник науки и образования. – 2021. – № 3 (106), ч. 2. – С. 36.

мешаванд (масалан, дар Кодекси мадани Фаронса, қонунгузории давлатҳои аъзои ИДМ ва ф.).

Дар асоси қ. 1, м. 138 КМ ҶТ қитъаи замин молу мулки гайриманқул мебошад. Бо қабули КМ ҶТ қитъаи замин ба низоми молу мулки гайриманқул ворид гардид, ки ин ба танзим ва инкишофи дурусти муносибатҳои ҳуқуқи маданий мусоидат менамояд. То қабули КМ ҶТ қитъаи замин ҳамчун моликияти давлатӣ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» ва банди 2 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданӣ баровардани онҳо, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 марта соли 2018, № 148<sup>227</sup> тасдиқ гардидааст, чун молу мулки гайриманқул муайян гардида буд.

Дар баробари ин, тибқи м. 13 Конститутсияи ҶТ ва қ. 1, м. 286 КМ ҶТ замин моликияти истисноии давлат мебошад. Моликияти истисноии давлат будани қитъаи замин ба молу мулки гайриманқул будани он таъсир расонида, муомилоти маданий онро маҳдуд менамояд.

Маврид ба зикр аст, ки дар пасманзари моликияти истисноии давлат будани қитъаи замин, рещаи ҳуқуқи маданий қитъаи замин дар ҶТ баъзан хусусиятҳои хосро касб менамояд. Дар ин хусус, А.Ш. Азимзода қайд менамояд, ки «замин тибқи меъёри конститутсионӣ моликияти истисноии давлат буда, ин меъёри императивӣ тақдири муносибатҳои заминро дар ҷумҳурӣ муайян менамояд»<sup>228</sup>.

Ба ақидаи М.Н. Мухамедова «қитъаи замин ҳамчун объекти асосии ҳуқуқҳои маҳдуни ашёй тибқи қонунгузории аксари кишварҳои ҷаҳон ва ҶТ як қатор хусусиятҳои ҳудро дорад. Ҳусусияти аввал он аст, ки қитъаи замин тибқи қонунгузории гражданий ҶТ ҳамчун объекти ҳуқуқҳои гражданӣ эътироф карда намешаванд. Аммо қонунгузории ҶТ дар

<sup>227</sup> Ниг.: Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданӣ баровардани онҳо, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 марта соли 2018, № 148 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.11.2022).

<sup>228</sup> Азимзода А.Ш. Конституционная основа регулирования земельных отношений // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/11 (188). – С. 158.

замони мусир низ наметавонад қитъаҳои заминро ҳамчун объекти ҳукуқ комилан рад кунад, зеро муомилоти мусирни молу мулк хусусиятҳои худро ба низоми ҳукуқии объектҳои муайяне, ки бо қитъаи замин алоқаманданд, ворид менамояд»<sup>229</sup>.

Бо дарназардошти моликияти истисноии давлат будани замин дар адабиёти илмии ватанӣ андешаҳо доир ба «сарвати умуниҳалқӣ» эътироф намудани он вучуд дорад. Ба андешаи баъзе муҳакқиқон «нисбатан дуруст мебуд, агар молу мулки зикргардида (объектҳои моликияти истисноии давлат – Ш.Б.) умуман на моликияти истисноии давлатӣ, балки сарвати умуниҳалқӣ дониста шаванд. Чунон ки дар ин маврид дар м. 538 Кодекси мадании Фаронса онҳо чун сарвати умуниҳалқӣ зикр шудаанд. ҶТ бояд дар мавқеи идоракунандаи чунин молу мулк, на ҳамчун молик қарор гирад. Ин молу мулк бегона карда намешаванд, наметавонанд мавзуи гарав бошад ва нисбат ба он меъёрҳо оид ба муҳлати ба даст овардан татбиқ намегардад; истифодаи он таҳти қоидаҳои маҳсус қарор дорад. Яъне ин объектҳо бояд дорои низоми маҳсус бошанд»<sup>230</sup>.

Андешаи зикршуда аз якчанд нуктаи назар баҳснок мебошад. Аввалан, сарвати умуниҳалқӣ эътироф намудани замин ва дигар захираҳои табиӣ ягон аҳаммияти амалий надорад, зеро дар сатҳи Конститутсияи мамлакат дарҷ гардидааст, ки давлат истифодаи самараноки ин объектҳоро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад, яъне ин объектҳо новобаста аз моликияти истисноии давлат будан барои истифодаи ҳалқ пешбинӣ гардидаанд. Дуюм, сарвати умуниҳалқӣ эътироф намудани ин объектҳо боз ҳам заруратро ба вучуд меорад, ки субъекти алоҳида барои идоракунии ин объектҳо ваколатдор карда

---

<sup>229</sup> Мухамедова М.Н. К вопросу понятия недвижимости как объекта правового регулирования // Новые юридические исследования: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/04/МК- 1065.pdf> (дата обращения: 20.03.2024).

<sup>230</sup> Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.Қ. Тағсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 560-561.

шавад, зеро худи халқ наметавонад дар асоси дастанамъй дар идоракуни онҳо иштирок намоянд.

Шаҳодати ин гуфтаҳо таҷрибаи Ҷумҳурии Қазоқистон аст. Мувофиқи м. З Кодекси замини Ҷумҳурии Қазоқистон аз 20 июни соли 2003, № 442<sup>231</sup> «замин дар Ҷумҳурии Қазоқистон ба халқи Қазоқистон мансуб аст. Аз номи халқи Қазоқистон ҳуқуқи моликиятро давлат амалӣ менамояд. Вобаста ба ин, амалӣ намудани ҳуқуқи моликияти давлатӣ тавассути речай моликияти давлатӣ ба манфиати халқи Қазоқистон татбиқ карда мешавад».

Дар баробари ин, дар қонунгузории баъзе мамлакатҳои хориҷӣ ҳуқуқи моликияти давлатӣ аз ҳуқуқи моликияти халқ ҷудо карда шудааст, ки чандон аҳаммияти назарраси амалӣ-ҳуқуқӣ надорад. Масалан, тибқи Кодекси мадании Ҷумҳурии Украина<sup>232</sup> ҳуқуқи моликияти давлатӣ (м. 326) ва ҳуқуқи моликияти халқи Украина (м. 324) муайян карда шудааст. Объектҳои ҳуқуқи моликияти халқи Украина замин, сарватҳои зеризаминӣ он, дигар захираҳои табиӣ (аз ҷумла фазои ҳавоӣ) мебошад ва объектҳои моликияти давлатӣ бошад, молу мулк, аз ҷумла воситаҳои пулӣ, ки ба давлати Украина тааллук доранд, дохил мешавад. Дар ин ҳолат, аз номи ҳуқуқи моликияти халқи Украина ва ҳуқуқи моликияти давлатӣ субъекти ягона – мақомоти ҳокимияти давлатӣ баромад менамояд.

Ҳамин тарик, сарвати умуниҳалқӣ эътироф намудани объектҳои моликияти истиснои давлат, аз ҷумла қитъаи замин мақсаднок набуда, аҳаммияти ҳуқуқи маданиӣ надорад, зеро қонунгузорӣ истифодаи самараноки объектҳои моликияти истиснои давлатро ба манфиати халқ кафолат дода, аз ҷониби давлат амалӣ намудани ҳуқуқи моликият ба ин объектҳо танҳо бо манфиатҳои оммавӣ амалӣ карда мешавад.

Ҳамзамон, сарвати умуниҳалқӣ эътироф кардани ин объектҳо заруратро ба вучуд меорад, ки барои идоракуни истифодабарӣ ва

<sup>231</sup> Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003, № 442 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442> (дата обращения: 01.02.2023).

<sup>232</sup> Ниг.: Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003, № 435-IV [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://urst.com.ua/ru/act/gku> (дата обращения: 01.02.2023).

ихтиёрдории ин объектҳо субъекти муайян ваколатдор карда шавад. Дар баробари ин, истифодабарӣ ва ихтиёрдории объектҳои моликияти истисноии давлатӣ на аз ҷониби субъектони тасодуфӣ, балки аз тарафи субъектоне амалӣ карда мешавад, ки аз ҷониби ҳалқ интихоб гардидаанд ё аз ҷониби шаҳс (ё шахсон)-и мансабдори интихобнамудаи ҳалқ ба мансаб таъин гардидаанд, яъне ифодакунандаи иродай ҳалқ мебошанд.

Дар қонунгузорӣ, адабиёти илмӣ ва амалияи ҳуқуқӣ истилоҳи «замин» ва «қитъаи замин» ба таври васеъ истифода мегардад.

Моддаи 2<sup>1</sup> КЗ ҶТ<sup>233</sup> муайян намудааст, ки «объектҳои муносибатҳои вобаста ба замин ин замин ҳамчун обьекти табиӣ ва захираи табиӣ, қитъаҳои замин, ҳуқуқи гирифтани қитъаи замин ва саҳми замин мебошад». Дар ин муқаррарот низ истилоҳи замин ва қитъаи замин истифода гардидааст. Тафсири аслии муқаррароти м. 2<sup>1</sup> КЗ ҶТ нишон медиҳад, ки замин ин фарогири захираи табиӣ будани он мебошад. Аммо дар м. 13 Конститутсияи ҶТ муқаррар гардидааст, ки «замин.... ва дигар захираҳои табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд...». Аз ин меъёри конститутсионӣ маълум мегардад, ки замин ҳамчун обьекти ҳуқуқи моликият низ фаҳмида мешавад.

Дар КМ ҶТ истилоҳи замин ва қитъаи замин ба таври васеъ истифода карда мешавад. Масалан, дар қ. 1, м. 138 КМ ҶТ истилоҳи «қитъаи замин» ҳамчун молу мулки ғайриманқул ва «замин» (ҳамчун маҳаки алоқаманд будан бо замин) истифода гардидааст.

Дар робита ба масъалаи мазкур Ш.К. Фаюрзода иброз менамояд, ки «дар танзими ҳуқуқи маданий истифодаи истилоҳҳои «замин» ва «қитъаи замин» ҳаммаъно буда, барои иштироки самараноки давлат дар муомилоти молӣ мусоидат менамояд. Кафолати истифодаи самараноки замин ва дигар боигарииҳои табиӣ ба андешаи мо маъни уҳдадории

---

<sup>233</sup> Кодекси замини ҶТ аз 13 декабря соли 1996, № 326 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаси муроҷиат: 15.07.2023).

субъективии давлатро дорад. Аз ичрои даҳлдори ин уҳдадорӣ устувории муомилоти маданий ва некуаҳволии мардум вобастагӣ дорад»<sup>234</sup>.

Ба андешаи М.М. Соҳибзода «дар қонунгузории феъли мазмуну мундариҷаи мафҳуми ҳуқуқии «замин» муайян нашудааст. Аммо бо назардошти он ки замин функцияи истеҳсолотро дар фаъолияти қишоварзӣ ва базиси фазои ҳудудӣ ичро мекунад, тавсифҳои аҳаммияти ҳуқуқӣ доштани мафҳуми мазкурро муайян кардан мумкин аст»<sup>235</sup>.

Ҳамзамон, муаллиф қайд менамояд, ки «замин чун объекти табиӣ, он низоми экологӣ, манзараҳои табиат мебошад, ҳамчун захираи табиӣ бошад – ин ҳамон ҷузъҳои объекти табиист, ки ҳангоми амалисозии фаъолияти ҳочагидорӣ истифода мегардад ва ё истифода шуда метавонад»<sup>236</sup>.

Вобаста ба масъалаи мазкур К.М. Илясова қайд менамояд, ки таҳлили меъёрҳои КГ ҶТ ва КЗ ҶТ нишон медиҳад, ки масъалаи объектҳои ҳуқуқ ба замин дар Тоҷикистон, ҳамчунин монанди Қазоқистон ба таври муҳолифатнок ҳал шудааст. Аз қ. 1, м. 239 КГ ҟТ бармеояд, ки замин ба моликияти истисноии давлат дохил мешавад. Аз қ. 2, м. 241 КГ ҟТ муайян мегардад, ки ба заминистифодабаранд ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин дохил мешавад. Мутобиқан объекти ҳуқуқи истифодаи замин қитъаи замин мебошад. Дар матни КЗ ҟТ мафҳуми худи замин дода нашудааст, балки танҳо мафҳуми қитъаи замин мустаҳкам гардидааст. Аз ин лиҳоз, ба мақсад мувоғиқ аст, ки пеш аз ифода намудани мафҳуми қитъаи замин, мафҳуми худи замин дар Кодекси мазкур ҷой дода мешуд. Зоро дар марҳилаи аввал субъектҳои Кодекси мазкур дарк мекарданд, ки зери мафҳуми худи замин чӣ

<sup>234</sup> Фаюрзода Ш.К. Маъни истилоҳи «замин» дар танзими ҳуқуқи маданий // Маърифати ҳуқуқӣ: масъалаҳои ҳуқуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ // маводҳои конференсияи ҷумхурӣ (11 майи соли 2024) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2024. – С. 60.

<sup>235</sup> Соҳибов М.М. Ҳуқуқи замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 15.

<sup>236</sup> Соҳибов М.М. Проблемы гражданского-правового регулирования аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – С. 1-4.

фаҳмида мешавад ва сипас мафҳуми қитъаи замин, ки як қисми хурди заминро ташкил медиҳад, дода мешуд<sup>237</sup>.

Ба андешаи Ш.К. Фаюрзода ва М.М. Соҳибзода «замин – қисми муҳити табиӣ ва сарвати табиӣ, бо фазо, релеф, иқлим, қабати хок, наботот, об, сарватҳои зеризаминӣ хос буда, воситаи асосии истеҳсолоти кишоварзӣ ва хоҷагидорӣ мебошад, ки ҳамчун таҳкурсии фазоӣ барои ҷойгир кардани бино ва иншот ба ҳамаи соҳаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ истифода мешавад»<sup>238</sup>.

М.З. Раҳимзода, А.Қ. Каримов ва Ҷ.И. Фарҳудинов қайд менамоянд, ки замин дорои хусусиятҳои хосаи худ аст, ба монанди он маҳсули дasti инсоният нест, қисми болоии замин маҳдуд аст ва инсон вобаста ба завқу хоҳишаш онро зиёд карда наметавонад, аз як ҷой ба ҷойи дигар интиқолнаёбанд аст, воситаи асосии истеҳсолот (аз ҷумла, истеҳсолоти кишоварзӣ) буда, бо дигар объектҳои табиӣ баробарарзиш намебошад, дар сурати мувофиқи мақсад истифода бурдани замин он кам намешавад, баръакс ҳосилнокии он зиёд мешавад ва ниҳоят ҷой ва муҳити зиндагиву истеъмоли инсоният ба шумор рафта, ҳамчун объект ва захираи табиӣ баромад мекунад<sup>239</sup>.

Тибқи м. 1<sup>2</sup> КЗ ҶТ қитъаи замин қисми замин бо ҳуқуқҳои муайян нисбат ба он мебошад, ки гурӯҳи муайян ва намуди иҷозатдодашудаи истифодабарӣ, сарҳади муайяншуда, майдон ва ҷойгиршавӣ дорад. Мафҳуми мазкур бевосита ашёи хосса будани қитъаи заминро муайян менамояд, зоро он дар доираи замин мушаххас шуда, дорои хосиятҳои ба худ хос мебошад. Вобаста ба ин, ҳангоми ба ҳуқуқи истифода додани замин ба бадастовардандаи ҳуқуқ на як қисми ҳудуди давлатӣ, балки танҳо қитъаи замин ҳамчун объекти ҳуқуқҳои маданиӣ дода мешавад, ки ба соҳибихтиёри ҶТ ва тамомияти арзии он таъсир намерасонад.

<sup>237</sup> Ниг.: Раҳимзода М.З., Каримов А.Қ., Фарҳудинов Ҷ.И. Тағсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 23.

<sup>238</sup> Фаюрзода Ш.К., Соҳибзода М.М. Табиати ҳуқуқии мафҳум ва хусусиятҳои «замин» дар танзими муносабатҳои ҳуқуқи маданиӣ ва ҳуқуқи замин // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 135.

<sup>239</sup> Ниг.: Раҳимзода М.З., Каримов А.Қ., Фарҳудинов Ҷ.И. Тағсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – С. 35.

Хусусияти асосии қитъаи замин ин фардикунонии он аз доираи замин аст. Дар ин хусус А.Ш. Азимзода ва X. Ойев ишора мекунанд, ки аломати асосии қитъаи замин ин фардикунонии он (дорои сарҳади муайян, масоҳат, мавзеи ҷойгиршавӣ, ҳолати ҳуқуқӣ) мебошад, ки тибқи қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи қоидаҳои амалӣ кардани қадастри давлатии замин» аз 3 октябри соли 2006, № 447<sup>240</sup> ба роҳ монда мешавад<sup>241</sup>.

Дар таҷрибаи қонунгузории баъзе мамлакатҳо мағҳуми васеи қитъаи замин муайян гардидааст. Дар ин самт, таҷрибаи ҳуқуқи маданий Олмон оид ба танзими ҳуқуқии қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул диққатчалбунанда мебошад, чунки дар он равиши классикӣ истифода гардидааст. Дар Уложенини маданий Олмон истилоҳи «молу мулк (ашё)-и ғайриманқул» аслан истифода нашудааст. Қонун танҳо бо истифода аз категорияҳои «қитъаи замин» ва «ашёи манқул» амал мекунад, аммо истилоҳи «молу мулки ғайриманқул» дар адабиёти ҳуқуқӣ мавҷуд аст<sup>242</sup>.

Мағҳуми «замин» дар қонунгузории баъзе мамлакатҳои хориҷӣ муайян гардидааст. Масалан, тибқи м. 1 Кодекси Ҷумҳурии Белорус «Дар бораи замин» аз 23 июли соли 2008, № 425-З<sup>243</sup> замин ин сатҳи замин, аз ҷумла ҳок, ки чун ҷузъи муҳити табиӣ, воситаи истеҳсолот дар фаъолияти кишоварзӣ ва ҳочагии ҷангал истифода мешавад, асоси моддии фазоии фаъолияти ҳочагидорӣ ва фаъолияти дигар ба ҳисоб меравад.

Умумиэтирофшуда аст, ки объекти ҳуқуқҳои ашёй ин ашёи хосса мебошад. Дар ин замина, баъзе олимон андеша доранд, ки ҳуқуқи моликияти давлатӣ дар умум на ба замин, балки қитъаи замин пайдо

<sup>240</sup> Ниг.: Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи қоидаҳои амалӣ кардани қадастри давлатии замин» аз 3 октябри соли 2006, № 447 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Аддия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.11.2022).

<sup>241</sup> Ниг.: Азимзода А.Ш., Ойев X. Тафсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2016. – С. 46.

<sup>242</sup> Ниг.: Шерзода Б.С. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории гражданини Тоҷикистон бо қонунгузории гражданини Олмон оид ба мағҳуми молу мулки ғайриманқул // Қонунгузорӣ. – 2021. – № 3 (43). – С. 82.

<sup>243</sup> Ниг.: Кодекс Республики Беларусь «О Земле» от 23 июля 2008, № 425-З [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://kodeksy-by.com/kodeks\\_rb\\_o\\_zemle/1.htm](https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_zemle/1.htm) (дата обращения: 01.02.2023).

шуда метавонад. Масалан, А.Е. Черноморец қайд мекунад, ки ҳар як субъект, аз ҷумла давлат субъекти ҳуқуқи моликият танҳо ба қитъаҳои замини инфириодии муайян шуда метавонад<sup>244</sup>.

Ба замин ҳамчун бойигарии табиӣ хосиятҳои дискретӣ ва маҳдудияти фазоии он, ки танҳо аҳаммияти ҳуқуқии оммавиро доранд, дода намешавад. Ҳамин тариқ, қонунгузории замин ба категорияҳо тақсим кардани заминҳоро аз рӯйи таъиноташон пешбинӣ мекунад, ки мувофиқи он речай ҳуқуқии заминҳо вобаста ба мансубият ба ин ё он категория ва истифодай иҷозатдодашуда мувофиқи минтақабандии худудҳо ва талаботи қонун муайян карда мешавад.

Воқеан, барои он ки муносибатҳои иҷтимоӣ нисбати ҳар як падидай воқеяти объективӣ зери таъсири танзимкунандай меъёрҳои ҳуқуқӣ қарор гиранд, зарур аст, ки объекти даҳлдор, ҳадди ақал дар байн намудҳои худ фарқ қунад, яъне он дорои баъзе хусусиятҳо бошад, ки танҳо ба он хос аст. Дар ин хусус, Ш.К. Ғаюрзода ва М.М. Соҳибзода пас аз баррасии мафҳуми ҳуқуқи мадании «замин» ба хулосае меоянд, ки замин то дар он (ё он) ҳамчун қитъаи замин ё ҳуқуқи истифодай қитъаи замин муайян карда шуданаш молу мулки ғайриманқул набуда, ҳамчун сарвати табиӣ ба ҳисоб меравад<sup>245</sup>.

Д.В. Козлов қайд мекунад, ки танҳо қитъаҳои замин объекти ҳуқуқҳои маданий шуда метавонанд. Замин, дар маҷмуъ ҳамчун фонди замин объекти ҳуқуқи оммавӣ ва қисми ҷудонашавандай худуди давлат мебошад<sup>246</sup>.

Ба ақидаи М.Р. Вализода замин дар муомилоти маданий танҳо ҳангоми ба қитъаи замин табдил ёфтани, яъне дар сатҳи даҳлдор мушаххас гардидан объекти муомилоти маданий мегардад. Мафҳуми қитъаи замин, ки дар КЗ ҶТ муқаррар гардидааст, маҳз дар заминаи

<sup>244</sup> Ниг.: Черноморец А.Е. Право собственности в сельском хозяйстве Российской Федерации. – М., 1993. – С. 125.

<sup>245</sup> Ниг.: Ғаюрзода Ш.К., Соҳибзода М.М. Табиати ҳуқуқии мафҳум ва хусусиятҳои «замин» дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданий ва ҳуқуқи замин // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 135.

<sup>246</sup> Ниг.: Козлов Д.В. Соотношение понятий «земля» и «земельный участок» в современном российском праве // Matters of Russian and International Law. – 2016. – № 2. – С. 133-134.

муайян кардани хусусиятҳои мушаххаскунандай он ҳамчун қисми замин, ба монанди дорои ҳудуди муайян будан таҳия гардидааст<sup>247</sup>.

Ҳамин тавр, объекти ҳуқуқи маданий на замин чун объекти табиат ва ё захира, балки ҳуқуқи истифодай қитъай замин – қисми болоии замин (қабати хокӣ), ки бо тартиби муқарраргардида фардӣ кунонида шудааст, буда метавонад<sup>248</sup>.

Ф.С. Сулаймонов қайд менамояд, ки замин ҳамчун моликияти истисноии давлатӣ объекти аз муомилоти маданий гирифташуда мебошад<sup>249</sup>. Дар воқеъ, замин объекти муомилоти маданий буда наметавонад ва дар муомилоти маданий ҳамчун қитъай замин иштирок менамояд. Аммо, дар баязе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ «замин» ҳамчун объекти муомилот муайян карда шудааст, ки ин нодуруст мебошад. Масалан, дар м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи консессияҳо» аз 26 декабря соли 2011, № 783<sup>250</sup> замин ҳамчун объекти консессия оварда шудааст. Чунин ҳолат дар қ. 2, м. 1167 КМ ҟТ низ ба назар мерасад.

Дар робита ба ин масъала, Н.Р. Латифзода зикр менамояд, ки «объектҳое, ки таҳти моликияти мустаснои давлат қарор доранд, қобилияташон дар муомилот маҳдуд аст, вале таҳти моликияти шаҳрвандон буда наметавонанд»<sup>251</sup>. Муқаррапоти м. 137 КМ ҟТ шаҳодат медиҳад, ки объектҳои ба субъекти муайян тааллукдошта (аз ҷумла қитъай замин) объектҳои муомилоташон маҳдуд ба ҳисоб мераванд, на объектҳои аз муомилоти маданий баровардашуда. Инчунин, дар баязе шартномаҳои ҳуқуқи маданий қитъай замин ҳамчун объект муайян карда шудааст. Масалан, тибқи қ. 1, м. 673 КМ ҟТ (қаблан қ. 1,

<sup>247</sup> Ниг.: Вализода М.Р. Баъзе масъалаҳо оид ба мавзуи шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки ғайриманқул // Масоили мубрами такмили Конституцияи ҟТ дар шароити мусоир: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии ДМТ (01 ноябрь соли 2023) / зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 397-398.

<sup>248</sup> Ниг.: Ғаюрзода Ш.К., Соҳибзода М.М. Табиати ҳуқуқии мафҳум ва хусусиятҳои «замин» дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданий ва ҳуқуқи замин // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 133.

<sup>249</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 133-134.

<sup>250</sup> Ниг.: Қонуни ҟТ «Дар бораи консессияҳо» аз 26 декабря соли 2011, № 783 // Ахбори Маҷлиси Олии ҟТ. – 2011. – № 12. – Мод. 847.

<sup>251</sup> Латифзода Н.Р. Ҳуқуқи ашёй дар ҳуқуқи гражданин Тоҷикистон (воситаи таълимӣ) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ш.К. Ғаюров, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қ.Ш. Қурбонов – Душанбе, 2017. – С. 46.

м. 626 КГ ҖТ) қитъай замин яке аз объектҳои ичора маҳсуб мешавад. Ё дар қ. 2, м. 1167 Кодекси мазкур замин, канда ниҳои фоиданок, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот объекти шартномаи консессионӣ муайян шудааст. Ҳамзамон, қ. 1 моддаи мазкур муайян намудааст, ки яке аз объектҳои шартномаи консессионӣ ин объекти моликияти давлатӣ мебошанд, яъне муқаррароти мазкур объектҳои болозикро ҳамчун моликияти давлатӣ муайян намудааст.

Ба андешаи Н.Р. Латифзода «объектҳои моликияти истисноии давлат таҳти низоми маҳсуси ҳуқуқии муқаррарнамудаи қонун амал мекунанд. Низоми молу мулке, ки моликияти истисноии давлатро ташкил мекунанд, ба омилҳои зерин вобаста мебошад: а) инҳисори (монополияи) давлат нисбати молу мулки мазкур; б) маҳдудкуни қобилияти муомилоти молу мулки мазкур; в) манъ будани ба моликияти ҳусусӣ табдил додани молу мулки мазкур»<sup>252</sup>.

Дар ҖТ ба шахсони воқеи ҳуқуқӣ истифодаи қитъай замин кафолат дода шуда, он дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ пешниҳод карда мешавад.

Ба андешаи А.Ш. Азимзода «мутаассифона то ҳол механизми амалишавии аҳдҳо вобаста ба бегона кардани ҳуқуқ ба замин ҳамчун объекти маҳсуси ҳуқуқҳои маданий коркард нашудааст ва дар таҷрибаи ҳуқуқтатбиқунӣ вобаста ба объекти мазкур муносибатҳои замин ягон аҳд амалӣ карда нашудааст. Маврид ба зикр аст, ки ҳуқуқи истифодаи замин объекти ҳуқуқҳои маданий буда, дар як вақт таҳти моликияти субъектони муносибатҳо оид ба замин қарор дорад. Дар ин замина, дар бозор фарқ намудани арзиши ибтидоии як қитъай замин ва арзиши ҳуқуқи истифодаи қитъай замин ғайриимкон аст, дар натиҷаи фурӯхтан ё харидан на ҳуқуқи истифодаи қитъай замин, балки мавзуи аҳд қитъай замин мешавад. Ғайриимкон будани муайян кардани сарҳади байни ҳуқуқи истифодаи қитъай замин ва худи қитъай замин ба қоидаҳои

<sup>252</sup> Латифзода Н.Р. Ҳуқуқи ашёй дар ҳуқуқи гражданин Тоҷикистон (воситаи таълимӣ) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ш.К. Фаюров, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қ.Ш. Курбонов. – Душанбе, 2017. – С. 71.

Конститусияи ҶТ ва КЗ ҶТ, ки замин дар он моликияти истисноии давлат муайян шудааст, муҳолифат менамояд»<sup>253</sup>.

Вобаста ба ин андешаи муаллиф қайд намудан зарур аст, ки воқеан дар мамлакат мушкилоти қонунгузорӣ дар хусуси баҳои замин, хоссатан муайян кардани арзиши бозории ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин чой дорад. Ҳангоми таҳияи механизми муомилоти ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин яке аз масъалаҳое, ки ҳатман бояд такмил дода шавад, ин Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳои замин» аз 12 майи соли 2001, № 18<sup>254</sup> мебошад, зоро Қонуни мазкур меъёрои даҳлдорро ҷиҳати муайян кардани арзиши ҳуқуқи истифодаи замин муқаррар накарда, меъёрои он ба муайян кардани арзиши иқтисодии замин барои андози замин ва иҷорапулӣ равона карда шудаанд.

А.Ш. Азимзода пешниҳод менамояд, ки дар ҶТ, ба монанди ФР, шаклҳои гуногуни моликият ба замин, аз ҷумла моликияти хусусӣ эътироф карда шавад. Бо дарназардошти хусусиятҳои ҶТ ин амалро вобаста ба категорияи замин ва шакли истифодаи замин марҳила ба марҳила амалий намудан имконпазир аст<sup>255</sup>. Чунин мавқеи муаллиф қобили дастгирӣ нест, зоро эътирофи ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба замин оқибатҳои номатлубро ба вучуд оварда метавонад. Аз ин рӯ, мақсаднок аст, ки агар механизмҳои амалишавии бозори ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин коркард ва ҷорӣ карда шаванд.

Моликияти истисноии давлат будани замин ба шароити Тоҷикистон мувоғиқ буда, барои эътирофи ҳуқуқи моликияти хусусӣ ба он ягон зарурат ва асос вучуд надорад, зоро:

— моҳияти моликияти истисноии давлат будани замин дар он зоҳир мегардад, ки қитъаи замин аз инҳисори шахсони алоҳида пешгирий шуда,

---

<sup>253</sup> Азимзода А.Ш. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в Республике Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 22-23.

<sup>254</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳои замин» аз 12 майи соли 2001, № 18 // Ахбори Маҷлиси Оли ҶТ. – 2001. – № 4. – Мод. 185; 2007. – № 5. – Мод. 367.

<sup>255</sup> Ниг.: Азимзода А.Ш. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в Республике Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 23.

аз тарафи давлат истифодаи он ба таври баробар ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ таъмин гардад;

– новобаста аз таҳти моликияти истисноии давлат қарор доштани замин истифодаи он барои шахсони воқеиу ҳуқуқӣ кафолат дода мешавад. Яъне, давлат барои шахсони эҳтиёҷманд ва пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ қитъай заминро пешниҳод менамояд. Дилҳоҳ молу мулк барои қонеъ намудани талаботи мухталифи субъектон пешбинӣ шудааст. Хусусияти фоиданокии молу мулк ҳангоми истифодаи он ба даст оварда мешавад. Қитъай замин ба истифодаи шахсони воқеиу ҳуқуқӣ пешниҳод шуда, онҳо метавонад қитъай заминро барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти мухталифи худ истифода намоянд;

– моликияти истисноии давлат будани қитъай замин барои давлат асос мебошад, ки истифодаи пурра, оқилона ва самараноки заминро назорат намуда, барои ҳифзи замин ва заминсозӣ чораҳои даҳлдорро амалий намояд. Ин ҳолат ба шароити мамлакат хос мебошад, зоро қисми ками заминҳои мамлакат ҳамвор буда, имкони истифодаи онҳо бо мақсадҳои муайян ҷой дорад ва ҳамзамон, дар ҳошияи босуръат зиёд шудани аҳолӣ низ масъалаи мавҷудияти заминҳои ҳамвор асосӣ боқӣ мемонад;

– барои пуррагардонии имкониятҳои шахсони воқеиу ҳуқуқӣ дар қонунгузорӣ ба муомилот баровардани ҳуқуқи истифодабарии қитъай замин иҷозат дода шудааст. Бо риояи шартҳо ва тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ истифодабарандагони қитъай замин метавонанд ҳуқуқи истифодаи қитъай замини худро ба муомилоти маданий бароранд.

Дар адабиёти илмӣ низ объекти ҳуқуқи моликияти давлат будани қитъай замин эътироф карда мешавад. «Давлат низ объектҳои муайянро дар заминаи ҳуқуқи моликияти истифода мебарад. Ба сифати объектҳои ҳуқуқи моликияти давлат ҳамаи намудҳои объектҳои ҳуқуқи моликият

баромад карда метавонад. Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ ва олами набототу ҳайвонот, дигар бойигарии табиӣ моликияти истиснои давлатӣ мебошанд. Объектҳои мазкур ба сифати объекти ҳуқуқи моликияти дигар субъектҳо шуда наметавонанд ва аз тарафи шахсони воқеио ҳуқуқӣ танҳо бо иҷозати давлат истифода бурда мешаванд. Объектҳои номбаршуда натиҷаи меҳнати инсон набуда, ба сифати бойигарии табиӣ эътироф карда мешаванд»<sup>256</sup>.

Маврид ба зикр аст, ки дар асоси муқаррароти қ. 2, м. 282 КМ ҶТ «қонун намудҳои ашёро, ки танҳо дар моликияти давлатӣ буда метавонанд, муайян менамояд». Ба андешаи баъзе муҳаққиқон<sup>257</sup> «дар ҶТ молу мулки зикргардида на дар КГ ҶТ ва на дар қонуни дигари алоҳида (ном ба ном, ба пуррагӣ) номбар нашудааст. Танҳо дар м. 239 боз ба таври номбарнамоии кушода онҳо муқаррар шудаанд». Манзури муаллифон моликияти истисноии давлат мебошад, ки танҳо ба давлат тааллуқ дошта метавонад.

Моликияти истисноии давлат будани замин маъни онро дорад, ки объекти мазкур танҳо зери ҳуқуқи моликияти давлат қарор дошта метавонад ва шахсони воқеио ҳуқуқӣ имкони бо ҳуқуқи истифодабарӣ ба даст овардани қитъаи заминро доранд. Бо дарназардошти он ки замин танҳо ба ҳуқуқи моликияти давлат тааллуқ дошта метавонад, он объекти муомилоти маҳдути маданиӣ мебошад.

Чиҳати дигари моликияти истисноии давлат будани замин дар он зоҳир мегардад, ки амалисозии ҳуқуқ ба он танҳо ба манфиати халқ кафолат дода мешавад. Яъне, давлат танҳо бо мақсадҳои оммавӣ заминро мавриди истифода қарор дода метавонад. Дар ин замина, ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии алоҳида додани ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бо вайрон намудани ҳуқуқу манфиатҳои қонуни шахсони дигар вайрон кардани моҳияти конститутсионии моликияти истисноии давлат будани замин мебошад.

<sup>256</sup> Тафсири илмӣ-оммавии Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2009. – С. 76-77.

<sup>257</sup> Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Т., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании Чумурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 560.

Ба андешаи Ш.М. Исмоилов хусусияти речай ҳукуқии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он дар он зоҳир мегардад, ки: а) мутобики м. 13 Конститутсияи ҶТ замин, сарватҳои зеризаминии он, об, фазои ҳавоӣ, олами наботот ва ҳайвонот ва дигар захираҳои табиӣ моликияти истисноии давлатӣ мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онро ба манфиати ҳалқ кафолат медиҳад; б) қитъаҳои замин ва дигар объектҳои молу мулки ғайриманқул, ки дар моликияти истисноии давлат нигоҳ дошта мешаванд, дар истифодабарии субъектҳои хочагидорӣ қарор дошта, дар асоси ҳукуқи моликияти хусусӣ ба онҳо тааллук надоранд; в) ҳукуқи бегона намудани ҳукуқи истифодабарии қитъаи замин метавонад аз ҷониби давлат ба дигар субъектон ба таври музdnок ё ройгон бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории замин пешниҳод карда шавад; г) ҳангоми анҷом додани аҳдҳо бо қитъаи замин (хариду фурӯш, ба гарав мондан ва дигар) на ҳукуқи моликият ба он (давлат ҳукуқи моликияти ҳудро ба замин нигоҳ медорад), балки ҳукуқи бегона намудани ҳукуқи истифодабарии замин дода мешавад; д) пайдоиш, гузаштан, маҳдудиятҳо ва қатъи ҳукуқи моликият ва ҳукуқҳо ба он бо тартиби маҳсус, ки риояи шакли ҳаттӣ ва бақайдгирии давлатиро талаб менамояд, амалий карда мешавад<sup>258</sup>.

Тавре ки қайд гардид, қитъаи замин дар низоми объектҳои молу мулки ғайриманқул мавқеи асосӣ ва ҳалкунанда дорад, ки шаҳодати ин тибқи қоиди умумӣ тақдири ҳукуқии қитъаи заминро пайравӣ намудани объектҳои ба он алоқаи мустаҳкамдошта ба ҳисоб меравад ва ин ҳолат дар илм ҳамчун қоиди «superficies solo cedit» номида мешавад.

Ба андешаи Р.С. Бевзенко принципи «superficies solo cedit», ки дар аввали ҳукуқи римӣ ба вучуд омадааст, маънои қисми чудонашавандай қитъаи замин эътироф намудани ҳама ашёи дар қитъаи замин

---

<sup>258</sup> Ниг.: Исмаилов Ш.М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее // Правовая жизнь. – 2015. – № 4 (12). – С. 154.

сохташударо дорад ва ин дар бофтаи анъанаҳои маданий мусори Ғарб амиқ ҷойгир шудааст<sup>259</sup>.

Вобаста ба моҳияти принсиipi мазкур З.Г. Анна қайд мекунад, ки дар сатҳи мукаммал танҳо «superficies solo cedit» ҳама ашёи дар болои замин ҷойгиршударо ифода мекунад. Дар натиҷаи ин принсиip шахс соҳиби он ашёест, ки дар замин сохта ё шинонида шудааст. Тибқи «superficies solo cedit» ҳама ашёе, ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ ба замин пайваст шудаанд, ба он алоқаманд ҳисобида мешавад<sup>260</sup>.

Дар қонунгузории маданий ҶТ барои пайдоиши ҳукуқ ба молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта мавҷудияти ҳукуқи истифодай қитъаи замин талаб карда мешавад. Шаҳодати ин муқаррароти қ. 5, м. 293 КМ ҶТ ба ҳисоб меравад. Ҳукуқи моликият ба соҳтмони худсарона танҳо аз ҷониби суд метавонад нисбат ба шахсе эътироф карда шавад, ки ҳукуқи истифодай якумраи меросӣ ва ё истифодай бемуҳлат (доимӣ)-и қитъаи замини дар он бино сохташударо дорад. Шахсоне, ки ба қитъаи замин яке аз ҳукуқҳои зикршударо надоранд, ҳукуқи моликият ба объекти бунёдшуда эътироф карда намешавад<sup>261</sup>.

Мавҷудияти моликияти алоҳида ба бино ва замин дар ҳукуқи римӣ гайриимкон буд. Принсиipi «superficies solo cedit» ҳамчун қоиди асосӣ вобаста ба муайян кардани речай ҳукуқии молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб меравад, ки он аз ҳукуқи римӣ сарчашма гирифта, дар қонунгузории маданий мамлакатҳои мусор ба таври васеъ корбурд мегардад.

Принсиipi «superficies solo cedit» дар консепсияи ягонагии молу мулки ғайриманқул (дар он қитъаи замин объекти ягонаи ғайриманқул пазируфта мешавад) ва консепсияи гуногуни объектҳои молу мулки

<sup>259</sup> Ниг.: Бевзенко Р.С. Введение в российское право недвижимости. Вып. 2; Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строения на нем [Электронное издание]. – Москва: М-Логос, 2020. – С. 11.

<sup>260</sup> Ниг.: Ana Z.G. Superficies solo cedit. – AFDUDC, 2008. – Р. 1008.

<sup>261</sup> Ниг.: Шерзода, Б.С., Исмоилӣ И.И. Баъзе масъалаҳои эътирофи ҳукуқи моликият ба соҳтмони худсарона дар Чумхурии Тоҷикистон // Ҳукуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ (7 декабри соли 2021) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – С. 441.

гайриманқул (дар баробари қитъаи замин, дигар объектҳо, аз ҷумла, бино, иншоот объекти мустақили гайриманқуланд) мазмуну моҳияти гуногунро соҳиб мебошад.

Дар ҶТ татбиқи принсиipi мазкур қуллан ба таври дигар ба роҳ монда шудааст. Мавриди зикр аст, ки дар асоси қонунгузории маданији ҶТ қитъаи замин ва ашёи дигари ба он алоқаи мустаҳкамдошта мустақилона объекти гайриманқул муқаррар карда шудаанд. Яъне, дар мамлакат консепсияи гуногуни молу мулки гайриманқул амал мекунад. Қитъаи замин ҳамчун молу мулки гайриманқул дар ҶТ речай ҳуқуқи маданији маҳсус дорад. Ба речай ҳуқуқи маданији қитъаи замин дар ҶТ бевосита моликияти истиснои давлат будан ва бо ҳуқуқи истифода пешниҳод шудани он таъсир мерасонад.

Дар асоси м. 27 КЗ ҶТ «ҳангоми ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи моликият ба бино (иморат, иншоот) ҳуқуқи истифодаи қисмати қитъаи замин, ки ин бино (иморат, иншоот) дар он қарор дорад, ҳамчунин, қисми ҳамшафати он қитъаи замине, ки барои хизматрасонии ин бино (иморат, иншоот) зарур аст, ба шахси ин бино (иморат, иншоот)-ро харида бемузд мегузарад». Аз мазмuni меъёри мазкур муайян мегардад, ки дар қонунгузории Тоҷикистон принсиipi «superficies solo cedit» вуҷуд надорад. Бар ивази принсиipi мазкур дар қонунгузории ҶТ, қоидai дигар – принсиipi «тақдири ҳуқуқии объектҳои дар қитъаи замин соҳташударо пайгири намудани охирин» эҷод гардидааст.

Ба КЗ ҶТ аз 1 августи соли 2012<sup>262</sup> як қатор тағириу иловаҳои бунёдӣ, хоссатан дар самти ташкили бозори ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин ва кафолати эътирофи муомилоти ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳуқуқи бегона намудани он ворид гардид. Тибқи тағириу иловаҳои зикршуда ба КЗ ҶТ м. 2<sup>2</sup> илова карда шуд, ки тибқи он «ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳуқуқи бегона намудани он объекти маҳсуси муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ буда, метавонад предмети хариду

<sup>262</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба Кодекси замини ҶТ» аз 1 августи соли 2012, № 891 // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 23.07.2023).

фурӯш, тухфа, иваз, ичора, гарав ва дигар аҳдҳо бошад ва инчунин ба тариқи мерос ва бо тартиби умумии ба даст овардани ҳукуқ, ки Кодекси мазкур ва қонунгузории гражданӣ муқаррар намудааст, ба дигар шахс гузарад».

Дар амалия баъзе намудҳои муомилоти ҳукуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳукуқи бегона намудани он, аз ҷумла гарав анҷом дода мешавад. Масалан, дар Феҳристи шартномаи гарави молу мулки гайриманқул (ипотека) дар асоси шартномаи гарави молу мулки гайриманқул аз 4 январи соли 2022, № 1Г-01 дар ноҳияи Ваҳш (рақами тартибии шартнома дар феҳрист – 968), аз 30 марта соли 2023, № 1-786 дар Восеъ (рақами тартибии шартнома дар феҳрист – 1198), аз 6 апрели соли 2022, № 1Ш-219 дар ноҳияи Ёвон (рақами тартибии шартнома дар феҳрист – 1658)<sup>263</sup> ҳукуқи истифодаи қитъаи замин<sup>264</sup> ба қайд гирифта шудаанд.

А.Ш. Азимзода қайд менамояд, ки «м. 49 КЗ ҶТ ба б. 3 м. 246 КГ ҶТ мухолиф аст, яъне агар м. 49 КЗ ҶТ эътирофи ҳукуқ ба қитъаи заминро бо эътирофи ҳукуқи моликият ба молу мулки гайриманқул алоқаманд кунад, пас б. 3 м. 246 КГ ҶТ ҳукуқи моликияти шахсе, ки соҳтмони худсарона ба анҷом расондааст, аз ҷониби суд ба шарте эътироф карда мешавад, ки қитъаи замин ба ин шахс барои соҳтмон бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ дода шуда бошад. Аз ин рӯ, тибқи қонунгузории замин то он лаҳзае, ки суд ҳукуқи моликият ба молу мулки гайриманқулро эътироф накунад, мақомоти ваколатдори давлатӣ имкони эътирофи ҳукуқ ба қитъаи заминро надорад. Дар айни замон, тибқи қонунгузории маданий, баръакс, то он даме, ки қитъаи замин бо тартиби муқарраршуда чудо карда нашуда бошад, ҳукуқи моликият ба молу мулки гайриманқули дар он ҷойгиршуда эътироф карда намешавад. ... Ба ибораи дигар, молу мулки гайриманқул, ки дар қитъаи

<sup>263</sup> Ниг.: Феҳристи шартномаҳои гарави молу мулки гайриманқул (ипотека) [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Home/FehrystIpotek> (санаси муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>264</sup> Дар Феҳристи гарави шартномаҳои молу мулки гайриманқул (ипотека) дар сутуни «Номгӯйи молу мулки гайриманқул» қитъаи замин нишон дода шудааст, аммо бешак мавзуи ин шартномаҳо ҳукуқи истифодаи қитъаи замин бо ҳукуқи бегона намудани он мебошад.

замини ғайриқонунӣ чудошуда ё қитъаи замини худсарона чойгир аст, қонунӣ карда намешавад»<sup>265</sup>.

Дар воқеъ, номутобиқатӣ байни муқаррароти м. 49 КЗ ҶТ ва қ. 5, м. 293 КМ ҶТ ба назар мерасад, ки заминаи асосии пайдоиши мушкилоти мазкур ин дар мамлакат дар шакли ғайрианъанавӣ муайян кардани речай ҳуқуқи мадании қитъаи замин мебошад.

Аз таҳлили ҷанбаҳои таърихии молу мулки ғайриманқул ва адабиёти илмӣ бармеояд, ки қитъаи замин объекти асосии ғайриманқул маҳсуб меёбад. Вобаста ба нақши асосӣ доштани қитъаи замин дар низоми молу мулки ғайриманқул принципи «тақдири ҳуқуқии қитъаи заминро пайгирий намудани объектҳои дар он бунёд (сохта)-шуда» пайдо гардида, амал менамояд. Дар қонунгузорӣ принципи мазкур, новобаста аз объекти ягона набудани қитъаи замин бояд риоя карда шавад. Дар ҳолати риоя нагардидани принципи мазкур оқибатҳои номатлуб дар танзими ҳуқуқи мадании муносибатҳо вобаста ба молу мулки ғайриманқул ба вучуд омаданаш мумкин аст.

Ба андешаи Б.Т. Худоёрзода ва Ҳ.М. Саидов «концепсияи ягонаи объекти ашёи ғайриманқул дар илми ҳуқуқи мадани қобили таваҷҷӯҳ аст. Аммо ба ин концепсия вобаста ба хусусиятҳои қонунгузории ҷумҳурӣ (замин моликияти истиснои давлат аст) бояд баҳо дод, ки мувофиқи он танҳо ҳуқуқи истифодаи замин дар муомилот иштирок дошта метавонад. Ҳангоми омӯзиши ин концепсия хусусиятҳои зикршудаи қонунгузорӣ таҳлили ҳаматарафаро талаб менамояд»<sup>266</sup>.

Дар мамлакати мо, ки талаботи принципи «superficies solo cedit» дар ҳоли ҳозир қонунан эътироф ва пешбинӣ нагардидааст, эҳтимоли зиёди ба вучуд омадани мушкилот вобаста ба танзими мультадили муносибатҳои ҳуқуқии ашёй ҷой дорад. Аз ҷумла, дар давоми якчанд соли охир масъалаи эътирофи ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсаронае,

<sup>265</sup> Азимзода А.Ш. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в Республике Таджикистан: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2017. – С. 24-26.

<sup>266</sup> Худоёрзода Б.Т., Саидов Ҳ.М. Ҳуқуқи маданий: қисми 1 / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Фаюрзода Ш.К. – Душанбе: Аршан, 2023. – С. 166.

ки дар қитъай замини хуччатҳои ҳуқуқмуайянкунанда надошта бунёд шудааст, мубрам гардид.

Мушкилот вобаста ба он ба вучуд омад, ки қ. 5, м. 293 КМ ҶТ муқаррар менамояд, ки «хуқуқи моликияти шахси соҳтмони худсаронаро анҷомдода бо талаби он аз ҷониби суд ба шарте эътироф карда мешавад, агар қитъай замин бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ ба ин шахс барои соҳтмон дода шуда бошад». Ҷунин муқаррапот дар қ. 3, м. 246 КГ ҶТ низ пешбинӣ гардида буд. Аз меъёри мазкур маълум аст, ки агар соҳтмони худсарона дар қитъай замине бунёд гардида бошад, ки шахс ба қитъай замини дар он соҳтмон бунёдшуда ягон ҳуқуқ надошта бошад, ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона эътироф карда намешавад.

Аз ин рӯ, шахсоне, ки дар қитъай замини бегона соҳтмони худсарона бунёд намудаанд, барои эътирофи ҳуқуқи моликият ба он бояд сараввал ҳуқуқи худро ба қитъай замин эътироф намоянд, баъдан ҳуқуқи моликиятро нисбат ба соҳтмони худсарона. Тартиби эътирофи ҳуқуқ ба қитъай замин дар м. 49 КЗ ҶТ муқаррар шудааст. Мазмuni меъёри моддаи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки эътирофи ҳуқуқ ба қитъай замин бо роҳи эътирофи ҳуқуқи моликият ба молу мулки гайриманқули дар қитъай замин (қитъай замине, ки бояд ҳуқуқ ба он эътироф карда шавад) бунёдшуда анҷом дода мешавад. Яъне КЗ ҶТ муайян намудааст, ки барои эътирофи ҳуқуқ ба қитъай замин аввал ҳуқуқи ба соҳтмони дар он соҳташуда ва баъдан ҳуқуқ ба қитъай замин эътироф карда мешавад. Муқаррапоти м. 49 КЗ ҶТ моҳияташ дар вобастаи тақдири ҳуқуқии бино, иншоот, соҳтмони нотамом будани тақдири ҳуқуқии қитъай замин ифода ёфтааст. Дар робита ба масъалаи мазкур И.И. Исмоилӣ ва У. Шарипов қайд менамоянд, ки «муқаррапоти м. 49 КЗ ҶТ маънои онро дорад, ки дар кишвар тақдири ҳуқуқии қитъай замин ҳамчун молу мулки гайриманқул ба тақдири ҳуқуқии объектҳои дар он соҳташуда вобаста мебошад»<sup>267</sup>.

---

<sup>267</sup> Исмоилӣ И.И., Шарипов У. Бунёди соҳтмон дар қитъай замини барои ҷунин мақсад ҷудонашуда ҳамчун аломати соҳтмони худсарона // Маърифати ҳуқуқӣ: масъалаҳои ҳуқуқӣ-иқтисодии

Дар ин ҳолат мураккабӣ дар он аст, ки КМ ҶТ масъалаи эътирофи ҳуқуқ ба қитъаи заминро (дар ҳолати бунёди соҳтмони худсарона дар қитъаи замини бегона) ба КЗ ҶТ ҳавола намудааст ва КЗ ҶТ эътирофи ҳуқуқ ба қитъаи заминро ба мавҷудияти ҳуқуқ ба объекти дар болои қитъаи замин соҳташуда вобаста намудааст.

Асоси ба вучуд омадани мушкилоти мазкур дар нодуруст муайян гардидани речай ҳуқуқи маданий қитъаи замин ҳамчун молу мулки гайриманқул ба шумор меравад. Масъалаи зикршуда аввалин мураккабие мебошад, ки дар пасманзари номуайяни речай ҳуқуқии маданий қитъаи замин тибқи қонунгузории мамлакат ба вучуд омадааст ва агар речай ҳуқуқи қитъаи замин ба таври дуруст дар қонунгузорӣ пешбинӣ карда нашаванд, эҳтимоли пайдо шудани дигар мушкилот вучуд дорад. Барои бартараф намудани ин мушкилот ислоҳоти комплексии қонунгузории маданий оид ба молу мулки гайриманқул зарур аст.

Дар чанде аз мамлакатҳои хориҷие, ки замин моликияти истисноии давлат ҳисобида намешавад, талаботи принсипи мазкур дар баъзе муносибатҳо ба таври дигар муайян мегардад. Масалан, тибқи м. 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Белорус «сарватҳои зеризаминӣ», об, ҷангал моликияти истисноии давлат мебошанд. Заминҳои таъиноти кишоварзӣ моликияти давлатӣ мебошанд. Қонун метавонад объектҳои дигареро, ки танҳо моликияти давлат мебошанд, муайян кунад ё тартиби маҳsusи ба моликияти хусусӣ гузаштани онҳоро муқаррар намояд, инчунин, ҳуқуқи истисноии давлатро барои анҷом додани баъзе намудҳои фаъолият таъмин намояд».

Дар ин замина, қ. 1, м. 267 Кодекси маданий Ҷумҳурии Белорус<sup>268</sup> муайян менамояд, ки «ҳангоми додани ҳуқуқ ба соҳтмони асосӣ (биноҳо, иншоотҳо), соҳтмонҳои асосии нотамом, ҳуқуқ, маҳдудиятҳои

---

заминистифодабарӣ: маводҳои конференсияи ҷумҳурияйӣ (11 майи соли 2024) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Мехрӯҷ-граф, 2024. – С. 240.

<sup>268</sup> Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г., № 218-З [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218> (дата обращения: 07.12.2023).

(гарониҳои) ҳуқуқ ба қитъаи замин бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҳифз ва истифодаи замин ба бадастоварандай ин соҳтмонҳо мегузарад».

Нисбат ба баязе муносибатҳои ҳуқуқи мадани КМ ҶТ муайян намудааст, ки бино, иншоот ва соҳтмони нотамом тақдири ҳуқуқи қитъаи заминро пайравӣ менамоянд. Масалан, мувофиқи м. 310 КМ ҶТ яке аз асосҳои қатъ гардидани ҳуқуқи моликият қатъи ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул бинобар гирифтани қитъаи замин ва захираҳои табиии дигар мебошад. Мувофиқи қисми 1 моддаи мазкур «қатъи ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул вобаста ба қарори мақомоти давлатӣ, ки мақсади бевосита гирифтани ашёро аз молик надорад, аз чумла қарори гирифтани қитъаи замин, ки дар он хона, соҳтмони дигар ва дараҳтзори молик ҷойгир шудаанд, танҳо тибқи ҳолат ва бо тартиби муқаррарнамудаи қонун сурат гирифта, ба молик ашёи баробарарзиш дода мешавад ва дигар зиёни расида ба он ҷуброн мегардад ё тамоми зиёне, ки вобаста ба қатъи ҳуқуқи моликият расонда шудааст, дар ҳаҷми пурра ҷуброн карда мешавад».

Яъне, дар асоси меъёри мазкур қатъи ҳуқуқ ба қитъаи замин боиси қатъ шудани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқуле мегардад, ки дар қитъаи замини мазкур ҷойгир шудаанд. Дар моддаи болозикр дараҳтзори молик низ ҳамчун молу мулки ғайриманқул муқаррар шудааст. Дар ҳоле ки қ. 1, м. 138 КМ ҶТ дараҳтони «бисёрсола»-ро ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф кардааст.

Тибқи асоси мазкур ҳуқуқи моликият бо шартҳои зерин қатъ мегардад: а) танҳо нисбат ба молу мулки ғайриманқул; б) дар асоси қарори мақомоти давлатӣ; в) бидуни мақсади бевосита гирифтани молу мулк; г) бо шарти ба молик молу мулки баробарарзиш додан, дигар ҳароҷоти ӯро ҷуброн кардан ё тамоми зиёне, ки вобаста ба қатъи ҳуқуқи моликият ба ӯ расидааст, пурра баргардонидан<sup>269</sup>.

---

<sup>269</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.Қ. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 621.

Вобаста ба масъалаи мазкур М.М. Соҳибзода ва Ш. Шамсиддин қайд менамоянд, ки «хуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул дар ҳолате маҷбуран қатъ мегардад, ки агар қитъаи замин гирифта шавад. Яъне, дар ин ҷо ҳадаф на худи молу мулк, балки қитъаи замине мебошад, ки дар он чунин молу мулки ғайриманқул ҷойгир аст»<sup>270</sup>.

Дар заминаи м. 310 КМ ҶТ хуқуқи моликият бо он сабаб қатъ мегардад, ки баъди гирифтани хуқуқи истифодаи қитъаи замин алоқаи ҳуқуқӣ байни қитъаи замин ва объекти ба он алоқаи мустаҳкамдошта қанда мешавад.

Дар адабиёти илмӣ сабаби муайян намудани тақдири ҳуқуқии бино, иншоот, соҳтмони нотамон ва дигар объектҳои ғайриманқулро пайгири намудани қитъаи замин объекти ҳуқуқҳои субъективӣ набудани қитъаи замин эътироф карда шудааст. Масалан, ба ақидаи Ф.С. Сулаймонов «мутобики қонунгузории ҷории ҶТ ба сифати объектҳои ҳуқуқҳои субъективии гражданий қитъаи замин баромад наменамояд ва пас қитъаи замин ба сифати объекти муносибатҳои гражданий-ҳуқуқӣ баромад карда наметавонад. Аз ин лиҳоз, ҳангоми ҳариду фурӯш қарор гирифтани ашёи ғайриманқул хуқуқи истифодаи қитъаи замине, ки ин ашё дар он қарор дорад, дар асоси муқаррароти қонунгузории ҷории ҶТ ба соҳибмулки нави ашёи ғайриманқул гузаронида мешавад. Дар ин асно, гузариши ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, ки ба сифати яке аз намудҳои ҳуқуқи маҳдуди ашёй эътироф карда мешавад (м. 241 КГ ҶТ), ҳамчун аҳди гражданий-ҳуқуқӣ баҳо дода нашуда, чун яке аз намудҳои ичрои муқаррароти қонун оид ба истифодаи самаранок ва дурусти замин эътироф карда мешавад<sup>271</sup>.

<sup>270</sup> Соҳибзода М.М., Шамсиддин Ш. Қатъи ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул бинобар гирифтани қитъаи замин ва захираҳои табиии дигар // Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзуи «Мушкилотҳои қонунгузории замин дар даврони мусоир» (13 октябрисоли 2023) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Ш. – Душанбе: Мехроч-граф, 2023. – С. 108.

<sup>271</sup> Ниг.: Ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм / муҳаррирони масъул мудири кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюров Ш.К. ва номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – С. 40-41 (муаллифи боб Сулаймонов Ф.С.).

Ба андешай мо, қитъай замин обьекти хуқуқхой маданӣ мебошад, зеро тибқи қонунгузории амалкунандай мамлакат он ба хуқуки моликияти истисноии давлат тааллук дорад ва давлат дар навбати худ субъекти муносибатҳои хуқуки маданӣ аст.

Аз таҳлили меъёрҳои м. 310 КМ ҶТ, инчунин қонунгузории манзил ва шаҳрсозӣ мушаххас намудан мумкин аст, ки дар хусуси аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ гирифтани қитъай замин бо мақсади бунёди бинои бисёрхонагӣ, ки дар он молу мулки гайриманқули моликон, аз ҷумла манзилҳои истиқоматии онҳо ҷойгир аст, муқаррароте ҷой надорад. Аз ин лиҳоз, танзими ҳуқуқии ҳимояи манфиатҳои моликони молу мулки гайриманқул, аз ҷумла манзилҳои истиқоматӣ ҳангоми аз ҷониби ширкатҳои соҳтмонӣ гирифтани қитъаҳои замини онҳо, ки молу мулки гайриманқул дар он воқеъ аст ва ҷуброн намудани зарари ба моликон расонидашуда, ниҳоят зарур арзёбӣ мегардад.

Чунончи, Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баррасии парвандай маданӣ<sup>272</sup> бо даъвои ҶДММ «Ш-20» бо ҷавобгарии шаҳрвандон И.Б. ва С.Р. «Дар бораи бартарафсозии манзили истиқоматӣ ва кӯҷонидан аз манзили истиқоматӣ, бо ҷуброни дигар манзили истиқоматӣ аз бинои баландошёна, бо зиёд намудани 20% аз масоҳати пештара ва бартараф кардани монеа, оид ба уҳдадор кардани ҷавобгарон И.Б. ва С.Р. барои бастани шартномаи ҷуброни иҷорапулий барои манзили истиқоматии иҷоравӣ» бо даъвои муқобили даъво пешниҳодкардаи шаҳрванд И.Б. бо ҷавобгарии ҶДММ «Ш-20» дар бораи рад намудани аризаи даъвойӣ, бекор намудани ҳуҷҷатҳо ва бартараф намудани монеа, аризаи муқобили даъво пешниҳодкардаи шаҳрванд С.Р. бо ҷавобгарии ҶДММ «Ш-20» оид ба тариқи судӣ ҷуброн намудани манзили истиқоматӣ дар намуди аслро ба миён гузошт.

---

<sup>272</sup> Бойгонии Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (омӯзиши парвандадо оид ба мачбуран қатъ намудани ҳуқуқи моликията ба молу мулки гайриманқул бинобар гирифтани қитъай замин татбиқи м. 310 КМ ҶТ (м. 263 КГ ҶТ). Парвандай № 3-91/23 аз 7 июня соли 2023. Ҳангоми таҳлили парвандадар таҳкиқот номгӯзории тарафҳои баҳс яъне «даъвогар» ва «ҷавобгар» бо мақсади халалдор нашудани манфиатҳои тарафҳо ба таври шартӣ гузошта шудааст.

Дар асоси қарори Раиси шаҳри Душанбе аз 30 марта соли 2022, № 124 «Дар бораи додани иҷозат ба ҶДММ «Ш-20» барои лоиҳакашии биноҳои истиқоматии баландошёна иборат аз 4 (чор) блок бо ҷойгиронии марказҳои савдою хизматрасонӣ, майшӣ дар ошёнаҳои аввал ва таваққуфгоҳи нақлиёти автомобилӣ дар таҳхонаи онҳо дар заминай биноҳои истиқоматии бисёрхонагӣ, хонаҳои истиқоматии шахсӣ ва бинову иншооти мавҷудаи фарсадаи атрофи онҳо, воқеъ дар қӯчаи Шестопалов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ва 14 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар қитъаи замини масоҳаташ 0,95 (сифр аз сад наваду панҷ) гектар бо дақиқ намудани масоҳати зери соҳтмон» иҷозат дода шудааст.

Мутобики 6. 2 қарори мазкур ҶДММ «Ш-20» вазифадор карда шудааст, ки баҳри таъмини ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибмулкон ва таъмини адолати иҷтимоӣ ҷуброни зарари бартарафкуни бинову иншооти мавҷударо тибқи қонун барқарор намояд, инчунин, розигии соҳибмулкони онҳоро оид ба таъмини онҳо бо манзилҳои истиқоматии муваққатӣ ва шартномаҳоро бо соҳибмулкон бо мақсади бартарафсозӣ бо шарти минбаъд пайдо намудани ҳуқуқи моликият ба манзилҳои истиқоматӣ дар биноҳои навбунёдшуда тариқи нотариалиӣ ба расмият дароранд.

Дар хусуси бартараф намудани манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ва оғоз намудани корҳои соҳтмонӣ ҶДММ «Ш-20» бо аксари соҳибмулкони манзилҳо ба созиш омада, бо онҳо шартномаҳои даҳлдор ба имзо расонидааст. Танҳо моликон И.Б. ва С.Р. ба шартҳои пешниҳоднамудаи ширкати соҳтмонӣ розӣ нагардидаанд, ки роҳбарияти ин ширкат ҳалли баҳсро бо тариқи судӣ мувофиқи мақсад шуморидааст.

Ҳамин тавр, ширкати соҳтмонӣ бо аризai даъвой ба суд муроҷиат намуда, ҳоҳиш менамояд, ки манзили истиқоматии молик И.Б. (хонаи 8) воқеъ дар қӯчаи Шестопалови ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо додани дигар манзили истиқоматӣ дар бинои навбунёдшаванд бо зиёд кардани 20% масоҳати пешинаи манзилҳои истиқоматиашон қӯчонида шаванд. Бо ҳамин мазмун нисбат ба молик С.Р. ба суд бо аризai даъвой

мурочиат намуда, хоҳиш менамояд, ки манзили истиқоматии молик С.Р. (хонаи 11) воқеъ дар кӯчаи Шестопалови ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо додани манзили истиқоматии дигар дар бинои навбунёдшаванд бо зиёд кардани 20% масоҳати зери соҳтмони асосӣ ва 15% барои масоҳати ёрирасон кӯчонида шаванд.

Молик И.Б. ба ин шарти пешниҳоднамудаи ширкати соҳтмонӣ розӣ нашуда, аз суд дарҳост намудааст, ки бар ивази манзили истиқоматии бартарафшавандааш арзиши онро дар шакли маблағи пули ҷуброн намояд. Дар навбати худ молик С.Р. дар аризai муқобили даъво пешниҳодкардааш аз суд дарҳост менамояд, ки бар ивази манзили истиқоматии бартарафшавандааш ширкати соҳтмонӣ талаботи онро дар шакли асл қонеъ намояд. Яъне бар ивази манзили истиқоматиаш дар ҳудуди шаҳри Душанбе манзили дигари истиқоматӣ харида диҳад.

Вобаста ба ваҷҳи овардаи молик И.Б. дар асоси таъиноти суди ноҳияи Фирдавсӣ ба парвандай гражданий мазкур санаи 19.11.2022 бо мақсади муайян намудани арзиши манзили истиқоматии ў экспертизаи муҳандисию соҳтмонӣ таъин карда шудааст. Аз санаи 3 марта соли 2023 эксперти Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии назди Вазорати адлияи ҶТ ва эксперти КВД «Баҳодиҳӣ-нарҳгузорӣ»-и назди Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, инчунин, намояндаи ҶДММ «Ш-20» манзилҳои истиқоматии моликонро аз экспертизаи муҳандисию соҳтмонӣ гузарониданд.

Арзиши манзили истиқоматии молик И.Б. тибқи хulosai эксперти Маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии назди Вазорати адлияи ҶТ ба миқдори 1374924 сомонӣ ва тибқи хulosai эксперти КВД «Баҳодиҳӣ-нарҳгузорӣ»-и назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 1219943 сомонӣ арзёбӣ мегардад. Молик И.Б. сарфи назар аз он бо ташабbusi худ бо ҷалби эксперти маҳсус манзили истиқоматияшро аз экспертизаи муҳандисию соҳтмонӣ гузаронида, дар натиҷаи он эксперти мазкур арзиши манзили истиқоматии ўро 4000000 сомонӣ арзёбӣ намуда, тасдиқ менамояд.

Ба молик С.Р. бар ивази манзили истиқоматияш якчанд манзилҳо дар маҳаллаҳои Гулбута ва Паҳтакори ҳудуди шаҳр пешниҳод мегардад, ки тибқи нишондоди молик манзилҳои пешниҳодгардида ба манзили истиқоматии ў бо дарназардошти шароит ва ҷойи ҷойгиршавӣ баробарарзиш набуда, барои истиқомати доимии онҳо низ номувофиқ дониста мешавад.

Дар натиҷаи ба як созиши муайян наомадани даъвогар ҶДММ «Ш-20» ва ҷавобгар-моликон И.Б. ва С.Р. баҳси онҳо ба тариқи судӣ ҳал карда мешавад. Ҳамин тавр, суд аз баррасии нишондодҳои тарафҳои баҳс ба хулосае меояд, ки бо мақсади аз ҷониби ҷавобгар-моликон роҳ надодан ба қашолакорӣ ва монеа шудан ба иҷрои қарори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳусуси оғоз намудани корҳои соҳтмонӣ ба идомаи он хотима бахшад.

Дар маҷлиси ошкорои судӣ судя ваҷҳи овардаи ҷавобгар-молик И.Б.-ро дар ҳусуси он ки манзили истиқоматияш 4000000 (чор миллион) сомонӣ арзиш дорад, бинобар сабаби аз ҷониби эксперти маҳсус бе ҷалби дигар мутахассисон анҷом додани экспертизаи муҳандисию соҳтмонӣ беасос дониста, рад менамояд. Ҳамзамон, даъвои ҷавобгар-молик С.Р.-ро дар ҳусуси бар ивази манзили истиқоматии бартарафшавандааш аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ҳаридар додани манзили истиқоматии дигари баробарарзиш рад кардааст.

Ҳарчанд дар ин ҷо даъвогар ҶДММ «Ш-20» барои қонеъ намудани талаботи ҷавобгар-моликон И.Б. ва С.Р. ҳамаи ҷораҳоро оид ба иҷрои уҳдадорияш андешида бошад, вале тавре ки аз мазмуни ҳалнома бармеояд, ҷуброни зарар ба моликони манзили истиқоматӣ дар ҳаҷми зарурӣ пешниҳод нагардидааст.

Суд бо дарназардошти ҳамаи ин бо мақсади ҳалли баҳс талаботи қарори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо асос меорад, ки он мутобики м. 2 Қонуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» як навъ санади меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳисоб рафта, иҷрои он ҳусусияти умумиҳатмӣ дорад. Албатта, дар ин маврид қарори мазкурро

санади меъёрии ҳуқуқӣ ҳисобидан баҳснок аст, зеро мутобиқи қ. 2, м. 25 Конуни ҶТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» қарорҳои хусусияти фардӣ ва ташкилию амрдиҳӣ доштаи маҷlisҳои вакилони ҳалқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва амрҳои раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҳисобида намешаванд. Аз ин бармеояд, ки қарори мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин маврид санади меъёрии ҳуқуқӣ набуда, икрои он хусусияти умумиҳатмӣ надорад.

Дар мавриди дигар вобаста ба радди даъвои ҷавобгар-моликон И.Б. ва С.Р. судя даъвои пешниҳоднамудаи даъвогар ҶДММ «Ш-20»-ро дастгирӣ намудааст, ки баҳснок мебошад. Бо мақсади бартараф намудани манзилҳои истиқоматии ҷавобгар-моликон И.Б. ва С.Р. дар ҳалнома м. 22 Кодекси манзили ҶТ ва м. 38 КЗ ҶТ-ро асос меорад. Ҳол он ки чи дар м. 22 Кодекси манзили ҶТ ва чи дар м. 38 КЗ ҶТ сухан дар бораи қатъ гардидани ҳуқуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул вобаста ба гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ меравад, на манфиати хусусии ширкатҳои соҳтмонӣ.

Бояд қайд кард, ки гирифтани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва ҷамъиятӣ танҳо бо мақсади қонеъ намудани эҳтиёҷоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо дарназардошти он асосхое, ки дар м. 38 КЗ ҶТ пешбинӣ гардидааст, амалӣ карда мешавад. Аз тарафи дигар, қитъаи замин бо қарори мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ин хусус қабул гардида, заминистифодабаранда на дертар аз як сол то гирифтани қитъаи замин аз ҷониби мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ огоҳ карда мешавад (м. 40 КЗ ҶТ). Аз ин бармеояд, ки дар ҳалнома миёни манфиатҳои оммавӣ ва манфиатҳои хусусии иштирокчиёни муносибатҳо тафовут гузошта нашудааст.

Дар ҳалнома рад намудани даъвои ҷавобгар-молик С.Р. дар хусуси аз ҷониби ширкати соҳтмонӣ ҳарида додани манзили истиқоматии дигари баробарарзиш бар ивази манзили истиқоматии

бартарафшавандааш баҳснок аст, зеро судя талаботи б. 2 қарори дар боло зикршударо асос оварда, ба хулосае меояд, ки ҶДММ «Ш-20» барои дар шакли асл бо дарназардошти чойи чойгиршавӣ, ҳамарзиш ва ҳаммонанд ба манфиати моликони ин минтақаи зист ҷуброн намудани манзили зисти нав уҳдадор нест.

Мутобиқи талаботи м. 310 КМ ҔТ (қаблан м. 263 КГ ҔТ) ба молик додани ашёи дигари баробарарзиш ҳамчун яке аз тарзҳои дигари ҷуброни зарар ҳангоми қатъ гардидани ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул кафолат дода шудааст. Аз тарафи дигар, б. 2 қарори мазкур, ки судя аз он истинод меорад, дар навбати аввал ширкати соҳтмонӣ ҶДММ «Ш-20»-ро уҳдадор менамояд, ки баҳри ҳимояи ҳуқуқи моликон ва таъмини адолати иҷтимоӣ, аз ҷумла ҷуброни зарари бартарафкуни бинову иншооти мавҷударо тибқи қонун барқарор намояд.

Аз таҳлили ҳалномаи судии мазкур ҷунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар он талаботи м. 310 КМ ҔТ (қаблан м. 263 КГ ҔТ) умуман ба эътибор гирифта нашуда, аз тарафи дигар амалияи татбиқи он дар маводи ҳамин парванда ба парвандҳои ба ҳамин монанд событ менамоянд, ки аз ҷониби судҳо баррасӣ ва ҳалли баҳсҳо берун аз муқаррароти он сурат гирифтаанд. Аз ҷумла, зимни ҳалли баҳсҳо ва ҳимояи манфиатҳои моликони молу мулки ғайриманқуле, ки дар қитъаи замини гирифташаванда ҷойгир аст, аз ҷониби судҳо миёни манфиатҳои оммавӣ (давлатию ҷамъиятий) ва манфиатҳои ҳусусӣ (аз ҷумла, ширкатҳои соҳтмонӣ) тафовути ҷиддӣ гузошта намешавад.

Масъалаи дигар ин такдири ҳуқуқии дарахтони бисёрсоларо пайравӣ намудани қитъаи замин мебошад. Масалан, агар молик дарахтони бисёрсолаи худро бегона намояд, пас ҳуқуқи истифодаи қитъаи замине, ки дарахтони мазкур дар он ҷойгир шудаанд, ба шахси дигар мегузарад. Ин масъала дар қонунгузорӣ ба таври гуногун танзим шудааст. Дар м. 27 КЗ ҔТ танҳо ҳангоми ба шахси дигар гузаштани бино

(иморат, иншоот) тақдири хукукии хукуқи истифодаи қитъай заминро ба онҳо вобаста кардааст, аммо дарахтони бисёрсола муайян нашудааст.

Тибқи м. 609 КМ ҶТ «мувофиқи шартномаи хариду фурӯши бино, иншоот ё дигар молу мулки ғайриманқул ба харидор ҳамзамон бо додани хукуқи моликият ба чунин молу мулки ғайриманқул, инчунин, хукуқи истифодаи он қисмати қитъай замине, ки дар он ин молу мулки ғайриманқул ҷойгиранд ва барои истифодаи онҳо зарур мебошад, мегузараад». Дар моддаи мазкур дарахтони бисёрсола ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба доираи объектҳое дохил карда шудааст, ки бегона кардани онҳо боиси ба дигар шахс гузаштани хукуқи истифодаи қитъай замини объекти мазкури дар он ҷойгиршуда ва қитъай замини хизматрасон мегардад.

Таҷрибаи баъзе мамлакатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки танҳо ҳангоми ба шахси дигар гузаштани хукуқ ба соҳтмони асосӣ, хукуқ ба қитъай замин низ ба он мегузараад. Масалан, дар қ. 1, м. 267 Кодекси маданийи Ҷумҳурии Белорус танҳо ҳангоми ба шахси дигар гузаштани соҳтмонҳои асосӣ (бино, иншоот) ва соҳтмони асосии нотамом ҳукуқ ба қитъай замин ба бадастоварандай объектҳои аввалий мегардад. Ҳол он ки дар қ. 1, м. 130 Кодекси мазкур дарахтони бисёрсола объекти молу мулки ғайриманқул муқаррар шудаанд.

Муқаррароти м. 609 КМ ҶТ мукаммал буда, бояд ба КЗ ҶТ тағијироти даҳлдор ворид карда шавад, зеро дар амалия ҳолатҳои хариду фурӯши дарахтони боғ ҷой дорад, ки истифодаи дарахтон бе мавҷудияти хукуқи истифодаи қитъай замине, ки дарахтон дар он ҷойгиранд, ғайриимкон аст. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки ба қ. 1, м. 27 КЗ ҶТ илова ворид карда шуда, дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

«Ҳангоми ба шахси дигар гузаштани хукуқи моликият ба бино, иншоот, соҳтмони нотамом ва дарахтони бисёрсола ва дигар объектҳои ба замин алоқаи мустаҳкамдошта хукуқи истифодаи қисмати қитъай замин, ки ин молу мулки мазкур дар он қарор дорад, инчунин, қисми ҳамشاфати он қитъай замине, ки барои хизматрасонии ин молу мулк дар

доираи меъёрҳои муқарраргардида зарур аст, ройгон ба харидори бино, иншоот, сохтмони нотамом ва дарахтони бисёрсола ва дигар объектҳои ба замин алоқаи мустаҳкамдошта мегузарад».

## **2.2. Речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта**

Дар назарияи ҳуқуқи маданий объектҳое тибқи таъинот ғайриманқул эътироф карда мешаванд, ки бо замин алоқаи мустаҳкам доранд ва ҷойивазкунии онҳо бе расонидани хисороти номутаносиб ба таъиноти онҳо ғайриимкон аст. Дар КМ ҶТ (к. 1, м. 138) якчанд объектҳое номбар карда шудааст, ки онҳо тибқи таъиноташон ғайриманқул мебошанд, аз ҷумла бино, иншоот, сохтмони нотамом, дарахтони бисёрсола.

Алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ва ғайриимкон будани ҷойивазкунии объект бе расонидани хисороти номутаносиб ба таъиноти он дар якчоягӣ истифода гардида, маҳаки анъанавии бандубасткунандай объектҳо ба ашёи ғайриманқул маҳсуб меёбад. Дар қонунгузории мамлакат мазмuni маҳаки мазкур муайян нашуда, муайян кардани ҳолати алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ба мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда voguzor карда шудааст. Аз ин рӯ, маҳаки мазкур ҳусусияти баҳодиҳӣ дошта, вобаста ба ҳолатҳои мушаххас бояд арзёбӣ карда шавад.

Дар фарқият аз қонунгузории Тоҷикистон, дар қонунгузории мадании баъзе мамлакатҳои хориҷӣ, ба монанди Фаронса тавсифи маҳаки алоқаи мустаҳкам доштан бо замин муайян карда шудааст. Ҳусусияти хоси танзими ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи мадании Фаронса дар он ифода мегардад, ки дараҷаи мустаҳкамии молу мулки ғайриманқул бо замин, инчунин, тавассути кадом воситаҳо васл кардани он, бевосита дар қонунгузорӣ танзим гардидааст.

Мутобиқи м. 525 Кодекси мадании Фаронса молик ашёи манқулро ба қитъаи замини худ ба таври доимӣ вобастакардашуда ҳисоб

менамояд, агар ин предметҳо бо гаҷ, оҳак ё сement васл карда шуда бошанд ва ҷудо намудани ин ашё бидуни зарап ё вайрон шудани ашё ё бидуни шикастан ё ҳароб шудани он имконнозазир бошад. Аз ин муқаррарот бармеояд, ки молу мулки манқули ба замин васл кардашуда, дар сурати мавҷудияти талаботи зайл ғайриманқул эътироф карда мешаванд:

- а) агар молик ин молу мулқро ба таври доимӣ ба қитъаи замини худ вобаста намояд;
- б) агар молу мулки манқул ба замин бо гаҷ, оҳак ё сement мустаҳкам шуда бошад;
- в) ҷудо намудани ин ашё аз қитъаи замин бе расонидани зарап ё вайрон шудани таъиноти ашё (шикастан, ҳароб шудан, паст шудани сифати он, мавҷуд набудани имконияти тибқи таъиноти пештара истифода намудани он) ғайриимкон бошад.

Тибқи қоиди умумӣ, ашёи ба қитъаи замин мувакқатан пайвастшуда молу мулки ғайриманқул эътироф карда намешаванд, зоро онҳо ба қитъаи замин алоқаи мустаҳкам надошта, интиқоли онҳо бидуни расонидани зарап ба таъиноташон имконнозазир аст<sup>273</sup>.

Аломати алоқаи мустаҳкам бо замин дар назари аввал одӣ бошад ҳам, vale дар амал аксар вақт душвориҳоро пеш меоварад. Кай робитаро мустаҳкам ҳисобидан мумкин аст? Ҳатто муаллифони пеш аз инқилоби Россия дар ибтидои асли гузашта эътироф кардаанд, ки «техникаҳои соҳтмонӣ имкон медиҳанд, ки биноҳои бисёрхонагӣ кӯчонида шаванд, зоро фарқияти он қадар равшани байни молу мулки манқул ва молу мулки ғайриманқулро душвортар месозад»<sup>274</sup>.

Дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунии Тоҷикистон ҳолатҳое вучуд дорад, ки бандубости объектҳои ҳамчун ашёи манқул ё ғайриманқул бидуни

<sup>273</sup> Ниг.: Шерзода, Б.С. Ҳусусиятҳои речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории гражданини Олмон // Маводи III Конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавонони ДМТ ба «Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» – 23 май ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)». – Душанбе, 2023. – С. 198.

<sup>274</sup> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). – М.: Статут, 1995. – С. 97.

баҳодиҳии дақиқ, хоссатан ба эътибор гирифтани алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ва ғайриимкон будани интиқол бе расонидани зиён ба таъиноти объект анҷом дода мешавад. Масалан, аз ҷониби мақоми бақайдигирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар Фехристи шартномаҳои гарави молу мулки ғайриманқул (ипотека) трансформатор дар асоси шартномаи гарави молу мулки ғайриманқул аз 12 октябри соли 2022, № 9Ш-209 дар ноҳияи «А» (раками тартибӣ дар феҳрист – 31) ба қайд гирифта шудааст<sup>275</sup>.

Дар пасманзари инкишифи техника ва технология маҳаки алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ва имконнопазирии интиқоли ин объектҳо бе расонидани зарап ба таъиноти ин объектҳо мавриди шубҳа ва баҳс қарор дода мешавад. Дар адабиёти илмӣ алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ҳамчун маҳаки мансубияти объект ба ашёи ғайриманқул ба таври гуногун баҳо дода мешавад. Дар робита ба масъалаи мазкур, М.Р. Вализода ва К.Б. Анваров қайд менамоянд, ки «дар сурати ба фазои нав кӯчидани бино ё иншоот, онҳо ҳангоми кӯчонидан ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф карда намешаванд. Дар ин ҳолат, бино ё иншоот робитай ҷисмонии худро бо қитъаи замини мушаххас гум мекунад, ҳатто агар дар вақти ҳаракат ба таъиноти онҳо осебе нарасад»<sup>276</sup>.

Ба андешаи М.М. Гасанов «дар айни замон маҳаки алоқаи мустаҳками ҷисмонӣ бо замин аҳаммияти амалӣ надорад, зоро ҷойгиршавии молу мулки мушаххас дар феҳристҳои маҳсус ба таври ҳуқуқӣ мустаҳкам карда шудаанд. Дар баробари ин, ба расмият даровардан ва бақайдигирии давлатии муомилоти молу мулки ғайриманқул маҳз ба маълумоти дар феҳристҳои маҳсус мавҷудбуда асос меёбад»<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Ниг.: Фехристи шартномаҳои гарави молу мулки ғайриманқул (ипотека) [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Home/FehrystIpotec> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

<sup>276</sup> Вализода М.Р., Анваров К.Б. Мағҳум ва объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи гражданий // Идорақунни давлатӣ. – 2021. – № 3 (52). – С. 191-192.

<sup>277</sup> Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 56.

Дар воқеъ, андешаи муаллиф дуруст аст, ки маълумот дар бораи маҳалли чойгиршавии молу мулки ғайриманқул дар фехристҳои дахлдор пешбинӣ гардидааст, аммо ин маънои онро надорад, ки алоқаи мустаҳкам доштан бо замин барои эътирофи ин ё он объект ҳамчун ашёи ғайриманқул аҳаммиятнок намебошад. Зоро маълумот дар бораи маҳалли чойгиршавии молу мулки ғайриманқул, ки дар фехристҳо мустаҳкам гардидааст, аз факти чойгиршавии молу мулки дахлдор дар худуди муайян ва дар алоқаи устувор қарор доштан бо замин бармеояд. Масалан, наметавон маълумот дар бораи маҳалли чойгиршавии молу мулки манқулро дар фехристи алоҳида қайд кард ва минбаъд аз ин маълумот истифода намуд, зоро дар фарқият аз молу мулки ғайриманқул ба ҳаракат қодир мебошад ё имконияти иваз намудани маҳалли чойгиршавии он чой дорад.

Гузашта аз ин, аломати алоқаи мустаҳками ҳуқуқӣ бо замин метавонад барои бандубости объектҳо, ба монанди киштиҳо ва ҳавопаймоҳо ҳамчун молу мулки ғайриманқул мусоидат намояд. Дар воқеъ, барои баъзе объектҳои молу мулки ғайриманқул, ба монанди объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда, алоқаи мустаҳкам доштан бо замин аҳаммияти асосӣ надорад, аммо барои гурӯҳи дигари молу мулки ғайриманқул ин алоқа муҳим ба ҳисоб рафта, маҳз ба хотири чунин хусусиятро доро будан, онҳо ғайриманқул ҳисобида мешаванд.

Новобаста аз пайдо шудани имконияти чойивазнамоии объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта, ин маҳак аҳаммияти хос дошта, барои ба ашёи ғайриманқул мансуб донистани объекти муайян нақши асосӣ дорад. Танҳо дар ҳолатҳои истиснӣ (зарурӣ) молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта аз як чой ба чойи дигар интиқол дода мешавад, зоро анҷом додани чунин амал ҳарочоти назаррасро талаб менамояд.

Асос барои муомилоти молу мулки ғайриманқул мавҷудияти маълумоти боэътиномод дар бораи молу мулки ғайриманқул мебошад, ки

чунин иттилоот дар феҳристи ягонаи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул пешбинӣ карда мешавад ва ҳангоми тафӣир додани маҳалли чойгиршавии молу мулки ғайриманқули бо замин алоқаи мустаҳкамдошта, дорандай ҳуқуқ ба ин молу мулк бояд ҷиҳати ворид намудани тафӣири маълумоти дар феҳрист пешбинишуда ҷораҳои даҳлдор андешад.

Бино ва иншоот дар қонунгузории ҶТ бевосита ба номгӯйи объектҳои молу мулки ғайриманқул ворид карда шудааст. Тибқи қонунгузорӣ бино ва иншоот ба сифати объекти мустақили муомилоти мадани баромад менамоянд. Бино ва иншоот вобаста ба таъинот ва табиати ҳуқуқӣ молу мулки ғайриманқул мебошад, яъне бо дарназардошти он ки онҳо бо замин вобастагии зич доранд ва ҷойивазкунии онҳо бидуни расонидани зарари воқеӣ ва ба таъинотиашон имконнозазир аст<sup>278</sup>.

Д.Қ. Раҳимов қайд менамояд, ки «на ҳама иншоот ба замин алоқаи зич дорад. Як қатор иншоотҳое, ки ба таври анъанавӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул эътироф карда мешаванд, эҳтимолан молу мулки ғайриманқул нестанд. Масалан, қубурҳои буғӣ, қубурҳои газ ва дигар қубурҳо танҳо ба рафҳо ва дигар дастгоҳҳои шабехӣ дар замин пинҳоншуда такя мекунанд, агар онҳо интиқол дода шаванд, худи қубур ҳеч гоҳ нобуд намешавад ва ё зарар мебинад (харочоти ҷудокунӣ ва васлкуни пайвастҳо, кафшер) нисбат ба арзиши худи қубур ноҷиз ҳоҳад буд. Ба ин маъно, эътироф кардани объектҳои молу мулки ғайриманқул дар алоқаи мустаҳкам бо фарши бетонии биноҳои саноатӣ, таҷхизоти атроф, воҳидҳои технологӣ, коммуникатсионӣ наасб карда шудааст, ки воқеан бидуни оқибатҳои куллӣ ва таъсирбахш ҳаракат карда наметавонанд»<sup>279</sup>.

<sup>278</sup> Ниг.: Шерзода Б.С., Раҳимов Д.Қ. Некоторые вопросы о зданиях и сооружениях как недвижимости. Scientific Collection «InterConf», (40): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. – С. 403.

<sup>279</sup> Ниг.: Раҳимов Д.Қ. Мағҳум, моҳият ва ҳусусиятҳои иншоот ҳамчун предмети шартномаи иҷорай бино ва иншоот // Идоракунии давлатӣ. – 2022. – № 2 (56). – С. 195.

Дар қонунгузории ҶТ таърифи расмии мафҳуми бино ва иншоот пешбинӣ карда шудааст. Тибқи м. 2 КШ ҶТ аз 28 декабри соли 2012 № 933<sup>280</sup> бино ин обьекти фаъолияти шаҳрсозӣ ва низоми соҳтмоние мебошад, ки аз конструксияҳои борбардор, панҷарагирӣ ё якҷояшуда иборат буда, ҳаҷми сарбастаро ба вучуд меоранд ва вобаста ба таъиноти вазифавӣ барои зист ва будубоши одамон, ичрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ таъин гардидаанд.

Тибқи м. 2 Кодекси мазкур иншоот обьектҳои фаъолияти шаҳрсозӣ, низоми ҳаҷмӣ, сатҳӣ ё хаттии соҳтмонӣ мебошад, ки аз конструксияҳои борбардор, панҷарагирӣ ё якҷояшуда таркиб ёфта, барои ичрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ, нигоҳдории мавод, маснӯот, таҷҳизот, инчунин, барои будубоши муваққатии одамон, аз як чой ба чойи дигар гузаронидани одамон, бор ва ғ. таъин гардидаанд. Дар фарқият аз КШ ҶТ дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» мафҳуми бино ва иншоот муқаррар негардида, танҳо мафҳуми бино (истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ) ба таври зайл пешбинӣ шудааст: бинои истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ ин ҳама гуна обьекти дар боло ва зери замин соҳташудае мебошад, ки соҳтмони он тибқи қонунгузории ҶТ эътироф карда шуда, барои истифодаи дарозмуддат пешбинӣ гардидааст ва бо замин алоқамандӣ дошта, бе расонидани зарар интиқоли он имконнопазир аст, таъинот, ҷойгиршавӣ ва андозаи он дар ҳуҷҷатҳои феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дарҷ гардидааст. Мафҳуми мазкур бо дарназардошти ба эътибор гирифтани мафҳуми бино ҳамчун молу мулки ғайриманқул пешбинӣ шудааст.

Аз мафҳуми бино ва иншоот ду гурӯҳи хусусиятҳои онҳоро чудо кардан мумкин аст: 1) хусусиятҳои техникӣ; 2) таъиноти мақсадноки онҳо. Вобаста ба хусусияти техникӣ мафҳуми бино ва иншоот аз

<sup>280</sup> Ниг.: Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабри соли 2012, № 933 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2012. – № 12, к. 1. – Мод. 998; 2016. – № 7. – Мод. 626; 2019. – № 1. – Мод. 24.

ҳамдигар қариб, ки тафовути чиддӣ надоранд, ҳардуи онҳо объекти фаъолияти шаҳрсозӣ ва низоми соҳтмоние (бино ин низоми ҳаҷмӣ, сатҳӣ ё хаттии соҳтмонӣ) мебошанд, ки аз конструксияҳои борбардор, панҷарагирӣ ё якҷояшуда иборатанд.

Аз рӯйи истифодаи мақсаднок бино ва иншоот аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Бино аз ҷиҳати мақсади истифодабарӣ аввалиндарача барои истиқомати одамон ва дувум барои иҷрои намудҳои алоҳидаи равандҳои истеҳсолӣ таъин гардидааст. Истифодабарии мақсадноки иншоот васеъ буда, бо мақсадҳои зерин корбурд мешавад: а) иҷрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ; б) нигоҳдории мавод, маснуот, таҷхизот; в) барои будубоши муваққатии одамон, аз як ҷой ба ҷойи дигар гузаронидани одамон, бор ва ғ. Бояд зикр намуд, ки тибқи қонунгузорӣ речай ҳукуқи бино ва иншоот ягона мебошад. Дар қонунгузории маданиӣ, шаҳрсозӣ ва вобаста ба бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ягон меъёри маҳсусе муқаррар Nagarдидаast, ки он нисбат ба иншоот татбиқ гардида, нисбат ба бино татбиқ Nagarداد.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳлили қонунгузорӣ ва адабиёти илмӣ вобаста ба бино ва иншоот чун молу мулки ғайриманқул хулосаҳои зеринро пешниҳод намудан мумкин аст:

– бино ва иншоот объекти мустақили молу мулки ғайриманқул мебошанд ва дорои хусусияти алоқаи мустаҳкам ба замин, соҳтмони сунъӣ, фардӣ мебошанд ва ҷойивазқуни онҳо бидуни расонидани зарари воқеии беҳисоб ба таъиноти онҳо ғайриимкон аст;

– бино ва иншоот объекти мустақили молу мулки ғайриманқул мебошанд, яъне онҳо новобаста аз он ки ба замин алоқаи ногусастаний доранд, қисми таркибии қитъаи замин ба ҳисоб намераванд ва дар муомилоти маданиӣ чун объекти алоҳида аз замин баромад менамоянд;

– ду гурӯҳи хусусиятҳои бино ва иншоот – техникий ва истифодабарии мақсаднокро ҷудо кардан мумкин аст. Бино ва иншоот танҳо бо хусусияти таъини истифодабарии онҳо бо мақсадҳои мушаххас фарқ мекунанд. Бино асосан барои истиқомати одамон ва иҷрои

равандҳои гуногуни истеҳсолӣ пешбинӣ гардидааст. Иншоот бештар дорои функцияи техникий аст, яъне бо мақсади ичрои намудҳои гуногуни равандҳои истеҳсолӣ, нигоҳдории мавод, маснуот, таҷхизот, барои будубоши муваққатии одамон, аз як ҷой ба ҷойи дигар гузаронидани одамон, бор ва ғ. истифода мегардад;

- мағҳуми иншоот васеъ буда, фарогири бино мебошад;
- дар қонунгузорӣ муқаррар намудани хусусияти фарқунандаи бино ва иншоот зарур намебошад, ҳамзамон қонунгузории маданий дар муносибатҳое, ки объекти онҳо бино ё иншоот танзими хуқуқии тафриқавиро пешбинӣ накардааст, ба истиснои муносибатҳои шартномавӣ, ки он дорои аҳаммияти хуқуқӣ мебошад.

Соҳтмони нотамом объекти дигаре мебошад, ки бо замин алоқаи мустаҳкам дорад ва молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб меравад. Дар таносуб аз дигар намудҳои молу мулки ғайриманқул, речай хуқуқии объекти мазкур хусусиятҳои хосро доро буда, муомилоти мадании он низ ба таври маҳсус сурат мегирад.

Дар қонунгузории Тоҷикистон масъалаҳои танзими хуқуқи маданий соҳтмони нотамом таъриҳан ташакқул ёфтааст. Аз ҷумла, Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданий бароварда шаванд, бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 майи соли 2012, № 284<sup>281</sup> тасдиқ шуда буд. Баъдан Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 марта соли 2018, № 148<sup>282</sup> қабул гардид.

---

<sup>281</sup> Ниг.: Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданий бароварда шаванд, бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 майи соли 2012, № 284 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-хуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 23.07.2023).

<sup>282</sup> Ниг.: Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 27 марта соли 2018, № 148 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-хуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 23.07.2023).

Ба санади мазкур бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 марта соли 2023, №85 тағијирот ворид карда шуда, дар он мағхуми молу мулки гайриманқул бо мазмуни зерин пешбинӣ гардидааст: «молу мулки гайриманқул – қитъаҳои замин ҳамчун моликияти давлатӣ, бинои истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ, иншоот, объектҳои соҳтмонашон нотамом, дарахтони бисёрсола ва молу мулки дигар, ки ба замин алоқамандии мустаҳкам доранд, яъне объектҳое, ки ҷойивазкуниашон бе расонидани хисороти воқеии номутаносиб ба таъиноташон имконнопазир аст».

Тибқи банди 2 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданиӣ баровардани онҳо объекти соҳтмонашон нотамом ин объекти соҳтмонаш мавқуфгузошта аст, ки барои бунёди он ҳамчун бинои истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ мутобики қонунгузории ҶТ иҷозат дода шуда, вале ба итном расонида нашудааст, бо замин алоқамандии мустаҳкам дошта, таъинот, ҷойгиршавӣ ва андозаи он дар ҳуҷҷатҳои феҳристи ягонаи давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он сабт шудааст.

Д.С. Некрестьянов ба ин назар аст, ки объектҳои соҳтмони нотамом «объектҳои молу мулки гайриманқул мебошад, ки соҳтмонашон ҷараён дорад, боздошта шудааст ё қатъ карда шудааст, вале бо тартиби муқарраршуда ба истифода дода нашудаанд»<sup>283</sup>. Дар адабиёти илмӣ оид ба лаҳзаи ба ашёи гайриманқул табдил ёфтани соҳтмони нотамом андешаҳои гуногун ҷой дорад. Аксари муҳаққиқон қайд менамоянд, ки соҳтмони нотамом аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ ба ашёи гайриманқул табдил меёбад. Масалан, ба андешаи К.И. Скловский то бақайдгирии давлатӣ соҳтмони нотамом молу мулки гайриманқул нест, балки танҳо маҷмуи масолеҳи соҳтмонӣ ва конструксияҳо мебошад, ки ба он меҳнати бинокорон низ сарф мешавад<sup>284</sup>.

<sup>283</sup> Некрестьянов Д.С. Гражданское-правовое регулирование оборота объектов незавершенного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005. – С. 155.

<sup>284</sup> Ниг.: Скловский К.И. Квалификация отношений по застройке и право на объект строительства в судебной практике // Хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С. 78.

Чунин ҳолат дар таҷрибаи судии ҶТ мавриди истифода қарор дорад. Дар б. 9 қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи баъзе масъалаҳое, ки дар таҷрибаи аз ҷониби судҳо баррасӣ намудани баҳсҳо оид ба ҳуқуқи моликият ба хонаи истиқоматӣ пайдо мегарданд» аз 25 июни соли 2004, № 2<sup>285</sup> муайян шудааст, ки «ҳангоми имконнопазир будани тақсими хонае, ки соҳтмонаш нотамом аст, суд метавонад ҳуқуқи шахсони нишондодашударо ба масолехи бинокорӣ ва ҷузъиёти хона эътироф намояд».

Албатта, барои ба вучуд омадани чунин ҳуқуқҳо бақайдгирии давлатии объекти соҳтмони нотамом ҳамчун молу мулки ғайриманқул зарур аст. Аз ин нуқтаи назар, то лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ объекти соҳтмони нотамом молу мулки манқул мебошанд. Дар назарияи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул объекти соҳтмони нотамом то бақайдгирии давлатӣ ҳамчун молу мулки манқул арзёбӣ гардида, ҳамчун объекти молу мулки ғайриманқул аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифтани ҳуқуқ ба он пайдо мешавад.

Тибқи «назарияи ҷисмонии молу мулки ғайриманқул» соҳтмони нотамом на аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифтани, балки аз лаҳзаи бо замин алоқаи мустаҳкам пайдо намудан ба вучуд меояд. В.В. Витрянский назарияи ҷисмонии молу мулки ғайриманқулро дастгирӣ намуда, қайд менамояд, ки барои ғайриманқул эътироф намудани ашё танҳо алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ва имконнапазирӣ бе зарари номутаносиб ба таъиноти он қӯҷонидани он зарур аст, зоро тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул аз рӯйи сифатҳои объективии онҳо ва бақайдгирии давлатӣ аломати бандубасткунандай молу мулки ғайриманқул намебошад<sup>286</sup>.

<sup>285</sup> Ниг.: Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 25 июни соли 2004, № 2 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 35.

<sup>286</sup> Ниг.: Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – М.: Статут, 1999. – С. 238-242.

Ин нүқтаи назар дар баъзе адабиёти илмӣ<sup>287</sup> дастгирӣ ёфта, қайд карда мешавад, ки объекти соҳтмони нотамомро ҳамчун молу мулки манқул эътироф кардан ғайриимкон аст, зеро баробари ба қитъаи замин пайвастани баъзе масолеҳи соҳтмонӣ ва ба ҳамдигар як қисми объекти соҳтмони нотамом мегардад ва мавҷудияти хуқуқии худро ҳамчун ашё қатъ мегардонад, зеро ба ашёи дигар табдил меёбад.

Ба андешаи Е.А. Суханов «лаҳзай ба вучуд омадан (мавҷудият) аҳаммияти муҳим пайдо менамояд, зеро маҳз дар ҳамин лаҳза факти ҳуқуқмуқарраркунанда пайдо мегардад. Барои ашёи манқул ин лаҳза бо факти ба охир расидани фаъолияти даҳлдор ва барои ашёи ғайриманқул бо лаҳзай бақайдгирии давлатӣ муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, то лаҳзай бақайдгирий ашёи ғайриманқули навбунёдшаванд аз рӯйи қонун вучуд надорад. Ин муқаррарот ба соҳтмонҳои нотамом низ даҳл дорад»<sup>288</sup>.

М.И. Брагинский қайд менамояд, ки «ҳангоми ҳалли масъалаи муомилоти соҳтмони нотамом ҳанӯз ҳам ба назар гирифтан лозим аст, ки вай аз ҷиҳати ин маъно аз соҳтмони тамомшуда, ки ба молу мулки ғайриманқул мансуб аст, фарқе надорад. Аз ин лиҳоз, девору таҳкурсӣ, ба мисли бино дар маҷмуъ, молу мулки ғайриманқул мебошанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки онҳо барои вайрон кардан фурӯҳта нашаванд»<sup>289</sup>.

Мавқеи шабеҳро Е.С. Болтанова дастгирӣ намуда, пешниҳод менамояд, ки объекти соҳтмони нотамом бо замин алоқаи мустаҳкам дорад ва дар алоқамандӣ бо ин ба молу мулки ғайриманқул мансуб дониста мешавад<sup>290</sup>. Ҳамзамон, назарияи ҷисмонии соҳтмони нотамомро И. Гумаров<sup>291</sup>, Д.В. Смишляев<sup>292</sup> ва дигарон низ дастгирӣ менамоянд.

<sup>287</sup> Ниг.: Черная Н.В. Понятие «незавершенный строительством объект» в современном гражданском законодательстве // Нотариус. – 2013. – № 8. – С. 20.

<sup>288</sup> Суханов Е.А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 4-5.

<sup>289</sup> Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М., 1999. – С. 53.

<sup>290</sup> Ниг.: Болтанова Е.С. Понятие и правовой режим недвижимостей // Журнал российского права. – 1999. – № 5/6. – С. 83.

<sup>291</sup> Ниг.: Гумаров И. Некоторые особенности правового положения объекта незавершенного строительства // Хозяйство и право. – 1998. – № 10. – С. 58.

<sup>292</sup> Ниг.: Смышляев Д.В. Особенности правового положения объекта незавершенного строительства // Актуальные проблемы гражданского права / под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр

Дар муносибат ба сохтмони нотамом дастгирии назарияи чисмонии молу мулки гайриманқул ба воқеият мувофиқ аст. Сохтмони нотамом аз лаҳзаи ба замин алоқаи мустаҳкамро соҳиб шудан ба ашёи ғайриманқул табдил меёбад. Исботи нуқтаи назари мазкур қ. 1, м. 138 КМ ҶТ мебошад, ки тибқи муқаррароти мазкур сохтмони нотамом бо сабаби алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ба номгӯйи молу мулки ғайриманқул ворид шудааст.

Мавриди зикр аст, ки бақайдгирии давлатӣ маҳаки мансубияти сохтмони нотамом ба ашёи ғайриманқул набуда, танҳо ҳукуқ ба сохтмони нотамоми мавҷударо ҳамчун молу мулки ғайриманқул қонунан эътироф ва тасдиқ менамояд. Агар сохтмони нотамом то бақайдгирии давлатӣ ашёи манқул бошад, пас тибқи талаботи м. 4 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он» ташкилёбии молу мулки манқул ба доираи объектҳои бақайдгирӣ дохил намешавад.

Вобаста ба ин, б. 2 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо ба қ.1, м. 138 КМ ҶТ мухолифат менамояд, зоро дар он ҳамчун яке аз аломати сохтмони нотамом сабт шудан дар ҳуҷҷатҳои феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он муайян шудааст. Бо ҳамин мақсад, пешниҳод карда мешавад, ки мафҳуми сохтмони нотамом дар банди 2 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои сохтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Объекти сохтмонашон нотамом – объекти сохтмонаш мавқуфгузошта аст, ки барои бунёди он ҳамчун бинои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ мутобиқи қонунгузории ҶТ иҷозат дода шуда, вале ба итном расонида нашудааст ва бо замин алоқамандии мустаҳкам дорад».

Дар мафхуми пешниҳодшуда ба қайд гирифтан дар мақомоти ваколатдори давлатӣ ва ҷой доштани маълумот оид ба соҳтмони нотамом дар Феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва хуқуқҳо ба он хориҷ карда шудааст. Чунин талабот барои муомилоти соҳтмони нотамом аҳаммияти хуқуқӣ дорад, аз ин рӯ, бояд аломати мазкур ҳамчун шарти амалисозии муомилоти соҳтмони нотамом муайян ва истифода карда шавад.

То бақайдгирии давлатӣ соҳтмони нотамомро ашёи манқул ҳисоб намудан дуруст намебошад ва имконияти анҷом додани муомилот бо соҳтмони нотамом ҳамчун ашёи манқул ғайриимкон аст, зоро тибқи қ. 3, м. 50 Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16 апрели соли 2012, №810 «дар мавриде ки, агар молу мулк, хуқуқи моликият ё дигар хуқуқи молумулкӣ зарурати қайди давлатиро талаб намоянд, аҳд дар бораи бегонакунии ин молу мулк танҳо дар сурати ба нотариуси давлатӣ пешниҳод кардани ҳучҷати тасдиқунандай қайди давлатии хуқуқ ба ин моликият тасдиқ карда мешавад».

Соҳтмони нотамом, ки ба қайди давлатӣ гирифта нашудааст, шахси онро бунёднамуда аз имкони анҷом додани муомилот нисбат ба он маҳрум мебошад, чунки барои тасдиқи нотариалии муомилот он бояд бо ҳучҷатҳои бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда шавад.

Дар асоси б. 205 «Қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул», ки бо қарори раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз 8 январи соли 2018, № 4<sup>293</sup> тасдиқ гардидааст, бинои истиқоматии нотамоми мавқуфгузошташуда (ба истиснои бинои ғайриистиқоматии нотамоми мавқуфгузошташуда) ба шарте эътироф карда мешавад, ки ҳачми корҳои соҳтмонии он 60%-ро ташкил намояд.

---

<sup>293</sup> Ниг.: Қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул аз 8 январи соли 2018, № 4 [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Legislation> (санаи мурҷоиат: 20.03.2024).

Вобаста ба ин, дар қонунгузории мамлакат мухолифатхо вучуд дорад. Ин қоида (яңе ба итмом расидани 60%-и корҳои соҳтмонӣ) дар санади меъёрии зерқонуни пештара амалкунанда (банди 11 Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданӣ бароварда шаванд, аз 31 майи соли 2012, № 284) пешбинӣ гардида буд ва дар санади меъёрии амалкунанда (Қоидаҳои муайяни намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданӣ баровардани онҳо аз 27 марта соли 2018) ин меъёр вучуд надорад, яңе объекти соҳтмони нотамом новобаста аз фисади анҷом додани корҳои соҳтмонӣ метавонад ба муомилот бароварда шавад.

Бо мақсади пайдо нагардидани мушкилот дар самти бақайдгирии давлатии объектҳои соҳтмони нотамом бартараф намудани ихтилофоти мазкур мақсаднок аст. Аз ҳамин лиҳоз, пешниҳод карда мешавад, ки ҷумлаи якуми банди 205 «Қоидаҳо, тартиби бақайдгирий, пешбурд ва шаклҳои варақаи бақайдгирий, парвандаи бақайдгирий, дафтари бақайдгирии аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул» хориҷ карда шавад. Тибқи тағйироти мазкур барои эътирофи объект ҳамчун соҳтмони нотамом ягон фоизи муайян вобаста ба иҷрои корҳои соҳтмонӣ муқаррар карда намешавад.

Мақсади объекти ҳуқуқи маданий эътироф намудани соҳтмони нотамом ин ба муомилоти маданий баровардани соҳтмон ва минбаъд ба анҷом расонидани он мебошад. Масалан, ҳолатҳое ба вучуд омаданаш мумкин аст, шахс вобаста ба вазъи молиявӣ, муфлишшавӣ ва ҳолатҳои ба ин монанд имконияти ба итмом расонидани соҳтмонро аз даст медиҳад.

Бо ҳамин мақсад, аз ҷониби субъект идома додани соҳтмон баъди ба даст овардани ҳуқуқ ба он мувоғиқ ба моҳияти объекти ҳуқуқи маданий эътироф намудани соҳтмони нотамом мебошад. Ин мақсад бо он асоснок карда мешавад, ки тибқи қоидаи умумӣ соҳтмони нотамомро ҳамчун объекти том ва пурра бо ягон мақсади муайян истифода кардан ғайриимкон аст, ҳатто онро ҳамчун масолеҳи соҳтмонӣ низ мавриди

истифода қарор додан имконнопазир аст, зеро ин масолеҳро тибқи таъиноташон наметавон истифода кард. Дар ин замина, масолеҳи соҳтмонӣ эътироф кардани соҳтмони нотамом на он қадар дуруст аст, чунки табиати ҳуқуқии масолеҳи соҳтмонӣ ин ашёи истеъмолӣ аст.

Ашёи истеъмолӣ чунин намуди ашёе мебошад, ки дар натиҷаи истифодаи яқдафъаина таъиноти худро гум менамояд ё ба ашёи дигар табдил меёбад. Масолеҳи соҳтмонӣ ҳамчун ашёи истеъмолӣ баъди истифода, ба ашёи дигар (яъне соҳтмон) табдил меёбанд.

Дар амалияи мамлакат хилофи мақсади зикршуда соҳтмонҳои нотамом бегона карда мешаванд. Маъмулан дар шароити амалӣ нашудани муомилоти ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин шаҳрвандон ҳуқуқи истифодаи қитъаи замини худро бо роҳи бунёд намудани соҳтмони нотамом бегона менамоянд.

Тибқи талаботи м. 27 КЗ ҶТ ва м. 609 КМ ҶТ ҳангоми бегона намудани соҳтмони нотамом ҳуқуқи истифодаи қитъаи замине, ки ин соҳтмон дар он ҷойгир шудааст, инчунин, ҳуқуқи истифодаи қитъаи замини барои хизматрасонии ин соҳтмон таъиншуда ба ҳаридор мегузарад. Аммо ин ҳолатҳо суииистифода аз ҳуқуқ ба ҳисоб рафта, тибқи м. 9 КМ ҶТ чунин амалҳо ҳамчун ҳадди амалисозии ҳуқуқҳои маданий манъ карда шудаанд.

Ҳамзамон, дар таҷрибаи судии мамлакат низ чунин амалҳо иҷозат дода намешавад. Дар асоси б. 21 Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи баъзе масъалаҳое, ки дар таҷрибаи аз ҷониби судҳо баррасӣ намудани баҳсҳои оид ба ҳуқуқи моликият ба хонаи истиқоматӣ ва пайдо мегарданд» аз 25 июни соли 2004, № 2<sup>294</sup> «ҳариду фурӯш, ҳадя, иҷораи хонаҳо ва дигар шартномаҳое, ки фурӯхтани қитъаи заминро рӯйпӯш мекунанд, бояд аз рӯйи оқибатҳое, ки бо м. 194 КГ ҶТ пешбинӣ шудаанд, беэътибор дониста шаванд».

---

<sup>294</sup> Ниг.: Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ аз 25 июни соли 2004, № 2 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандҳои гражданӣ ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 37.

Аз ин рӯ, зарур шуморида мешавад, ки дар қонунгузорӣ, аз чумла дар Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо муомилоти соҳтмони нотамом, ки дар қитъаи замини наздиҳавлигӣ бунёд шудааст, манъ карда шавад.

Пешниҳоди мазкур ба он асоснок карда мешавад, ки дар асоси талаботи қонунгузорӣ қитъаи замини наздиҳавлигӣ барои шахсони ба манзили истиқоматӣ эҳтиёҷдошта пешниҳод карда мешавад. Агар шахс эҳтиёҷ ба манзили истиқоматӣ дошта бошаду қитъаи заминро бо ҳамин мақсад ба даст оварда бошад, бегона кардани ҳукуқи истифодаи қитъаи замин бо роҳи бегона намудани соҳтмони нотамом хилофи мақсади истифодабарии чунин категорияи заминҳо мебошад.

Ҳамзамон, зарурати дигари мавҷуд будани чунин объект дар низоми молу мулки гайриманқул ин мавҷуд набудани принсипи тақдири ягонаи ҳукуқии қитъаи замин ва объектҳои ба он алоқаи мустаҳкамдошта мебошад. Дар мамлакатҳое, ки дар онҳо қитъаи замин объекти ягонаи молу мулки гайриманқул эътироф карда шудааст, соҳтмони нотамом ҳамчун объекти мустақил муайян нашуда, балки ҳамчун қисми муҳимми таркибии қитъаи замин муқаррар карда мешавад. Чунин нуқтаи назарро баъзе муҳаққиқон, ба монанди М.М. Гасанов<sup>295</sup> низ дастгирӣ менамоянд.

Дар адабиёти илмӣ баъзе олимон ҳангоми муомилоти соҳтмони нотамом бегона кардани қитъаи замин ва зиёд шудани ҳавасмандии харидоронро барои ба даст овардани чунин соҳтмон ҷонибдорӣ мекунанд. Масалан, ба ақидаи А.В. Меняев ва Д.Р. Асадуллина «молик метавонад соҳтмони нотамомро барои ба даст овардани фоида (бо роҳи фурӯш, ворид намудан ба сармояи оинномавии ҷамъияти хочагидорӣ ва гайра) ихтиёрдорӣ намояд. Дар ин маврид, ҳукуқ ба қитъаи замин ба андозаи назаррас манфиатнокиро дар муомилот чун молики соҳтмони худсарона (фурӯшанд) ва чун харидор зиёд менамояд<sup>296</sup>. Ин мавқеъ ба

<sup>295</sup> Ниг.: Гасанов М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 92.

<sup>296</sup> Ниг.: Меняев А.В., Асадуллина Д.Р. Некоторые проблемы приватизации земельных участков под объектами незавершенного строительства // Законодательство. – 2009. – № 7. – С. 152-154.

низоми ҳукукии мамлакатхое хос мебошад, ки дар онҳо ҳукуки моликияти хусусӣ ба қитъаи замин иҷозат дода шудааст. Дар мамлакатхое, ки қитъаи замин дар моликияти давлатӣ қарор дошта, тибқи таъиноти муайян ва барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти алоҳидаи шахсони воқеӣ пешниҳод карда мешавад, бегона кардани соҳтмони нотамом бо мақсади асосии бегона кардани ҳукуки истифодаи қитъаи замин нодуруст мебошад.

Объекти дигари молу мулки гайриманқул ин дарахтони бисёрсола аст. Дарахти бисёрсола объекте мебошад, ки бо замин алоқаи мустаҳкам дорад. Аммо, имконияти ҷойивазкунии он бе расонидани зиёни воқеӣ ба таъиноти он имконпазир аст. Аз ҷумла, дар амалия ҳолатҳои зиёде ба назар мерасад, ки як дарахти бисёрсола аз як мавзуз ба мавзеи дигар бе ягон зиён ба таъиноташ ва ҳароҷоти назаррас интиқол дода мешавад.

Мафҳуми дарахти бисёрсола дар қонунгузорӣ вуҷуд надорад. Тибқи қоидаи умумӣ дарахти зиёда аз дусоларо метавон бисёрсола эътироф кард. Масъалаи факти пайдоиши дарахти бисёрсола ҳамчун молу мулки гайриманқул номуайян мебошад. Масалан, шаҳс бояд аз лаҳзай шинонидани дарахт ҳукуки худро ба қайд гирад ё аз лаҳзай бисёрсола шудани он. Агар моҳияттан таҳлил намоем, шаҳс бояд ҳукуки моликияти худро ба дарахти бисёрсола ҳамчун молу мулки гайриманқул аз лаҳзай бисёрсола шудан ба қайди давлатӣ гирад, зоро то ин муддат дарахт ашёи манқул ҳисобида мешуд.

Дар робита ба ин, М.Р. Вализода қайд менамояд, дар амалия вобаста ба муомилоти дарахтони бисёрсола мушкилоти муайян ҷой дорад. Аввалан, кадом дарахтонро метавон бисёрсола номид ва дар қонунгузорӣ ба таври мушахҳас пешбинӣ карда нашудааст. Дуюм, бисёр ҳолатхое дар амалия ба назар мерасад, ки бе риояи расмиёти маҳсус ҳукуқ ба дарахтони бисёрсола бегона карда мешавад ё ин объект пайдо мегардад ё мавҷудияти объекти мазкур қатъ мегардад. Ҳамчун молу мулки гайриманқул эътироф кардани дарахтони бисёрсола ягон аҳаммияти ҳукуки маданиӣ надошта, бояд он аз доираи объектҳои молу

мулки ғайриманқул хориҷ карда шавад ё речай ҳуқуқи маданий он ба таври пурра муайян гардад<sup>297</sup>.

Эътирофи дарахти бисёргола ҳамчун молу мулки ғайриманқул ягон аҳаммияти ҳуқуқӣ надорад. Масалан, муомилот бо молу мулки ғайриманқул бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Тасаввур кардан ғайриимкон аст, ки фурӯшандай дарахти бисёргола муомилоташро ба қайди давлатӣ гирифта, дар заминаи он ҳуқуқаш қатъ гардад. Дар ҳолати ба қайд нагирифтан, ҳуччатҳои ҳуқуқмуайянкунанда барои дарахти бисёргола номуайян мебошад. Дар амалияи мамлакат низ ягон ҳолати ба қайди давлатӣ гирифтани дарахтони бисёргола ба назар намерасад. Вобаста ба ин, эътироф кардани дарахтони бисёргола ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба манфиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ намебошад.

Манзили истиқоматӣ обьекти дигаре мебошад, ки бо назардошти алоқаи мустаҳкам доштан бо замин ғайриманқул ҳисобида мешавад. Моддаи 8 Кодекси манзили ҶТ намудҳои зерини манзили истиқоматиро пешбинӣ кардааст: 1) хонаи истиқоматӣ, қисми хонаи истиқоматӣ; 2) хона дар бинои бисёрхонагӣ, қисми хона; 3) ҳуҷра.

Ба андешаи Н.Ш. Қурбонализода манзили истиқоматӣ – ин майдони алоҳидае мебошад, ки молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб рафта, барои истиқомати доимии шаҳрвандон мувофиқ буда, ба талаботи санитарию техникӣ ва шаҳрсозӣ ҷавобгӯ мебошад. Манзилҳои истиқоматӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешаванд: 1) бинои истиқоматӣ; 2) квартира; 3) ҳуҷра<sup>298</sup>.

Дар асоси м. 4 Кодекси манзили ҶТ манзили истиқоматӣ ин молу мулки ғайриманқул дар намуди хонаи истиқоматӣ ё хона дар бинои бисёрхонагӣ аст, ки барои истиқомати доимии шаҳрвандон пешбинӣ

<sup>297</sup> Ниг.: Вализода М.Р. Баъзе масъалаҳо оид ба мавзуи шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул // Масоили мубрами такмили Конститутсияи ҶТ дар шароити муосир: маводи конференсияи чумхуриявии илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии ДМТ (01 ноябри соли 2023) / зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 398.

<sup>298</sup> Ниг.: Қурбоналиев Н. Ҳуқуқи манзил. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015. – С. 14.

шудааст ва ба қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ, техникий, экологӣ, меъморию шаҳрсозӣ, зидди сӯхтор ва ба талаботи дигари пешбининамудаи қонунгузории ҶТ ҷавобгӯ мебошад.

Дар заминаи мағҳуми расмии манзили истиқоматӣ як қатор аломатҳои онро ҷудо кардан мумкин аст: 1) манзили истиқоматӣ молу мулки ғайриманқул аст; 2) манзили истиқоматӣ дар ду намуд: хонаи истиқоматӣ (манзили истиқоматии алоҳида ё инфириодӣ) ва хона дар бинои бисёргонагӣ вучуд дорад; 3) таъиноти манзили истиқоматӣ барои истиқомати доимии шаҳрвандон аст; 4) манзили истиқоматӣ ба талаботи муайян, ба монанди қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ, техникий, экологӣ, меъморию шаҳрсозӣ, зидди сӯхтор ва ба талаботи дигари пешбининамудаи қонунгузорӣ ҷавобгӯй аст.

Хусусияти аввалини манзили истиқоматӣ ин молу мулки ғайриманқул будани он аст. Дар ин замина, манзили истиқоматӣ объекте ба ҳисоб меравад, ки бо замин алоқаи мустаҳкам дорад. Дар заминаи ин аломат, объектҳое, ки бо замин алоқаи мустаҳкам надоранд ва шахсони воқеӣ онҳоро бо мақсадҳои истиқоматӣ истифода менамоянд, ҳамчун манзили истиқоматӣ эътироф карда намешаванд. Аз ҷумла, вагонҳо, бошишгоҳи сахроӣ ва ғ.

Вобаста ба хусусияти мазкури манзили истиқоматӣ М.З. Раҳимзода қайд менамояд, ки «хонаро аз як ҷойи дигар бурда намешавад, ҳангоми онро такон додан зарап мебинад, корношоям мешавад. Маҳз барои ҳамин онро ғайриманқул (норавон) меноманд»<sup>299</sup>. Е.В. Богданов менависад, ки алоқаи мустаҳками муносибатҳои бозории манзилӣ (бинои истиқоматӣ, квартира) бо қитъаи замини даҳлдор имкон медиҳад, ки молу мулки мазкур ба молу мулки ғайриманқул мансуб дониста шавад<sup>300</sup>.

<sup>299</sup> Ҳуқуқи манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ Раҳимзода М.З., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Меликов У.А. – Душанбе: ҶДММ «Мастер Принт», 2022. – С. 47 (муаллифи боб Раҳимзода М.З.).

<sup>300</sup> Ниг.: Богданов Е.В. Правовые проблемы удовлетворения жилищных потребностей граждан в условиях перехода к рынку: аткореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1993. – С. 16.

Аломати дигари манзили истиқоматӣ ин дар шакли хонаи истиқоматӣ ва хона дар бинои бисёрхонагӣ мавҷуд будани он аст. Инсонҳо вобаста ба дорояшон дар манзилҳои гуногун зиндагӣ менамоянд. Яке дар қаср, дигаре дар ҳавлӣ, сеюмин дар квартира (хучра) ё хонае дар ҳучра, чорумин дар вагон, панҷумин дар таҳхона ё бом, шашумин истгоҳу вокзалҳо, ҳафтумин дар бӯstonсароҳо ё бошишгоҳҳои саҳроӣ, дараю горҳо ва ҷойҳои барои онҳо мувофиқу муносиб зиндагӣ менамоянд. Аз лиҳози иҷтимоию иқтисодӣ ва таъриҳӣ ҳамаи ин номбаршудаҳо дар як давру замон ва макони муайян барои инсон як навъ манзил ба шумор мерафтанд. Аммо агар ба муқаррароти м. 1 Кодекси манзили ҶТ аҳаммият диҳем, танҳо ишора ба хонаи истиқоматӣ ва ҳучра дар бинои бисёрхӯҷадор ҳамчун манзили истиқоматӣ номбар шудааст. Яъне дар доираи ҳуқуқи манзил дигар ҷойхое, ки дар боло номбар кардем (гарчанде он ҷо инсон баъзан зиндагӣ ҳам кунад) ҳамчун манзили истиқоматӣ эътироф нашудааст<sup>301</sup>.

Хонаи истиқоматӣ бинои инфириодии муайяне мебошад, ки аз ҳучраҳо, инчунин, иморату қисматҳои истифодабарии ёрирасон иборат буда, барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти майшӣ ва эҳтиёҷоти дигари шаҳрвандон вобаста ба истиқомати онҳо дар бинои мазкур пешбинӣ шудааст. Хона дар бинои бисёрхонагӣ манзили истиқоматии алоҳида дар бинои бисёрхонагӣ аст, ки имконияти дастрасии бевоситаро ба қисматҳои истифодабарии умумӣ дар бинои мазкур таъмин менамояд ва аз як ё якчанд ҳучра, инчунин, қисматҳои истифодабарии ёрирасон, ки барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти майшӣ ва эҳтиёҷоти дигари шаҳрвандон вобаста ба истиқомати онҳо дар чунин манзили мустақил пешбинӣ шудаанд, иборат мебошад.

Аломати сеюм таъиноти мақсадноки манзили истиқоматиро муайян кардааст. Тибқи ин аломат манзили истиқоматӣ танҳо барои истиқомати доимии шаҳрвандон пешбинӣ гардидааст. Объектҳои дигаре, ки барои

<sup>301</sup> Ниг.: Ҳуқуқи манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ Раҳимзода М.З., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Меликов У.А. – Душанбе: ҶДММ «Мастер Принт», 2022. – С. 48.

истиқомати мұваққатии шахрандан пешбінің шудаанд, ҳамчун манзили истиқоматың әльтіроф намегарданд. Масалан, бұстонсаройқо манзили истиқоматың намебошанд, зеро онқо барои истиқомати доимии шахсони воқеі пешбінің нашудаанд, аммо ин объекті молу мулки ғайриманқул мебошанд.

Бошишгоҳи саҳрой объекті дигаре мебошад, ки барои истиқомати мұваққатың ва фаъолияти хоҷагидоры таъин гардида, манзили истиқоматың ва молу мулки ғайриманқул маҳсуб намеёбад. Тибқи қ. 1, м. 30 Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии дехқонӣ (фермерӣ)» аз 15 марта соли 2016, № 1289<sup>302</sup> «бошишгоҳи саҳрой соҳтмони мұваққатии навъи сабук (соҳтмони ғайриасосӣ) буда, дар қитъаи замини хоҷагии дехқонӣ, танҳо бо мақсадҳои хоҷагидоры, бе гирифтани қитъаи замини соҳтмони мазкур аз гардиши кишоварзӣ, соҳта ва истифода бурда мешавад».

Бо мақсади муайян намудани мазмун ва таъиноти бошишгоҳи саҳрой мақсаднок аст, ки аз мағхуми додашуда алматҳои асосии бошишгоҳи саҳроиро ҷудо намоем: а) бошишгоҳи саҳрой соҳтмони мұваққатии навъи сабук (соҳтмони ғайриасосӣ). Бошишгоҳи саҳрой соҳтмони мұваққатың мебошад, яъне барои истифодай доимӣ пешбінің нагардида, маъмулан дар давра ё бо мақсади муайян истифода бурда мешавад; б) бошишгоҳи саҳрой дар қитъаи замини хоҷагии дехқонӣ соҳта мешавад. Соҳтмони бошишгоҳи саҳрой дар ҳудуди қитъаи замини хоҷагии дехқонӣ, ки замини таъиноти кишоварзӣ мебошад, анҷом дода мешавад; в) бошишгоҳи саҳрой танҳо бо мақсадҳои хоҷагидоры соҳта ва истифода бурда мешавад; г) бошишгоҳи саҳрой бе гирифгани қитъаи замини соҳтмони мазкур аз гардиши кишоварзӣ соҳта ва истифода бурда мешавад.

Дар амалияи ҳуқуқтатбиққунӣ ҳолатхое ба назар мерасанд, ки бошишгоҳи саҳрой ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта

---

<sup>302</sup> Қонуни ҶТ «Дар бораи хоҷагии дехқонӣ (фермерӣ)» аз 15 марта соли 2016, № 1289 // Ахбори Маҷлиси Олии ҟТ. – 2016. – № 3. – Мод. 142.

мешаванд. Масалан, дар Фехристи шартномаҳои гарави молу мулки гайриманқул (ипотека) дар асоси шартномаи гарави молу мулки гайриманқул аз 04 марта соли 2021, № 1Ш-169 (рақами тартибӣ дар фехрист – 1612), аз 26 ноября соли 2021, № 5Ш-88 (рақами тартибӣ дар фехрист – 76), аз 12 января соли 2023, № 1-204 дар ноҳияи «А» (рақами тартибӣ дар фехрист – 231), аз 29 октября соли 2021, № 8И-95 дар ноҳияи «Б» (рақами тартибӣ дар фехрист – 549), аз 15 августа соли 2022, №1г-36 дар ноҳияи «В» (рақами тартибӣ дар фехрист – 749) ва дигар гарави бошишгоҳҳои саҳроӣ ба қайд гирифта шудаанд<sup>303</sup>. Чунин амалия нодуруст буда, хилофи қонунгузории амалкунандай мамлакат аст.

Аломати дигари манзили истиқоматӣ ин ба талаботи муайян ҷавобгӯй будани он аст. Манзили истиқоматӣ ба қоидаю меъёрҳои санитарию гигиенӣ, техникӣ, экологӣ, меъморию шаҳрсозӣ, зидди сӯхтор ва ба талаботи дигари пешбининамудаи қонунгузории ҶТ ҷавобгӯ мебошад. Моҳияти талаботи мазкур дар он ифода мегардад, ки дар манзил истиқомат намудани шаҳрвандон бояд ба ҳаёту саломатии онҳо зарар нарасонида, ҳангоми зиндагонӣ намудан дар он ҳавф мавҷуд набошад.

Дар робита ба аломати мазкур А.Ш. Ҷураев қайд менамояд, ки «манзили истиқоматӣ бояд барои истиқомати доимии шаҳрвандон бехатар бошад, бароҳат бошад ва ба талаботи санитарию гигиенӣ, техникӣ, меъморию шаҳрсозӣ ва ғ., ки ба таъйинот ва истифодабарии манзили истиқоматӣ хос аст, ҷавобгӯй бошад. Манзили истиқоматие, ки функцияи асосиаш барои истиқомати доимӣ муқаррар шудааст, бояд бо талаботҳои даҳлдори техникӣ, санитарӣ ва дигар меъёрҳову талаботҳои истеъмолӣ, аз ҷумла равшании рӯзона, бехатарӣ, таъминоти обу канализатсия (фозилобдорӣ), гармидиҳии доимӣ, таҳвияи манзили истиқоматӣ ва дигар унсурҳое, ки шароити солиму мұтадилро муҳайё

---

<sup>303</sup> Ниг.: Фехристи шартномаҳои гарави молу мулки гайриманқул (ипотека) [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <https://baqaydgiri.tj/Home/FehrIstIpotec> (санаи муроҷиат: 10.03.2024).

месозад, кифояткунанда бошад. Аз муҳтавои мазкур бармеояд, ки манзил ҳамчун объекти муносибатҳои моликиятӣ дар муносибатҳои ичораи иҷтимоии манзили истиқоматӣ низ бояд дорои ҳамин хусусиятҳо, яъне барои истиқомати доимӣ пешбинӣ шуда бошад»<sup>304</sup>.

Талабот нисбат ба манзили истиқоматӣ дар қонунгузорӣ муайян карда шудааст. Мисол, дар асоси м. 58 КШ ҶТ андозаи калонтарини масоҳати истиқоматӣ ва умумии хонае, ки аз ҳисоби маблағи шаҳрвандон сохта мешавад, танҳо бо қитъаи замине, ки мутобиқи лоиҳаи бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ мувофиқашуда барои соҳтмони хонаи истиқоматӣ дода шудааст ва ба меъёрҳои зиддисӯхториву санитарӣ ҷавобгӯ мебошад, маҳдуд мегардад.

Дар қ. 2, м. 253 КМ ҶТ низ мафҳуми манзил мустаҳкам гардидааст, ки тибқи он «агар дар қонун тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, таҳти мафҳуми манзил дар муносибатҳои маданий хонаи истиқоматӣ бо биноҳои инфиродии муайян ва иморату қисматҳои истифодабарии ёриасон, новобаста ба шакли моликият ва ба фонди манзил дохилшаванда, ки барои истиқомати доимӣ ё муваққатӣ мувофиқ аст, ҳамчунин, дигар бино ё иншооти ба фонди манзил дохилнашаванда, вале барои истиқомати муваққатӣ таъингардида ва худуди назди хона, ба шарте бо ягон аломат мансубияти он баръало маълум бошад, фаҳмида мешавад». Мафҳуми зикршуда на бо дарназардошти ба эътибор гирифтани хусусиятҳои манзил ҳамчун молу мулки ғайриманқул, балки аз рӯйи объекти ҳуқуқи даҳлнопазирии манзил будани он (чун ҳуқуқи шахсии ғайримолумулкӣ) муайян гардидааст.

Ҳамин тарик, манзили истиқоматӣ молу мулки ғайриманқул буда, дорои тамоми хусусиятҳои хоси ин молу мулк, аз ҷумла бақайдгирии давлатӣ мебошад. Дар баробари ин, ба фарқ аз дигар намудҳои молу мулки ғайриманқул манзили истиқоматӣ таъиноти қатъӣ дорад, ки дар

<sup>304</sup> Чураев А.Ш. Мафҳум ва аломатҳои манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назарияӣ (5 декабри соли 2023) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 414.

ниҳоят мавҷудияти ҳадди сершумори амалисозии ҳуқуқ ба онро пешбинӣ мекунад. Таҳлили меъёрҳои қонунгузории мамлакат сабит менамояд, ки мағҳуми манзили истиқоматӣ ҳусусияти муттаҳидкунанда дошта, фарогири хонаи истиқоматӣ ва хона дар бинои бисёрхонагӣ мебошад.

### **2.3. Речай ҳуқуқии объектҳои тибқи қонунгузорӣ ба молу мулки гайриманқул баробар эътирофкардашуда**

Объектҳои молу мулки гайриманқул доираи вассъро ташкил медиҳанд ва онҳо аз рӯйи табиату моҳият гуногун мебошанд. Яке аз гурӯҳи объектҳои молу мулки гайриманқулро объектҳои тибқи қонунгузорӣ ба молу мулки гайриманқул баробар эътирофгардида ташкил медиҳад. Сабаби чунин номгузорӣ намудани ин объектҳои молу мулки гайриманқул дар он аст, ки онҳо воқеан молу мулки манқул буда, тибқи қонунгузорӣ нисбат ба онҳо речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул паҳн карда мешавад. Масалан, нисбат ба киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ на танҳо имконияти интиқол додан ҷой дорад, балки онҳо таъиноташон барои ҳаракат кардан мебошад. Истилоҳи «гайриманқул» дар «Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ»<sup>305</sup> ҳамчун «моле, ки онро аз ҷое ба ҷое бурдан мумкин нест (мисли замин, ҳавлӣ, иморат ва ғ.)» маънидод карда шудааст.

Истилоҳи «объектҳои тибқи қонунгузорӣ ба молу мулки гайриманқули баробар эътирофшуда» дар баъзе ҳолатҳо дар санадҳои қонунгузорӣ истифода карда мешавад. Масалан, дар асоси м. 1 Қонуни ҶТ «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии ҶТ бинобар қонунигардонии молу мулк» аз 16 майи соли 2007, № 271<sup>306</sup> молу мулк ҳамчун биноҳои истиқоматӣ ва гайриистиқоматӣ, иншоот, объектҳои соҳтмонашон нотамом ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии

<sup>305</sup> Ниг.: Фарҳангги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1 / зери таҳрири Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон М. – Душанбе, 2008. – С. 50.

<sup>306</sup> Ниг.: Қонуни ҶТ «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии ҶТ бинобар қонунигардонии молу мулк» аз 16 майи соли 2007, № 271 // Аҳбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2007. – № 5. – Мод. 376; 2008. – № 6. – Мод. 471.

мустаҳкам дошта, интиқолашон бе расонидани зиёни воқеи беҳисоб ба таъиноташон имконнопазир аст, инчунин, молу мулки дигари ба молу мулки ғайриманқул баробарнамудаи қонунгузории ҶТ, саҳмияҳо ва дигар коғазҳои қиматнок, воситаҳои нақлиёт, металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо муайян карда шуда буд.

Бояд қайд намуд, ки речай ҳуқуқии ин гурӯҳи молу мулки ғайриманқул хилофи моҳияти воқеи онҳо (яъне манқул будани онҳо) муқаррар карда шудааст, ки ин ҳолатро дар назарияи ҳуқуқ фиксияи ҳуқуқӣ меноманд. Ба андешаи Р.К. Лотфуллин фиксияи ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи маданий дар ҳолатҳои зерин истифода карда мешаванд: 1) ҳамчун воситай бартараф кардани ҳолатҳои номуайян; 2) ҳамчун воситаҳои иқтисоди ҳуқуқӣ; 3) ҳамчун воситай паҳн кардани речай ҳуқуқии як объект ба объекти дигар; 4) ҳамчун унсури падидаи ҳуқуқии шахси ҳуқуқӣ<sup>307</sup>. Дар робита ба масъалаи баррасишаванд, мақсади фиксияи ҳуқуқӣ ин татбиқи речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул нисбат ба молу мулки манқул мебошад.

Номгӯйи объектҳое, ки тибқи қонунгузорӣ ба молу мулки ғайриманқул баробар эътироф карда шудаанд, дар қ. 2, м. 138 КМ ҶТ муайян гардидаанд, ки дар асоси он «ба ашёи ғайриманқул, инчунин, киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, киштиҳои кайҳонӣ, истгоҳҳои кайҳонӣ, радифҳои маснуъ ва объектҳои дигари кайҳонӣ, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, баробар эътироф карда мешаванд». Номгӯйи объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробаршуда маҳдуд набуда, кушода мебошад, зоро дар қ. 2, м. 138 КМ ҶТ муайян гардидааст, ки «мувофиқи қонун ашёи дигарро низ ба чумлаи молу мулки ғайриманқул нисбат додан мумкин аст». Маҳаки мансуб донистани ашё ба молу мулки гурӯҳи мазкур ин факти мансуб донистани қонун ба шумор меравад. Бояд қайд кард, ки дар асоси қ. 2, м. 138 КМ ҶТ танҳо мувофиқи «қонун» ашёи дигарро ба молу мулки

<sup>307</sup> Ниг.: Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 8.

гайриманқул нисбат додан мумкин аст. Аз як тараф муқаррарати мазкур бо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ объектҳои муайянро ба молу мулки гайриманқул мансуб донистан истисно менамояд. Аз тарафи дигар, танҳо мутобики қонун объектҳои дигарро ба молу мулки гайриманқул нисбат додан мумкин аст. Дар ин ҳолат истилоҳи «қонун» маъни васеъ дошта, на танҳо қонунҳои ҷорӣ, балки дилҳоҳ санади қонунгузорӣ, аз ҷумла қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳоро фарогир аст.

Тибқи қонун гайриманқул эътироф намудани ин ё он объект новобаста аз алоқаи мустаҳкам доштан бо замин равиши анъанавӣ намебошад. Баъзе муҳаққиқон<sup>308</sup> қайд менамоянд, ки тибқи қонун гайриманқул эътироф намудан дар муқаррарати Асосҳои қонунгузории граждании ИҶШС ва ҷумхуриҳои иттифоқӣ аз соли 1991 (к. 2, м. 4) пешбинӣ гардида буд.

Ф.С. Сулаймонов қайд менамояд, ки «дар ҳуқуқи гражданий ашёҳои гайриманқул тибқи қонун низ фарқ карда мешавад, ки онҳо аз лиҳози ҳусусиятҳои табиии худ ҳаракаткунанда буда, бо замин алоқаи зичро надоранд ва ҳангоми ҷойивазкунии онҳо таъиноти худро гум намекунанд (масалан, киштиҳои қайҳонӣ ё ҳавопаймо)<sup>309</sup>.

Дар низоми ҳуқуқии Олмон ва мамлакатҳои низоми ҳуқуқи континенталий тартиби таҳқими ҳуқуқ ба молу мулки гайриманқул сабти ҳуқуқҳоро нисбат ба киштиҳои баҳрӣ дар назар надорад, зоро охирин ба категорияи молу мулки гайриманқул умуман дохил намешаванд. Дар қонунгузории мамлакатҳои низоми ҳуқуқи континенталий тартиботи маҳсуси бақайдгирии ҳуқуқҳо ба киштиҳои баҳрӣ пешбинӣ шудааст.

Дар назарияи ҳуқуқи маданий доир ба мақсади паҳн намудани речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул нисбат ба киштиҳо ва объектҳои қайҳонӣ андешаи ягона вучуд надошта, барои ба категорияи гайриманқул мансуб донистани онҳо асосҳои муҳталиф, ба монанди

<sup>308</sup> Ниг.: Корнилова Н.В. Понятие и признаки недвижимых вещей // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. – 2006. – № 6. – С. 84.

<sup>309</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 79.

арзиши баланд, аҳаммияти иқтисодӣ, қӯшиши таъмини манфиати оммавӣ, зарурати мавҷудияти иттилооти боэътимод дар бораи ҳукуқ ба ин молу мулк пешниҳод карда мешавад. Дар заминаи таҳлили адабиёти илмӣ метавон назарияҳои зеринро доир ба паҳн намудани речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул нисбати киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ чудо намуд:

1. Назарияи иқтисодии объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда. Чунин назария ба он асос меёбад, ки сабаби ба молу мулки ғайриманқул баробар эътироф намудани киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ ин арзиши баланди иқтисодӣ доштани онҳо буда, бо ҳамин назардошт муомилоти онҳо бояд танзим карда шавад. Аммо назарияи мазкур ба воқеяят мувоғиқ намебошад, чунки арзиши баланди иқтисодӣ доштан барои муносибатҳои ҳуқуқи маданий аҳаммияти ҳалкунанда надорад. Масалан, ба андешаи М.А. Собенина ин молу мулк гаронарзиш мебошанд ва бинобар ин, тартиби маҳсуси бақайдгирӣ, ки нисбат ба молу мулки ғайриманқул муқаррар шудааст, талаб карда мешавад. Аз ин лиҳоз, мақомоти бақайдгиранда на танҳо ҳукуқ ба онро ба қайд мегирад, балки назоратро аз болои ин объектҳо амалӣ менамояд<sup>310</sup>.

2. Назарияи ҳуқуқии объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда. Тибқи ин назария моҳияти ба молу мулки ғайриманқул эътироф намудани киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ дар таъмини бақайдгирӣ ва назорати давлатӣ аз болои онҳо зоҳир мегардад. Масалан, ба ақидаи М. Орлова яке аз сабабҳои бандубости объектҳои мазкур ба молу мулки ғайриманқул дар ашёи хосса будани он ифода меёбад, ки ин ҳангоми бақайдгирии объектҳо (киштиҳои ҳавоӣ, киштиҳои баҳрӣ ва дар дохили кишвар ҳаракаткунанда, объектҳои кайҳонӣ) ва ҳукуқ ба онҳо ноил мегардад<sup>311</sup>.

---

<sup>310</sup> Ниг.: Собенина М.А. Правовой режим морских судов и судов внутреннего плавания по гражданскому законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 41.

<sup>311</sup> Ниг.: Орлова М. Недвижимое имущество и ипотека // Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 11.

Дар ин ҳолат, нисбат ба объектҳои мазкур паҳн намудани речай ҳуқуқии молу мулки гайриманқул бо сабаби бақайдгирии давлатии онҳо, ки мақсадаш тасдиқи ҳуқуқ ба онҳо, тасдиқи мувофиқати онҳо ба талаботҳои техниқӣ-истифодабарӣ аз нуқтаи назари бехатарии истифода мебошад<sup>312</sup>.

Эътирофи киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ ҳамчун молу мулки гайриманқул бо зарурати баланд бардоштани эътимоднокии қоидаҳои муомилоти маданий онҳо вобаста аст.

Ҳамчунин, ба андешаи Ф.С. Сулаймонов «давлат баҳри танзими гражданий-ҳуқуқии объектҳои гайриманқул манфиатдор буда, муомилоти мазкурро ба таври даҳлдор мавриди танзим қарор медиҳад. Аз ин лиҳоз, он ашёҳое, ки давлат меҳоҳад, муомилоти гражданий-ҳуқуқии онҳоро зери танзими хоссаи худ қарор диҳад, онро ба сифати гайриманқул эътироф менамояд, ҳарчанде мумкин аст, ки ин ашёҳо вобаста ба табиати худ ашёи манқул бошанд. Масалан, муомилоти гражданий-ҳуқуқии ҳавопаймо, ҳарчанд ба сифати ашёи манқул баромад намояд ҳам, аммо бинобар сабаби иҷро намудани функцияҳои маҳсуси иҷтимоӣ, гардиши он зери назорати давлатӣ қарор мегирад. Яъне мақомоти ваколатдор бояд донад, ки соҳибмулки ҳавопаймо кист, дар асоси қадом аҳдҳо он ба ҳуқуқи моликият ва ё дигар ҳуқуқҳои маҳдуди ашёй пешниҳод карда шуда буд ва ғайраҳо. Баръакси ин, нисбати муомилоти гражданий-ҳуқуқии велосипед чунин қоидаҳо муқаррар карда нашудаанд, зоро аз лиҳози манфиатҳои ҷамъиятий ва давлатӣ, назорати давлатии муомилоти чунин объект ягон зарурат надорад»<sup>313</sup>.

Е.С. Болтанова пешниҳод мекунад, ки «мақсади чунин бақайдгириӣ (давлатӣ) тасдиқи тавсифоти техниқӣ-истифодабарии киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ, бехатарии истифодаи онҳо муайян кардани мансубияти миллии молу мулк мебошад»<sup>314</sup>. Мавриди зикр аст, мақсади

<sup>312</sup> Ниг.: Сыроедов Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 92.

<sup>313</sup> Ниг.: Сулаймонов Ф.С. Ҳуқуқи ашёй: монография. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – С. 79-81.

<sup>314</sup> Ниг.: Болтанова Е.С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2001. – С. 8.

бақайдирии молу мулки ғайриманқул, аз үйлескен кишихөтөрүнүү үйлескен кийиниң на муайян намудани мутобиқати ондо ба талаботи дахлдори техникӣ ва бехатарӣ, балки тасдиқу эътирофи хуқуқ ба объектҳои мазкур ба ҳисоб меравад.

Хамчунин А.П. Сергеев низ ба объектҳои ҳаракатпазир паҳн намудани речай хуқуқии молу мулки ғайриманқулро бо сабаби муайян намудани юрисдиксияи парчами давлат дастгирӣ менамояд<sup>315</sup>.

Ба ақидаи С.П. Гришаев «мансубияти кишихөтөрүнүү үйлескен кийиниң ба молу мулки ғайриманқул бо он сабаб мақсаднок аст, ки ондо дорои хусусият, ба монанди алоқа бо замин надоранд, дар ҳоле ки ин хусусият на бевосита, балки бавосита ба вучуд меояд. Дар алоҳидагӣ сухан дар бораи он меравад, ки тамоми кишихөтөрүнүү баҳрӣ ва кишихөтөрүнүү ҳавойӣ дар фурудгоҳи муайян сабт шудаанд»<sup>316</sup>.

Ба ақидаи Г.Ф. Шершеневич идомаи ҳудуди давлати муайян будан ва шабоҳати тартиби мустаҳкам намудани хуқуқ ба кишихөтөрүнүү баҳрӣ бо тартиби мустаҳкам намудани хуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул имконияти ба ин объектҳо паҳн намудани речай хуқуқии молу мулки ғайриманқулро медиҳад<sup>317</sup>.

Асосҳои аз чониби муҳаққиқон пешниҳодшуда аз чиҳатҳои гуногун дуруст буда, мақсади ба ғайриманқул баробар эътироф намудани кишихөтөрүнүү ва объектҳо бештар хислати хуқуқӣ дорад. Яъне речай хуқуқи маданий молу мулки ғайриманқул нисбати кишихөтөрүнүү ва объектҳои кийиниң барои мустаҳкам намудани хуқуқ ба объектҳои мазкур, тасдиқи нотариалий ва бақайдирии давлатии муомилоти ондо (бо мақсади пешгирии вайронкунӣ ва ҳимояи хуқуқҳо) ва мавҷудияти иттилоот дар бораи ин объектҳо паҳн карда мешавад.

---

<sup>315</sup> Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – Т. 2. – С. 114.

<sup>316</sup> Ниг.: Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. – М.: Новая правовая культура, 2007. – С. 169.

<sup>317</sup> Ниг.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. III: Вексельное право. Морское право. – СПб, 1909. – С. 298.

Масъалаи муайян кардани лаҳзаи пайдоиши киштиҳо ва объектҳои ҳамчун молу мулки ғайриманқул муҳим мебошад. Вобаста ба ин масъала ду нуқтаи назари илмиро чудо кардан мумкин аст: а) киштиҳо ва объектҳои ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба вучуд меояд; б) киштиҳо ва объектҳои ҳамчун молу мулки ғайриманқул ба вучуд омадан молу мулки ғайриманқул ба ҳисоб рафта, бақайдигирии давлатӣ танҳо ҳуқуқ ба онҳоро тасдиқ менамояд.

М.И. Брагинский бақайдигирии давлатии киштиҳоро хусусияти таркибии ин навъи молу мулки ғайриманқул медонад ва чунин мешуморад, ки «то лаҳзаи бақайдигирии давлатӣ чунин объектҳои навбунёдшуда речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро пайдо намекунанд, бинобар ин онҳо тибқи қонун ҳамчун молу мулки манқул ба ҳисоб мераванд»<sup>318</sup>.

О.Н. Садиков чунин мешуморад, ки истеҳсол (сохтан)-и киштиҳое, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, тибқи шартномаи маҳсулотсупорӣ сурат мегирад. Киштиҳои истеҳсолшуда (сохташуда) баъди ба фармоишгар додани онҳо ва танҳо дар сурате молу мулки ғайриманқул мегарданд, ки ин объектҳо аз тарафи мақомоти маҳсуси ваколатдор бояд ба қайд гирифта шаванд<sup>319</sup>.

Т. Ковалковская ва И. Шедогубов, ба ин назар мебошанд, ки «омили муайянқунандай эътирофи киштиҳои ҳавоӣ ба сифати молу мулки ғайриманқул факти бақайдигирии давлатии он намебошад, балки танҳо зарурати бақайдигирии даҳлдори муқаррарнамудаи қонун мебошад. Вақте ки тибқи қонун бақайдигирии киштии ҳавоии мушаххас талаб мегардад, он бояд молу мулки ғайриманқул ҳисобида шавад, новобаста аз он ки ба қайд гирифта шудааст ё не»<sup>320</sup>.

Ба андешаи мо, то бақайдигирии давлатии ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул киштиҳо ва объектҳои ҳамчун молу мулки ғайриманқул

<sup>318</sup> Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. М.И. Брагинского. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – С. 283.

<sup>319</sup> Ниг.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 2 ч. / под ред. О.Н. Садикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. Ч. 2. – С. 75.

<sup>320</sup> Ковалковская Т., Шедогубов И. Правовой режим воздушных судов // Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 31.

мебошанд. Ин объектҳо речай ашёи ғайриманқулро аз лаҳзаи ба қайд гирифтан дар мақоми ваколатдори соҳавӣ, ба монанди авиатсияи гражданиӣ (нисбат ба баъзе киштиҳои ҳавоӣ) соҳиб мегарданд. Яъне аз лаҳзаи тасдиқи ба талаботи дахлдор ҷавобгӯй будани киштиҳои ҳавоӣ ва бақайдгириӣ дар мақоми ваколатдори соҳавӣ, онҳо ашёи ғайриманқул ҳисобида мешаванд.

Ба андешаи Б.М. Гонгало «киштиҳое, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд ва онҳое, ки чунин бақайдгириро нагузаштаанд, молу мулки ғайриманқул эътироф мешаванд. Аз ин рӯ, ин объектҳо аз лаҳзаи соҳтан (на аз лаҳзаи бақайдгириӣ) ашёи ғайриманқул мебошанд»<sup>321</sup>.

Д.Р. Симаев қайд менамояд, ки «бесабаб нест, ки қонунгузор ҳангоми муайян кардани мафҳуми ашёи ғайриманқули «тибқи қонун» ибораи «бояд ба қайдгирии давлатӣ», «бақайдгирифташуда»-ро истифода бурда, ва бо ҳамин нишон медиҳад, ки ин объектҳо вазъи маҳсуси молу мулки ғайриманқулро аз лаҳзаи пайдоиши онҳо ҳамчун киштиҳои ҳавоӣ, яъне дастгоҳи парвозқунандае, ки барои анҷом додани парвоз пешбинӣ шудааст, мегиранд»<sup>322</sup>.

Ба андешаи мо, факти бандубасткунандаи киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар доҳили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ муқаррароти қонунгузорӣ (яъне қонун) ба ҳисоб рафта, бақайдгирии давлатӣ танҳо ҳуқуқ ба ин молу мулкро қонунан эътироф ва тасдиқ менамояд. То бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоӣ, киштиҳои баҳрӣ ва киштиҳои дар доҳили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ агар тибқи талаботи қонунгузорӣ дорои сифатҳои чунин объектҳо бошанд, ашёи ғайриманқул эътироф карда мешаванд. Бақайдгирии давлатӣ танҳо ҳуқуқ ба молу мулки мазкурро тасдиқ менамояд ва то лаҳзаи бақайдгириӣ молу мулки зикршуда ҳамчун объекти ҳуқуқи маданиӣ вучуд дорад.

<sup>321</sup> Гонгало Б.М. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Спарт, 1999. – С. 17.

<sup>322</sup> Симаев Д.Р. Правовой режим воздушных судов как объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 43.

Масъалаи дигар ин татбиқи речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул нисбат ба объектҳои дар қ. 2, м. 138 КМ ҶТ пешбинишуда мебошад. Дар меъёри мазкур ишораи бақайдгирии давлатии объектҳо карда шудааст. Дар ин ҳолат метавонад саволе пайдо гардад, ки объектҳои дар қ. 2, м. 138 КМ ҶТ зикршуда молу мулки ғайриманқул мебошанд ё танҳо як хусусияти речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул – бақайдгирии давлатӣ нисбат ба онҳо паҳн мегардад. Тамоми хусусиятҳои речай ҳуқуқи мадани молу мулки ғайриманқул, ки дар қонунгузорӣ муқаррар шудаанд, нисбат ба кишиҳо ва объектҳои кайҳонӣ татбиқ мегарданд. Масалан, барои тибқи давомнокии муҳлати бадасторӣ пайдо шудани ҳуқуқи моликият ба кишиҳои ҳавоӣ бояд муҳлати понздаҳсола риоя карда шавад.

Яке аз хусусиятҳои хосси речай ҳуқуқии объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофкардашуда дар он аст, ки онҳо бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

Бақайдгирии давлатӣ нисбат ба кишиҳои ҳавоӣ, кишиҳои баҳрӣ ва кишиҳои дар дохили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ аҳаммияти хос дорад. Махсусан, бақайдгирии давлатии объектҳои зикршуда ба маънои васеъ имконияти ба сифати объекти ҳуқуқи маданий баромад кардани онҳо мегардад. Чунки бидуни бақайдгирӣ муомилоти ин объектҳо ғайриимкон аст.

Ҳамзамон, баъзан объектҳо танҳо дар ҳолате ҳамчун объекти ҳуқуқи маданий аҳаммиятнок мегарданд, ки агар нисбат ба онҳо ҳуқуқ муқаррар карда шавад. Бидуни бақайдгирӣ мавҷудияти ашёи ғайриманқул ҳамчун объекти ҳуқуқҳои маданий ғайриимкон аст. Ба монанди бино, иншоот, манзили истиқоматӣ ва дигар объектҳои бо замин алоқаи мустаҳкамдошта, кишиҳои ҳавоӣ, кишиҳои дар дохили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ то лаҳзаи бақайдгирӣ ҳамчун ашё вучуд дошта, ҳуқуқҳои маданий нисбат ба онҳо мавҷуд намебошад.

Дар қонунгузорӣ ду намуди бақайдгирии давлатии баъзе объектҳои мазкур муқаррар шудааст, ки инҳо мебошад:

1. Бақайдирии давлатӣ, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатии соҳавӣ анҷом дода мешавад. Масалан, тибқи қ. 2, м. 46 Кодекси фазои ҳавоии ҶТ аз 13 нобяри соли 2023, № 1999<sup>323</sup> «киштиҳои ҳавоӣ аз ҷониби мақомоти зерини ваколатдори давлатӣ ба қайд ва ба ҳисоб гирифта мешаванд: 1) киштиҳои ҳавоии давлатӣ – аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи авиатсияи давлатӣ бо ворид намудани маълумот дар бораи киштиҳои ҳавоии давлатӣ ба Феҳристи киштиҳои ҳавоии давлатии ҶТ; 2) киштиҳои ҳавоии гражданиӣ – аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи авиатсияи гражданиӣ бо додани шаҳодатнома дар бораи бақайдирии давлатӣ ва ворид намудани маълумот дар бораи киштиҳои ҳавоии гражданиӣ ба Феҳристи давлатии киштиҳои ҳавоии граждании ҶТ». Ба қайд гирифтан дар Феҳристи киштиҳои ҳавоии давлатии ҶТ маънои ба қайд гирифтани ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул, маҳдудиятҳо ва гарониҳои ҳуқуқ ба онҳоро надорад.

Дар баробари ин, тибқи Номгӯйи автомобилҳо, мотосиклҳо, мотороллерҳо, автобусҳо ва механизмҳои дигари худгарди пневматикӣ ва тасмачарҳ, ҳавопаймоҳо, ҷархболҳо, локомотивҳои роҳи оҳан, киштиҳои муҳаррикдор, яхтаҳо, киштиҳои бодбонӣ, заврақҳо, барфгардҳо, чанаҳои муҳаррикдор, обгардҳои муҳаррикдор ва воситаҳои нақлиёти обӣ ва ҳавоии дигар, ки дар ҶТ ба ҳисоб ва (ё) ба қайди давлатӣ гирифта шуда, андозбандӣ мегарданд, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 июни соли 2022, № 297<sup>324</sup> тасдиқ шудааст, киштиҳои сайёҳаткунанда, экскурсионӣ, паромҳо, киштиҳои боркашон, баржаҳо ва воситаҳои шинокунандаи монанд барои интиқоли мусофирон ва бор, инчунин заврақҳо, киштиҳои муҳаррикдор, яхтаҳо, киштиҳои бодбонӣ,

<sup>323</sup> Кодекси фазои ҳавоии ҶТ аз 13 нобяри соли 2023, № 1999 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.02.2024).

<sup>324</sup> Ниг.: Номгӯй автомобилҳо, мотосиклҳо, мотороллерҳо, автобусҳо ва механизмҳои дигари худгарди пневматикӣ ва тасмачарҳ, ҳавопаймоҳо, ҷархболҳо, локомотивҳои роҳи оҳан, киштиҳои муҳаррикдор, яхтаҳо, киштиҳои бодбонӣ, заврақҳо, барфгардҳо, чанаҳои муҳаррикдор, обгардҳои муҳаррикдор ва воситаҳои нақлиёти обӣ ва ҳавоии дигар, ки дар ҶТ ба ҳисоб ва (ё) ба қайди давлатӣ гирифта шуда, андозбандӣ мегарданд, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 июни соли 2022, № 297 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 08.12.2023).

обгардҳои муҳаррикдор, воситаҳои шинокунандай дигар барои истироҳат ва варзиш, заврақи резинчархамонанд ва каноэ, инчунин воситаҳои нақлиёти обии дигар дар Вазорати нақлиёти ҶТ ба қайд гирифта мешаванд.

Бояд қайд кард, ки чунин намуди бақайдгирӣ бо мақсади муайян намудани мансубияти миллии объектҳо, ба талаботи даҳлдори соҳавӣ (аз ҷумла қоидаҳои авиатсионӣ) мувоғиқ будани объект ва таъмини бехатарии он амалӣ карда мешавад. Бақайдгирии давлатии мазкур замина мегардад, ки минбаъд ҳуқуқҳо, аз ҷумла ҳуқуқи ашёй ба объектҳои мазкур ба қайди давлатӣ гирифта шавад.

2. Бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба киштиҳои ҳавоӣ, инчунин маҳдудиятҳо ва гарониҳои ҳуқуқ ба онҳо. Чунин намуди бақайдгирӣ аз талаботи қ. 11, м. 46 Кодекси фазои ҳавоии ҶТ бармеояд, ки тибқи он «бақайдгирии давлатии ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқҳои дигари молумулӣ ба киштии ҳавоӣ, маҳдудсозии ин ҳуқуқҳо, пайдоиш, гузариш ва қатъи онҳо, инчунин муқаррар намудани тартиби бақайдгирии давлатӣ ва асосҳои рад намудани бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба киштии ҳавоӣ ва аҳдҳо бо он тибқи қонунгузории ҶТ амалӣ карда мешаванд». Тибқи қоидаи умумӣ, ин намуди бақайдгирӣ аз ҷониби КВД «Бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул» ва воҳидҳои соҳтории он анҷом дода мешавад.

Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, дар баробари бақайдгирии давлатӣ мумкин аст намудҳои алоҳидаи ашёи ғайриманқул маҳсус ба қайд ё ба ҳисоб гирифта шавад. Таҳти мағҳуми бақайдгирӣ бояд бақайдгирии худи объект, сифатҳои техниқӣ ва функционалӣ барои истифода тибқи таъинот, қобили истифода будани онҳо фаҳмида шавад<sup>325</sup>.

---

<sup>325</sup> Ниг.: Маҳмудов М.А., Тағойназаров Ш.Т., Бобоҷонов И.Ҳ., Бадалов Ш.Қ. Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум). – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – С. 391.

Маъмулан чунин бақайдгирӣ нисбат ба киштиҳои баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда, киштиҳои ҳавоӣ ва объектҳои кайҳонӣ анҷом дода мешавад.

Барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ, киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ, пеш аз ҳама он бояд мақоми чунин объектро соҳиб гарданд. Масалан, барои он ки як объект ҳамчун киштии ҳавоӣ ба қайди давлатӣ гирифта шавад, он бояд дорои хусусиятҳои дар қонунгузорӣ барои киштии ҳавоӣ пешбинишуда бошад. Аз ҷумла, дар асоси м. З Кодекси фазои ҳавоии ҶТ киштии ҳавоӣ ин ҳама гуна дастгоҳ аст, ки дар атмосфера аз ҳисоби таъсири амали мутақобили он бо ҳаво, ба истиснои ҳавои аз сатҳи замин радшаванда, нигоҳ дошта мешавад. Ҳамзамон, он бояд ба дигар талаботи қонунгузорӣ ҷавобгӯй бошад.

Мафхуми киштии баҳрӣ ва киштии дар дохили кишвар шинокунанда вучуд надошта, дар адабиёти илмӣ ба таври гуногун пешниҳод карда мешавад. М.В. Абрамова киштии баҳрӣ «соҳтори шинокунандай худгард, ки барои кор дар муҳити баҳр пешбинӣ шудааст ва барои истифода бо ҳадафҳои киштигардии тиҷоратӣ, таҳти салоҳият ва назорати давлати мушахҳас истифода мешавад ё соҳта шудааст ва ҳамчун киштии баҳрӣ дар феҳристи киштии даҳлдор ба қайд гирифта шуда, ҷавобгӯй ба талаботи киштии пешниҳодшаванда»<sup>326</sup> мебошад.

Тибқи иттилооти дар сомонаи расмии «Сомон айр» вучуддошта, ширкат дар парки ҳавопаймоии худ дорои шаш киштии ҳавоӣ мебошад, ки аз ин шумора ҷортои он ба ҳуқуқи моликияти ширкат тааллуқ дошта, дутои дигар дар асоси шартномаи иҷори молиявӣ (лизинг) дар истифода қарор доранд. Бояд қайд кард, ки ҳуқуқ ба ягон киштии ҳавоии ширкати мазкур дар КВД «Бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул» ва воҳидҳои соҳтории он ба қайд гирифта нашудааст.

---

<sup>326</sup> Абрамова М.В. Ипотека морских судов, воздушных судов, космических объектов: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – С. 45.

Бидуни бақайдгирии ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқхои ашёй ба молу мулки ғайриманқул мураккабиҳои муайян ба вучуд омада метавонад. Масалан, ҳангоми пайдо шудани баҳсҳо вобаста ба киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ, аз ҷумла расонидани зарар ба онҳо, тавассути ин объектҳо расонидани зарар, субъекти молу мулки мазкурро истифодакунанда ҳамчун молик аз имконияти пешниҳоди даъво маҳрум мебошад. Ҷунин ҳолатҳо дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ ба назар мерасанд. Масалан, дар адабиёти илмӣ оварда шудааст, ки «яке аз намунаҳои мушкилоти ҳуқуқӣ дар қонунгузории Россия набудани меъёрҳо дар бораи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба киштиҳои ҳавоӣ ва муомилот бо онҳо ба миён омада буд, мурофиаи судӣ оид ба барҳӯрди ҳавопаймои «Башкирские авиалинии» бо ҳавопаймои DHL дар соли 2002 дар Болои қӯли Боден мебошад. Ширкати ҳавопаймои Россия исбот карда наметавонист, ки вай метавонад даъвогари ҳадамоти диспетчерӣ дар Швейтсария – SkyGuide бошад, зоро ҳуқуқи моликияти ҳавопаймо ва мувофиқан муносибати худро ба садамаи ҳавопаймоӣ тасдиқ карда наметавонад<sup>327</sup>.

Дар ин замина, эътирофи киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул ва бақайдгирии давлатии он ба ҳуқуқи татбиқшаванд нисбат ба онҳо дар муносибатҳои байналмилалии ҳусусӣ таъсири муайян мерасонад. Дар асоси қ. 2, м. 1328 КМ ҶТ мансубияти молу мулк ба ашёи ғайриманқул ё манқул, ҳамчунин бандубости дигари ҳуқуқии молу мулк бо ҳуқуқи кишваре, ки ин молу мулк дар он ҷо ҷойгир шудаанд, муайян карда мешаванд. Ҳамзамон, ба ҳимояи ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқҳои дигари ашёи ғайриманқул ҳуқуқи кишваре татбиқ карда мешавад, ки дар он ин молу мулк ҷойгир шудааст. Нисбат ба молу мулке, ки ба феҳристи давлатӣ ворид карда шудааст, ҳуқуқи ҶТ татбиқ карда мешавад (қ. 2, м. 1132 КМ ҶТ). Яъне тибқи қоиди мазкур агар ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои ашёй ба киштиҳо ва объектҳои

---

<sup>327</sup> Ниг.: Соболь Е. Новый закон о регистрации прав на воздушные суда [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.aex.ru/docs/2/2009/11/12/863/> (дата обращения: 07.12.2023).

кайхонӣ дар феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он ба қайд гирифта шуда бошад, ҳимояи ҳукуқи ашёии ба онҳо алоқаманд, дар асоси қонунгузории Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Бояд қайд кард, ки дар таҷрибаи баъзе мамлакатҳои аъзои ИДМ Қонуни маҳсус дар бораи бақайдгирии давлатии объектҳои алоҳидай ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда амал мекунад. Масалан, Қонуни федералии ФР «Дар бораи бақайдгирии давлатии ҳукуқ ба киштиҳои ҳавоӣ ва аҳдҳо ба он» аз 14 марта соли 2009, № 31-ФЗ<sup>328</sup> қабул гардидааст. Тибқи м. 1 Қонуни мазкур «бақайдгирии давлатии ҳукуқҳо ба киштиҳои ҳавоӣ ва аҳдҳо бо онҳо санади ҳукуқии эътироф ва тасдиқи давлат дар бораи мавҷудият, пайдоиш, гузариш, қатъ, маҳдудият (гаронӣ)-и ҳукуқи моликият ва дигар ҳукуқҳои ашёй ба киштиҳои ҳавоӣ тибқи Кодекси мадании ФР мебошад.

Новобаста аз он ки КМ ҶТ киштиҳо ва объектҳои кайхониро ба молу мулки ғайриманқул мансуб намудааст, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он» муқаррарот дар бораи бақайдгирии чунин объектҳо пешбинӣ нагардидааст. Дар м. 1 Қонуни мазкур киштиҳои ҳавоӣ ва объектҳои кайхонӣ ҳамчун молу мулки ғайриманқул муайян нашудаанд.

Дар м. 3 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он» муқаррар шудааст, ки «Қонуни мазкур қоидаҳои бақайдгирии давлатии намудҳои зерини молу мулки ғайриманқулро муқаррар менамояд: а) қитъаҳои замин ҳамчун моликияти давлатӣ; б) бинои истиқоматӣ ва ғайрии истиқоматӣ, иншоот ва объектҳои соҳтмонаш нотамом; в) дигар намудҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи санадҳои меъёрии ҳукуқии ҶТ. Аз ин бармеояд, ки амали Қонуни мазкур нисбат ба киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ метавонад паҳн гардад.

---

<sup>328</sup> Ниг.: Федеральный закон «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» от 14 марта 2009, № 31-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/12165748/> (дата обращения: 07.12.2023).

Дар Қонуни мазкур маҳсусиятҳои бақайдгирии давлатии намудҳои алоҳидаи молу мулки ғайриманқул, ба монанди қитъаи замин (м.м. 47, 53 ва ғ.), биноҳои истиқоматӣ ва ғайристиқоматӣ (м.м. 48, 51 ва ғ.), обьектҳои соҳтмони нотамом (м. 49 ва ғ.), ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин (м.м. 60<sup>1</sup> ва 60<sup>2</sup>), инчунин маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул танзим гардидааст. Аммо дар робита ба маҳсусиятҳо ва тартиби бақайдгирии давлатии киштиҳо ва обьектҳои кайҳонӣ муқаррароти маҳсус дар Қонуни мазкур вучуд надорад.

Мавриди зикр аст, ки бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба молу мулки ғайриманқул яке аз ҷиҳатҳои бунёдии реҷаи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро ташкил медиҳад. Бидуни бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоӣ ва обьектҳои кайҳонӣ молу мулки ғайриманқул эътироф кардани ин обьектҳо ягон аҳаммияти ҳуқуқӣ надорад. Вобаста ба ин, пешниҳод карда мешавад, ки ба Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» илова бо мазмуни зерин ворид карда шавад:

«Моддаи 4<sup>1</sup>. Бақайдгирии давлатии обьектҳои тибқи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда

Ташкилёбӣ, тағиирёбӣ ва қатъгардии мавҷудияти обьектҳои тибқи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда, ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқ ба онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҟТ ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд».

Пешниҳоди мазкур чунин асоснок карда мешавад, ки аввалан таҳлили таҷрибаи қонунгузории мамлакатҳои хориҷӣ (масалан, Қонуни федералии ФР «Дар бораи бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба киштиҳои ҳавоӣ ва аҳдҳо ба он» аз 14 марта соли 2009, № 31-ФЗ) нишон медиҳад, ки аксарияти меъёрхое, ки барои бақайдгирии киштиҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ пешбинӣ шудаанд, ба бақайдгирии дигар молу мулки ғайриманқул шабоҳат доранд. Дуюм, бақайдгирии обьектҳои мазкур аз ҷониби субъекти алоҳида (мақомоти ваколатдор дар соҳаи авиатсияи гражданиӣ ё

вохидҳои сохтории он) анҷом дода мешавад. Бинобар ин, қабули санади меъёрии зерқонунӣ дар самти мазкур мақсаднок ҳисобида мешавад.

Объекти муомилоти маданий на танҳо ашёҳои нақдӣ, ҳукуқҳо ва уҳдадориҳои молумулкӣ, инчунин ашёҳое шуда метавонанд, ки ҳангоми анҷом додани муомилот дар шакли нақд ҷой надоранд. Вобаста ба ҳолатҳои мушаххаси ҳаётӣ зарурати анҷом додани муомилот бо ашё ва ҳукуқе пайдо мегардад, ки он дар оянда ба вучуд меояд. Барои ин дар қонунгузорӣ муқаррароти алоҳида пешбинӣ гардидааст, ки онҳо мақсадашон ҳимояи манфиатҳои иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуқи маданий мебошад.

Дар амалия муомилоти ашёи дар оянда сохташаванда, ба монанди шартномаи пешакии хариду фурӯши ашёи гайриманқул ва шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ вучуд дорад.

Қонунгузории маданий меъёрҳоero фарогир аст, ки онҳо муомилоти ашёи дар оянда сохташавандаро иҷозат медиҳанд. Дар қ. 2, м. 388 КМ ҶТ пешбинӣ шудааст, ки «ашё ё ҳукуқе, ки дар оянда ба вучуд омада метавонанд, аз ҷумла захираҳои минбаъдаи маҳсулоти истеҳсолнамудаи гаравдех, бунёди ашёи гайриманқул ё қарзи дебиторӣ мавзуи гарав шуда метавонанд. Гарав нисбат ба молу мулке, ки дар оянда ба моликият (ё соҳибият)-и гаравдех мегузаранд, аз лаҳзай аз ҷониби гаравдех ба даст овардани ҳукуқ ба чунин молу мулк ба вучуд меояд». Аз ин пеш, дар қ. 2, м. 361 ва қ. 3, м. 369 КГ ҔТ низ гарави молу мулк ва ҳукуқи молумулкии дар оянда бавучудоянда кафолат дода шуда буд. Ҳамзамон, қ. 2, м. 523 КМ ҔТ муқаррар менамояд, ки шартномаи хариду фурӯш ба моли нақд, инчунин, моле, ки дар оянда ба вучуд меояд, агар дар Кодекси мазкур ё шартнома тартиби дигар пешбинӣ нагардида бошад, мумкин аст баста шавад.

Дар адабиёти илмӣ ашёи дар оянда сохташаванда мавзуи шартномаҳои дигари ҳукуқи маданий, ба монанди шартномаи опсион эътироф карда шудааст. «Мавзуи опсион барои бастани шартнома метавонад молу мулке бошад, ки дар оянда ба вучуд меояд. Масалан,

молу мулки ғайриманқуле, ки дар раванди сохтмон қарор дорад, метавонад мавзуи опсион бошад. Аммо ба таври ҳатмӣ бояд дар сатҳи дахлдор мавзуъ мушаххас карда шавад (аз чумла, масоҳат, маҳалли чойгиршавӣ, нарҳ ва монанди инҳо)»<sup>329</sup>.

Дар қонунгузорӣ ба таври пурра масъалаҳои вобаста ба молу мулки ғайриманқул пешбинӣ гардида, танзими ҳуқуқии муомилоти ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда ба таври умумӣ ба роҳ монда шудааст. Речай ҳуқуқи маданий ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда аз речай ҳуқуқи маданий молу мулки ғайриманқули нақдӣ тафовут дорад. Масалан, ҳангоми анҷом додани муомилот бо молу мулки ғайриманқули нақдӣ имконияти мушаххас намудани объект ва бақайдгирии давлатии он имконпазир аст. Аммо ҳангоми анҷом додани муомилот нисбат ба ашёи ғайриманқуле, ки ҳангоми анҷом додани муомилот вучуд надорад, мушаххас намудани объект ғайриимкон аст ё дар сатҳи дахлдор ҷой надорад.

Солҳои охир дар амалияи мамлакат масъалаҳои муомилоти ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда паҳн гардид ва дар ин самт мураккабиҳои муайян ба вучуд омад. Ҳоссатан бинобар сабаби ҳангоми анҷом додани муомилот дар шакли ҷисмонӣ мавҷуд набудани ашёи ғайриманқул, бақайдгирии давлатии он имконнопазир аст ва дар ин замина ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи маданиӣ, баҳусус бадастоварандай ашёи ғайриманқули дар оянда сохташаванда поймол мегардад.

Дар робита ба ин, тибқи сарҳати 6, б. 39 Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, № 1005<sup>330</sup> тасдиқ гардидааст, «бо мақсади танзими

<sup>329</sup> Соҳибзода М.М., Шерзода Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал / зери таҳрири Ғаюрзода Ш.К. – мудири кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – С. 260.

<sup>330</sup> Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, № 1005 тасдиқ гардидааст // Маҳзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санай муроҷиат: 12.01.2024).

муносибатҳои марбут ба соҳтмони манзил бо ҷалби маблағҳои шахсони воқеиу ҳукуқӣ ва таъмини манфиатҳои қонунии саҳмгузорон таҳияи Қонуни ҶТ «Дар бораи шарикии ҳиссагӣ дар соҳтмони манзили истиқоматӣ» ба роҳ монда шавад».

Масъалаҳои вобаста ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии молу мулки ғайриманқул ба таври умумӣ дар боби 60 КМ ҶТ танзим гардид, аммо то ҳол мушкилоти муайян дар ин самт ҷой дорад. Бинобар асосҳои зикршуда, ба таври алоҳида ва муфассал таҳлил намудани речай ҳукуқи маданий ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда ба мақсад мувофиқ аст.

Дар назарияи ҳукуқи маданий мағҳуми ягона ва аломатҳои хосси ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда ҷой надорад.

Ба андешаи М.В. Шатохин объекти ояндаи ғайриманқул ашёи ба таври инфириодӣ муайяншуда мебошад, ки тағиیر додани доираи он бе тағиир додани аломатҳои хосса ғайриимкон аст ва новобаста аз мавҷудияти бақайдгирии давлатӣ объекти ҳукуқи маданий буда метавонад. Аммо ҳангоми ба мақомоти бақайдгириӣ додани ариза дар бораи гузаштани ҳукуқ ба чунин ашё, ки ба бегонакунандай ин ашё таҳти ҳукуқи моликият ё дигар ҳукуқи пешбининамудаи қонунгузорӣ тааллуқ дошта бошад, инчунин, дорои доираи маҳсуси таъинот ва татбиқшавӣ мебошад, ки таваҷҷуҳи бештари ҷомеаро талаб меқунад<sup>331</sup>.

Дар маҷмуъ, хусусиятҳои зерини ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташавандаро чудо кардан мумкин аст:

- 1) ҳангоми анҷом додани муомилот ашё дар шакли ҷисмонӣ вуҷуд надорад ва ё дар Фехристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта нашудааст ва дар оянда (баъди анҷом додани муомилот) ба вуҷуд омада, ҳукуқҳо ба он ба қайди давлатӣ гирифта мешавад;
- 2) ҳангоми анҷом додани муомилот ғайриимкон будани дар сатҳи даҳлдор ба таври хосса муайян кардани объекти муомилот;

---

<sup>331</sup> Ниг.: Шатохин М.В. Правовой режим будущих объектов недвижимости по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 33.

3) бақайдгирии давлатӣ баъди сохта шудани ашё анҷом дода мешавад.

Яке аз масъалаҳои муҳим ин ба таври хосса муайян намудани ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда ҳангоми анҷом додани муомилот маҳсуб меёбад. Дар асоси қ. 1, м. 268 КМ ҶТ «ашё объекти ҳуқуқҳои ашё мебошад. Ашёи бо нишонаи навъ муайяншаванда дар сурати фардикунӣ объекти ҳуқуқҳои ашё мешаванд». Тибқи қоидай умумӣ ҳангоми анҷом додани муомилот бо ашёи гайриманқул мавзуи шартнома бояд ба таври мушаххас муайян карда шавад.

Ба таври умумӣ муайян кардани ашёи гайриманқул ҳамчун мавзуи шартнома метавонад боиси бастанашуда эътироф гардидани шартнома ё рад гардидани бақайдгирии давлатии шартнома гардад. Ҳамзамон, дар шароити мусир мушаххас будани мавзуи муомилоти ашёи гайриманқул мувофиқ ба моҳияти аҳди анҷомдодашаванда мебошад, зоро агар мавзуи шартнома дақиқ набошад, мақсади тарафҳо номуайян боқӣ мемонад, дар ҳоле ки аҳд ин амали ҳуқуқии мақсаднок мебошад.

Дар робита ба ин, қ. 1, м. 610 КМ ҶТ муайян менамояд, ки «дар шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул бояд иттилое қайд шавад, ки имконият диҳад ба таври дақиқ молу мулки гайриманқули ба харидор тибқи шартнома супоридашаванда муайян гардад, аз ҷумла иттилое, ки тарзи ҷойгиршавии молу мулки гайриманқулро дар қитъаи замини дахлдор ё дар таркиби дигар молу мулки гайриманқул муқаррар намояд».

Доир ба масъалаи мазкур О.У. Усмонов қайд менамояд, ки «дар шартномаи фурӯши амволи гайриманқул бояд маълумотнома зикр ёбад, то ки имконият диҳад ба таври дақиқ амволи гайриманқул ба харидор мувофиқи шартнома муайян гардад, аз ҷумла маълумоте, ки тарзи ҷойгиршавии амволи гайриманқулро дар қитъаи замини дахлдор ё дар таркиби дигар амволи гайриманқул муқаррар мекунад»<sup>332</sup>.

---

<sup>332</sup> Ҳукуқи гражданий: қисми 2: китоби дарсӣ / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор О.У. Усмонов. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2003. – С. 49 (муаллифи боб. - О.У. Усмонов).

Дар сатҳи пурра имкони мушаххас намудани маълумот оид ба ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда ғайриимкон аст, зеро ҳангоми анҷом додани муомилот ашё дар шакли ҷисмонӣ вучуд надорад. Бинобар ин, дар амалия ҳангоми бастани шартномаҳо нисбат ба ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда танҳо маҳалли ҷойгиршавии бинои бисёрхонагӣ, ошёна ва миқдори майдони истиқоматӣ муайян карда мешавад.

Дар амалияи нотариалий ҳолатҳое ба назар мерасад, ки мавзуи муомилоти ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда ба таври умумӣ муқаррар мегардад. Масалан, дар шартномаи иштироки саҳмгузорӣ дар соҳтмон, ки 15 марта соли 2019 дар саридораи нотариалии давлатии ҶТ таҳти № 2ШД-229<sup>333</sup> тасдиқ шудааст, мавзуи шартнома мушаххас карда нашудааст.

Дар банди 1 Шартномаи мазкур қайд шудааст, ки бо мақсади суръат баҳшидани хонаи истиқоматӣ, воқеъ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи «Ховарон» ва ба даст даровардани таҳхона дар бинои мазкур саҳмгузор уҳдадор мешавад, ки маблагҳои пулиро саҳмгузорӣ намуда, шаҳрванд Қ.З.А. уҳдадор мешавад, ки маблагҳои воридшударо пурра барои соҳтмони таҳхона сарф намуда, баъди ба анҷом расидан ва мавриди истифода қарор додани бинои бисёрхонагӣ ҳуҷрато ба моликияти шаҳрванд «X» супорад.

Бо чунин шакл бастани шартномаҳо боиси он мегардад, ки ҳуқуқ манфиатҳои бадастоварандай ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда поймол гардад, зеро бидуни мушкилӣ иваз намудани объекти дарназардошта мумкин аст. Дар баробари ин, чунин ҳолатҳо барои фурӯши «дукаратаг»-и як ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда имкон фароҳам меоварад.

Тарафҳои шартномаи хариду фурӯши ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванда метавонанд фардикунонии мавзуи шартномаро бо нишон

---

<sup>333</sup> Ниг.: Бойгонии мутамарказонидашудаи назди саридораи нотариалии давлатии Вазорати адлияи ҶТ // Шартномаи иштироки саҳмгузорӣ дар соҳтмон аз 15 марта соли 2019, № 2ШД-229.

додани маълумоте, ки барои муайян кардани молу мулки ғайриманқул тибқи шартнома ба харидор дода шуданаш имкон медиҳад, анҷом диҳанд (масалан, маҳалли ҷойгиршавии ашёи ғайриманқули соҳташаванда, масоҳати таҳминии он, дигар хусусиятҳои ашёи ғайриманқул, ки дар ҳуччатҳои лоиҳавӣ мустаҳкам шудаанд).

Агар дар матни шартномаи хариду фурӯши ашёи ғайриманқул барои фардиқунонии ашёи фурӯхташуда маълумоти кофӣ мавҷуд набошад, vale он дар санади супоридан ва қабули аз ҷониби тарафҳо барои иҷрои шартномаи мазкур тартибдодашуда вучуд дошта бошад, пас ин гуна шартномаро бастанашуда эътироф кардан нодуруст аст. Вобаста ба ҳолати зикршуда, ҷониби мақоми ваколатдор рад намудани бақайдгирии давлатии гузаштани ҳуқуқи моликият дуруст нест.

Яке аз масъалаҳои муҳим ин татбиқи бақайдгирии давлатӣ нисбат ба ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда маҳсуб меёбад. Дар асоси қ. 1, м. 139 КМ ҶТ ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқи дигари ашё ба ашёи ғайриманқул, маҳдудиятҳои ин ҳуқуқҳо, пайдоиш, гузаштан ва қатъ гардидани онҳо бояд аз ҷониби мақомоти маҳсуси ваколатдори давлатии муайяннамудаи Ҳукумати ҔТ, дар феҳристи ягонаи давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он ба қайди давлатӣ гирифта шаванд.

Ҳамзамон, м. 4 Қонуни ҔТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» муайян намудааст, ки объектҳои бақайдгирии давлатӣ инҳо ба ҳисоб мераванд: а) ташкилёбӣ, тағйирёбӣ, қатъи мавҷудияти молу мулки ғайриманқул; б) пайдоиш, гузаштан, қатъи ҳуқуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳуқуқҳо ба молу мулки ғайриманқул. Аз муқаррароти зикршуда маълум мегардад, ки ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда объекти бақайдгирии давлатӣ шуда наметавонад.

Муомилоти ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда баъди соҳта шудани он ба номи бунёдкунанда (аз ҷумла ташкилоти соҳтмонӣ) ба қайд гирифта шуда, минбаъд ба ҳуқуқи бадастоваранда гузаронида мешавад.

Азбаски ҳангоми бастани шартномаи хариду фурӯши ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванд ҳуҷҷатҳои асосӣ (иҷозати соҳтмон, ба истифода додани объект ва ғ.) ба номи ташкилоти соҳтмонӣ дода мешаванд, пас ҳуқуқи моликият ба объекти сохташударо ў пайдо менамояд. Танҳо баъди бақайдгирии давлатии пайдоиши ҳуқуқи моликияти ташкилоти соҳтмонӣ (фурӯшанд), молу мулки гайриманқули бунёдшуда метавонад ба ҳиссагузор (харидор) гузаронда шавад.

Ҳамчунин, тибқи қ. 4, м. 9 Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳукуқҳо ба он» бақайдгирии давлатии гузаштани ҳуқуқ, қатъи ҳуқуқ ба молу мулки гайриманқул ва қатъи маҳдудияти (гаронии) ҳуқуқ ба молу мулки гайриманқул наметавонад пеш аз бақайдгирии давлатии пайдоиши ҳуқуқи даҳлдор анҷом дода шавад.

Аммо дар масъалаи баъди пайдоиши ҳуқуқи моликияти фурӯшанд ба вуҷуд омадани ҳуқуқи моликияти харидор ҳавфҳои муайян ҷой дорад. Масалан, ташкилоти соҳтмонӣ бо ин ё он сабаб метавонад соҳтмонро ба охир нарасонад ё манфиати харидорро поймол карда, молу мулкро ба шахси сеюм супорад. Харидор имкон дорад, ки фурӯшандаро водор намояд, ки молу мулкро тибқи шартномаи фурӯши ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванд супорад, дар ҳолатҳое ки молу мулк аллакай дар соҳибии фурӯшанд қарор дорад. Ҳангоми муфлисшавии ташкилоти соҳтмонӣ низ манфиатҳои харидор (ҳиссагузор) метавонанд зарар бинад.

Маҳз вобаста ба ҳамин ҷиҳат, дар амалияи мамлакат то қабули ҚМ ҶТ нисбати баъзе шартномаҳои басташуда оид ба бегона кардани ашёи гайриманқули дар оянда сохташаванд мушкилоти муайян ба вуҷуд омад. Аз ҷумла, шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар шакли хаттии одӣ баста мешуданд, ки ин боиси фурӯши дукарата ё бисёркаратай як объекти гайриманқул бо ду ва ё зиёда шахс гардид. Ё дар шартнома бо шартҳое баста мешавад, ки боиси маҳдуд шудани ҳуқуқҳои бадастоварандай ашёи гайриманқул гардида метавонад.

Ба андешаи Д.С. Раҳмон «тачрибаи ҷалби шаҳрвандон ба соҳтмони ҳиссавӣ бо бастани шартномаи дутарафа, маблағузорӣ бидуни интиқоли он тавассути бонкҳо, дар шартнома дақиқ ифода накардани ҳуқуқу уҳдадорӣ ва масъулияти тарафҳо, хусусиятҳои пудрат дар соҳтмон, пешбинӣ накардани институти ипотека, сугурта, андоз, гузашти талабот, кафолат ва ғайра, ки боиси бе манзил мондани шаҳрвандон гардидаанд, водор менамояд, ки лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи соҳтмони иншооти ғайриманқул бо иштироки ҳиссавӣ» таҳия карда шавад»<sup>334</sup>.

Бояд қайд намуд, ки шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ як намуди муомилоти ашёи ғайриманқули дар оянда соҳташаванда ба ҳисоб меравад. Махсусияти ин шартнома аз шартномаи ҳариду фурӯши молу мулки ғайриманқул дар он аст, ки объекти ин шартнома дар оянда пайдо мешавад ва бадастоварандай ашёи соҳташаванда (ҳиссагузор) нархи шартномаро давра ба давра пардоҳт намуда метавонад ё дар асоси маблағҳои ҳиссагузор тарафи дигари шартнома (ширкати соҳтмонӣ) ашёи ғайриманқулро бунёд менамояд.

Мавриди зикр аст, ки масъалаи соҳтмони ашёи ғайриманқул дар асоси ҳиссагиро боби 60 КМ ҟТ танзим намудааст. Боби мазкури КМ ҟТ «соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ» ном дорад. Тафсири айни номи ин боб нишон медиҳад, ки муқаррароти дар он пешбiniшуда танҳо ба як объекти молу мулки ғайриманқул – бинои истиқоматӣ паҳн мешавад. Дар асоси м. 4 Кодекси манзили ҟТ бинои истиқоматӣ ин соҳтмони асосӣ (бино, иншоот) мебошад, ки нисф ё аз нисф зиёди масоҳати умумии онро майдони истиқоматӣ ташкил медиҳад.

Д.Ш. Султонова қайд менамояд, ки объекти соҳтмони ҳиссагӣ майдонҳои истиқоматӣ мебошад, ки ба комплекси манзилӣ дохил мешаванд, инчунин объектҳои таъиноти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маъмурӣ, майшӣ ва савдо, ки дар биноҳои истиқоматӣ (ки дар он манзил воқеъ

<sup>334</sup> Раҳмон Д.С. Ҳуқуқ ва иқтисодиёт: мубрамияти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1 (33). – С. 12.

гардидааст) чойгиранд ва аз ҳисоби ҷалби воситаҳои пулии ҳиссагузорон сохта мешаванд. Ҳамзамон, объекти сохтмони ҳиссагии манзилро метавон ба ду гурӯҳ ҷудо намуд: а) манзили истиқоматӣ (хучра, квартира); б) объектҳои таъиноти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, маъмурий, майший ва савдо ва ё қисматҳои ҷудогонаи онҳо, ки дар биноҳои истиқоматии бисёрхӯҷра ҷойгиранд<sup>335</sup>.

Дар ин замина, муқаррароти боби 60 КМ ҶТ нисбат ба сохтмони ҳиссагии хонаи истиқоматӣ, объектҳои ғайриистиқоматии молу мулки гайриманқул, ба монанди бинои ғайриистиқоматӣ, сохтмони ғайриасосӣ ва монанди инҳо паҳн намегардад. Чунин муносибат дар номгузории боби мавриди назари КМ ҔТ маҳдуд мебошад, зоро дар оянда мумкин аст талаботи шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ ҷиҳати дар асоси ҳиссагӣ сохтани дигар объектҳои молу мулки гайриманқул низ ба вучуд ояд. Ба назари мо, мақсаднок аст, ки номи боби 60 КМ ҔТ ба «Сохтмони объектҳои молу мулки гайриманқул дар асоси ҳиссагӣ» иваз карда шавад.

Чунин таҷриба дар қонунгузории баъзе давлатҳои аъзои ИДМ (масалан дар Қонуни Туркманистон «Дар бораи сохтмони ҳиссагии биноҳои истиқоматӣ ва дигар объектҳои гайриманқул» аз 31 марта соли 2012<sup>336</sup>, Қонуни федералии ФР «Дар бораи сохтмони ҳиссагии биноҳои бисёрхонагӣ ва объектҳои дигари гайриманқул» аз 30 декабря соли 2004, № 214-ФЗ<sup>337</sup> ва ғ.,) истифода карда мешавад. Ҳамзамон, аз ҷониби Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ Қонуни намунавӣ «Дар бораи сохтмони объектҳои гайриманқул дар асоси ҳиссагӣ» аз 27 ноября соли 2020, № 51-9<sup>338</sup> қабул гардидааст.

<sup>335</sup> Ниг.: Султонова Д.Ш. Масъалаҳои асосии танзими ҳуқуқи мадании шартномаи сохтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2024. – С. 96.

<sup>336</sup> Ниг.: Закон Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости» от 31 марта 2012, № 214 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/16892/zakon-turkmenistana-o-dolevom-stroitelstve-zhilykh-domov-i-inykh-obektov-nedvizhimosti> (дата обращения: 13.01.2024 г.).

<sup>337</sup> Ниг.: Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 30 декабря 2004, № 214-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_51038/?ysclid=lrbszrtcpk579020509](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/?ysclid=lrbszrtcpk579020509) (дата обращения: 13.01.2024 г.).

<sup>338</sup> Ниг.: Модельный закон «О строительстве недвижимых объектов на долевых началах» от 27 ноября 2020, № 51-9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://iacis.ru/baza\\_dokumentov/modelnie](https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie)

Муқаррароти боби 60 КМ ҖТ ба таври умумӣ муайян гардида, масъалаҳои алоҳидаи шартномаи мазкурро танзим наменамояд. Д.Ш. Султонова<sup>339</sup> масъалаи таносуби шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ ва паймонкориро мавриди баррасӣ қарор дода, қайд менамояд, ки «муносибатҳои хуқукие, ки байнин тарафҳо ҳангоми соҳтани объектҳои молу мулки гайриманқул ба миён меоянд, хусусияти гуногуни хуқуқӣ доранд, ки ин имкон намедиҳад, ки шартномаҳои мазкур ба ҳамдигар монанд эътироф карда шаванд.

Ба андешаи мо, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дорои баъзе хусусиятҳои шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул ва паймонкорӣ дар соҳтмон мебошад. Аввалан, мақсади ниҳоии ҳиссагузор ба даст овардани хуқуқи моликият ба молу мулки гайриманқул (объекти соҳтмони ҳиссагӣ мебошад), ки ин аломат ба шартномаи хариду фурӯш хос аст. Ҳамзамон, дар шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муайян кардани маълумоти мушаххас оид ба объекти соҳтмони ҳиссагӣ мебошад, ки чунин талабот дар м. 610 КМ ҖТ дар қисмати шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул муайян шудааст.

Дуюм, шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бо шартномаи паймонкорӣ бо он назардошт шабоҳат дорад, ки фаъолияти ширкати соҳтмонӣ ба иҷрои кори муайян ба манфиати ҳиссагузор равона шудааст. Дар робита ба ин, зарур аст, ки барои танзими муносибатҳо оид ба соҳтмони ҳиссагӣ иловатан муқаррароти КМ ҖТ вобаста ба шартномаи хариду фурӯши молу мулки гайриманқул ва паймонкорӣ татбиқ карда шавад. Дар ин замина, пешниҳод карда мешавад, ки ба м. 1158 КМ ҖТ иловаи зерин ворид карда шавад:

«3. Нисбат ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муқаррароти зербоби 1 ва 3, боби 41 ва зербоби 6, боби 35 Кодекси

---

[zakonodatelnie\\_akti\\_i\\_rekomendacii\\_mpa\\_sng/modelnie\\_kodeksi\\_i\\_zakoni/70](http://zakonodatelnie_akti_i_rekomendacii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/70) (дата обращения: 13.01.2024 г.).

<sup>339</sup> Ниг.: Султонова Д.Ш. Таносуби шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо дигар шартномаҳои хуқуки гражданиӣ // Ҳаёти хуқуқӣ. – 2021. – № 1 (33). – С. 134-136.

мазкур татбиқ карда мешавад, агар аз моҳияти шартномаи мазкур тартиби дигар барнаояд ё дар қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад».

Дар асоси м. 1159 КМ ҶТ шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, ба тариқи нотариалиӣ тасдиқ карда мешавад. Бояд қайд кард, ки шакли хаттии нотариалии шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ мушкилоти дар ин соҳа ҷойдошта, баҳусус мушкилоти «фурӯши дукарато»-и як объекtro аз байн намебарад, зоро нотариати давлатии мамлакат механизми ба таври пурра танзим намудани ин шартномаро надоранд. Дар феҳристҳои сабти амалиёти нотариалиӣ танҳо тарафҳои шартнома, мавзуъ нишон дода мешавад, ки аз сари нав бастани шартнома вобаста ба ҳамон мавзуъ (майдон дар бинои бисёрхонагӣ) метавонад аз тарафи нотариусони давлатӣ тасдиқ карда шавад.

Аз ин сабаб, шартномаи иштироки ҳиссагӣ дар соҳтмон ҳатман бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, зоро мавзуи он ашёи ғайриманқул (соҳтмон)-и дар оянда соҳташаванда буда, пайдоиш, тағиیرёбӣ ва қатъ гардидани ҳуқук ба молу мулки ғайриманқул, инчунин маҳдудияту гарониҳо нисбат ба он ҳатман бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Аммо бақайдгирии давлатии шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ аз он сабаб ғайриимкон аст, ки тибқи қонунгузорӣ танҳо пайдоиш, тағиирёбии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. Шартномаи мазкур бояд ягон оқибатҳои зикршударо ба вучуд наоварда, танҳо ҳуқуқи молумулкӣ (талабот)-и ҳиссагузорро ба вучуд меорад ва ҳуқуқи моликият ба ашёи ғайриманқул дар оянда пайдо мешавад.

Тарзи дуюми ҳалли масъалаи мазкур, дар идораҳои нотариалии мамлакат ташкил намудани феҳристи алоҳидаи электронӣ оид ба баҳисобгирии шартномаҳои соҳтмони ҳиссагӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он тамоми маълумоти мушаххас дар хусуси шартномаи тасдиқшудаи соҳтмони ҳиссагӣ (аз ҷумла объекти он) ворид шуда, имконияти маротибаи дуюм тасдиқ намудани шартномаи соҳтмони ҳиссагиро

вобаста ба объекти мушаххаси мавзуи шартномаи қаблан тасдиқшуда, истиисно менамояд.

Тарзи сеюми ҳалли масъалаи мазкур ба ҳисоб гирифтани шартномаҳои соҳтмони ҳиссагӣ дар мақоми ваколатдори давлатии соҳаи меъморӣ ва соҳтмон ва тасдиқи нотариалии он мебошад. Дар ин мақомот феҳристи алоҳида ташкил гардида, вобаста ба лоиҳаи соҳтмон шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии басташуда ба он ворид карда мешавад. Чунин раванди бақайдгириӣ метавонад қабл аз тасдиқи нотариалии шартнома амалӣ карда шавад. Аммо ин тарз бинобар сабаби мушкил гардидани расмиёти бастани шартномаи соҳтмони ҳиссагӣ ба манфиати ҳиссагузорон ва ширкатҳои соҳтмонӣ намебошад.

Бо дарназардошти таҳлилҳои зикршуда, пешниҳод карда мешавад, ки ҷиҳати дар мақоми ваколатдори давлатии соҳаи меъморӣ ва соҳтмон ба ҳисоб гирифтани шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ м. 1159 КМ ҶТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, дар мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи меъморӣ ва соҳтмон ба ҳисоб гирифта мешавад ва ба тариқи нотариалӣ тасдиқ мегардад».

## ХУЛОСА

Аз натичаи таҳлили масъалаҳои ба мавзуи таҳқиқот алоқаманд хулосаҳои зерин пешниҳод мегардад:

1. Шароити таърихии пайдоиши тақсими ашё ба манқул (*res mobiles*) ва ғайриманқул (*res immobiles*) ин тақсимоти онҳо ба мансипӣ ва ғайримансипӣ аст. Мафҳуми ашёи ғайриманқул ба ҳолати табиии ашё, қобилияти ҳаракат накардани онҳо бидуни расонидани заарар ба моҳияти инфиродии онҳо асос ёфтааст [2–М].

2. Хусусияти зерини пайдоиш ва инкишофи речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқулро дар давраи Рими Қадим чудо кардан мумкин аст: а) аз дидгоҳи ҳуқуқи маданий таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул аз ҳуқуқи римӣ сарчашма гирифта, пеш аз он ба таври даҳлдор речай ҳуқуқии объекти мазкур мавриди коркард ва танзим қарор нағирифта буд; б) таснифоти мазкур амалан дар тамоми низоми ҳуқуқии муосир истифода гардида, дар танзими муътадили муносибатҳои ҳуқуқи маданий, маҳсусан дар муомилоти мадании молу мулки ғайриманқул нақши муҳимро ичро намуда истодааст; в) новобаста аз мавҷудияти ками меъёрҳои маҳсус оид ба речай ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ, пешниҳод намудани ин таснифот ва муайян намудани хусусиятҳои ибтидоии речай ҳуқуқии хосси ашёи ғайриманқул дастоварди муҳимми илми ҳуқуқшиносӣ мебошад; г) дар ҳуқуқи хусусии римӣ қитъаи замин объекти асосии молу мулки ғайриманқул эътироф шуда, бино, иншоот ва дигар намудҳои соҳтмон ҳамчун қисми таркибии замин ҳисобида мешуданд. Ҳуқуқи хусусии римӣ фаҳмиши васеи қитъаи заминро ба вучуд овард, ки он сатҳ ва фазои қитъаро дар бар мегирад. Қоиди «*superficies solo cedit*» хусусияти асосии қитъаи замин ҳамчун ашёи ғайриманқул низ ҷиҳати хоси пайдоиш ва ташаккули речай ҳуқуқи мадании молу мулки мазкур дар ҳуқуқи хусусии римӣ аст [2–М].

3. Ҳангоми муайян кардани мафҳуми молу мулки ғайриманқул дар қонунгузорӣ истифодаи низоми муайяни молу мулки ғайриманқул

начандон самаранок аст, зеро он мавчудияти дигар молу мулкро ба сифати ғайриманқул истисно менамояд ва хусусияти статикӣ дорад, инчунин мушикилиро ҳангоми муайян кардани манқул ё ғайриманқул будани молу мулк ба вучуд меорад. Аз ин рӯ, мақсаднок аст, ки дар қонунгузорӣ маҳакҳои мансубияти молу мулк ба манқул ва ғайриманқул истифода карда шавад, зеро маҳакҳои мазкур имкон медиҳанд, ки дилҳоҳ молу мулке, ки ба талаботи ин маҳакҳо ҷавобгӯй аст, ҳамчунин ин ё он объекте, ки дар оянда ба вучуд меояд, бе ягон мушкилӣ тавассути маҳакҳои дар қонунгузорӣ муқарраргардида речай ҳуқуқии он (яъне манқул ё ғайриманқул будани он) муайян карда шавад [4–М].

4. Ҳуқуқи ҳамсоягӣ ҳадди амалисозии ҳуқуқҳои ашёй ба молу мулки ғайриманқул мебошад. Паҳлуҳои зерини онро ҷудо кардан мумкин аст: а) риояи маҳдудиятҳои бо қонунгузорӣ муайяншуда ҳангоми амалисозии ҳуқуқҳои ашёй; б) молу мулки ғайриманқули ҳудро дар ҳолати даҳлдор нигоҳ доштан. Таъмини ҳолати даҳлдори молу мулки ғайриманқул барои кафолати таъмини ҳолати даҳлдори молу мулки ғайриманқули ҳамсоя талаб карда мешавад. Риоя накардани ин уҳдадорӣ метавонад боиси расонидани зарар ба молу мулки ғайриманқули ҳамсоя гардад. Масалан, вайрон шудани қубурҳои обгузар, риоя накардани қоидаҳои зидди сӯхтор ва монанди инҳо беистисно дар манзили дар бинои бисёрхонагӣ ҷойгиршуда боиси расонидани зарар ба молу мулки ҳамсоягон шуда метавонад [10–М].

5. Маҷмуаи томи ғайриманқул дорои аломатҳои асосии зерин мебошад: 1) ба таркиби маҷмуаи томи ғайриманқул ашёи ғайриманқул маҷмуи ашёи манқул ва ғайриманқул доҳил шуда метавонад; 2) дар муомилоти мадани ҳамчун объекти ягона истифода шудани маҷмуаи томи ғайриманқул; 3) мавҷудияти таъиноти ягона, робитаи ногусастании технологӣ, ҷойгир шудан дар ҳудуди як қитъаи замин. Барои муттаҳид намудан дар маҷмуаи томи ғайриманқул дар як қитъаи замин ҷойгир будани бино, иншоот ва дигар ашё ҳатмӣ набуда, шарти зарурӣ алоқаи

мустаҳкама чисмонй ё алоқаи технологи бино, иншоот ва ашёи дигари бо таъиноти умумий муттаҳидшуда мебошад; 4) ашёи тақсимнашаванда будани маҷмуаи томи ғайриманқул. Нисбат ба маҷмуаи томи ғайриманқул паҳн шудани қоидаҳо оид ба ашёи тақсимнашаванда маънои онро дорад, ки ашёи таркибии маҷмуаро дар шакли воеӣ (натура) тақсим намудан, бе вайроншавӣ, нобудшавӣ тағтиирёбии таъиноти он, ки маҷмуаи томи ғайриманқул дар муомилоти маданий ичро менамояд, ғайриимкон аст [1–М].

6. Замин объекти муомилоти маданий буда наметавонад ва дар муомилоти маданий ҳамчун қитъаи замин иштирок менамояд. Аммо новобаста аз қисми замин будани қитъаи замин, охирин объекти муомилоти озоди маданий намебошад. Бо дарназардошти он ки замин танҳо ба ҳуқуқи моликияти давлат тааллуқ дошта метавонад, он объекти муомилоти маҳдуди маданий мебошад [18–М].

7. Дар ҶТ, ки талаботи принципи «superficies solo cedit» қонунан эътироф ва пешбинӣ нагардидааст, эҳтимоли зиёд аст, ки барои танзими мӯътадили муносибатҳои ҳуқуқи маданий хавфҳои муайян ба вучуд ояд. Аз ҷумла, дар давоми якчанд соли охир масъалаи эътирофи ҳуқуқи моликият ба соҳтмони худсаронае, ки дар қитъаи замини бегона бунёд шудааст, мубрам гардид [14–М].

8. Соҳтмони нотамом аз лаҳзаи бо замин алоқаи мустаҳкамро соҳиб шудан ба ашёи ғайриманқул табдил меёбад. Бақайдгирии давлатӣ маҳаки мансубияти соҳтмони нотамом ба ашёи ғайриманқул набуда, танҳо ҳуқуқ ба соҳтмони нотамоми мавҷударо ҳамчун ашёи ғайриманқул қонунан эътироф ва тасдиқ менамояд.

9. Мақсади объекти ҳуқуқи маданий эътироф намудани соҳтмони нотамом ин ба муомилоти маданий баровардани соҳтмон ва минбаъд ба анҷом расонидани он мебошад. Масалан, ҳолатҳое ба вучуд омаданаш мумкин аст, ки шаҳс вобаста ба вазъи молиявӣ, муфлисшавӣ ва дигар имконияти ба итном расонидани соҳтмонро аз даст медиҳад. Бо ҳамин мақсад, ба шаҳси дигар бегона намудани соҳтмон, ки ҳоҳиши идома

додани сохтмонро дорад, зарурати объекти хуқуқи маданӣ эътироф намудани сохтмони нотамомро талаб менамояд. Ин мақсад бо он асоснок карда мешавад, ки тибқи қоидай умумӣ сохтмони нотамомро ҳамчун объекти том ва пурра бо ягон мақсади муайян истифода кардан ғайриимкон аст, ҳатто онро ҳамчун масолеҳи сохтмонӣ низ мавриди истифода қарор додан имконнопазир аст, зоро ин масолехро тибқи таъиноташон наметавон истифода кард. Бо ҳамин назардошт, ҳангоми анҷом додани муомилоти сохтмони нотамом бояд ба мақсади он дикқати асосӣ дода шавад ва дар ҳолати бо мақсади бегона намудани хуқуқи истифодаи қитъаи замин анҷом додани муомилот он беътибор ҳисобида мешавад.

10. Бақайдгирии давлатӣ нисбат ба киштиҳои ҳавоӣ, киштиҳои баҳрӣ ва киштиҳои дар дохили кишвар шинокунанда ва объектҳои кайҳонӣ аҳаммияти хос дорад. Махсусан бақайдгирии давлатии объектҳои зикршуда ба маънои васеъ имконияти ба сифати объекти хуқуқи маданӣ баромад кардани онҳо мегардад, чунки бидуни бақайдгирӣ муомилоти ин объектҳо ғайриимкон аст. Мавҷуд набудани бақайдгирии давлатии хуқуқи моликият ва дигар хуқуқҳои ашёй ба киштиҳои ҳавоӣ боиси пайдоиши мураккабиҳои муайян шуда метавонад. Масалан, ҳангоми пайдо шудани баҳсҳо вобаста ба киштиҳо ва объектҳои кайҳонӣ, аз ҷумла расонидани зарар ба онҳо, тавассути ин объектҳо расонидани зарар, субъекти молу мулки мазкурро истифодакунанда ҳамчун молик аз имконияти пешниҳоди даъво маҳрум мебошад.

11. Ба таври умумӣ муайян кардани ашёи ғайриманқул ҳамчун мавзуи шартномаи сохтмони молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ метавонад боиси бастанашуда эътироф гардидани шартнома ё рад гардидани бақайдгирии давлатии шартнома гардад. Ҳамзамон, дар шароити муосир муайян будани мавзуи муомилоти ашёи ғайриманқул мувофиқ ба моҳияти аҳди анҷомдодашаванда мебошад, зоро агар мавзуи шартномаи мазкур мушаххас набошад, мақсади тарафҳо номуайян

мемонад, дар ҳоле аҳд ин амали ҳуқуқии мақсаднок мебошад. Ба таври пурра дақиқ намудани предмети шартномаи сохтмони ҳиссагии молу мулки ғайриманқул ғайриимкон аст, зоро объект дар оянда сохта мешавад (ё дар ҳачми пурра бунёд нагардидааст).

12. Аз таҳлили боби 60 КМ ҶТ бармеояд, ки барои шартномаи сохтмони ҳиссагӣ талаботи ҳатмӣ барои гузоштани маблағ дар суратхисоби эскроу ширкати сохтмонӣ пешбинӣ нагардидааст. Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки минбаъд ҳиссагузорон маблағҳои худро мустақиман ба ширкатҳои сохтмонӣ пешниҳод менамоянд, ки ин барои онҳо хавфҳои муайян дорад. Аз ин рӯ, истифодаи падидай экстроу дар шартномаи сохтмони ҳиссагии молу мулки ғайриманқул барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти мазкур муҳим аст.

## **ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

1. Бо мақсади тааъмини инкишофи муаътадили танзими ҳуқуқи маданий ҳуқуқи ашёй, аз ҷумла молу мулки ғайриманқул зарур аст, ки дар мамлакат Консепсияи инкишофи қонунгузории маданий оид ба ҳуқуқи ашёй қабул гардида, такмили қонунгузории самти мазкур пайваста, низомноку мақсаднок барои рушди муомилоти маданий ба амал бароварда шавад. Ҷиҳати татбиқи консепсияи мазкур ва бонизом такмил додани қонунгузории маданий дар самти ҳуқуқи ашёй таъсиси комиссияи доимоамалкунанда аз ҳисоби намояндагони мақомоти ҳукуқтатбиқкунанда ва ҷомеаи илмӣ муҳим мебошад.

2. Барои таъмини самаранокии татбиқи категорияи маҷмуаи томи ғайриманқул дар муомилоти маданий на танҳо зарурати танзими пурраи он, балки ба қонунгузории андоз, шаҳрсозӣ ва замин ворид кардани қоидаҳои даҳлдор зарур аст, ки имконияти ташкили шароити мусоид барои мавҷудияти маҷмуаи томи ғайриманқул дар муомилоти маданий фароҳам оварада шавад. Бахусус, дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» бояд асосҳо ва тартиби бақайдгирии давлатии ҳуқуқи моликият ба маҷмуаи томи ғайриманқул танзим карда шавад, зоро бидуни бақайдгирии давлатӣ мавҷудияти чунин объект дар муомилоти молумулӣ ягон аҳаммияти амалӣ надорад. Вобаста ба ин, пешниҳод мегардад, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» м. 52<sup>1</sup> бо номи «Ҳусусиятҳои бақайдгирии давлатии маҷмуаи томи ғайриманқул» илова карда шавад [11–М].

3. Ба Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» илова бо мазмуни зерин ворид карда шавад: «Моддаи 4<sup>1</sup>. Бақайдгирии давлатии объектҳои ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда

Ташкилёбӣ, тағириёбӣ ва қатъгардии мавҷудияти объектҳои тибқи қонун ба молу мулки ғайриманқул баробар эътирофшуда, ҳукуқҳо ва маҳдудиятҳо (гарониҳо)-и ҳукуқ ба онҳо бо тартиби муқаррарнамудаи Ҳукумати ҶТ ба қайди давлатӣ гирифта мешаванд».

4. Пурра ба тариқи нотариалӣ тасдиқ намудани муомилоти молу мулки ғайриманқул, хоссатан соҳтмони ҳиссагии ашёи ғайриманқул омили муҳимми ҳимояи ҳукуку манфиатҳои иштирокчиёни муомилоти маданий маҳсуб мешавад. Аз ҷумла, яке аз ҷиҳатҳои аҳаммиятноки тасдиқи нотариалии шартномаҳои соҳтмони ҳиссагии ашёи ғайриманқул дар он аст, ки тибқи талаботи қонунгузорӣ (қ. 5, м. 64 Кодекси мурофиавии мадании ҶТ ва қ. 5, м. 68 Кодекси мурофиаи иқтисодии ҶТ) ҳолатҳое ки аз ҷониби нотариус ҳангоми ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ тасдиқ карда шудаанд, исботкуниро талаб намекунанд. Аммо на ҳамеша, муҳиммияти ба ҷо овардани расмиёти мазкурро шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ дарк менамоянд ва муомилоти молу мулки ғайриманқулро ба тариқи нотариалӣ тасдиқ намекунанд. Вобаста ба ин, тавассути шарҳу тавзехи қонунгузорӣ ба самъи аҳолӣ расонидани муҳиммияти тасдиқи нотариалии муомилоти молу мулки ғайриманқул мубрам мебошад.

Ҳангоми тасдиқи нотариалии шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ бояд нотариуси давлатӣ мавзуи шартномаро ба ҳадди имконпазир дақиқ намояд, зоро ба таври умумӣ муайян кардани шартнома дар оянда боиси поймолшавии ҳукуку манфиатҳои қонунии тарафҳо гашта метавонад.

5. Номи боби 60 КМ ҶТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Боби 60. Соҳтмони объектҳои молу мулки ғайриманқул дар асоси ҳиссагӣ». Ба м. 1158 КМ ҶТ иловаи зерин ворид карда шавад: «3. Нисбат ба шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ муқаррароти зербоби 1 ва 3, боби 41 ва зербоби 6, боби 35 Кодекси мазкур татбиқ карда мешавад, агар аз моҳияти шартномаи мазкур тартиби дигар барнаояд ё дар қонунгузорӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад».

6. Пешниҳод мегардад, ки м. 1159 КМ ҖТ дар таҳрири зерин ифода карда шавад: «Шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, дар мақомоти ваколатдори давлатии соҳаи меъморӣ ва соҳтмон ба ҳисоб гирифта мешавад ва ба тариқи нотариалӣ тасдик мегардад.».

7. Ҷумлаи якуми банди 205 «Қоидаҳо, тартиби бақайдгирӣ, пешбурд ва шаклҳои варакаи бақайдгирӣ, парвандаи бақайдгирӣ, дафтари бақайдгирӣ аризаҳо ва гузоштани рақамҳои кадастрии молу мулки ғайриманқул» хориҷ карда шавад.

## **РЎЙХАТИ АДАБИЁТ (МАЪХАЗҲО)**

### **I. Санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегӣ:**

1. Конститутсияи ҶТ аз 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба он тағириу иловаҳо ворид карда шудаанд. – Душанбе, 2016. – 64 с.
2. Кодекси мадании ҶТ аз 24 декабря соли 2022 // Садои мардум. – № 1-9 (4584-4592). – 36 с.
3. Кодекси граждании ҶТ қисми 1 аз 30 июня соли 1999, № 802 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.07.2023).
4. Кодекси манзили ҶТ аз 18 марта соли 2022, № 1852 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2022. – № 1852. – Мод. 21.
5. Кодекси шаҳрсозии ҶТ аз 28 декабря соли 2012, № 933 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2012. – № 12, қ. 1. – Мод. 998; 2016. – № 7. – Мод. 626; 2019. – № 1. – Мод. 24.
6. Кодекси фазои ҳавоии ҶТ аз 13 ноября соли 2023, № 1999 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.02.2024).
7. Кодекси андози ҶТ аз 23 декабря соли 2021, № 1844 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.07.2023).
8. Кодекси оилаи ҶТ аз 13 ноября соли 1998, № 682 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.07.2023).

9. Кодекси замини ҶТ аз 13 декабря соли 1996, № 326 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 15.07.2023).

10. Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки гайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он» аз 20 марта соли 2008, № 375 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2008. – № 3. – Мод. 194; 2013. – № 7. – Мод. 525; 2018. – № 1. – Мод. 32; 2019. – № 6. – Мод. 331.

11. Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» аз 20 марта соли 2008, № 364 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2008. – № 3. – Мод. 185. – № 10. – Мод. 798; 2010. – № 7. – Мод. 557; 2013. – № 7. – Мод. 522.

12. Қонуни ҶТ «Дар бораи савдои электронӣ» аз 24 декабря соли 2022, № 1921 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 09.04.2023).

13. Қонуни ҶТ «Дар бораи нотариати давлатӣ» аз 16 апрели соли 2012, № 810 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2012. – № 4. – Мод. 260; 2013. – № 6. – Мод. 408; 2017. – № 5, к. 1. – Мод. 295; 2019. – № 6. – Мод. 317.

14. Қонуни ҶТ «Дар бораи баҳои замин» аз 12 майи соли 2001, № 18 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2001. – № 4. – Мод. 185; 2007. – № 5. – Мод. 367.

15. Қонуни ҶТ «Дар бораи консессияҳо» аз 26 декабря соли 2011, № 783 // Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ. – 2011. – № 12. – Мод. 847.

16. Қонуни ҶТ «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси замини ҶТ» аз 1 августи соли 2012, № 891 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 23.07.2023).

17. Қонуни ҶТ «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи ипотека» аз 22 июля соли 2013, № 994 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Адлия». Шакли

7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 12.01.2024).

18. Қонуни ҶТ «Дар бораи авфи шаҳрвандон ва шаҳсони ҳуқуқии ҶТ бинобар қонунигардонии молу мулк» аз 16 майи соли 2007, № 271 // Ахбори Маҷлиси Оли ҶТ. – 2007. – № 5. – Мод. 376.

19. Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҶТ барои солҳои 2018-2028, ки бо фармони Президенти ҶТ аз 6 феврали соли 2018, № 1005 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 12.01.2024).

20. Барномаи давлатии рушди соҳаи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманқул ва ҳуқуқҳо ба он дар ҶТ барои солҳои 2022-2026 бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 29 июля соли 2022, № 378 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. – Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 12.01.2024).

21. Қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи қоидаҳои амалӣ кардани кадастри давлатии замин» аз 3 октябри соли 2006, № 447 // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.11.2022).

22. Созишномаи байни ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург «Оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя ҶТ ва Герсогии Бузурги Люксембург», ки бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ аз 19 январи соли 2012, № 653 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҶТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.05.2021).

23. Созишнома байни Ҳукумати ҶТ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Узбекистон оид ба канорагирӣ аз андозбандии дукарата ва пешгирий намудани саркашӣ аз супоридани андозҳо аз даромад ва сармоя, ки бо

қарори Маҷлиси Олии ҶТ аз 4 майи соли 2018, № 1072 тасдиқ шудааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.05.2021).

24. Қоидаҳои ба ҷо овардани амалиёти нотариалӣ аз тарафи нотариусҳои давлатии идораҳои нотариалии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо фармоиши вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2024, №56 тасдиқ гардидааст // Санадҳои меъёрии ҳуқуқии нотариат. – Душанбе: Истиқлол-2019. – 539 с.

25. Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом (хонаҳои истиқоматию иншооти ёрирасон), ки метавонанд ба муомилоти гражданий бароварда шаванд, бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 31 майи соли 2012, № 284 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 23.07.2023).

26. Қоидаҳои муайян намудани объектҳои соҳтмонашон нотамом ва ба муомилоти гражданий баровардани онҳо, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 27 марта соли 2018, № 148 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 05.11.2022).

27. Номгӯйи автомобилҳо, мотосиклҳо, мотороллерҳо, автобусҳо ва механизмҳои дигари худгарди пневматикий ва тасмачарҳ, ҳавопаймоҳо, ҷархболҳо, локомотивҳои роҳи оҳан, кишиҳои муҳарриқдор, яхтаҳо, кишиҳои бодбонӣ, завракҳо, барфгардҳо, чанаҳои муҳарриқдор, обгардҳои муҳарриқдор ва воситаҳои нақлиёти обӣ ва ҳавоии дигар, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб ва (ё) ба қайди давлатӣ гирифта шуда, андозбандӣ мегарданд, ки бо қарори Ҳукумати ҟТ аз 28 июни соли 2022, № 297 тасдиқ гардидааст // Махзани мутамаркази иттилоотӣ-ҳуқуқии ҟТ «Адлия». Шакли 7.0. [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <http://www.adlia.tj> (санаи муроҷиат: 08.12.2023).

28. Гражданский кодекс Франции от 01.01.1803 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://constitutions.ru/?p=25011&ysclid=loy3gm8dsu761049607> (дата обращения: 07.10.2023).
29. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. В. Захватаев; предисл.: А. Довгерт, В. Захватаев; прилож. 1-4: В. Захватаев / отв. ред. А. Довгерт. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 624 с.
30. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995, № 163-I [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/111181> (санаи мурочиат: 24.03.2024).
31. Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003, № 435-IV [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата обращения: 08.02.2022).
32. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998, № 218-З [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9800218> (дата обращения: 24.03.2024).
33. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999, № 779-IQ [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30420111](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111) (дата обращения: 07.10.2023).
34. Гражданский кодекс Туркменистана от 17 июля 1998, № 294-I [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31295232](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295232) (дата обращения: 07.10.2023).
35. Гражданский кодекс Кыргызской Республики jn 08.05.1996, № 15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=30212538&sub\\_id=220000&pos=286;-54#pos=286;-54](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30212538&sub_id=220000&pos=286;-54#pos=286;-54) (дата обращения: 24.03.2024).
36. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003, № 442 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442> (дата обращения: 01.02.2023).

37. Кодекс Республики Беларусь «О Земле» от 23 июля 2008, № 425-З [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://kodeks-by.com/kodeks\\_rb\\_o\\_zemle/1.htm](https://kodeks-by.com/kodeks_rb_o_zemle/1.htm) (дата обращения: 01.02.2023).

38. Модельный закон «О строительстве недвижимых объектов на долевых началах» от 27 ноября 2020, № 51-9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://iacis.ru/baza\\_dokumentov/modelnie\\_zakonodatelnie\\_akti\\_i\\_rekomendacii\\_mpa\\_sng/modelnie\\_kodeksi\\_i\\_zakoni/](https://iacis.ru/baza_dokumentov/modelnie_zakonodatelnie_akti_i_rekomendacii_mpa_sng/modelnie_kodeksi_i_zakoni/) (дата обращения: 11.01.2024).

39. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» от 14 марта 2009, №31-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://base.garant.ru/12165748/> (дата обращения: 07.12.2023).

40. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 30 декабря 2004, № 214-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_51038/?ysclid=lrbszrtcpk579020509](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/?ysclid=lrbszrtcpk579020509) (дата обращения: 13.01.2024).

41. Закон Туркменистана «О долевом строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости» от 31 марта 2012 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.turkmenistan.gov.tm/ru/post/16892/zakon-turkmenistana-o-dolevom-stroitelstve-zhilykh-domov-i-inykh-obektov-nedvizhimosti> (дата обращения: 13.01.2024).

42. Декрет СНК РСФСР «О пересмотре коммунальными отделами списков муниципализированных домов» от 08 августа 1921 г. // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – Ст. 409.

43. Декрет ВЦИК СССР «О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений» от 17 октября 1922 г. // СУ СССР. – 1922. – № 5. – Ст. 847.

44. Декрет Второго Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 г. «О земле». Декрет ВЦИК от 29 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью» // СУ РСФСР. – 1917. – № 10. – Ст. 154.

45. Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимость в городах» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. Отд. 1. – 1918. – № 62. – Ст. 674.

46. Постановление СНК от 8 августа 1921 г. «О предоставлении собственникам немуниципализированных строений права возмездного отчуждения недвижимого имущества» // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. Отд. 1. – 1921. – № 60. – Ст. 68-70.

47. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. – 272 с.

48. Декрет СНК РСФСР от 08 августа 1921 г. «О пересмотре коммунальными отделами списков муниципализированных домов» // СУ РСФСР. – 1922. – № 71. – Ст. 409.

49. Декрет ВЦИК СССР от 17 октября 1922 г. «О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений» // СУ СССР. – 1922. – № 5. – Ст. 847.

50. Указ Президиума Верховного Совета ГССР от 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов» // Ведомости ВС СССР. – 1948. – № 36.

51. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле (приняты ВС СССР 28 февраля 1990 г.) (в ред. от 6 марта 1991 г.) (утратили силу) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. – № 10. – Ст. 129.

52. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик // Ведомости Съезда народных депутатов СССР. – 1991. – № 26. – Ст. 733.

## **II. Монографияҳо, китобҳои дарсӣ, васоити таълимӣ:**

53. Абова, Т.Е., Кабалкин, А.Ю. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая [Текст] / под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2011. – 926 с.
54. Азимзода, А.Ш., Ойев, Х. Тафсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.Ш. Азимзода, Х. Ойев. – Душанбе, 2016. – 424 с.
55. Алексеев, В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования [Текст] / В.А. Алексеев. – М., 2007. – 504 с.
56. Алексеев, С.С. Общая теория права [Текст]: курс в 2-х т. / С.С. Алексеев. – М., 1981. – Т. 1. – 359 с.
57. Алексеев, С.С. Предмет и система советского социалистического гражданского права [Текст] / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1959. – 336 с.
58. Алексеев, С.С. Теория права [Текст] / С.С. Алексеев. – М.: Изд-во «БЕК», 1995. – 320 с.
59. Бевзенко, Р.С. Земельный участок с постройками на нем [Электронное издание]. – М.: Логос-М, 2017. – 110 с.
60. Бевзенко, Р.С. Введение в российское право недвижимости . Вып. 2: Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строения на нем [Текст] / Р.С. Бевзенко. – М.: Статут, 2020. – 103 с.
61. Брагинский, М.И. Договор подряда и подобные ему договоры [Текст] / М.И. Брагинский. – М.: Статут, 1999. – 254 с.
62. Витрянский, В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды [Текст] / В.В. Витрянский. – М.: Статут, 1999. – 283 с.
63. Гамбаров, Ю.С. Курс гражданского права [Текст]: Том I: Часть Общая / Ю.С. Гамбаров. – СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1911. – 780 с.
64. Гонгало, Б.М. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Текст] / Б.М. Гонгало; под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Спарк, 1999. – 239 с.

65. Горемыкин, В.А. Рынок недвижимости [Текст] / В.А. Горемыкин. – М.: МЭГУ, 1994. – 165 с.
66. Гражданское право [Текст]: в 2 т. Том 1: учебник / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «БЕК», 1998. – 816 с.
67. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2004. – Т. 2. – 784 с.
68. Гришаев, С.П. Правовой режим недвижимого имущества [Текст] / Гришаев С.П. – М.: Новая правовая культура, 2007. – 382 с.
69. Дигесты Юстиниана. Т. I. [Текст] / пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2008. – 780 с.
70. Дормидонтов, Г.Ф. Система римского права. Общая часть [Текст] / Г.Ф. Дормидонтов. – Казань, 1910. – 121 с.
71. Зокирзода, З.Х. Ҳуқуқи гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон. Қисми якум [Матн]: воситаи таълимӣ: нашри аввал / З.Х. Зокирзода. – Душанбе: Ашӯриён, 2022. – 152 с.
72. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: в 2 ч. [Текст] / под ред. О.Н. Садикова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – Ч. 2. – 788 с.
73. Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / под ред. М.И. Брагинского. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995. – 596 с.
74. Копылов, А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном гражданском праве [Текст] / А.В. Копылов. – М.: Статут, 2000. – 255 с.
75. Қурбонализода, Н.Ш. Ҳуқуқи манзил: воситаи таълимӣ [Матн] / Н.Ш. Қурбонализода. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015. – 256 с.
76. Қурбонов, Қ.Ш., Fafforzoda, I.F. Ҳуқуқи гражданий: қисми 1 (китоби дарсӣ) [Матн] / Қ.Ш. Қурбонов, И.Ф. Fafforzoda. – Душанбе: Донишварон, 2017. – 504 с.

77. Латифзода, Н.Р. Ҳуқуқи ашёй дар ҳуқуқи граждани Тоҷикистон (воситай таълимӣ) [Матн] / Н.Р. Латифзода; зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Ш.К. Фаюров, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Қ.Ш. Қурбонов. – Душанбе, 2017. – 128 с.
78. Маҳмудов, М.А., Менглиев, Ш.М. Ҳуқуқи хусусии римӣ [Матн] / М.А. Маҳмудов, Ш.М. Менглиев. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 176 с.
79. Маҳмудов, М.А., Тағойназаров, Ш.Т., Бобоҷонов, И.Ҳ., Бадалов, Ш.К. Тафсири Кодекси граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми якум) [Матн] / М.А. Маҳмудов, Ш.Т. Тағойназаров, И.Ҳ. Бобоҷонов, Ш.К. Бадалов. – Душанбе: ЭР-граф, 2010. – 1000 с.
80. Мейер, Д.И. Русское гражданское право [Текст] / Д.И. Мейер. – Петроград, 1914. – 661 с.
81. Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права [Текст] / И.А. Покровский. – Петроград, 1917. – 328 с.
82. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [Текст] / под общ. ред. П.В. Крашенинникова. – 2-е изд. – М.: Спарк, 1999. – 329 с.
83. Право и собственность [Текст]: монография. – Алматы: Жети жарғы, 1998. – 286 с.
84. Пухан, И., Поленак-Акимовская, М. Римское право: базовый учебник [Текст] / И. Пухан, М. Поленак-Акимовская. – М.: Зерцало, 1999. – 411 с.
85. Раҳимзода, М.З., Каримов, А.Қ., Фарҳудинов, Ҷ.И. Тафсири Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.З. Раҳимзода, А.Қ. Каримов, Ҷ.И. Фарҳудинов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 360 с.
86. Римское частное право [Текст] / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. – М., 1997. – 544 с.
87. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права.

Личные неимущественные права [Текст] / отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. – М.: Статут, 2009. – 958 с.

88. Садиков, О.Н. Комментария к Гражданскому кодексу РФ части первой (постатейный) [Текст] / О.Н. Садиков. – М., 1998. – 500 с.

89. Сангинов, Д.Ш. Хукуқи соҳибкории Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимӣ [Матн] / Д.Ш. Сангинов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2014. – 500 с.

90. Санфилиппо, Ч. Курс римского частного права [Текст] / Ч. Санфилиппо. – М.: БЕК, 2000. – 400 с.

91. Сергеев, А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный): учебно-практический комментарий [Текст] / А.П. Сергеев. – М.: Проспект, 2017. – 527 с.

92. Синайский, В.И. Русское гражданское право. Вып. I: Общая часть. Вещное право. Авторское право [Текст] / В.И. Синайский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев: Типолитография «Прогресс», 1917. – 567 с.

93. Скворцов, О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте: учебное пособие [Текст] / О.Ю. Скворцов. – М.: Волтерс Клювер, 2006. – 368 с.

94. Смышляев, Д.В. Особенности правового положения объекта незавершенного строительства. Актуальные проблемы гражданского права [Текст] / Д.В. Смышляев; под ред. С.С. Алексеева; Исследовательский центр частного права. Уральский филиал. Российская школа частного права. Уральское отделение. – М.: Статут, 2000. – 318 с.

95. Соҳибзода, М.М., Шерзода, Б.С. Падидаҳои нави ҳукуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: монография: нашри аввал / М.М. Соҳибзода, Б.С. Шерзода / зери таҳрири Ғаюрзода Шукрулло Кароматулло – мудири кафедраи ҳукуқи маданий факултети ҳукуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳукуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – 448 с.

96. Соҳибов, М.М. Ҳуқуқи замини Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.М. Соҳибов. – Душанбе: Андалеб-Р, 2015. – 396 с.
97. Степанов, С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве [Текст] / С.А. Степанов. – М., 2004. – 224 с.
98. Сулаймонов, Ф.С. Ҳуқуқи ашёй [Матн]: монография / Ф.С. Сулаймонов. – Душанбе: Нашриёти ДМТ, 2015. – 248 с.
99. Суханов, Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк [Текст] / Е.А. Суханов. – 2-е изд., стер. – Москва: Статут, 2021. – 840 с.
100. Суханов, Е.А. Гражданское право [Текст]: учеб. для вузов / Е.А. Суханов. – М.: Изд-во «БЕК», 1998. – 816 с.
101. Суханов, Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты (комментарий к новому ГК РФ) [Текст] / Е.А. Суханов. – М.: АО «Центр деловой информации» еженедельника «Экономика и жизнь», 1996. – 131 с.
102. Тархов, В.А. Курс гражданского права. Понятие гражданского права [Текст] / В.А. Тархов. – Саратов, 1987. – 159 с.
103. Тафсири илмӣ-оммавии Конституциии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 520 с.
104. Тоҳиров, Ф.Т. Инкишофи ҳуқуқ дар Тоҷикистон [Матн] / Ф.Т. Тоҳиров. – Душанбе: Ирфон, 1994. – 260 с.
105. Тужилова-Орданская, Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России [Текст]: монография / Е.М. Тужилова-Орданская. – М.: ООО «Издательский дом «Буковед», 2007. – 442 с.
106. Усманов, О. Становление советского гражданского права в Таджикистане [Текст] / О. Усманов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 157 с.
107. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / зери таҳрири Арбоби илм ва техникии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Раҳимзода М.З. – Душанбе, 2016. – 500 с.

108. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ҷилди 1 [Матн] / зери таҳрири Назарзода С., Сангинов А., Каримов С., Султон М. – Душанбе, 2008. – 950 с.
109. Хаскельберг, Б.Л., Ровный, В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве [Текст] / Б.Л. Хаскельберг, В.В. Ровный. – Иркутск, 2001. – 234 с.
110. Хвостов, В.М. Система римского права: Вещное право [Текст]: конспект лекций / В.М. Хвостов. – Изд. 3-е. – М.: Вильде, 1908. – 132 с.
111. Ҳудоёрзода, Б.Т., Сайдов, Ҳ.М. Ҳуқуқи маданий, қисми 1 [Матн] / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюрзода Ш.К.– Душанбе: Аршан, 2023. – 368 с.
112. Ҳуқуқи гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: китоби дарсӣ: қисми дуюм [Матн] / муҳаррирони масъул: мудири кафедраи ҳуқуқи гражданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғаюров Ш.К. ва номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент Сулаймонов Ф.С. – Душанбе: ЭР-граф, 2014. – 424 с.
113. Ҳуқуқи гражданий: қисми 2: китоби дарсӣ [Матн] / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор О.У. Усмонов. – Душанбе, 2003. – 500 с.
114. Ҳуқуқи манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон: воситаи таълимий [Матн] / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи АМИТ Раҳимзода М.З., доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Меликов У.А. – Душанбе: ҶДММ «Мастер Принт», 2022. – 311 с.
115. Черноморец, А.Е. Право собственности в сельском хозяйстве Российской Федерации [Текст] / А.Е. Черноморец. – М., 1993. – 140 с.
116. Чиркин, Е.Е. Переходные государственные формы [Текст] / Е.Е. Чиркин // Ученые труды Свердловского юридического института. Т. 7. – Свердловск, 1963. – 510 с.

117. Шелютто, М.Л. Гражданское право России. Общая часть [Текст]: курс лекций / под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юристъ, 2001. – 779 с.

118. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права: в 4 т. Том 3: Вексельное право. Морское право [Текст] / Г.Ф. Шершеневич. – СПб., 1909. – 455 с.

119. Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) [Текст] / Г.Ф. Шершеневич; вступ. ст. Е. А. Суханова. – Москва: Фирма «Спарт», 1995. – 556 с.

120. Шонасридинов, Н., Нодиров, Ф.М. Ҳуқуқи соҳибкорӣ [Матн] / васоити таълимӣ: қисми 1 / Н. Шонасридинов, Ф.М. Нодиров. – Душанбе: Прогресс, 2009. – 449 с.

121. Щенникова, Л.В. Вещное право в гражданском праве России [Текст] / Л.В. Щенникова. – М.: Изд-во «БЕК», 1996. – 200 с.

122. Щенникова, Л.В. Вещное право: учебное пособие [Текст] / Л.В. Щенникова. – Пермь, 2001. – 240 с.

123. Bekker, E.I. System des heutigen Pandektenrechts [Text] / E.I. Bekker. – Weimar, 1886. Bd. 1. – 769 S.

124. Brox, H. Allgemeiner Teil des BGB. 27, neu bearbeit [Text] / H. Brox. – Aufl. Köln, 2003. – 772 S.

125. Gierke, O. Deutsches Privatrecht. Zweiter Band. Sachenrecht [Text] / O. Gierke. – Leipzig: «Verlag von Duncker & Humblot», 1905. – 1068 S.

126. Puchta, G.F. Lehrbuch der Pandekten [Text] / G.F. Puchta. – Leipzig, 1863. – 832 S.

127. Schünemann, W.B. Wirtschaftsprivatrecht: juristisches Basiswissen für Wirtschaftswissenschaftler. 4, neu bearbeit [Text] / W.B. Schünemann. – Aufl. Stuttgart, 2002. – 552 S.

### **III. Мақолаҳо ва маърузаҳо:**

128. Абрамова, М.В. К вопросу о понятии недвижимого имущества [Текст] / М.В. Абрамова // Юрист. – 2002. – № 4. – С. 22-25.

129. Азимзода, А.Ш. Конституционная основа регулирования земельных отношений [Текст] / А.Ш. Азимзода // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/11 (188). – С. 156-158.
130. Базаркин, Д. Правовая концепция недвижимости [Текст] / Д. Базаркин // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 15. – С. 12-19.
131. Блинкова, Е.В. Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском праве [Текст] / Е.В. Блинкова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 3. – С. 21-26.
132. Болтанова, Е.С. Понятие и правовой режим недвижимостей [Текст] / Е.С. Болтанова // Журнал российского права. – 1999. – № 5/6. – С. 81-88.
133. Болтанова, Е.С. Правовой режим имущественных комплексов энергетического сектора экономики России [Текст] / Е.С. Болтанова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2013. – № 11. – С. 50-62.
134. Вализода, М.Р. Баъзе масъалаҳо оид ба мавзуи шартномаи хариду фурӯши молу мулки ғайриманқул [Матн] / М.Р. Вализода // Масоили мубрами такмили Конститутсияи ҶТ дар шароити муносир: маводи конференсияи чумхуриявии илмию назариявӣ бахшида ба 75-солагии ДМТ (01 ноября соли 2023) / зери таҳрири номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 395-401.
135. Вализода, М.Р., Анваров, К.Б. Мафҳум ва объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи гражданиӣ [Матн] / М.Р. Вализода, К.Б. Анваров // Идоракуни давлатӣ. – 2021. – № 3 (52). – С. 188-194.
136. Веденин, А.А. Единый недвижимый комплекс: понятие и перспективы правоприменения [Текст] / А.А. Веденин // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2020. – Т. 15. – № 3. – С. 124-140.

137. Витрянский, В.В. Пути совершенствования законодательства о недвижимом имуществе [Текст] / В.В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2003. – № 6. – С. 3-19.
138. Гонгало, Б.М. Понятие недвижимого имущества [Текст] / Б.М. Гонгало // Правовое регулирование оборота недвижимого имущества. – Екатеринбург, 2002. – С. 3-16.
139. Гришаев, С. Здания и сооружения как объекты недвижимости [Текст] / С. Гришаев // Хозяйство и право. – 2006. – № 2. – С. 99-104.
140. Гришаев, С. Понятие и виды недвижимого имущества [Текст] / С. Гришаев // Хозяйство и право. – 2006. – № 12. – С. 102-108.
141. Гумаров, И. Некоторые особенности правового положения объекта незавершенного строительства [Текст] / И. Гумаров // Хозяйство и право. – 1998. – № 10. – С. 56-59.
- 142.Faюрзода, Ш.К., Сохибзода, М.М. Табиати ҳуқуқии мафҳум ва ҳусусиятҳои «замин» дар танзими муносибатҳои ҳуқуқи маданий ва ҳуқуқи замин [Матн] / Ш.К. Faюрзода, М.М. Сохибзода // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 130-137.
143. Faюrзода, Ш.К., Султонова, Д.Ш. Вазъи ҳуқуқии фармоишгар дар шартномаи иштирок дар сохтмони ҳиссагии манзили истиқоматӣ [Матн] / Ш.К. Faюrзода, Д.Ш. Султонова // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2022. – № 2 (38). – С. 175-185.
144. Faюrзода, Ш.К. Маънои истилоҳи «замин» дар танзими ҳуқуқи маданий [Матн] / Ш.К. Faюrзода // Маърифати ҳуқуқӣ: масъалаҳои ҳуқуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ // маводҳои конференсияи ҷумҳурияйӣ (11 майи соли 2024) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2024. – С. 57-63.
145. Захарова, А.Е. Понятие недвижимости по российскому гражданскому праву [Текст] / А.Е. Захарова // Объекты гражданского оборота: сб. ст. / отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2007. – С. 395-412.

146. Ильясова, К.М. Актуальные вопросы правового режима недвижимого имущества в Республиках Казахстан и Таджикистан: сравнительно-правовой анализ [Текст] / К.М. Ильясова // Проблемы развития гражданского законодательства Республики Таджикистан (Душанбе, 2009). – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 175-191.

147. Исмоилӣ И.И., Шарипов У. Бунёди соҳтмон дар қитъаи замини барои чунин мақсад ҷудонашуда ҳамчун аломати соҳтмони худсарона // Маърифати ҳуқуқӣ: масъалаҳои ҳуқуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ // маводҳои конференсияи ҷумҳурияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (11 майи соли 2024) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Исмоилов Ш.М. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2024. – С. 237-266.

148. Исмаилов, Ш.М. Государственная регистрация недвижимости и прав на нее [Текст] / Ш.М. Исмаилов // Правовая жизнь. – 2015. – № 4 (12). – С. 153-166.

149. Исмоилов, Ш.М. Кодекси мадании ҶТ – заманаи танзими муносибатҳои нави ҳусусӣ [Матн] / Ш.М. Исмоилов // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 2 (50). – С. 56-64.

150. Ковальковская, Т., Шедогубов, И. Правовой режим воздушных судов [Текст] / Т. Ковальковская, И. Шедогубов // Российская юстиция. – 2001. – № 1. – С. 30-32.

151. Козлов, Д.В. Соотношение понятий «земля» и «земельный участок» в современном российском праве [Текст] / Д.В. Козлов // Matters of Russian and International Law. – 2016. – № 2. – С. 127-139.

152. Козлова, И.В. Понятие недвижимости и вопросы регистрации прав на недвижимость в законодательстве Российской Федерации [Текст] / И.В. Козлова // Правоведение. – 1998. – № 2. – С. 154-161.

153. Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России [Текст] / О.М. Козырь // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова. – М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. – С. 271-298.

154. Козырь, О.М. Понятие недвижимого имущества в российском гражданском праве. Сделки с недвижимостью [Текст] / О.М. Козырь // Закон. – 1999. – № 4. – С. 46-49.

155. Колесникова, Ж.А. В ГК РФ появилось понятие единого недвижимого комплекса. Плюсы и минусы новой конструкции [Текст] / Ж.А. Колесникова // Арбитражная практика. – 2013. – № 10. – С. 40-46.

156. Корнилова, Н.В. Понятие и признаки недвижимых вещей [Текст] / Н.В. Корнилова // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. – 2006. – № 6. – С. 36-39.

157. Кротов, М.В. Вопросы государственной регистрации прав на морские суда [Текст] / М.В. Кротов // Юридическая практика: Информационный бюллетень центра права специального юридического факультета СПбГУ. – 1999. – № 4 (19). – С. 101-106.

158. Кубасова, Т.И., Новикова, Н.Г., Суходолов, А.П. Перспективы и проблемы развития жилищного строительства в России в контексте последних изменений законодательства [Текст] / Т.И. Кубасова, Н.Г. Новикова, А.П. Суходолов // Baikal Research journal. – 2017. – Т. 8. – № 4. – С. 19-26.

159. Қурбонализода, Н.Ш. Такмили қонунгузории манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Н.Ш. Қурбонализода // Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии ҶТ ва эҳёи давлату хуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балофат, 2023. – С. 433-441.

160. Қодирзода, Т.Қ. Мағҳум ва моҳияти хуқуқи ашёй тибқи қонунгузории Тоҷикистон [Матн] / Т.Қ. Қодирзода // Қонунгузорӣ. – 2024. – №2(54). – С. 68-72.

161. Кусяпова, Н.В. Содержание понятия «недвижимое имущество» [Текст] / Н.В. Кусяпова // Вестник КазНУ. – 2004. – № 2. – С. 53-69.

162. Меняев, А.В., Асадуллина, Д.Р. Некоторые проблемы приватизации земельных участков под объектами незавершенного строительства [Текст] / А.В. Меняев, Д.Р. Асадуллина // Законодательство. – 2009. – № 7. – С. 152-154.

163. Мустафина, З.К. Недвижимость в российском и зарубежном гражданском законодательстве [Текст] / З.К. Мустафина // Марийский юридический вестник. – 2013. – № 10. – С. 243-248.
164. Мухамедова, М.Н. К вопросу о классификации объектов недвижимого имущества [Текст] / М.Н. Мухамедова // Академический юридический журнал. – 2021. – № 3 (39). – С. 128-134.
165. Мухамедова, М.Н. К вопросу понятия недвижимости как объекта правового регулирования [Текст] / М.Н. Мухамедова // Новые юридические исследования: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». 2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/04/МК- 1065.pdf> (дата обращения: 20.03.2024 г.).
166. Немец, Ю. Движимое и недвижимое имущество. (К совершенствованию гражданского законодательства) [Текст] / Ю. Немец // Хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 102-104.
167. Ҳиматов, Ҳ.Н. Чанде далел оид ба зарурати табдили номи Кодекси гражданӣ ба Кодекси маданиӣ [Матн] / Ҳ.Н. Ҳиматов // Минбари ҳуқуқшинос. – 2017. – № 19-22 (73-76). – С. 4.
168. Орлова, М. Недвижимое имущество и ипотека [Текст] / М. Орлова // Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 10-12.
169. Петров, Е.Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости [Текст] / Е.Ю. Петров // Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. – М.: Статут; Екатеринбург, 2002. – С. 179-202.
170. Пискунова, М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним как правоприменительная деятельность учреждений юстиции [Текст] / М.Г. Пискунова // Государственная регистрация прав на недвижимость: теория и практика: сб. ст. / сост. Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. – М.: Ось-89, 2005. – С. 21-30.

171. Раҳимзода, М.З. Баъзе масъалаҳои речай ҳуқуқии молу мулки соҳибкор [Матн] / М.З. Раҳимзода // Қонунгузорӣ. – 2017. – № 3 (27). – С. 33-39.
172. Раҳимзода, М.З. Нақши Ичлосияи XVI Шурои Олӣ дар барқарорсозии соҳти конститутсионӣ дар ҶТ [Матн] / М.З. Раҳимзода // Ичлосияи XVI-уми Шурои Олии ҶТ ва эҳёи давлату ҳуқуқи миллии тоҷикон: монография. – Душанбе: Балоғат, 2023. – С. 12-21.
173. Раҳимов, Д.Қ. Мафҳум, моҳият ва хусусиятҳои иншоот ҳамчун предмети шартномаи иҷоратӣ бино ва иншоот [Матн] / Д.Қ. Раҳимов // Идоракуни давлатӣ. 2022. – № 2 (56). – С. 194-199.
174. Раҳматҷонов, Ф., Кузиев, К. Мафҳум ва усули муқоисавии баҳодиҳии амволҳои ғайриманқул [Матн] / Ф. Раҳматҷонов, К. Кузиев // Ҳаёт ва қонун. – 2020. – № 1. – С. 110-114.
175. Раҳмон, Д.С. Ҳуқуқ ва иқтисодиёт: мубрамияти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунанда дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ [Матн] / Д.С. Раҳмон // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1 (33). – С. 6-16.
176. Саламова, О.Э. Правовые проблемы формирования единого недвижимого комплекса: настоящее и будущее [Текст] / О.Э. Саламова // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 5 (185). – С. 6-8.
177. Семенова, Е.Г. О соотношении терминов «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая вещь» в статье 130 Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст] / Е.Г. Семенова // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4 (30). – С. 36-42.
178. Скловский, К.И. Квалификация отношений по застройке и право на объект строительства в судебной практике [Текст] / К.И. Скловский // Хозяйство и право. – 1997. – № 10. – С. 77-86.
179. Соҳибов, М.М. К вопросу о понятии сделок с правом пользования земельным участком [Текст] / М.М. Соҳибов // Правовая жизнь. – 2016. – № 2 (14). – С. 131-140.

180. Соҳибзода, М.М. Мафхум ва хусусиятҳои молу мулки гайриманқул дар ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.М. Соҳибзода // Қонунгузорӣ. – 2023. – № 1 (49). – С. 101-107.

181. Соҳибзода, М.М., Шамсиддин, Ш. Қатъи ҳуқуқи моликият ба ашёи гайриманқул бинобар гирифтани қитъаи замин ва захираҳои табиии дигар [Матн] / М.М. Соҳибзода, Ш. Шамсиддин // Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалий дар мавзуи «Мушкилотҳои қонунгузории замин дар даврони муосир» (13 октябри соли 2023) / зери назари доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Ш. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – С. 107-136.

182. Султонова, Д.Ш. Таносуби шартномаи иштирок дар соҳтмони ҳиссагӣ бо дигар шартномаҳои ҳуқуқи гражданиӣ [Матн] / Д.Ш. Султонова // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 1(33). – С. 134-136.

183. Суханов, Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные гражданско-правовые категории [Текст] / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. – 2008. – № 4. – С. 6-16.

184. Суханов, Е.А. Объекты права собственности [Текст] / Е.А. Суханов // Закон. – 1995. – № 4. – С. 92-97.

185. Суханов, Е.А. Приобретение и прекращение права собственности [Текст] / Е.А. Суханов // Хозяйство и право. – 1998. – № 6. – С. 3-13.

186. Сыроедов, Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество [Текст] / Н.А. Сыроедов // Государство и право. 1998. – № 8. – С. 90-97.

187. Турдиматов, Ф.К. Понятие и признаки сложной недвижимой вещи [Текст] / Ф.К. Турдиматов // Правовая жизнь. – 2013. – № 4 (04). – С. 111-121.

188. Черная, Н.В. Понятие «незавершенный строительством объект» в современном гражданском законодательстве [Текст] / Н.В. Черная // Нотариус. – 2013. – № 8. – С. 20-25.

189. Чубуков, Г.В. Земельная недвижимость как правовая категория [Текст] / Г.В. Чубуков // Экологическое право. – 2002. – № 3. – С. 52-53.

190. Ҷураев, А.Ш. Мағҳум ва аломатҳои манзили истиқоматӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / А.Ш.Ҷураев // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳангӣ ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон: маводи конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ (5-уми декабри соли 2023) / зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 412-418.

191. Ana, Z.G. Superficies solo cedit [Text] / Z.G. Ana // AFDUDC. – 2008. – № 12. – Р. 1007-1015.

#### **IV. Диссертатсия ва авторефераҳо:**

192. Абрамова, М.В. Ипотека морских судов, воздушных судов, космических объектов [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Абрамова Мария Викторовна. – М., 2003. – 198 с.

193. Азимзода, А.Ш. Правовое регулирование предоставления и изъятия земельных участков в Республике Таджикистан [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Азимзода Алимардон Шоимардон. – М., 2017. – 216 с.

194. Аксюк, И.В. Недвижимость в законодательстве России: понятие, основания и способы возникновения права собственности на нее [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Аксюк Инна Васильевна. – Ростов-на-Дону, 2007. – 204 с.

195. Богданов, Е.В. Правовые проблемы удовлетворения жилищных потребностей граждан в условиях перехода к рынку [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Богданов Евгений Владимирович. – Харьков, 1993. – 34 с.

196. Болтанова, Е.С. Договор купли-продажи недвижимости: Общие положения [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Болтанова Елена Сергеевна. – Томск, 2001. – 248 с.

197. Буриев, А.Р. Проблемаҳои танзими хуқуқи граждани истифодаи сарватҳои зеризамий тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: дис. ... номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 / Буриев Акмал Раҷабалиевич – Душанбе, 2022. – 166 с.
198. Гасанов, М.М. Правовой режим объектов незавершенного строительства [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гасанов Магомед Магомедович. – Москва, 2011. – 187 с.
199. Джалилов, И. Дж. Основные проблемы возникновения и развития советского законодательства в Узбекистане [Текст]: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.03 / Джалилов Икрам Джалилович.– Алматы, 1971. – 52 с.
200. Дорожинская, Е.А. Правовое регулирование сделок с недвижимым имуществом [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дорожинская Елена Анатольевна. – М., 2000. – 23 с.
201. Ильясова, К.М. Правовой режим недвижимого имущества: проблемы теории и практики [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Ильясова Кульяш Муратовна. – Алматы, 2005. – 352 с.
202. Киселева, Т.В. Гражданко-правовое регулирование недвижимости [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Киселева, Татьяна Вячеславовна. – М., 2007. – 194 с.
203. Кузьмина, И.Д. Правовой режим зданий и сооружений как объектов недвижимости [Текст]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Кузьмина Ирина Дмитриевна. – Томск, 2004. – 44 с.
204. Лотфуллин, Р.К. Юридические фикции в гражданском праве [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лотфуллин Радик Кашипович. – М., 2008. – 31 с.
205. Мирзоев, С.А. Танзими шартномавии таъмини барқ [Матн]: дис. ... номзади илмҳои хуқуқшиносӣ: 12.00.03 / Мирзоев Субҳоналий Аҳтамҷонович. – Душанбе, 2020. – 176 с.
206. Наботов, С.Х. Речай хуқуқии молу мулки соҳибкори инфиродӣ [Матн]: диссертатсия барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD)

доктор аз рӯи ихтисоси 6D030100 – ҳукуқшиносӣ / Наботов Сиёуш Холмуродович. – Душанбе, 2020. – 218 с.

207. Некрестьянов, Д.С. Гражданского-правовое регулирование оборота объектов незавершенного строительства [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Некрестьянов Дмитрий Сергеевич. – Санкт-Петербург, 2005. – 255 с.

208. Резцова, Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Резцова Елена Викторовна. – М., 2006. – 172 с.

209. Семенова, Е.Г. Концептуальная модель правового режима недвижимости как объекта имущественных прав [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Семенова Екатерина Геннадьевна. – М., 2021. – 404 с.

210. Симаев, Д.Р. Правовой режим воздушных судов как объектов недвижимости [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Симаев Дамир Равилевич. – М., 2010. – 178 с.

211. Собенина, М.А. Правовой режим морских судов и судов внутреннего плавания по гражданскому законодательству Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Собенина Мария Анатольевна. – М., 2013. – 201 с.

212. Соҳибов, М.М. Проблемаҳои танзими ҳуқуқи гражданин ичораи қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.03 / Соҳибов Муҳаммадҷон Маҳмадалиевич. – Душанбе, 2018. – 235 с.

213. Степанов, С.А. Система объектов недвижимого имущества в гражданском праве: теоретические проблемы [Текст]: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Степанов Сергей Аркадьевич. – Екатеринбург, 2004. – 301 с.

214. Султонова, Д.Ш. Масъалаҳои асосии танзими ҳуқуқи маданий шартномаи соҳтмони ҳиссагии бинои истиқоматӣ дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон [Матн]: дис. ... номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ: 12.00.03 / Султонова Дилрабо Шодихоновна. – Душанбе, 2024. – 206 с.

215. Чаплин, Н.Ю. Гражданко-правовой режим земельных участков [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Чаплин Никита Юрьевич. – М., 2020. – 199 с.

216. Шатохин, М.В. Правовой режим будущих объектов недвижимости по законодательству Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Шатохин Максим Валерьевич. – М., 2012. – 181 с.

217. Щеголева, А.В. Правовой режим недвижимости как объекта гражданских прав [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Щеголева Антонина Викторовна. – Волгоград, 2006. – 175 с.

#### **V. Захираҳои электронӣ:**

218. URL: «[www.lawyercom.ru](http://www.lawyercom.ru)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://www.lawyercom.ru/article/21542-qqq-17-m5-04-05-2017-edinyy-nedvijimyy-kompleks> (дата обращения: 16.07.2023).

219. Соболь, Е. Новый закон о регистрации прав на воздушные суда [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://www.aex.ru/docs/2/2009/11/12/863/> (дата обращения: 07.12.2023).

220. Сулеймонов, Ф.С. Проблемы цивилистической науки в Республике Таджикистан [Захираи электронӣ]. Манбаи дастрасӣ: URL: <https://law.tnu.tj/index.php/ru/nauka-top/39-stati/74> (санай муроҷиат: 17.10.2023).

#### **VI. Таҷрибаи судӣ ва нотариалий:**

221. Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи баъзе масъалаҳое, ки дар таҷрибаи аз ҷониби судҳо баррасӣ намудани баҳсҳои оид ба ҳукуқи моликият ба хонаи истиқоматӣ ва пайдо мегарданд» аз 25 июни соли 2004, № 2 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандаҳои гражданӣ ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 32-37.

222. Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи судии аз ҷониби судҳо татбиқ намудани қонунгузорӣ ҳангоми баррасии баҳсҳои вобаста ба беътибор донистани шартномаи хариду фурӯши хонаи истиқоматӣ (квартира)» аз 16 декабря соли 2004, № 11 // Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҶТ оид ба парвандахои гражданиӣ ва оилавӣ. – Душанбе: ҶДММ «ОФСЕТ», 2023. – С. 38-43.

223. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 нояб. 2016, № Ф07-8692/2016 по делу № А66-1718/2015. – [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. правовой системы «Консультант Плюс» (дата доступа: 16.07.2023).

224. Бойгонии Суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе (омӯзиши парвандадо оид ба маҷбуран қатъ намудани ҳукуқи моликият ба молу мулки ғайриманқул бинобар гирифтани қитъаи замин татбиқи м. 310 КМ ҶТ (м. 263 КГ ҶТ). Парвандай № 3-91/23 аз 7 июня соли 2023.

225. Бойгонии мутамарказонидашудаи назди саридораи нотариалии давлатии Вазорати адлияи ҶТ // Шартномаи иштироки саҳмгузорӣ дар соҳтмон аз 15 марта соли 2019, № 2ШД-229.

## **ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ**

### **I. Монография:**

**[1-М].** Шерзода, Б.С. Падидаҳои нави ҳуқуқи маданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: монография: нашри аввал [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода / зери таҳририFaюрзода Ш.К. – муҳиди кафедраи ҳуқуқи маданий факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2023. – 448 с.

**II. Мақолаҳое, ки дар мачаллаҳои тақризшаванд ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

**[2-М].** Шерзода, Б.С. Вазъи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ [Матн] / Б.С. Шерзода // Қонунгузорӣ. – № 1 (41). – 2021. – С. 156-160. ISSN 2410-2903

**[3-М].** Шерзода, Б.С. Мағҳуми «молу мулк» ва «ашё» дар ҳуқуқи гражданий [Матн] / Б.С. Шерзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. – 2021. – № 4 (24). — С. 163-179. ISSN 2414-9217

**[4-М].** Шерзода, Б.С. Моҳияти молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи гражданий [Матн] / Б.С. Шерзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2021. – № 3 (35). – С. 147-158. ISSN 2307-5198

**[5-М].** Шерзода, Б.С. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории гражданий Тоҷикистон бо қонунгузории гражданий Олмон оид ба мағҳуми молу мулки ғайриманқул [Матн] / Б.С. Шерзода // Қонунгузорӣ. – 2021. – № 3 (43). – С. 81-88. ISSN 2410-2903

**[6-М].** Шерзода, Б.С. Танзими ҳуқуқии коллизионии муносибатҳо вобаста ба молу мулки ғайриманқул [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода // Идоракуни давлатӣ. – 2021. – № 3 (52). – С. 122-130. ISSN 2664-0651

**[7-М].** Шерзода, Б.С. Некоторые вопросы о понятии и особенности самовольной постройки [Текст] / Б.С. Шерзода, И.И. Солиев // Вестник науки и образования. – 2021. – № 3 (106). Часть 2. – С. 36-39. ISSN 2541-7851

**[8–М].** Шерзода, Б.С. Концепсияҳои ягонагӣ ва гуногунии объектҳои молу мулки ғайриманқул дар ҳукуки гражданиӣ [Матн] / Б.С. Шерзода // Қонунгузорӣ. – 2022. – № 1(45). – С. 156-163. ISSN 2410-2903

**[9–М].** Шерзода, Б.С. Таҳлили муқоисавӣ-ҳукуқии қонунгузории Тоҷикистон бо қонунгузории Фаронса оид ба мафхуми молу мулки ғайриманқул [Матн] / Б.С. Шерзода // Давлатшиносӣ ва ҳукуқи инсон. – 2023. – № 1 (24). – С. 145-151. ISSN 2414-9217

**[10–М].** Шерзода, Б.С. Маҳақҳои мансубияти ашё ба молу мулки ғайриманқул дар ҳукуқи маданиӣ [Матн] / Б.С. Шерзода // Ҳаёти ҳукуқӣ. – 2024. – № 1 (45). – С. 123-134. ISSN 2307-5198

**[11–М].** Шерзода, Б.С. Мафхум ва аломатҳои маҷмуаи томи ғайриманқул тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Б.С. Шерзода // Давлатшиносӣ ва ҳукуқи инсон. – 2024. – № 1 (33). – С. 182-192. ISSN 2414-9217

**[12–М].** Шерзода, Б.С. Речай ҳукуқи мадании киштиҳо ҳамчун молу мулки ғайриманқул тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода // Қонунгузорӣ. – 2024. – № 1 (53). – С. 150-165. ISSN 2410-2903

### **III. Мақолаҳое, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ ба табъ расидаанд:**

**[13–М].** Шерзода, Б.С. Мафхуми молу мулки ғайриманқул дар назарияи ҳукуқи гражданиӣ [Матн] / Б.С. Шерзода // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Конституция – как фактор стабильности государства» (05 ноября 2022 года). – Душанбе, 2022. – С. 400-408.

**[14–М].** Шерзода, Б.С. Объекты самовольной постройки в гражданском праве [Текст] / Б.С. Шерзода, Солиев И.И. // XIX Международный научный обзор проблем права, социологии и политологии (Бостон, США, март 2021 г.).

**[15–M].** Шерзода, Б.С. Баъзе масъалаҳои эътирофи хуқуқи моликият ба соҳтмони худсарона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Б.С. Шерзода, И.И. Исмоилӣ // Хуқуқи инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ (7 декабря соли 2021) / зери таҳрири доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2021. – С. 434-447.

**[16–M].** Шерзода, Б.С. Консепсияҳои объектҳои молу мулки гайриманқул дар хуқуқи граждании муосир [Матн] / Б.С. Шерзода // Рушди қонунгузории Тоҷикистон оид ба самтҳои алоҳидаи соҳибкорӣ: маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ (7 октября соли 2021). – Душанбе, 2021. – С. 307-321.

**[17–M].** Шерзода, Б.С. Некоторые вопросы о зданиях и сооружениях как недвижимости [Текст] / Б.С. Шерзода, Д.К. Рахимов // Scientific Collection «InterConf», (40): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2021). Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2021. – С. 401-409.

**[18–M].** Шерзода, Б.С. Ҳусусиятҳои речай хуқуқии молу мулки гайриманқул тибқи қонунгузории граждании Олмон [Матн] / Б.С. Шерзода // Маводи III Конференсияи илмӣ-амалии олимони ҷавони ДМТ ба «Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон» – 23 май ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)». – Душанбе, 2023. – С. 195-199.

**[19–M].** Шерзода, Б.С. Речай хуқуқи мадании қитъаи замин ҳамчун молу мулки гайриманқул [Матн] / Б.С. Шерзода // Мушкилотҳои қонунгузории замин дар даврони мусоир: маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ (13 октября соли 2023) / зери назари доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор Мирзозода П.З. ва номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Ш. – Душанбе: Мехроч-граф, 2023. – С. 99-107.

**[20–М].** Шерзода, Б.С. Кафолатҳои конститутсионӣ-хукуқии амалишавии моликияти истисноии давлат ба замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: шаклгири, вазъ ва дурнамои рушд [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода // Масоили мубрами такмили Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир: маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ бахшида ба 75-солагии ДМТ (01 ноябри соли 2023) / зери таҳрири номзади илмҳои хукуқшиносӣ, дотсент Мирзозода П.З. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2023. – С. 185-198.

**[21–М].** Шерзода, Б.С. Речай ҳукуқи маданий қитъаи замин тибқи қонунгузории мамлакатҳои пасошуравӣ [Матн] / Б.С. Шерзода // Масъалаҳои назариявии ташаккули фарҳанги ҳукуқи инсон дар Тоҷикистон: маводҳои конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ (5 декабри соли 2023). – Душанбе, 2023. – С. 477-489.

**[22–М].** Шерзода, Б.С. Таносуби мағхумҳои замин ва қитъаи замин ҳамчун объекти ҳукуқҳои маданиӣ [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода // Маърифати ҳукуқӣ: масъалаҳои ҳукуқӣ-иқтисодии заминистифодабарӣ: маводҳои конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ (11 майи соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 185-195

#### **IV. Маводи дигари илмии нашргардида:**

**[23–М].** Шерзода, Б.С. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳои замин»: нашри аввал [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода, Ф.Ш. Қудбудинов, Ф. Қурбонализода, Ш.Х. Одинаев, Ё.А. Кулобиев, Ҷ.Т. Раҳмонов, Я.А. Идрисов. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2020. – 138 с.

**[24–М].** Шерзода, Б.С. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хоҷагии ёрирасони шаҳсӣ»: нашри аввал (тафсири оммавию илмӣ ва амалӣ) [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода, Ф.Ш. Шарифзода, З. Асрорзода, М.А. Қодирзода, Ш.Х. Одиназода. – Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 240 с.

**[25–М].** Шерзода, Б.С. Тафсири Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ислоҳоти замин» (тафсири оммавию илмӣ ва амалӣ): нашри аввал [Матн] / Б.С. Шерзода, М.М. Соҳибзода, Ф.Ш. Шарифзода, М.А. Қодирзода, Ш.Х. Одиназода, М.А. Тоҷидинов, И.И. Исмоилӣ, Ҳ.Р. Раҳмонов, Ш.Б. Қодиров, Я.Б. Ҳакимов. – Душанбе: Мехроҷ-граф, 2022. – 168 с.